



КАМОЛИ ХУЧАНДИ

Фаслномаи илмӣ-адабӣ

№ 3(7) 2016



Бахшида ба 25-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Истиқолияти давлатиро дар ғоҳи ҳудшиносии миллибу таърихӣ, эҳёи ойину суннатҳо ва ғушиди илму агад мемаронӣ марҳаласи дурраҳшону нурифтиҳори фарҳангу таладдуни милли, даврони ғушиди нерӯи зехнӣ ва эҷодкорӣ арзёбӣ намуд. Вобаста ба ин, меҳоҳам маҳсус хотиҷнишон намоям, ки маҳҷба шарофати Истиқолият сириши тоҷинавии миллиати тоҷик расмияти сиёсӣ пайдо кард.

Пешвои миллиат,

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомали Рахмон

**МАҚОМОТИ ИЧРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ
ДАВЛАТИИ ВИЛОЯТИ СУФД**

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ
«МАРКАЗИ ИЛМИИ КАМОЛИ ХУЧАНДӢ»**

КАМОЛИ ХУЧАНДӢ

Фаслномаи илмӣ-адабӣ

№ 3(7) 2016

Хуҷанд – 2016

ББК 83.3(2)Т

УДК 8 Т 2

Ф – 42

Сармуҳаррир:
Фахриддин Насриддинов

Мушовирони илмӣ:

Носирҷон Салимӣ – академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон; **Фарзона Шоири** ҳалқии Тоҷикистон; **Пригарина Наталя Илиннична** – доктори илмҳои филологӣ, профессор (Русия); **Аҳмадҷони Раҳматзод** – Шоири ҳалқии Тоҷикистон; **Низомиддин Зоҳидӣ** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Ғуломалӣ Ҳаддоди Одил** – доктори забон ва адаби форсӣ (Эрон); **Рейснер Марина Лвовна** – доктори илмҳои филологӣ, профессор (Русия); **Маҳдии Мухаккиқ** – доктори забон ва адаби форсӣ (Эрон); **Матлуба Хоҷаева** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Мирзо Муллоаҳмад** – узви вобастаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон; **Ориф Навшоҳӣ** – доктори забон ва адаби форсӣ (Покистон); **Абдунабӣ Сатторзода** – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Мустафо Чичиклар** – доктори забон ва адаби форсӣ (Туркия); **Ҳайзер Александр Робертович** – доктори забон ва адаби форсӣ (Олмон); **Хусайн Қосимӣ** – доктори забон ва адаби форсӣ (Ҳиндустон).

Ҳайати таҳририя:

Умеда Ғаффорова – доктори илмҳои филологӣ, профессор; **Нуруллохон Фиёсов** – номзади илмҳои филологӣ, дотсент; **Тоҷибой Султонӣ** – номзади илмҳои филологӣ, дотсент; **Муҳлиса Нуруллоева** – номзади илмҳои филологӣ; **Баҳром Раҳматов** (котиби масъул).

МУНДАРИЧА

Таҳқиқ

Сарсухан	3
Абдусаттор Абдуқодиров. Пешвои миллат ва ташаккули сиёсати забон дар Тоҷикистон	9
Алии Муҳаммади Ҳурсоны. Сабзварақе аз бӯстони Истиқлол (<i>Инъикоси дастовардҳои суханининосии даврони Истиқлол дар «Ахбор»-и АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон</i>)	21
ЗамираFaффорова. Адабиётшиносии тоҷик дар замони Истиқлол	29
Ислом Раҳимов. Инъикоси маърифат тавассути телевизионҳои маҳаллии замони Истиқлолият	60
Мавлуда Пороева. Маҳфили «Ганчи сухан» – армуғоне аз даврони Истиқлол	66
Мирзо Муллоаҳмад. Рӯдакишиносӣ дар давраи Истиқлолият	78
Мӯсо Олимҷонов. Ҳавзаи забоншиносии Ҳуҷанд дар замони соҳибиистиқлолии Тоҷикистон	88
Нуралӣ Нурзод. Истиқлолият ва таҳқиқи мероси хаттии ниёгон	97
Нуруллоҳон Фиёсов. Рутабе аз нахли Истиқлол	113
Нӯймонҷон Неъматов. Нигоҳе ба тарҷума ва тафсиршиносии тоҷик дар 25 соли Истиқлолият	123
Умеда Faффорова. Истиқлолият ва рушди ховаршиносии миллӣ	129
Фаҳриддин Насриддинов. Камолшиносии тоҷик ва таҳаввули он дар даврони Истиқлол	142

Шодӣ Шокирзода. Падидаи замони Истиқлол (<i>Нақши маҷаллаи «Адаб» дар ташаккули илму фарҳанги даврони Истиқлол</i>)	151
Юсуф Бобоев. Бузургдошти донишмандони тоҷик дар замони Истиқлолият	162
 Тарҷума ва сарҷашманиосӣ	
Маҳмуд ибни Умарӣ Замахшарӣ. Баҳори хубон	169
Мехри Ватан	174
«Макориму-л-ахлоқ»-и Хондамир	177
«Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ	180
«Ҷомеу-с-ситтин» (Қиссаи Юсуф)-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ .	187
 Бузургони илму адаб	
Муҳаммад Ҷарири Табарӣ	189
Муҳаммад Васифи Саҷзӣ	198
 Мутун	
Амин Аҳмади Розӣ. Камоли Ҳуҷандӣ (Таҳияи АбдушукурFaфуров ва Бишариға Раҳматова)	201
Саноии Газнавӣ. Сайру-л-ибод (Таҳия ва тавзехи Мухлиса Нуруллоева)	204
Хочуи Кирмонӣ. Равзату-л-анвор (Таҳия ва тавзехи Баҳром Раҳматов)	207
Ҳаким Қоонӣ. Парешон (Таҳия ва тавзехи Иззатбек Шехимов)	211

**Абдураҳмон Қодирӣ,
Раиси вилояти Сугд,
муовини аввали Раиси Маҷлиси
миллии Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

ИСТИҚЛОЛИ ФАРҲАНГИРО ГИРОМӢ ДОРЭМ

Боиси саодатмандист, ки Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо – тоҷикон заминаҳои нави комёбиро фароҳам овард ва аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фарҳанги худшиносӣ омили асосии ҳастии миллат муаррифӣ гардид.

Миллати тоҷик дар тӯли 25 соли Истиқлолияти давлатӣ дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати фарҳангофар муаррифӣ ёфт ва ба дастовардҳои муҳими сиёсиву иқтисодӣ ва илмиву фарҳангӣ ноил гардид. Маҳз бо шарофати Истиқлолият эҳёи оину анъанаҳои миллӣ ва рушди бесобиқаи илму адаби тоҷик арзи ҳастӣ намуд. Сарвари давлат ин нуктаро чунин равшан ва рамзӣ баён доштаанд: «Истиқлолияти давлатиро дарроҳи худшиносии милливу таърихӣ, эҳёи оину суннатҳо ва рушди илму адаб метавон марҳалаи дурахшону пурифтиҳори фарҳангута-маддуни миллӣ, даврони рушди нерӯи зеҳнӣ ва эҷодкорӣ арзёбӣ намуд. Вобаста ба ин, меҳоҳам маҳсус хотирнишон намоям, ки маҳз ба шарофати истиқлолият сиришти маънавии миллати тоҷик расмияти сиёсӣ пайдо кард».

Шоистаи таъкид аст, ки бо тадбирҳои хирадмандонаи Пешвои миллат дар даврони Истиқлолият ҷашнҳои бузурги фарҳангӣ, ба монанди 1100-солагии Сомониён, 1000-солагии «Шоҳнома», 1150-солагии устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 800-солагии Мавлоно Ҷалолиддини Балҳӣ, 700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, 600-солагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва ҷандин ҷашнҳои дигар, ки ҳама нишонаи барҷастаи рушди худ-

шиносии миллӣ ва илму адаб дар даврони Истиқлолият мебошанд, баргузор гардиданд.

Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Суғд дар партави дастуру раҳнамоиҳои Сарвари давлат дар самти рушд баҳшидан ба илму адабиёт ва фарҳанг пайваста кӯшиш намуда, фазои мувофиқеро барои аҳли ҳунару эҷод фароҳам овардааст.

Дар арафаи таҷлили 25-солагии Истиқлолияти давлатӣ даҳҳо маҳфилу конфронсҳои илмиву фарҳангӣ барпо гардида, садҳо китобу рисолаҳо ба нашр расиданд.

Бо як нигоҳи холисона пай бурдан душвор нест, ки дар ин давра, афзун бар илму адабиёт, дар рушди ҳунарҳои миллӣ, меъмории услуби шарқӣ, мусиқии суннатӣ ва навъҳои дигари ҳунар низ заминаҳои муҳими ташаккул фароҳам оварда шуд.

Бояд ёдовар гардид, ки истиқлоли миллӣ барои барқарор ва устувор кардани робитаҳои илмиву фарҳангӣ бо кишварҳои дуру наздик шароити мусоид фароҳам овард. Аҳли илму фарҳанг озодона ба бисёре аз мамлакатҳои ҷаҳон сафари корӣ анҷом дода, дар тарғибу интишори фарҳанги пурбаракоти тоҷик сахм гузоштанд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат борҳо дар суханрониҳои худ таъкид мекунанд, ки бояд истиқлоли фарҳангиро чун истиқлоли сиёсӣ азиз дорем. Пас, мо бояд дар замони талошҳои ҷаҳонгарӣ (глобализм) ҳушӯр ва омода бошем, ки ҳувияти миллӣ ва фарҳангии худро аз даст надиҳем. Масъулони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олий, сарварони ҳамаи муассисаҳои дигари вилоят бояд дар ҳифзи анъанаҳои нек ва пешқадами фарҳангӣ ғамхории бештар зоҳир намоянд. Мо бояд санъати бо ҷаҳон зистан, вале бо худ буданро биомӯзем ва фарҳанги худро пурра ва солиму беосеб нигоҳ дорем.

Алоқаманд ба илму адаби замони Истиқлол бояд афзуд, ки дар масъалаи ҳифзи забони миллӣ, китоб ва эҳёи фарҳанги китобхониву китобдорӣ корҳои назаррас анҷом ёфт. Сарвари давлат дар ин маврид зимни суханронии худ чунин таъкид намуданд:

“Мехоҳам хотирнишон намоям, ки омӯхтани забон ва равону суфта шудани он танҳо ба шарофати мутолиаи китоб муюссар ме-гардад. Фаромӯш набояд кард, ки миллати мо аз қадим китобдо-ру китобхон буд ва ин анъанаро хифз карда, бояд идома диҳем”.

Таъкиди Сарвари давлат ниҳоят бамавқеъ буда, масъулон-ро водор мекунад, ки ба ин масъала муносибати ҷиддӣ зоҳир на-моянд. Бояд ҳар як шахси масъул, хосса аҳли илму адаб ҷомеаро дар маслаки китобхонию китобдӯстӣ тарбия намоянд.

Ба аҳли илму адаб ва ҳамаи маърифатчӯён равшан аст, ки Мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии вилоят дар татбиқи ин дастуру таъкиди Пешвои миллат осори зиёди илмию бадеиро ба нашр расонид ва ба ин васила дар тарғиби китобу китобхонӣ ва ҳифзи забони миллӣ саҳми арзанда гузошт. Ба чоп расида-ни “Девон”-и Камоли Хуҷандӣ, “Девон”-и Нақибхон Туғрали Аҳорӣ, “Девон”-и Фарзона, “Девон”-и Шайдои Хуҷандӣ, “Тазкират-уш--шуаро”-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, “Тазки-раи шуарои Хуҷанд”-и Абдулмалкни Насриддин, “Мунта-хаби девон”-и Шӯҳии Хуҷандӣ, “Девон”-и Ҳаёлии Бухорӣ, “Шавоҳид-ун-нубувват”-и Абдураҳмони Ҷомӣ ва даҳҳо асари арзишманди дигар, ки аксар бори аввал ба хонандагони тоҷик пешниҳод гардиданд ва бо сифати оливу дараҷаи баланди илмӣ ба дастархони маънавии ҷомеа гузошта шуданд, баёнгари ин ҳақиқат мебошад. Ин иқдом минбаъд низ идома меёбад.

Лозим ба ёдоварист, ки донишмандон ва суханварони тоҷик дар масири таърих ҳамеша дар ҳифзи эътибори миллат ва рушди илму фарҳанги тоҷик чун рукни асосӣ ҳидмат намудаанд. Зоро илму адабиёти асил дили инсонҳоро ба зиндагӣ гарм мекунад, дар вучуди онҳо ҳисси созандагию бунёдкорӣ, ободонӣ, ахлоқи нек ва маърифатпарвариро пурқувват мегардонад.

Пас, аҳли илму адабро зарур аст, ки бо қадршиносӣ аз ғамхориҳои давлат ба тарғиби ҳудшиносиву меҳанпарастӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ камари ҳиммат банданд.

Ба ҳамин хотир аст, ки Сарвари давлат дар суханронии худ чунин таъкид намудаанд: «Бисёр муҳим аст, ки адібони мо мавзӯи Ватан ва ватандӯстӣ, худогоҳиву худшиносӣ ва эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти миллиро асоси эҷодиёти худ қарор диханд. Адібони моро зарур аст, ки наврасону ҷавононро дар ин рӯҳия тарбия намоянд, то ки онҳо дар оянда парчами озодӣ ва истиқлолиятро ҳамеша парафшон нигоҳ доранд».

Ҳоло вазифаи асосии масъулони соҳаи илму фарҳанг ва ахли адабу ҳунарҳои дигар аз он иборат аст, ки аз рӯи дастуру нишондодҳои Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амал карда, фидокорона ва муҳлисона садоқати худро ба илму фарҳанги миллӣ ошкор намоянд. Ин гуна фаъолият аҳамияти бунёдӣ ҳоҳад дошт ва фарҳанги волои маънавибунёдро, ки шаҳсутуни миллат аст, пойдор ва ҷовидонӣ ҳоҳад кард. Зоро тоҷикон дар тӯли таъриҳҳои ҳамеша чун миллати фарҳангофар, бунёдкор ва арҷузор ба арзишҳои волои инсонӣ эътироф гардидаанд. Аҷдодони мо аз ибтидои таъриҳҳои донишу фарзонагири шиори худ соҳтаанд ва бо нури илму адаб баҳри сарфарозии давлату миллат кӯшидаанд.

Итмиондорам, ки адібон, олимони муассисаҳои таҳсилоти олии вилоят, баҳусус муҳаққиқони “Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ”, ки дар рушди илму адаб фаъолияти пурсамар бурда истодаанд, дар заминаи мусоидатҳои пайвастаи Пешвои миллат барои боз ҳам бештар таҷассум намудани шуқӯҳу шаҳомати ҳастии миллат ва тарғиби пайвастаи донишу фарzonагӣ камари ҳиммат ҳоҳанд баст.

Ҷашни 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳамаи олимону фарҳангиён муборак мегӯям ва барояшон зиндагии саршор аз ҳушиҳоро орзу менамоям.



ТАҲҚИҚ

Абдусаттор Абдуқодиров¹

**ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ
ЗАБОН ДАР ТОЧИКИСТОН**

Халқи шарафманди тоҷик ҷашни бошукӯҳ 25-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо рӯҳбаландӣ истиқбол мегирад. Дар тӯли ҷоръяк аср, ки дар назди таърих муддати хеле кӯтоҳ аст, Тоҷикистон ба комёбихои намоёни сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ ноил гашт, ки ҷамъбаст ва ҳулосабарорӣ аз онҳо дар таҳқими дастовардҳо ва иқдоми навбатии рушди ҷомеа хеле муҳим аст. Дастоварди беназир дар соҳаи забони давлатӣ низ ба даст омад: дар Тоҷикистон сиёсати забон ташаккул ёфт ва аз пай таҷрибаи пурарзиш овард.

Таҷрибаи таърихии расидан ба сиёсати устувори забон заминай экстравингвистӣ дорад:

- Масъалаи забон ҳамеша ба сиёсати давлатдорӣ дар робита қарор дошт, барои пешбуруди сиёсати забон силсилаи қонуну қарорҳо, тадбирҳо андешида шуданд, кумита ва комиссияҳои кориву назоратӣ ташкил карда шуданд.

- Қазияи забон дар кори давлатдорӣ ҷузъи чудонопазири фаъолияти Президенти кишвар, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифт.

- Асари бунёдии Сарвари давлат «Забони миллат - ҳастии миллат» тадқиқоти мархилавие гардид, ки ба бисёр муаммоҳои баҳснок ва ҳалталаби амалкарди забони тоҷикӣ ва таърихи таҳаввули он рӯшаний андоҳт. Ин омилҳо буданд, ки дар Тоҷикистон падидай ноди-

¹ профессор, раиси Комиссияи ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров оид ба татбиқи Қонуни забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ри сиёсии фарҳангӣ ва илмӣ – сиёсати забон комилан ташаккул ёфт.

Забон дар ҳамаи давру замонҳо як рукни давлатдорӣ буд. Аз рӯйи баҳои сарварони давлат ба забон ҳадафҳои сиёсии давлатдорӣ муайян мегардид. Нуқтаи назари сарвар ва ходимони баландпояи давлатӣ ба мақоми забон дар ҷамъият, тадбирҳои давлат оид ба амали забонҳо ва роҳу усулҳои ичрои онҳо сиёсати забонро дар мамлакат фароҳам меорад.

Чун далелкифоя аст, ки аз муҳимтарин воқеоти таърихи ҳалқамон ду мисол орем: якум, арабҳо вақте ки Осиёи Миёнаро забт карданд, барои таҳқими пояи давлатдории худ аввалин коре, ки кардаанд, дар байнин мардуми таҳҷоӣ роиҷ намудани дини ислом ва забони арабӣ буд. Таъриҳ шоҳид аст, ки ҳар қадар ба ин муваффақ шуданд, дар қишвари бегона ҳамон қадар нуғузашон афзун мегашт, пояи давлатдориашон мустаҳкам мегардид. Бо вучуди истодагарии абармардони алломаи қишвар, бузургон ба мисли Рӯдакиву Фирдавсӣ эътибори арабҳо дар ҳар соҳа, аз ҷумла илму фарҳанг, рӯз то рӯз зиёд шудан мегирифт.

Ё ин ки пас аз музаффарияти инқилоби соли 1917 зарур омад, ки сарвари давлати навбунёд В. Ленин дар масъалаи забон ҷанд мақола нависад ва муносибати ҳукуматро нисбат ба забон муайян намояд. Азбаски давлати тозаташкил ба гояи коммунистӣ асос ёфта, ба соҳибиҳтиёрий ва баробарҳуқуқии миллатҳо кафолат медод, сангига маҳаки он мақолаҳоро «баробарҳуқуқии забонҳо», «имтиёз надодан ба ягон забон» ташкил мекард. Чун дар даҳсолаҳои минбаъда дар мамлакати сотсиалистӣ миллатҳо амалан ба ҳурду бузург қисмат шуда, миллати гегемон ба миён омад, касе аз баробарҳуқуқии забонҳо дигар ёдовар намешуд, воқеан як забон (русӣ) мақоми пешбар пайдо карда, забонҳои дигари миллиро аз кори давлатдорӣ, идораҳои ҳукуматӣ, истеҳсолот, муассисаҳои илмию таълимӣ, маданиву маърифатӣ ва ғайра берун андохт. Дар асл дигар навъ ҳам шуда наметавонист, зеро дар давлатдорӣ забон аз рукнҳои асосӣ ба шумор меояд. Дар як сарзамин ҳарҷанд ҳалқият ва миллатҳои гуногун зиндагӣ мекунанд, сиёсати давлатӣ асосан дар сатҳи ҷаҳонбинии иҷтимоию сиёсӣ, маданият, маънавият ва суннатҳои миллате сурат мегирад, ки аз ҳалқияту миллиатҳои дигар ба маротиб сернуфус бошад. Дар навбати худ он давлат сиёсати забонро муайян ва дар қаламрави худ ҷорӣ менамояд.

Ин нуқтаро таҷрибаи таърихии Тоҷикистони тозаистиқлол субит кард, зиёда аз он, бо далелҳои тозаи воқеӣ ғанитар намуд.

Роҳи расидан ба сиёсати устувори забон дар қишвари мо нотаккорӣ аст. Хоҳем, ки аз ин дастоварди нодир манфиатҳо бардошта бо-

шем, аз ҷониби дигар, онро чун падидай арзишманд ба ҳалқият ва миллатҳои кишварҳои истиқлолҳоҳ манзур намоем, роҳи тайкардаи Тоҷикистонро таҳқиқ бояд кард.

Заминаҳои бунёдии роҳи ташаккули сиёсати забон – боло гирифтани ифтихори миллӣ, барҳӯрди андешаҳои зиёйёни пешқадам, коркарди тадбирҳои стратегии давлатӣ, ташкили силсилаи ҷорабинҳои давлат оид ба таҳқими пояҳои иҷтимоӣ ва рушди забон, ҳамчунин роҳу василаҳои гуногуни ба амал баровардани ин тадбирҳо мебошад.

Дар Тоҷикистон ташаббускори ин раванди сиёсию фарҳангӣ Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Моҳият ва муҳимтарин масъалаҳои сиёсати забон дар гузориш ва баромадҳои Ҷаноби Олӣ иброз гаштаанд. Китоби тозанашри Сарвари давлат «Забони миллат – ҳастии миллат»-ро метавон марҳалаи тозаи хидмати Ҷаноби Олӣ дар соҳаи забон шуморид. Алҳол, таҷрибае, ки дар кишвари мо фароҳам омад, имкон медиҳад, ки асари мукаммале таҳти үнвони «Президент Эмомалӣ Раҳмон ва ташаккули сиёсати забон дар Тоҷикистон» таълиф карда шавад, ки аз ҷанд ҷиҳат ба аҳамияти илмию амали молик ҳоҳад буд:

1. Он маҳсули ҷустуҷӯ ва заҳматҳои пайгиранаи аҳли зиёва мақомоти давлатӣ бо сарварии Президенти кишвар, ҷузъи ҷудонопазири таърихи навини Тоҷикистон мебошад.

2. Он барои ташаккули як соҳаи муҳими илми забоншиносии мусосири тоҷик – сотсиолингвистика замина ҳоҳад шуд.

3. Ҷамъбасту ҳулосаҳои роҳи расидан ба истиқлолияти забонии ҳалқҳои рӯ ба рушд чун мактаби таҷрибаи воқеӣ хидмат ҳоҳад кард.

4. Он аз далелҳои мұттамади иродати ҳалқи тоҷик ҳоҳад буд, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро Пешвои миллат ҳонда, роҳи фаъолияти Ҷаноби Олиро дар давлатдории миллии тоҷикон дар соҳаи сиёсати забон сабит менамояд.

Хидматҳои бузурги Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар замони ҷаҳонгарӣ дар назди ҳалқи тоҷик рисолати науву таърихии Пешвои миллатро ба вучуд овард, ки он ҳамчун категорияи нави таърихиу ҳуқуқӣ дар илми сиёsatшиносӣ ва фанҳои ҷамъиятшиносӣ боби тоза боз менамояд.

Бо такя ба натиҷаҳои корҳои илмии худ, ки солҳои зиёд ба таҳқиқи масъалаи фавқ машғулам, минбаъд барои донишҷӯёни баҳшҳои гуманитарии мактабҳои олӣ ҷорӣ кардани курси маҳsusи «Сиёсати забон дар Тоҷикистон»-ро айни муддао мешуморам. Асоси дастури ин фан низ китоби мазкур ҳоҳад шуд.

Дар назар аст, ки гузоришҳои илмӣ ва асосҳои соҳтории ки-

тоби «Президент Эмомалӣ Раҳмон ва ташаккули сиёсати забон дар Тоҷикистон» барои таҳқиқи самтҳои дигари роҳи тайшудаи ҶТ дар таърихи навтарин, ки ба кору пайкори Пешвои миллат марбут аст, роҳ ҳоҳад кушод ва таҳти унвони «Пешвои миллат» силсилаи асарҳо таълиф ҳоҳанд гардид.

Дар суханрониҳои Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон арзишҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии забони тоҷикӣ аён мегардад. Чунончи, ў дар Паёми телевизионии худ ба муносабати 20-солагии Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон (21 июля соли 2009) ҷунин гуфта буд: «Забони давлатӣ, бешубҳа, яке аз арзишҳои бузурги миллӣ ва пояҳои давлатдории миллӣ, гузашта аз ин, нишонаи возехи истиқлолияти сиёсӣ ва таҷассумгари таърихи пурнишебу фарози ҳалқи тоҷик маҳсуб мейбад».

Дар ин як ҷумла сухан аз арзиши миллӣ, пояи давлатдории миллӣ, нишонаи возехи истиқлолияти сиёсӣ ва таҷассумгари таърихи ҳалқи тоҷик будани забони тоҷикӣ меравад.

Муҳимтар аз ҳама он аст, ки андешаҳои Сарвари давлат аз амалияи зиндагиву фаъолияти ҳалқи тоҷик бармеояд, ки ин падидай серҷабҳаро дар таърихи забон бояд аз дастовардҳои пурарзиши илми забоншиносии иҷтимоӣ (сотсиолингвистика) шуморид. Алҳол, метавон гуфт, ки дар Тоҷикистон ба туфайли ташабbus ва қӯшишҳои пайғиронаи Пешвои миллат дар як муддати қӯтоҳи таъриҳ дар фаҳмиши моҳият ва корбурди забони миллӣ нуқтаи назар ва таҷрибаи ғаноманди амалӣ ба даст омад, ки аз он дар маҷмӯъ сиёсати забон пайдо мегардад. Таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон собит кард, ки сиёсати забон аз се масъалаи ба ҳам марбут фароҳам меояд:

1. Нуқтаи назари давлатӣ ба мақоми забон дар ҷамъият. Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикро забони ягонаи давлатии худ эълом дошт. Дар Конституцияи ҶТ омадааст: «Забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст».

Дар воқеъ, чаро забони тоҷикӣ ба мақоми давлатӣ бардошта шуд? Он дар қисмати ҳалқи тоҷик чӣ нақши боризе дорад? Ҷанд масъалаи муҳими ҷавоби ин суолро номбар мекунем:

-забон ва таърихи ҳалқ бо ҳам алоқаи ногусастаний доранд, баҳусус, таърихи қадимаи ҳалқи мо аз рӯйи далелҳои забонӣ маънидод шудаанд;

-забони тоҷикӣ василаи маҳфуз доштани мероси гаронбаҳои маънавии беш аз ҳазорсолаи ҳалқи тоҷик аст;

-забони модарӣ дар таърихи тӯлонӣ дар муборизаҳо бо аҷнабиён ҳамеша муттаҳидгари ҳалқи тоҷик буд;

-дар забони модарӣ ҳофизаи халқ, чаҳони маънавӣ, меъёрҳои ахлоқии халқи тоҷик нигоҳ дошта шудааст;

-забони модарӣ яке аз чаҳор аломати шинохти миллати тоҷик мебошад.

Бо мақсади он ки нақши муҳими забони тоҷикӣ дар таърихи халқамон аёntар шавад, яке аз ин масъалаҳо – банди охирро андак тавзех менамоем.

Дар илми ҷамъиятшиносӣ мусаллам аст, ки ҳар як халқият дар мавриде ба мақоми миллат мерасад, ки ҷавобгӯи ҷаҳор шарт бошад:

1) соҳиби сарзамин будан, яъне ватан доштан;
2) иқтисоди барқарор доштан, яъне бо сарвати моддию истеҳсолӣ таъмин будан;

3) дорои суннатҳои мардумӣ, яъне адабиёти ҳаттию шифоҳӣ, урғу одатҳои хоса будан;

4) соҳиби забони адабӣ будан.

Чунонки мебинем, яке аз аломатҳои шинохти миллат соҳибзабон будан аст. Баъд аз инқилоби соли 1917, вақте ки дар сарзамини собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба созмони ҷумҳуриятаи муҳторӣ шурӯъ шуд, бадҳоҳони халқи тоҷик наҳостанд, ки тоҷикон ҳамчун миллат шинохта, соҳиби давлат шаванд. Мусаллам аст, ки онҳо бо ин мақсад иддао пеш меовардаанд, ки гӯё таъриҳ «тоҷикӣ» ном забонеро намедонад ва забоне, ки бо он тоҷикон гуфтугӯ мекунанд, як лаҳҷаи забони форсии Эрон мебошад. Ин даъво дар шароити мафқураи большевикӣ, ки оламро ба ду ҷаҳони оштинопазир – сотсиалистӣ ва сармоядорӣ чудо карда, бо дуюмӣ ҷангӣ шадид эълон карда буд, дар зимн маънои сиёсӣ низ дошт: дикқати сарварони давлати шӯравиро ба он равона мекард, ки аҳолии камшумор бо ном тоҷик дар Туркистон ҳам ба сабаби камнуфусӣ ва ҳам аз боиси забону мафқураи эронӣ доштан миллати алоҳида, зиёда аз он, дар шароити сотсиалистӣ миллати соҳибдавлат шуда наметавонад.

Бадҳоҳон ин «бозёфт»-и ҳудро пас аз шинохти миллати тоҷик ва таъсиси Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба кор бурданд. Дар солҳои таъқиботи сиёсӣ аз сарварони давлат ва аҳли зиёи Тоҷикистон ҳар киро нест карданӣ мешуданд, «хоини Эрон» гӯён тухмат мекарданд ва ин кифоя буд, ки он шаҳс ё ҳукми паррон гирад, ё умрбод бадарға шавад.

Дар ибтидои асри XX дар замони инқилоби хуношом, ки аҳли зиёи тоҷик дар шароити нав ҷандон осуда набуданд, ба қувваи пуртавони зиддихалқӣ суботкорона истодагарӣ кардан хунари ҳар кас на буд. Барои ин ба ҷуз дониши ҳарҷониба боз фидоии миллат будан ва

шучоатмандии фавқулодда лозим буд, ки таъриҳ чунин қаҳрамонро дар шахсияти устод С.Айнӣ бозёфт.

Чунонки мусаллам аст, устод С.Айнӣ барои ҳимояти забони тоҷикӣ пайваста, натанҳо ҷандин мақолаи илмӣ ва публисистӣ навишт, балки дар як муддати кӯтоҳ қитоби «Намунаи адабиёти тоҷик»ро тартиб дода, соли 1926 дар Маскав чоп қунонд, ки он намунаи осори адабони тоҷикро аз Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ сар карда, то Пайрав Сулаймонӣ дарбар мегирад ва ин натанҳо намунаи осори адабӣ, балки намунаи забони тоҷикӣ низ ба шумор меомад. Ин қитоб мушти обдор ба даҳони рақибони миллат буд.

Ҳамин тариқа, дар лаҳзаҳои тақдирсози таърихи ҳалқ нақши бориз доштани забони тоҷикӣ борҳо собит гардидааст.

2. Масъалаи дигаре, ки ба фаҳмиши моҳияти сиёсати забон марбут аст, андешидани тадбирҳои давлатӣ оид ба амали забонҳо дар мамлакат мебошад. Муҳимтарин ҳучҷате, ки дар асоси он фаъолияти забон ба роҳ монда шуд, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забон мебошад, ки онро Ичлосияи даҳуми Шӯрои Олии Тоҷикистон 22 июли соли 1989 қабул карда буд.

Дар Қонуни забон дар 8 бобу 37 модда мавқеи забони тоҷикӣ ва забонҳои дигар, ки дар қаламрави Тоҷикистон амал мекунанд, муайян карда шудааст. Қонун як забон – тоҷикиро забони давлатӣ эълон дошт. Ҷунончи, дар моддаи 1 омадааст: «Забони давлатии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон забони тоҷикӣ (форсӣ) мебошад».

Аввалин талаби Қонун ин буд, ки коргузории мақомоти ҳокимият, идораҳои давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба забони давлатӣ сурат бигирад.

Қабули Қонуни забон ҳанӯз як тарафи масъала аст, вале татбиқи он тарафи дуюм ва бакарат душвори масъала ба шумор меравад. Аз ин чост, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дере нагузашта 11 августи соли 1989 таҳти №142 «Тадбирҳо оид ба иҷрои Қонуни забони РСС Тоҷикистон» интишор карда, барои татбиқи он дар амал комиссияҳои ҷамъиятӣ таъсис дод. Дар «Тадбирҳо» вазифаҳои комичроияҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ, вазоратҳои маориф, маданият, хидмати майшӣ, Госплан, Госснаб, кумитаҳои давлатӣ оид ба нашриёт ва савдои қитоб, сарварони корхонаву муассисаҳо бо зикри мухлати иҷро гузориш дошт.

«Тадбирҳо» дастури барномавӣ буд, вале дере нагузашта дар қишварамон ҷангӣ шаҳрвандӣ сар зада, имкон надод, ки барнома пурра амалӣ гардад. Гузашта аз ин, иддае аз ашҳоси кӯтоҳназар буҳрони

иктисодии давраи гузаришро ба масъалаи аз Тоҷикистон фирор кардани мутахассисони русзабон вобаста карда, чӯро ба сари Қонуни забон шикастанд ва ин иддао низ ба ичрои барнома халал расонд. Дар асл бошад, қонун дар масъалаи амали забонҳо на танҳо ҳукуки конститутсионии халқу миллатҳои дигари маскуни Тоҷикистонро маҳдуд намекард, балки барои амали озодона ва такомули ҳамаи забонҳо мусоидат дошт.

Дар идораҳои давлатӣ, корхонаву муассисаҳо барои омӯзиши забони тоҷикӣ курсҳои кӯтоҳмуддати таълимӣ ташкил карда шуданд, ки барномаҳои он ба усули дар муқоиса бо забони модарии муҳассилин омӯҳтани забони давлатӣ асос ёфта буд, ки он ба такмили забони модарии гайритоҷизбонон низ муғиф буд.

Бо рафъи бухрони иҷтимоӣ дар кишвар ва фароҳам омадани шароити мусоиди кору зиндагӣ Ҳукумати ҷумҳурӣ бо мақсади суръат бахшидан ба раванди татбиқи Қонуни забон соли 1996 бо сарварии муовини Сарвазири мамлакат комиссияи нав таъсис дод. Бо назардошти бурду боҳт дар ичрои «Тадбирҳо»-и соли 1991 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 октябри соли 1997 таҳти №459 «Барномаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба тавсия ва рушди забони давлатӣ ва забонҳои дигари қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шуд. Мақсад ва вазифаҳои Барнома дар муқаддимаи он чунин баён гаштааст: «...барои он ки рафти ичрои Қонуни забон ба талаботи рӯзгори сиёсию иқтисодии имрӯзai мо мувофиқ бошад, зарурати барномае пеш омад, ки самтҳои асосии такмил ва рушди забони давлатӣ ва забонҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намояд». Бо ин мақсад Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қарори худ аз 31 октябри соли 1995 №662 ҳайати комиссияи татбиқи Қонуни забони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷдид ва тасдиқ карда, дар доираи ин комиссия дар ҳайати 5 нафар дастгоҳи корие таъсис дод, ки ба зиммаи он назорати татбиқи Қонуни забон ва тартиб додану амалӣ намудани барномаи тавсия ва рушди забони давлатӣ ва забонҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистонро то соли 1999-ум ва баъди он voguzor намуд.

Азбаски ҷумҳурии мо давлати демократии ҳукуқбунёд аст, дар Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ҳамаҷониба ва истифодаи озодонаи забони модарии ҳамаи бошандагон эътибор дода шудааст. Вале дар шароити давлатдории миллӣ зарурате ба миён меояд, ки ҳамаи сокинони ҷумҳурӣ забони ҳалқеро, ки номи ҷумҳурӣ ба он алоқаманд асту мақоми давлатӣ гирифтааст, аз худ кунанд. Мақсади «Барнома» аз он иборат аст, ки моддаҳои Қонуни забони ҷумҳурӣ

пайгириона дар амал татбиқ гардида, тавассути тадбирҳои мушаххас дар таҳқими муносибатҳои миллӣ, пеш аз ҳама, муносибатҳои забонӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад.

Тадбирҳое, ки дар Барномаи ҳукумат пешбинӣ шудаанд, шароит ва таҳқики ҳамаҷонибаи забони давлатӣ, муайян намудани асосҳои илмию усулии омӯзиши он дар ҳама навъи мактабҳо, муассисаҳои томактабӣ, тадвину танзим ва нашри китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълим, табъу нашри адабиёт ба забонҳое, ки дар ҷумҳурӣ амал мекунанд, тайёр кардан ва такмили ихтисоси кадрҳои педагогӣ ва соҳаҳои дигар, беҳтар кардани иштироки воситаҳои аҳбори умум дар бобати тараққӣ ва омӯзиши забони давлатӣ, боло бурдани сатҳи маданияти нутқ ва ғайраро дарбар мегиранд.

Забон ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятӣ ҳамеша ҳамқадами замон буда, дар баробари ҷамъият дар таҳаввулоти доимӣ қарор дорад. Сиёсати забон дар ҷумҳурӣ мо дигаргуниҳои воқеиро зуд дар ҳуд инъикос менамояд. Ҷунончи, пас аз дувоздаҳ соли қабули Қонуни забон ҳаёт зарурати беҳтар донистани забони русӣ ва англisisiro ба миён овард ва ин тақозои айём нақши худро дар сиёсати забон ёфт. Ба ин муносибат фармони Президенти мамлакатамон «Дар бораи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англisisӣ дар Ҷумҳурӣ Тоҷикистон барои солҳои 2004-2014» аз 4 апрели соли 2003 интишор ёфт, ки зарурати тасвиби он ҷунин арзёбӣ гаштааст: «Ҷиҳати рушди робитаҳои байналмилалӣ, ғанӣ гардонидани дастовардҳои фарҳангӣ ва арзишҳои маънавии ҳалқҳо, фароҳам овардани шароит барои суръатбахшии пешрафти илму техника, аз ҳуд намудани технологияҳои мусоири иттилоотӣ, такмили ҳамаҷонибаи таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англisisӣ дар Ҷумҳурӣ Тоҷикистон мувофиқи мақсад дониста шавад».

3. Масъалаи дигари сиёсати забонро усулҳои ба амал баровардани нақшаву тадбирҳои давлатӣ ташкил менамоянд. Бо ин мақсад як силсила корҳои ташкилӣ андешида шудаанд, аз ҷумла:

-таъсиси комиссияи ҳукуматӣ оид ба татбиқи Қонуни забон дар вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо;

-таъсиси комиссияҳои корӣ дар идора, корхона ва муассисаҳои илмӣ, таълимӣ, тарбиявӣ ва ғайра;

-танзими нақшашои корӣ (аз мақомоти давлатӣ то муассисаҳо) баҳри татбиқи Қонуни забон;

-тарҳрезии барномаҳои нави таълимӣ ва китобҳои дарсӣ аз фанни забон барои мактабҳои миёна ва олиӣ;

-ташкили дарсҳои забономӯзӣ дар корхонаву муассисот ва ғайра.

Қонуни забон баррасии як қатор масъалаҳои илмиро, амсоли таҳқиқи қонуниятҳои инкишофи забони давлатӣ дар шароити истиқлолияти миллӣ, муносибати давлат ва забон, равобити забони давлатӣ (тоҷикӣ) бо забонҳои дигар (русӣ, форсӣ ва гайра) ба миён гузошт.

Қонуни забон, ки 22 июли соли 1989 қабул шуда буд, 20 сол амал кард. Суоле ба миён меояд, ки дар бобати сиёсати забон чӣ гуна комёбихо ба даст омаданд? Гуфтан ҷоиз аст, ки комёбихо хеле назаррасанд, аз ҷумлаи онҳо гузаштан аз забони гайр ба забони миллати ҳуд дар давлатдорӣ, дар ташкили истехсолот, илм, фарҳанг, таълиму тарбия комёбии бузург аст, ки аз дурустии сиёсати давлат нисбати забон ва тадбирҳои дар ин ҷода андешидашуда дарак медиҳад. Ҳуди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба ҷойи як забони пуртавон (русӣ) забони миллатро забони ягонаи давлатӣ эълом дошта, онро дар амал ҷорӣ намуд, таҷрибаи пуарзишу нотакрор аст.

Ҳаёт муттасил пеш меравад. Он дар назди ҷомеаву давлат ва рӯнҳои он вазифаҳои нав ба нав мегузорад. Ин буд, ки Сарвари давлат зарурати қабули қонуни нави забонро ба миён гузошт, ки он таълиф гашт ва пас аз муҳокимаву таҳрир 3 октябри соли 2009 дар Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвib расид. Ин ҳуҷҷати муҳими давлатиро, ки «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ном дорад, бояд қонуни комилан нав ҳисобид. Қонуни мазкур ба мисли пештара на ба ҳамаи забонҳои роиҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳл дорад, балки он вазъи ҳуқуқӣ ва истифодай танҳо забони тоҷикӣ (давлатӣ)-ро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин менамояд. Дар Қонуни мазкур ба ҷуз забони давлатӣ ва дар як маврид забонҳои бадаҳшонӣ (помирӣ)-ю яғнобӣ дигар забонҳо ном бурда нашудаанд. Аз ҷумла, моддае, ки дар Қонуни пештара нисбати забони русӣ вучуд дошт ва забони руси-ро «забони муоширати байни ҳалқҳо дар ҳудуди Тоҷикистон» эълом медошт, фурӯгузор шудааст.

Нотавонбинони миллат инро баҳона карда, иғво намуданд, ки гӯё ҷониби Тоҷикистон дар қонуни нав ба маҳдуд кардани амали забони русӣ пардохтааст. Онҳо нодида мегиранд, ки дар қонуни нав сухан танҳо дар бораи забони давлатии ҶТ меравад, аз ҷониби дигар, дар банди алоҳидаи моддаи 4-и Қонун таъкид шудааст, ки «Ҳамаи миллатҳо ва ҳалқиятҳое, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки Қонуни мазкур пешбинӣ намуда-аст, ба истифодай озоди забони модариашон ҳуқуқ доранд».

Ҳамчунин, дар моддаҳои 8 – забони таҳсил, 10 – забони илм, 11

– забони чорабинихои фарҳангӣ, 12 – забони воситаҳои ахбори омма, 13 – забони эълону рекламаҳо омадааст, ки дар ҳамаи ин мавридиҳо истифодаи забонҳои дигар иҷозат дода мешавад.

Қаҷназарӣ ё ба ибораи дигар, таҳрифи иғвогаронаи мазмуни қонуни нави забони давлатии ҶТ ба ҳалқи рус, баҳусус, сарвар ва сиёсатмадорони Русия бетаъсир намонд. Аз ин рӯ, ба Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон лозим омад, ки дар ҷанде аз марказҳои илмию фарҳангии он давлати абарқудрат ба асли масъала рӯшанӣ андозад. Муҳтавои сухани Президенти Тоҷикистон иборат аз он буд, ки ӯ ҳанӯз дар соли 2008 ба муносибати Рӯзи забон иброз дошта буд: «Дар бораи забони давлатӣ сухан ронда, мо ҳеч гоҳроҳ намедиҳем, ки ба забонҳои миллатҳои дигари ҳамватанамон беэътиноӣ сурат гирад. Баръакс, мо ба забон, фарҳанг, мактабҳои миллатҳои бародари худ эҳтиром дорем ва ҳамеша ғамхорӣ ҳоҳем кард, зоро бо онҳо тақдири мо, ватани мо, ифтихори мо муштарак мебошад».

Қонуни нав ба рушди забони давлатӣ дар қаламрави Тоҷикистон нигаронида шудааст. Он вазифаҳои навбатии давлат ва ҷомеаро мудайян месозад. Истифодаи васеи забони давлатӣ дар соҳаи технология, компьютеркунонӣ, интернет, тақмили таълими забони давлатӣ дар гурӯҳҳои тоҷикию ғайритоҷикии мактабҳои миёнаву олӣ, тарбияи ифтихори миллӣ аз забони модарӣ, баланд бардоштани фарҳанги суханварӣ, таҳқиқи ҳарҷонибаи қоидаву қонунҳои забони давлатӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳими навбатӣ маҳсуб меёбад. Президент андешаҳои худро дар бораи густариши минбаъдаи забони давлатӣ ба таври муҳтасар ва ҷамъбастӣ ҷунин баён кардааст: «Мо барои равнақи забони модарии худ боз ҳам бештар ғамхорӣ ҳоҳем кард, онро ҳамчун гавҳараки қимматбаҳои миллӣ ҳифз ҳоҳем кард».

Аз ин ҷост, ки барои татбиқи қонуни нав аз мақомоти давлатӣ сар карда, то муассисаҳои давлатию ғайридавлатӣ тадбирҳои мушиҳахас андешида шуданд ва дар садади иҷро қарор доранд. Таъсиси Кумитаи забон ва истилоҳот дар назди мақомоти иҷроияи Ҳукумати Тоҷикистон бо воҳидҳои корӣ аз далелҳои равшани ғамхории Сарвари давлат дар рушду нумӯи забони тоҷикӣ ба шумор меравад.

Алҳол доираи васеи мутахассисон аз рӯйи «Барномаи рушди забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2016», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2012, №335 оид ба иҷрои дастуру супоришоти Президенти қишвар дар мулоқот ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 октябри соли 2010 ба тасвиб расидааст, кор бурда истодаанд. Ба сатҳи талаботи илму техникаи муосир бардоштани забони тоҷикӣ, бо ин

забон ба роҳ мондани технологияи нави соҳаи компьютеркунонӣ ва шабакаи интернет, ҳамчунин, таъмини таълими фанҳои замонавӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои асосии барномаи мазкур ба шумор меравад.

Бо қарори мазкур вазорати идораҳо, ташкилоту муассисаҳо вазифадор шудаанд, ки аз маблағҳои буҷетӣ ва маҳсуси худ иҷрои ҷорабиниҳои барномавиро таъмин намоянд. Бо ин мақсад аз вазорат сар карда, то муассисаҳои илмию таълимӣ нақшай корӣ танзим ва роҳандозӣ гардидааст.

Як ҷашмандози иҷмолӣ ба комёбӣ ва таҷрибаи таърихии Қонуни забони ҷумҳурий басанда аст, ки ҷанд нуктаи муҳими илмӣ аз натиҷаи амали он дар Тоҷикистон ба назар расад ва минбаъд барои ҳалқҳо, ки ба роҳи истиқлолият ворид мешаванд, ибраторӯз бошад.

1. Забони давлатӣ бояд заминаи аҷдодӣ дошта бошад. Он дар амиқбурди таърихи миллат мусоидат ва чун яке аз аломатҳои шинохти миллат хидмат намояд. Таҷрибаи таърихи ташкили ҷумҳурии мустақили Тоҷикистон дар солҳои 20-уми асри гузашта низ зарурати ин омилро собит намуд.

2. Забони давлатӣ бояд забони модарии бузургони миллат: олимон, шоирон, нависандагон, санъаткорон, сиёсатмадорон бошад. Онҳо соҳибу бонии забону ҳалқу миллати худ мебошанд. Бахусус, адибон, ки устодони сухан ба шумор меоянд, забони ҳалқро меомӯзанд, онро соғкориҳо карда, ба меъёр дароварда, дар ташаккул ва ғаномандии забони адабии миллати худ пайваста дар хидматанд.

3. Дар забони давлатӣ бояд рӯҳи миллӣ эҳсос гардад. Дар истифодаи рамзҳо, маҷозҳо, ташбехҳо, истиораҳо, дар қалимасозӣ, қалимабандӣ ва оҳанги гуфтор табиати хоси забони миллӣ риоя шавад.

4. Забони давлатӣ бояд дорои шоҳаҳои услубии ҳалқиасос бошад, ки муҳимтаринаш услубҳои адабии китобӣ, ҳалқии гуфтугӯй ва шевагӣ ба шумор меравад. Моҳияти услуби адабии китобиро забони адабиёти классикӣ ташкил менамояд, асоси услуби гуфтугӯйӣ ва шевагӣ бар забони ҳалқ аст. Забони давлатӣ аз ин ду сарчашма ҳамеша шодоб гардида меистад. Ғановати забон ба сарчашмаҳои дигар низ алоқаманд аст, вале сарчашмаҳои мазкур ҷанбаи миллии забони адабиро фароҳам меоранд.

5. Забони давлатӣ воситаи инкишофи шуур ва тафаккури миллӣ мебошад. Ин аз нахустин вазифаи забони модарӣ маҳсуб меёбад. Шуур ва тафаккури инсон тавассути забон шакл мегирад ва вусъат мепазирад. Ба ибораи дигар, забон аломатҳои зоҳирӣ, ҷиҳати моддии шуур ва тафаккур ба шумор меравад.

Тоҷикистони тозаистиклол дар сари роҳи бузурги тараққиёт қарор дорад. Албатта, дар ҳар соҳа норасоиҳо ҳастанд, дар масъалаи татбиқи Қонуни забон ва рушди забони давлатӣ низ корҳои заҳматталаби зиёд дар пешанд, аз он чумла, сифати таълими забонҳо дар мактабҳои миёнаву олӣ беҳбудӣ меҳоҳад, ҳанӯз ба дараҷаи кофӣ китобҳои дарсиву дастурҳои таълимии хуб надорем, қоидаҳои имло ва истилоҳоти соҳавӣ ба таҷдиди назар ниёз доранд, дар бაъзе идора ва корхонаву муассисаҳо дафтардорӣ бо забони давлатӣ дар сатҳи матлуб нест ва монанди инҳо. Шубҳае нест, ки чунин норасоиҳо тадриҷан бартараф ҳоҳанд гашт.

Таъкид бояд кард, ки саҳми Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули сиёсати забон ниҳоят бузург аст. Зикри мақоми бузурги забон дар таърихи ҳалқи тоҷик, қонуниятҳои умумии инкишоғи забон дар марҳилаи ҳозира, тадбирҳои беҳтар кардани таълими забонҳо ва бисёр масъалаҳои дигар дар гуфтаи зерини Сарвари давлат равшан ифода ёфтааст: «Истиқлолият бо забон робитаи бевосита дорад. Инкишоғу рушди забон нишондиҳандай пешрафт ва комёбихои миллат ва давлат аст. Забони тоҷикӣ, ки аз шевотарин, ғанитарин ва қадимтарин забонҳост, моро натанҳо бо қишварҳои ҳамзабон ва ҳамфарҳанг мепайвандад, балки оинаи таъриҳи давлатдории мо мебошад».

Муҳимтарин натиҷаи ташаккули сиёсати давлати ҶТ дар соҳаи забон дар баёни мӯҷази Президенти қишвар Эмомалӣ Раҳмон ифода ёфтааст: «Забон рукни асосии миллат ва давлат аст, миллату давлат соҳиб ва пуштибони забонанд. Забон омили асосии рушду камоли миллат ва давлат аст. Ин аст, ки забон ва давлату миллат дар паноҳи якдигаранд».

Таҷрибаи таърихии Цумхурии Тоҷикистон дар бобати сиёсати забон ба яке аз қисматҳои муҳими забоншиносии умумӣ – сотсиолингвистикаи умумичаҳонӣ маводи пурарзиши тадқиқотӣ манзур менамояд.

Алии Муҳаммадии Ҳурросонӣ¹

САБЗВАРА҆ АЗ БЎСТОНИ ИСТИҚЛОЛ

(Инъикоси дастовардҳои суханининосӣ дар «Ахбор»-и
АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Ҳанӯз соли 2005, дар ҳамоиши Рӯзи ваҳдати миллӣ, Поягузори сулҳу ваҳдат - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нигаронӣ аз раванди ояндаи ҷаҳон ва оқибатҳои номатлуби он гуфта буд, ки «Асри XXI оғози марҳалаи нави таърихи инсоният аст, ки дар он равандҳои глобализатсия то-рафт вусъат ёфта, мавқеи арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои таърихии қишварҳои аз ин маҷро берунмондаро танг менамояд. Аз ин лиҳоз, моро зарур аст, ки ба ҷараёни глобализатсияи ҷаҳонӣ мутобиқ шавем, то ки манфиатҳои сиёсиву иқтисодӣ ва арзишҳои фарҳангию маънавии худро ҳифз карда тавонем».

Ҳамин аст, ки ба таври домандор ва дониста омӯхтани равандҳои рушди ҷомеаву муайян кардани арзишҳои миллӣ ба хотири созмони назарияи бунёдии андешаи миллӣ ва андешаронӣ дар атрофи он заҳамоти бениҳоят муҳимми илми ҷомеашиносӣ дониста мешавад, ки як бахши домандори он илми суханшиносӣ мебошад. Ҷомеаи ҷаҳонӣ, баҳусус, дар нимаи дувуми асри XX ва оғози асри XXI пешрафтҳои назаррас дорад, ки бесобиқа асту пурбор. Ин ҳама натиҷаи ҷустуҷӯҳо дар ҷодаи илм ва ҳар ҷой манфиатбахшу оқилона истифода намудани самароти он дониста мешавад. Имрӯз бо боварии том метавон гуфт, ки барои беҳбуди ҳаёти модии ҳамнавъон ва баланд бардоштани сатҳи маънавии онҳо инсоният имконоти фаровоне дорад. Мо – кормандони нашрияҳои илмӣ ва адабӣ масъул ва вазифадорем, ки дастовардҳои бесобиқаи имрӯзai иқтисодӣ, иҷтимоӣ, адабӣ, фарҳангӣ ва гайраро, ки дар заминаи дарёфтҳои илмӣ, техникий ва иттилоотӣ ноил гардидаем, баҳри ҳушбахтии ҷомеа равона созем.

Тоҷикистони соҳибиستиклоли мо низ дар ин самт корҳои шоиставу боиста анҷом дода истодааст. Қишвари мо, ки айни замон таҳаввули ҷиддии давлатдории миллиро аз сар гузаронида истодааст, дар он нақши илм ва ҷаҳонбии илмӣ аҳамияти фавқулодда муҳим дорад. Аз таҷрибаи ғании қишварҳои пешрафтаи ҷаҳон пайдост, ки

¹ номзади илми филология, ҳодими пешбари илмии Институти забон, адабиёт ва шарқшиносии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, дабири масъули мачаллаи «Ахбор»-и АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ.

бе ҷаҳони илм ва ҷаҳонбинии илмии фарогири аксарияти ҷомеа эъмори иншоотҳои бузург ва, ҳатто, як давлати хурди шинохта номумкин ва ғайриимкон аст. Маҳз илм метавонад муҳаррики пешрафти ҷомеа бошад, мардумро барои созандагӣ бедортар намояд, низоми давлати-ро муайян ва устуворӣ бахшад ва қишвари қӯҷакро барои ҷаҳониён бузург нишон дихад.

Мачаллаи «Аҳбор»-и Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар бахшҳои вобаста ба улуми ҷомеашиносӣ, бахусус, бахши суханшиносӣ, бахри беҳдошти ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ-аҳлоқӣ, адабӣ ва фарҳангии қишвар аз замони таъсис ёфтанаш (соли 1952) то ба имрӯз, тавонистааст дастовардҳои зиёдеро дар шакли мақолаҳои илмӣ бар нафъи ҳалқ, пешрафти ҷаҳонбинию аҳлоқи ҳамидаи мардум ва зебоипарастӣ инъикос, пешкаш ва интишор намояд. Мачалла соли 1952 таъсис ёфта, то соли 1991 пайваста ба сифати фаслнома чоп шуда бошад ҳам, муддате – байни солҳои 1992 - 2001, бо сабабҳои маълуми пош ҳӯрдани собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва нобасомониҳои бар сари ҳулқу мамлакат омада, аз нашр бозмонда буд. Мачалла мазкур баяди ба низоми муайяни давлатӣ даромадани Тоҷикистони соҳибистиқлол ва мустаҳкам гардидани таҳдоби он, бо ташабbusи маъмурияти босалоҳияти АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, дубора соли 2002 эҳё гардид ва ҳамон сол мо тавонистем, ки шумораҳои 1 ва 4-и онро дар як ҷилд бо душвориҳои нарасидани мақолаҳои илмии лозимӣ чоп кунем. Рӯзҳои аввал ҳатто аҳли илм бовар надоштанд, ки ин мачаллаи як замон бонуфузи илмии қишвар дигарбора эҳё мегардад. Вале заҳматҳои шабонрӯзии масъулони мачалла натиҷаи мусбат ба бор овард ва, ҳушбахтона, имрӯз «Аҳбор»-и Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, масъулияти бар дӯш доштаашро сарбаландона идома дода истодааст, яъне мачалла мачрои пешинai фаъолияти худро дарёфтааст. То кунун 242 шумораи мачалла ба чоп расидаву дорои маводи фаровону зӣ қимати илмӣ-пажӯҳӣ мебошад ва тавре ишора рафт, як бахши қалони он масоили камомӯҳта ва ё наомӯҳтаи давраҳои гуногуни улуми суханшиносӣ (филология)-ро дар бар гирифтааст. Ба ин маънӣ, дар ин бахш солиёни дароз доир ба забони тоҷикӣ, таърихи забон, муқаддимаи забоншиносӣ, забонҳои муқоисавӣ, услубшиносӣ, шевашиносӣ, назарияи адабиёт, адабиёти классик ва мусоири тоҷик, нақди адабӣ, фолклор, робитаҳои адабӣ, ҳусну қубҳи тарҷума ва монанди инҳо мақолаҳои илмӣ-таҳлилӣ ҷой дода шудаанд, ки төъдодашон хеле зиёд асту дар бораи ҳамаи онҳо дар ин гузориши фушурда маълумоти мукаммал додан ғайриимкон. Ва агар аз муаллифони

бахши суханшиносии шумораҳои аввали маҷалла ёдовар шавем, бояд пеш аз ҳама устод Садриддин Айниро ном бурд, ки мавсуф ҳанӯз соли 1952 вазифаи босалохияти Президенти Академияи илмҳои Тоҷикистонро бар уҳда доштанду ҳамзамон бо мақолаҳои нахустини забоншиносӣ ва адабиётшиносияшон дар сахифаҳои он саҳми саҳим гузаштаанд. Аз забоншиносону адабиётшиносони тоҷик ва мусташириқин, ки муаллифони пешқадами бахши суханшиносии маҷалла будаанд, метавон устодон Е.Э.Бертелс, И.С.Брагинский, Д.Точиев, А.Мирзоев, Б.Ниёзмуҳаммадов, Ш.Хусейнзода, Р.Амонов, В.Асрорӣ, Н.Маъсумӣ, С.Табаров, М.Шукуров, Муҳаммад-Нурӣ Османов, Р.Ҳодизода, Ш.Рустамов, Б.Сирус, А.Афсаҳзод, А.Фаффоров, М.Қосимова, Ҳ.Шарифов, А.Сатторзода, Ш.Солеҳов ва ҳамрадифони онҳоро ном бурд, ки эшон бо заҳамоти бесобиқаи худ натанҳо дар кишвари мо, балки берун аз он шинохта шудаанд. Яъне, ҳамин маҷаллаи илмӣ буд, ки иддае аз номбурдагонро бо мақолаҳои аввалинашон ба сӯйи илм раҳнамоӣ кардааст.

Дар даврони Шӯравӣ маҷалла на танҳо тарғибари беминнати дастовардҳои адабпажӯҳии мо дар ҷумхурӣ буд, балки ба он китобхонаҳои бештари саросари Иттиҳоди Шӯравӣ, баҳусус марказҳои илмӣ ва шарқшиносӣ, марказҳои тоҷикпажӯҳии хориҷа обуна мешуданду дарёфт менамуданд ва истифода мекарданд. Ин маъни онро дошт, ки пажӯҳишҳои бахши суханшиносии маҷалла забону адабиёт, шевашиносӣ, фолклор ва фарҳанги моро берун аз кишварамон, ҳамчун як ҷузъи боэътиимиши шиносномаи миллат мерасониданд ва муаррифӣ мекарданд.

Тавре ишора рафт, фаъолияти маҷаллаи «Аҳбор»-и Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди соли 1992 то соли 2002 муддате бозмонд. Дар ин муддат маҷалла ба ҷаҳор қисм тақсим шуд ва Институтҳои Шуъбаи ҷамъиятшиносӣ дар алоҳидагӣ, баҳри рафъи ниёзи худ, маҷаллаҳои «Аҳбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Серияи филология ва шарқшиносӣ», «Аҳбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Серияи фалсафа ва ҳуқуқ», «Аҳбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Серияи таъриҳ» ва «Аҳбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Серияи иқтисодӣ»-ро таҳияву тадвин ва чоп менамуданд, ки баъзеи онҳо оҳиста-оҳиста фаъолияти худро суст ва қатъ намуданд. Дар ин муддат мақолаҳои суханшиносӣ асосан дар «Аҳбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Серияи филология ва шарқшиносӣ», интишор меёфт.

Новобаста ба ин, аз соли 2002 маҷаллаи илмии Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ аз нав ба фаъолият шурӯъ кард ва аз соли 2003 сар

карда, то ба имрӯз пайгириона нашр шуда истодааст. Дар шумораҳои 1 ва 4-и соли 2002, ки дар як ҷилд ба ҷон расида буд, ҳамагӣ ду мақолаи оид ба суханшиносӣ; мақолаи забоншинос М.Файзов «Вера Сергеевна Растворгумова ҳамчун овошинос» (- С. 58-63) ва мақолаи адабиётшинос F.Қодиров «Таҳаввулот ва гароишҳои нав дар шеъри муосири форсӣ» (- С. 78-87) ҷой дошт. Минбаъд, ин фаслномаи илмӣ тавонист, ки ҳарсола доир ба забону адабиёт, услубшиносию адабиёти муқоисавӣ, лугатнигорию ҳусну қубхи тарҷума, фолклор ва шевашиносӣ, нақди адабӣ ва забоншиносии муқоисавӣ мақолаҳои гуногунҳаҷму гуногунмуҳтаво ҷоп намояд ва, зиёда аз ин, дар муаррифии суханшиносони варзидаи қишвар ва иддае аз мусташирикини бо адабпажӯҳии мо саруқордошта саҳми воғир ва носутурданӣ гузорад. Бештари мақолаҳои то ба ин дам дар саҳифаҳои маҷалла интишорёфта асосан фарогири мавзӯъҳои наву тозаанд, ки баъди соҳибистиклолии қишварамон – Тоҷикистон бо диди нави илмӣ навишта шудаанду дар омӯзишу пажӯҳиши ин баҳш ба минбаъд низ хидмат ҳоҳанд кард. Мақолаҳои Ҷ.Ҳикматов «Дараҷаи омӯзиш ва муҳтасари рӯзгору осори Муҳлиси Бадаҳшонӣ» (№3, 2003. -С.49-55), Ҳ.Расоӣ «Сурудҳои мардумии Ҳуросони Эрон» (№ 3, 2003. - С. 78-85), Б.Мақсадов «Образи бадеии «дар» дар лирикаи Ироқӣ» (№1, 2004. –С. 91-98), Н.Зоҳидов «Роҷеъ ба тарҷумаҳои арабии «Ойиннома»-и паҳлавӣ» (№3, 2004. – С. 45-51), С.Назарзода «Дар бораи ҷоҳи «тоҷик» (№4, 2004. –С.62-69), С.Хатлонӣ «Симои маърифатии Одам аз нигоҳи Мавлоно» (№3, 2009. – С.133-138), З.Қўргонов «Усулҳои баёни муҳталифи ҷирмҳои осмонӣ дар шеъри Фарзона» (№3, 2009. – С.161-170), М.Абдуллоев «Аҳмад Дониш – выдающийся таджикский публицист XIX века» (№4, 2009. – С. 105-107), М.Бобомуродова «Истилоҳоти таркибӣ (иборавӣ) дар лексикаи ороишиз-зинатӣ» (№4, 2009. –С.188-191), Ҳ.Раҷабов «Ҳикояҳои Пханишварнатҳ Рену» (№4, 2009. –С.133-138), Ҷ.Абдулҳадов «Корбурди маъниҳои баъзе аз номҳои туркию мугулӣ дар «Гаърихи Байҳақӣ» (№1, 2010. – С.114-119), Ф.Шафиеv «Забон ва услуби баёни Ашӯр Сафар» (№1, 2010. – С.166-169), Ш.Р.Исрофилниё «Ишқи азалий ва бодаи аласт дар ашъори Носири Бухорӣ» (№1, 2010. – С.127-130), Т.С.Шокиров «Истилоҳоти доварӣ дар забони тоҷикӣ» (№2, 2010. – С.100-104), С.Собирҷонов «Оид ба баъзе омилҳои ташаккули ҷумлаҳои саволии риторикаи инкорӣ» (№3, 2010. – С.118-123), А.Ҷулой «Сад соли намоишнависӣ дар Эрон зимни матни «Шоҳнома» (№3. - С.181-183), П.Гулмуродзода «Устод Рӯдакӣ дар як мақолаи Абдурауфи Фитрат» (№4, 2010. – С. 160-166), Г.Икромова «Корбасти антонимҳо дар ғазалиёти Ҳилолӣ»

(№4, 2010. – С. 184-187), М.Чўраев ва А.М.Абдуллоев «Масъалаи забон дар солҳои бистум» (асри XX) (№4, 2010. – С. 188-192), Ф.Убайдов «Ҳифозати вожаҳои қадимӣ дар лаҳҷаи Маҷтоҳ» (№1, 2011. – С.108-110), Г.Зогакова «Мавқеи санъатҳои бадеӣ дар қолаби идиомаҳои осори бадеии Садриддин Айнӣ» (№2, 2011. – С. 92-97), Н.Ҳаётов «Таҳаввули ғазали мусир дар ашъори Лоик Шералий» (№2, 2011. – С. 117-125), М.Давлатова «Инъикоси таҳаввули қаҳрамони лирикии Мирзо Турсунзода тавассути жанр» (№2, 2011. – С. 126-128), М.Икромова «Соҳт ва муҳтавои достони «Баҳром ва Зухра»-и Мирзодатиф Раҳимзода» (№4, 2011. – С. 144-147), З.Мирзода «Маҳорати шоирии Халилӣ дар эҷоди ғазал» (№1, 2012. – С. 94-97), О.Хочамуродов «Содиқ Ҳидоят яке аз поягузорони фолклоршиносӣ дар Эрон» (№1, 2012. – С. 111-113), А.Эмомов «Аз таърихи омӯзиши забони арабӣ дар Мовароуннахру Ҳурисон» (№2, 2012. – С. 82-87), А.Сияров «Тағайири маънии вожаҳо заминай истилоҳсозӣ дар забони форсӣ» (№2, 2012. – С. 109-119), Д.Саймиддинов ва Р.Шодиев «Як қолаби феълҳои таркибӣ дар забони форсии дарӣ» (№3, 2012. – С.72-75), М.Имомов «Оид ба масъалаи моҳияти инсонпарваронаи публистикаи Садриддин Айнӣ» (№3, 2012. – С. 80-83), Ф.Насриддинов «Нигоҳе бар таърихи илми тафсир ва тадвини он» (№3, 2012. – С. 96-102), Ҳ.Мачидов «Системаи забони мусири тоҷик: қонуниятиҳои мавҷудият ва амалкарди он» (№4, 2017. – С. 92-78), В.Ҷ.Шокиров «Муруре бар осори Абдулҳамиди Котиб» (№4, 2012. – С. 104-108), И.Ҳидоятов «Муошира ва муоризаи Хоқонии Шервонӣ ва Асириддини Аҳсикатӣ» (№1, 2013. – С. 97-108), А.Мамадназаров «Чашмандозе ба лугатнигории соҳавӣ-истилоҳии англисӣ-тоҷикӣ» (№2, 2013. – С. 90-97), И.Икромов «Абулфараҷи Рӯнӣ ва Абулфараҷҳои дигар» (№2, 2013. – С. 103-111), М.Ш.Аъзамова «Тарҷумони амонатнигахдор» (№3, 2013. – С. 88-92), А.Азизова «Таърихият дар шеъри Бозор Собир» (№4, 2013. – С. 96-100), Р.Тагоймуродов «Шеър ва таъсири равонии он аз назари Амир Ҳусрав» (№1, 2014. – С.104-106), М.Муллоаҳмад «Мулоҳизаҳо дар атрофии хостгоҳ ва ҷойгоҳи забони форсии дарӣ (тоҷикӣ)» (№1, 2014. – С. 129-133), П.Чамшедов «Грамматикаи функционалӣ ва муқоисавӣ» (дар асоси маводи категорияи намуди феъл дар забони тоҷикӣ) (№2, 2014. – С. 56-64), К.Нурова «Ҷойгоҳ ва корбурди ҳарфи «ӯ» дар осори манзуми адабиёти форсии тоҷикӣ» (№2, 2014. – С. 73-78), Г.А.Шарифова «Муқоиса ва услуби тарҷумаи як ҳикояи Азиз Несин» (№1, 2014. – С. 93-99), Қ.Пирхонова «Аз таърихи пайдоишӣ марсияи фосии тоҷикӣ» (№3, 2014. – С. 156-160), М.В.Зикриёева «Нақши ҳиссача ва нидо дар тартиб додани матн» (№4, 2014. – С. 96-

99), А.Чалилова «Шевай гуфтугӯй дар эҷодиёти Ашӯр Сафар» (№1, 2015. – С. 78-82), Д.Қаландарова «Ҳотам кист? Воқеяят ва ривоят дар бораи Ҳотами Той» (№2, 2015. – С. 129-137), А.М.Хуросонӣ «Дар бораи маснавии «Ҳафт водӣ»-и мансуб ба Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ» (№3, 2015. – С. 12-22), Х.Отахонова «Садриддин Айнӣ – устоди рахнамо» (№3, 2015. – С. 135-141), Ф.Қодиров «Аз таърихи истилоҳоти «афғон» ва «Афғонистон» (№3, 2015. – С. 149-154), Ш.Асомиддинзода «Воқифи Лоҳурӣ дар тазкираи «Ништари ишқ» (№4, 2015. – С. 129-135), Ҷ.С.Чиллаев, Д.С.Қодиров «Талмехот дар шеъри Лоиқ Шералий» (№4, 2015. – С. 146-149), О.Раҳматова «Мавқеи қасида дар эҷодиёти Сайфи Исфарангӣ» (№4, 2015. – С. 161-165) ва даҳҳои дигарро метавонанд ба таври намуна ёдовар шуд, ки бо маҳсусияту навгониҳои худ метавонанд ба зудӣ қабули хотири аҳли илм гарданд ва дар зарурат мавриди омӯзишу истифода қарор бигиранд.

Ба гуфтаҳои болоӣ илова он аст, ки дар маҷалла баъди дубора барқарор гардианд, яъне дар замони соҳибистиклолии давлатии кишвар, тавонистем баҳши суханшиносиро аз ҳисоби мақолаҳои унвончӯёну донишмандони хориҷӣ, ки мавзӯашон ба адабу фарҳанги форситаборон алоқаманд аст, ҳар чӣ ғанитар ва ба ин восита саҳафоти онро рангитар гардонем. Зоро як муддат, аз соли 2006 сар карда аз Афғонистон, Эрон, Чин ва дигар кишварҳо унвончӯёни хориҷӣ барои дарёфти унвонҳои илмӣ вориди кишвари мо гардианду дар байнашон муҳаққиқини суханшинос низ ҳузур доштанд ва баҳои навиштани рисолаҳои илмӣ ва нашри мақолаҳояшон баҳои дифоъ ба маҷалла бо мақолаҳои илмӣ муроҷиат менамуданд, бо мавзуъҳои тоза ва дорои аҳамияти вижга дар илми суханшиносӣ. Масалан, мақолаҳои М.Бобоҳонӣ «Устура ва ҳамоса» (№3, 2009. – С. 188-192), А.Фозилий «Самбул дар шеъри Ҳушанги Соя» (№ 4, 2009. – С. 120-124), К.Шокир «Үнсурии Балҳӣ ва ғазали рӯдакивор» (№1, 2010. – С. 153-157), П.Барорпур «Баррасии дарунмоя ва муҳтавои ашъори Фурӯғи Фарруҳзод ва Фарзонаи Ҳучандӣ» (№2, 2010. – С. 136-140), Қ.Соруқӣ «Сӯгномаҳои адабии форсӣ дар гузари замон» (№2, 2010. – С. 165-170), А.Таваккулӣ «Суҳане чанд роҷеъ ба вожаи «банонҷ», яке аз истилоҳи хешованд дар забони яғнобӣ» (№3, 2010. – С. 128-130), С.М.Мирҳусайнӣ «Таҳлил ва баррасии барҳе киноҳо дар девони Масъуди Саъд» (№4, 2010. – С. 180-1183), М.Ҳ.Қӯҳсоп «Симои Зулайҳо аз достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ» (№1, 2011. – С. 126-129), А.Арҷманӣ «Ватан ва ватандӯстӣ дар шеъри муосири тоҷик» (№1, 2011. – С. 130-134), А.Балуванҷ «Нигоҳи нав ба сабки Бедил» (№2, 2011. – С. 108-111), А.Боронӣ «Вожаҳо(овоҳо)-и

вижай гӯиши лурии забони форсӣ» (№4, 2011. – С. 152-157), М.Афшин «Зиндагӣ ва осори Суруши Исфаҳонӣ» (№5, 2011. – С. 158-160), Ю.Ф.Ким «Хусусиятҳои одоби муоширати чинӣ дар муқоиса бо русӣ» (№1, 2012. – С. 83-88), М.Мирӣ «Ишқи устурай – ишқи афсонай» (№4, 2012. – С. 109-111), М.Т.Сакоӣ «Нақши шаҳсияти сулҳҷӯии Пирони Виса дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ» (№3, 2031. – С. 125-129) аз он ҷумлаанд. Дар баъзе аз ин мақолаҳо то ҷое таърихи забони мо, шеъру адаби муосири мо, адабиёти муқоисавӣ ва нақди адабии он аз дида мӯҳаққиқони хориҷӣ ҳолисона матраҳ гардидааст, ки дар илми суханшиносии тоҷик беманфиат наҳоҳанд буд.

Бахши суханшиносии ин маҷалла аз замони бунёд то ин дам таҷонистааст яке аз тарғибгарони беминнати маводи фаровони бузургдошти суханварони мозию муосири адабу фарҳангӣ ғановатманди форсии тоҷикӣ бошад. Дар саҳафоти шумораҳои гуногуни маҷалла баҳшида ба 1150-солагии бузургдошти сардафтари адабиёти форс-тоҷик Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ҳазораи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ў, ҳазораи салтанати Сомониён ва суханварони он замон, ҳазораи Абӯалӣ ибни Сино, 800-солагии даргузашти Шайх Фаридуддин Аттори Нишопурӣ, 800-солагии бузургдошти Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ, бузургдошти Носири Ҳусрав, 850-солагии Ҳаким Низомии Ганҷавӣ, бузургдошти Саъдии Шерозӣ, Ҳоҷа Ҳофизи Шерозӣ, Шайх Камоли Ҳуҷандӣ, 680 ва 700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, 550, 575 ва 600-солагии бузургдошти мутафаккир ва адаби барҷаста Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, бузургдошти аллома Аҳмади Дониш, 100 ва 120-солагии аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, бузургдошт ва солонаҳои устод Садриддин Айнӣ, ҷашиҳои Абулқосим Лоҳутӣ, устод Мирзо Турсунзода, академик Бобоҷон Гафуров, Ҷалол Икромӣ, Сотим Улугзода, академик Абдулғани Мирзоев ва даҳҳо дигар суханварони барҷастаи адабиётамон мақолаҳои таҳлилӣ-илмӣ ба нашр расидаанд. Мақолаҳои зиёди забоншиносони шинохтаи мо Додоҷон Тоҷиев, Бобоҷон Ниёзмуҳаммадов, Носирҷон Маъсумӣ, Мукаррама Қосимова, Шарофиддин Рустамов, Абдураззоқ Гаффоров, Парвона Ҷамшедов ва дигарон, ки дар саҳифаҳои маҷалла ҷой доранд, гӯёи зина ба зина рушди забоншиносии тоҷик мебошанд. Мақолаҳои дар ин маҷалла ба нашр расидаи фолклоршиносон ва шевашинносонамон низ бо тозагӯйиҳои хеш то кунун дар илми тоҷик аҳамияти вижай ҳудро гум накардаанду агар сармашқи кори баъдинагон шуда метавонанд гӯем, иштибоҳе наҳоҳад рафт.

Ниҳоят, аз рӯйи инсоғ аст, агар хулоса намоем, ки маҷаллаи

мадди назар дар давоми мавҷудияти худ тавонист ҷеҳраҳои нав ба нави илмиро тарбия кунад, ба камол расонад ва ба ахли илму адаб муаррифӣ намояд. Акнун, бо мустаҳкамтар шудани истиқлолияти давлатии кишварамон, мачалла дар бахши суханшиносӣ самт ва вусъати тоза пайдо кардаву шарафи илми муосири тоҷикро бештар аз пештар баландтар бардошта истодааст.

Пайнавишт:

1. Ахбори АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. Нашрҳои дастраси он аз соли 1952 то имрӯз.
2. Энсиклопедияи миллии тоҷик. - Ҷ. 1. -Душанбе, 2011.

Замира Гаффорова¹

АДАБИЁТШИНОСИИ ТОЧИК ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛ

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нимаи дувуми солҳои 80-уми асри XX ба тағиироти куллии низоми сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву маърифатӣ рӯ ба рӯ гардида, ба фазои истиқлоли давлатӣ расид. Дар қаламрави истиқлол адабиёт ва равандҳои адабӣ бо таъсири фазову замони нав аз истиқлоли сиёсӣ берун намонданд. Нуктаи аз ҳама муҳим таъйин намудани тамоюлот ва ҷойгоҳи назарии таҳқиқоти адабиётшиносӣ ва нақди адабӣ дар замони истиқлол мебошад, ки бояд муҳаққикон бар он таваҷҷуҳи хоссе дошта бошанд.

Ба назари мо шинохти равандҳои асосии адабиётшиносӣ ва нақди адабии давраи истиқлоли Тоҷикистон дар чанд бахш қобили таваҷҷуҳ ва мулоҳиза аст:

- 1) Таҳқиқи таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик ва тасҳеху нашри мероси мактуби форсӣ;
- 2) Таҳқиқи масоили таҳаввули таърихи адабиёти навини шӯравии тоҷик ва ҷойгоҳи намояндагони барҷастаи он;
- 3) Таҳқиқи масоили назариву таърихии нақди адабии тоҷик дар давраи гузашта ва нав, шинохти маҳсусиятҳои таърихиву назарии нақди тоҷик ё танқиди танқид;
- 4) Таҳқиқи масоили равобити адабии тоҷик бо ҳалқу милали дигари олам, шинохти тарҷумашиносӣ ва нақди тарҷума;
- 5) Баррасии масоили назарияи адабиёт, сабкҳои адабӣ, сабкшиносии шеър ва наср ва амсоли ин.

Дар мавриди нақду шинохти адабиётшиносӣ ва нақди адабии тоҷик дар фосилаи бисту панҷ соли охир муҳаққикони номии тоҷик тавассути гузоришу суханрониҳои расмӣ дар анҷуману ҷаласаҳои муҳталифи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, ҳамчунин, ба василаи мақолаҳои гуногуни илмӣ-интиқодӣ дар матбуоти даврӣ изҳори назар кардаанд, ки муҳимтарини онҳо нигоришоти М.Шакурӣ, А.Маниёзов, А.Сатторзода, Н.Салимӣ, А.Абдусаттор, М.Муллоаҳмад, Ҳ.Шарифов, А.Давронов, Ш.Исрофилниё ва г. ме-бошанд.

¹ доктори илмҳои филологӣ, профессори ДДХ ба номи академик Бобоҷон Гафуров

Табиист, мухимтарин маҳсусияте, ки адабиёт ва адабиётшиносии тоҷик дар аввалин марҳалаи истиқлоли давлатӣ пайдо намуд, раҳоӣ аз қолабу меъёри сухансанҷии ҳизбӣ ва таъсири мафкураи ҳукмрони коммунистӣ маҳсуб мешавад. Новобаста ба дастовардҳои шоёни адабиву адабпажӯҳӣ дар даврони шӯравӣ низоми мунхасир ба ғояҳои афкори ҳукмрони сиёсӣ ҷорӣ буд ва, аз ин рӯ, таваҷҷӯҳ ба масоили нақду адабиётшиносӣ бештар аз равзанаи ормонҳои ҳизбӣ зоҳир мегарди.

Бино бар ҳамин адабиёти классикии форсу тоҷик ба адабиёти дарбориву пешқадам (прогрессивӣ) табақабандӣ гардида, дар адабиёти ирфониву мазҳабии классикӣ афкори «зиддидинӣ» ҷустуҷӯ мешуд. Дар натиҷа, беҳтарин шоҳкорҳои адабиёти классикӣ, чун «Маснавии маънавӣ» ва рӯзгору осори суханварони номие, чун Саноию Аттору Мавлонои Рум намунаҳои адабиёти динӣ ва муаллифони онҳо ба ҳайси намояндагони ин адабиёт шинохта шуданд.

Аз ин лиҳоз, нахустин тозакорие, ки аз файзи бозсозиву ошкорбаёни нимаи дувуми солҳои 80-ум ва ба идомаи он дар давраи истиқлоли давлатии Тоҷикистон насиби равандҳои нақду адабиётшиносӣ гардид, раҳо ёфтани муҳаққикон аз инҳисори тафаккури ҳукмрон ва зуҳури озодандешиву мустақилии куллӣ дар шинохту маърифати адабиёт ба шумор меояд. Бар ҳамин асос соли 1991 дар саҳифаҳои маҷаллаи «Фарҳанг» нашри матни комили «Маснавии маънавӣ» шурӯъ гардид ва ҳамин гуна батадриҷ ошноии тоҷикон бо маҷмӯи дастовардҳои адабиёти ғании классикии форсу тоҷик бо диду нигоҳи тоза ривоҷ ёфт.

Албатта, бо он ки мо дар мавриди адабиётшиносии айёми шӯравии тоҷик бар асоси меъёру марзбандии фикрӣ назар меафканим, новобаста ба ин хидмати беназири устодони забардасти ин аҳд – С.Айнӣ, А.Мирзоев, Ҳ.Мирзозода, Ш.Хусейнзода, Н.Маъсумӣ, Б.Сирус, Т.Зехнӣ ва дигарон бузург аст ва, ҳатто, ин донишмандони фарҳехта бунёди мактабҳои ҷадиди адабиётшиносии даврони истиқлолро дар ҳамон айём пайрезӣ намудаанд. Аз сӯи дигар, ҷеҳраҳои боризи адабиётшиносии тоҷик дар даврони шӯравӣ дар даврони истиқлоли Тоҷикистон низ фаъолияти шоёни таваҷҷӯҳе зоҳир кардаанд, ки пеш аз ҳама дастпарварони ҳамон бузургон ба шумор мераванд. Дар ин росто метавон аз М.Шакурӣ, Р.Ҳодизода, А.Маниёзов, Ҳ.Отахонова, Р.Ҳодизода, А.Сайфуллоев, А.Афсаҳзод, А.Фаффоров, Ю.Салимов, У.Каримов, Р.Мусулмонқулов, А.Сатторзода, Ҳ.Шарифов, А.Насриддин, З.Аҳорӣ, М.Муллоаҳмад ва гайра ном бурд, ки пайкори адабии ҳар яке аз инҳо тафсиру барра-

сии чудогонаеро тақозо дорад.

Бо ҳадафи ошноии бештар ба раванди таҳаввулоти адабиёт-шиносии даврони истиқлоли тоҷик зарурати баррасии авомили ташаккули он пеш меояд. Қабл аз ҳама, дар партгави сиёсати созандва фарҳангпарваронаи Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гиромидошт ва тарғибу ташвиқи осори безаволи бузургони илму адаб, пажӯхиш ва таълими осору афкори шаҳсиятҳои маъруфи илмию ирфонӣ дар марказҳои илмӣ ва муассисаҳои таълимӣ, қадрдонӣ ва ҳифзи мероси адабӣ, фарҳангӣ ва илмӣ вусъати афзун ёфт. Аз ҷумла, омили муҳиммӣ, ки ба ривоҷи тозай адабиётшиносии тоҷик дар давраи истиқлоли Тоҷикистон боис омад, дар сатҳи давлатӣ бо шуқӯҳу шаҳомати хосса ва иштироки зиёйёни кишвар таҷлил гардиҷани солгарди суханварони машхуру шинохтаи гузаштаву муосир маҳсуб мешавад, ки дар заминаи доир гардиҷани силсилаи ин маросимиу ҷашнвораҳо на танҳо ҳисси ифтиҳори миллӣ ва ҳудшиносиву ҳудогоҳии насли ҷавон боло рафт, балки пажӯхишҳои тоза аз равзанаи тафаккури навин рӯи кор омаданд. Нахустин аз ҷунин ҷашнвораҳо таҷлили ҳазораи «Шоҳнома»-и Абдулқосим Фирдавсӣ маҳсуб мегардад, ки соли 1994 ҷараён гирифт.

Шоҳномашиносӣ ба баҳонаи баргузории симпозиуми байналмилалӣ ба ифтиҳори ҳазорумин соли сароиши «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ вусъати бештар ёфт, ки маҷмӯаи мақолоти он таҳти унвони «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ – падидай бузурги фарҳангӣ дар тамаддуни ҷаҳонӣ» (1994) ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва инглизӣ нашр гардид.

Афзун ба ин, дар ҳошияни ҷаҳон пажӯҳиши зиёд анҷом ёфта, дастраси хонандагон карда шуд. Силсилаи мақолаҳои илмии Ҳ.Шарифов, М.Муллоаҳмад, Ҷ.Назриев, А.М.Хуросонӣ ва ғ. дар шинохти «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар ин айём дар мачаллаву нашрияҳо ба табъ расида, сипас, дар китобҳои ҷудогони марбут ба шоҳномашиносӣ ҷой ёфтанд, ки дар ин замина метавон аз китоби М.Муллоаҳмад «Паёми ахлоқии Фирдавсӣ» (2003), Ҳ.Шарифов «Шоҳнома» ва шеъри замони Фирдавсӣ» (2014), А.М.Хуросонӣ ва Ҷ.Назрий «Нома ва номанигорӣ дар «Шоҳнома» (Техрон, бидуни соли нашр) ёд кард. Китоби дигари М.Муллоаҳмад «Ҷанг ва сулҳ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ» дар Ҷумҳурии Исломии Эрон мунташир гардид (1383/2005). Ҳамзамон таи солҳои охир китоби севум дар ин замина бо номи «Биё, то ҷаҳонро ба бад наспарем» аввал дар Эрон ва баядан дар Тоҷикистон ба ифтиҳори ҳазораи ҳатми «Шоҳнома» рӯи ҷоп омад, ки арзиши шоёни илмиро соҳиб мебошад.

Таҳқиқоти муфассалу мудаллали фирдавсишиносӣ тоҷик

В.Самад таҳти унвони «Пайванди рӯҳ медиҳад» (Фирдавсӣ ва «Шоҳнома» дар Қафқоз) ба муносибати ҳазораи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар 22 шумораи ҳафтаномаи «Тоҷикистон» (март-августи 1994) ба табъ расида, сипас дар Эрон ба сурати китоби чудогона ба нашр расид (2001).

Чуствуҷӯҳои фирдавсишиносии муҳакқиқон дар фосилаи солҳои 1997-1999 тавассути нашрияи «Ҷунбиш» низ равиши тоза дарёфт. Ҳар шумораи он дарбаргирандаи мақолоти мухим дар заминай андеша ва ҷаҳони ормонҳои Фирдавсӣ буда, симои ҳамосасарои маъруфи ҷаҳониро ба унвони пешвои ҷунбиши миллии ҳалқҳои эронинажод пеши назар меоварданд.

Маҷмӯаи мақолоти устодони ДДХ ба номи академик Б.Фафуров таҳти унвони «Ёдкарди Фирдавсӣ ва «Шоҳнома»-и ӯ» низ дар ҳалқаи пажӯҳиши рӯзгору осори ҳамосасарои бузурги форсу тоҷик аҳамияти хоссе дорад.

Маҷмӯи корҳои анҷомёфта ишорат бар он доранд, ки бо баргузории ин ду ҷаҳонвора, яъне ҳазора шурӯъ ва баъдан ҳатми «Шоҳнома» як раванди тозае дар шоҳномашиносии тоҷик падид омад ва акнун тамоюлҳои тоза қасб мекунад.

Таҷлили бузургдошти 675-солагии Шайх Камоли Хучандӣ дар соли 1996 низ таҳқиқоти мухиммеро дар шинохти мероси ин суханвари бузург ба вучуд овард. Аввалан, дар ҳошияни ҷаҳони нашри ҷадиди «Девон»-и Шайх Камоли Хучандӣ бо эҳтимоми камолшиносии маъруфи тоҷик С.Асадуллоев мунташир гардид (1996). Муқаддимаи муғассали девон аз зумраи пажӯҳиши шоёни истиқбол дар маърифати номаи рӯзгор ва афкори ин шоири мұътабар ба шумор меояд. Дар қанори ин, бо қалами ин донишманди мұмтоз китоби дигаре таҳти унвони «Камоли Хучандӣ (аз замони зиндагӣ то мактаби Ҳоҷа Камол)» нашр гардид (1996), ки ҳамчун рисолаи вижайи пажӯҳиши дар шинохти рӯзгор ва осори ин суханвари соҳибназар ба шумор меравад.

Ҳамзамон, аз кутуби пуарзиши адабиётшиносони тоҷик А.Афсаҳзод «Камоли Хучандӣ – устоди ғазал» (1996), А.Насриддин «Сехри мубин» (1996), Б.Максудов «Рӯзгор ва осори Камоли Хучандӣ» (1994) ва амсоли ин низ метавон ёдовар шуд, ки дар таҳқиқи зиндагинома, афкор ва ҷаҳонрои ҳунаригу мавзӯи шеъри ин шоири номвар қовишиҳои тозаи илмиеро манзур кардаанд.

Рисолаи профессорон А.Сайфуллоев ва С.Абдуллоев «Малики адаб: Сайре дар гулшани рози Ҳоҷа Камол» (1996) низ мабоҳиси куллии шинохти номаи рӯзгор ва вижагиҳои ашъори шоирро дар бар мегирад. Бо ибтикори шоири тоҷик Абдузаббори Суруш тадвин шу-

дани «Фарҳанги ашъори Камоли Хуҷандӣ»-ро (дар се ҷилд, 1992-95) метавон аз муҳимтарин дастоварди адабиётшиносӣ дар робита ба маърифати ашъори Камол дар ҳошияи баргузории ин ҷашин үнвон кард, ки ҷилди аввали он ҳамон сол (1995) ба нашр расид.

«Мақолоти маҷмаи бузургдошти Камоли Хуҷандӣ» низ ҳосили пажӯҳиши олимони тоҷику эронӣ буда, афзун бар масоили дигари замону зиндагиномаи шоир паҳлӯҳои муҳталифи эҷодиёти шоири таҷони қарни XIV аз диду зовияҳои муҳталифи сухансанчии мусосир арзёбӣ шудаанд.

Мақолоти илмии устодони ДДХ ба номи академик Б.Фафуров ба муносабати бузургдошти ин шоири соҳиби машраби олӣ дар маҷмӯае таҳти үнвони «Партаве аз ҷони пок» (1996) фароҳам омадааст.

Чораҷӯии бузурги дигар, ки барои ривоҷи ҷараёнҳои тозаи адабиётшиносии мусосир нақшे муассир гузаштааст, таҷлили 1100-солагии давлати Сомониён дар соли 1999 мебошад. Муҳимтарин ниҳодҳои илмии қишвар ба пажӯҳиши паҳлӯҳои муҳталифи ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ, фарҳангиву адабӣ, таърих, ҷомеашиносӣ, фалсафа, тиб, ҷуғрофия, улуми табии, иқтисодии даврони заррини таърихии ҳалқи тоҷик сафарбар шуданд. Аз ҷумла, дар шинохти адабиёти даврони Сомонӣ низ қадами ҷиддӣ ва густарда гузашта шуд.

Баргузории симпозиумҳои байналмилалӣ дар Душанбе, Техрон, Санкт-Петербург ва гайра дар вусъати ҳудогоҳии мардуми тоҷик нақши назаррасе доштанд. Нашри маҷмӯаҳои илмии бузурги адабӣ ва мутуни адабии замони Сомонӣ ба анъанаи илмӣ даромад. Аз ҷумла, нашри маҷмӯаи заҳими «Сомониён ва эҳёи тамаддуни форсӣ-тоҷикӣ» (1999) ба хатти форсӣ ва сириллик аз дастовардҳои шоёни таваҷҷуҳӣ уламои тоҷик ба шумор меравад, ки дар он бахши адабиёти замони Сомониён натиҷаҳои муҳимми таҳқиқоти адабиётшиносони тоҷикро дар бар мегирад.

Ба арзиши маҷмӯаи бузурги «Номаи Оли Сомон: Маҷмӯаи мақолоти Маҷмаи илмии тамаддун, таърих ва фарҳанги Сомониён» низ метавон аз ин нигоҳ баҳо дод.

Дар ин марҳалаи таҳаввулоти адабиётшиносӣ ба талошҳои пайгиранӣ олимони «Маркази пажӯҳиши тамаддуни давраи Сомониён»-и ДДХ ба номи академик Б.Фафуров низ бояд ишорат намуд, ки ба таълифи таҳия ва интишори чанд китоби бунёдӣ, аз ҷумла таҳияи мутуни таърихии марбут ба Сомониён дар ду ҷилд «Сомониён дар оинаи таърих» (1998) ва «Фарҳанги Сомониён» (1999) комёб шуданд. Ҳусусан, яке аз мабоҳиси аслии китоби «Фарҳанги Сомониён» ба таҳқиқи адабиёти давраи Сомониён ва заминаҳои таҳаввули

он ихтисос ёфтааст, ки, бешак, дар таҳқиқу омӯзиши вазъи адабиёти тоҷик дар аҳди ин сулолаи фарҳангсолор ва адабпарвар мухим аст. Дар ҳамин замина маҷмӯи мутуни осори мансури аҳди Сомонӣ аз ҷониби академик Н.Салимӣ бо номи «Мероси Оли Сомон» таҳия ва бо пешгуфтори муфассали таҳқиқӣ роҷеъ ба вазъияти куллии забон ва адабиёти форсӣ дар ин аҳд, аз ҷумла ривоҷи насри форсӣ бо тавзехоту лугот рӯи чоп омад. Соли 2008 дар заминаи ин китоб бо фарогирии бештари намунаҳои насри аҳди Сомонӣ дар ду мӯҷаллад бо номи «Шуқӯҳи наср дар аҳди Сомониён» китоби дигаре бо эҳтимоми ин адабиётшинос ба дasti чоп расид, ки метавон ҳосили фаъолияти густардаи Маркази мазкур ба шумор овард. Анҷоми ин кор, қабл аз ҳама, дар муаррифии осори мансури классикии қарни X ва таҳқиқу баррасии вижагиҳои он аз қимати шоёни илмӣ бархурдор буда, дар доираҳои мухталифи илмӣ ба унвони ибтикори шоиста эътироф гардидааст.

Дар канори ин осор дар заминаи фаъолияти Марказ ҷанд китоби хеле арзишманди адабиётшиносӣ бо талошҳои устодони соҳибназари ҳавзаи илмии Хуҷанд ба дasti чоп расиданд. Аз ҷумла, рисолаи А.Насридин бо номи «Рӯдакӣ: Нусхашиносӣ ва нақду таҳлили ашъори бозмонда» (1999) бо фарогирии матни девони шоир, таҳқиқоти Н.Зоҳидӣ «Адабиёти арабизабони форсу тоҷик аз истилои араб то аҳди Сомониён» (1999), китоби Н.Салимӣ «Назаре ба таърихи наср дар замони устод Рӯдакӣ» (2008) ва монанди ин мунташир шуданд, ки самараи фаъолияти ин Марказ дар пажӯҳиши адабиёти ин давраи таърихии миллати тоҷик ба шумор меоянд.

Ҳамин гуна марҳала ба марҳала дар заминаи ибтикороти сиёсӣ ба мавқei давлатӣ бардоштани таҷлили ҷашну бузургдошти шоирону суханварони мумтози адабиёти классикии тоҷик таҳқиқоти густардае ҳам ба миён омада, сиёсати давлатдории навини Тоҷикистони соҳибистиклол ба рушди адабиётшиносии тоҷик ҳам таъсири равшан гузошт. Таҷлили 960-солагии Умари Ҳайём, бузургдошти Маҳастии Хуҷандӣ ва 1000-солагии Носири Ҳусрав ҳам дар канори нашри ҷадиди осори ин суханварони бузурги адабиёти мо силсилаи пажӯҳишҳоеро рӯи кор оварданд.

Бо эҳтимоми шоираи тоҷик Гулруҳсор Сафиева ва адабиётшинос Усмон Назир нашри тозаи рубоиёти Умари Ҳайём дар алоҳидагӣ анҷом ёфт. Ба миён омадани китоби Гулруҳсор «Шинохти рубоиёти Ҳаким Умари Ҳайёми Нишопурӣ» (2000) ҳосили назари сухансанҷии шоира ва мунаққиди хушсалиқае буда, алоқамандии вижай мавсуфро ба нақди адабӣ ба исбот мерасонад. Силсилаи мақолоти таҳқиқии

Усмон Назир баъдтар ба ду забон – точикӣ ва русӣ зери унвони «Умари Ҳаём ва тамаддуни ҷаҳонӣ» (2010) ба хонандагон дастрас шуд, ки аз зумраи таҳқиқоти хубе дар ҳайёминосии точик эътироф гардидааст. Ба истиқболи ҷаҳни шоираи номвари адабиёти классикии точик Маҳастии Ҳучандӣ таҳқиқоти профессор М.Хочаева бо номи «Шамъи Тироз» (2001) бар асоси манобеи зиёди адабӣ таълиф шуда, аз пажӯхиши муҳим дар ҷодаи маҳастишиносӣ ба шумор меояд. Ҳамзамон, бо эҳтимоми ин адабиётшинос силсилаи «Ҳубони порсигӯй» – таҳқиқот дар шинохти зиндагиву осори занони суханвар ба қалам омад, ки намунаҳои барҷастаи он «Сиришке дар лола» (роҷеъ ба рӯзгор ва осори Робиаи Балҳӣ, 1998), «Шукуфаи андӯҳ» (зиндагӣ ва ҳунари шоирии Фурӯғи Фарруҳзод, 1999) ва «Ҳамзоди тӯфон» (таҳқиқи вежагиҳои ашъори Гулруҳсор Сафиева, 2007) мебошанд.

Дар робита ба рӯзгору осори Носири Ҳусрав низ силсилаи корҳои пажӯхишиӣ ба анҷом расиданд, ки ба қалами донишмандони точик А.Маниёзов («Ҳакими суханвар», 2003, дар ҳамқаламӣ бо Ҳ.Шарифов), Ҳ.Шарифов («Рози ҷаҳон» (накӯи баррасии шеъри Носири Ҳусрав), 2003), Т.Мардонӣ («Носири Ҳисрав ва фарҳанги арабӣ», 2005), Ҷ.Сайдзода («Мо ва Носири Ҳисрав», 2003) ва дигарон тааллук гирифтанд. Пажӯхиши Н.Арабзода ҳарчанд бештар ҷанбаи фалсафӣ дорад, аммо нигоштаҳои ў дар мавриди андешаҳои ахлоқиву ҳикамии ин суханвари бузург аз арзиши адабӣ ҳам холӣ на-мебошанд. Дар шаҳри Техрони Ҷумҳурии Исломии Эрон китобҳои адабиётшиносӣ маъруфи точик Раҳими Мусулмониён «Чор сухан аз Ҳаким Носири Ҳисрави Қубодиёнӣ» ва «Пораи Самарқанд» дар бо-раи Носири Ҳусрав мунташир гардид, ки дар таҳқиқи рӯзгору осори ин ҳакими фарзона аз арзишҳои шоёни адабӣ барҳурдор мебошад. Фузун бар ин, нашри маҷмӯаи мақолоти «Носири Ҳисрав. Дируз, имрӯз, фардо» низ ҳамчун намунаи пажӯхиши ҷолиби таваҷҷуҳи ме-роси ин суханвар ва олимӣ номвар дар остонаи ҷаҳни 1000-солагии ў мебошад.

Ба ифтиҳори ҷаҳни Носири Ҳусрав нашр шудани «Ваҷҳи дин» (2002) ва се ҷилд «Кӯллиёт»-и ў (2003) ва маҷмӯаи мақолоти Симпо-зиуми байналмилалии ҳазораи ў муҳимтарин тадбир мебошад. Бо эҳтимоми академик Н.Салимӣ нашри ҷадиди «Сафарнома»-и Но-сири Ҳусрав бо пешгуфттору ҳавошӣ ва тавзехоту лугот мӯҷаддадан ба нашр расид. Дар иртибот ба ин матлаб шоистаи таъкид аст, ки академик Н.Салимӣ дар таҳқиқи мароҳили таҳаввули насири классикии форсу точик хадамоти шоёне ба сомон расонид. Пажӯхиши эшон

роҷеъ ба сайри таърихии насрӣ классикии форсӯ тоҷик ва анвои муҷадовили он аз даврони паҳлавӣ то қуруни вусто, яъне қарни сездаҳи милодӣ доман қашидааст. Рисолаи «Марҳалаҳои услубӣ ва таҳаввули анвои наср дар адабиёти классикии форсӯ тоҷик (асрҳои IX-XIII)» (2002) нигоҳе тоза ва диде дигар ба шинохти насрӣ классикии тоҷик маҳсуб шуда, аз ҷониби соҳибназарон ва пажӯҳишгарон баҳои сазовори илмӣ касб намудааст.

Бузургдошти фарҳангӣ қадими Эрони бостон, таҷлили 2700-солагии китоби муқаддаси «Авесто», тамаддуни ориёйҳо ва дигар падидаҳои фарҳангии қадими тоҷикон боиси таҳқими истиқлоли фарҳангиву маънавӣ гардида, зербинои истиқлоли миллиро пойдору мустаҳкам мегардонад. Натиҷаи бузургдошти китоби муқаддаси «Авесто» буд, ки соли 2001 матни тарҷумай он бо ҳатти сириллик дар як ҷилд ба нашр расида, ҷандин пажӯҳиши дигар рӯи кор омаданд. Аз ҷумла, китоби маҷмӯаи мақолоте, ки ДДХ ба номи академик Б.Faфуров ба нашр расонид, «Наҳустқомуси миллат» унвон дошта, мабоҳиси муҳталифи адабиётшиносон ва муаррихони тоҷикро роҷеъ ба китоби муқаддаси аҷдодӣ фаро мегирад. Инчунин, ҳамон сол китоби Н.Нурев бо номи «Авесто ва мероси фарҳангии тоҷикон» (2001) рӯи чоп омад, ки муҳимтарин равандҳои таъсири ин китобро ба адабиёти форсӯ тоҷик баррасӣ намудааст.

Батадриҷ ривоҷ пайдо кардани авзои адабии Тоҷикистон ва зуҳури падидаҳои тозаи фарҳангӣ боз ҳам равандҳои адабиётшиносиро густариш баҳшид. Дар ҳошияи баргузории ҷашнҳои бузургдошти Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Имом Абӯҳанифа ва Имом Фаззолӣ силсилаи корҳое ҳам дар баҳши тасҳехи мутуни осори ин суханварон ва мутафаккирони барҷаста ва ҳам дар ҷодаи таҳқиқи мероси эшон рӯи кор омаданд. То фурсати баргузории ҷашни 800-солагии Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ матни комили «Маснавии Маънавӣ» бо эҳтимоми Алии Муҳаммадии Ҳурросонӣ ва Баҳриддин Алавӣ дар Текрон ба ҳатти сириллик бо як муқаддимаи муфассали таҳқиқӣ роҷеъ ба ҷойгоҳи Мавлоно дар адабиёти ирфонии форсӯ тоҷик ба дасти чоп расид. Баъдан дар оstonai ҷашни бузургдошти Мавлоно нашри ҷадиди ҷаҳорчиҷидай «Девони кабир» (2007-2009) бо эҳтимоми А.Ҳурросонӣ анҷом ёфт. Ҳарчанд соли 1991 дар дӯ ҷилд нашри сириллики «Девони ғазалиёт»-и Шамси Табрезӣ ба нашр расида буд, аммо он сурати мукаммал надошт ва фарогири комили «Девон» набуд. Ба ин тарикӣ, бо таҳия ва интишори нусҳаи нави «Девони Кабир» дар ҷаҳор мӯҷаллад наҳустин бор матни нисбатан муфассали ин девони нотакрор ва беназир дар адабиёти форсӣ манзури

хонандагон гардид. Донишманди дигари тоҷик Асрори Раҳмонфар мунтаҳаби «Девони Шамс»-ро бо номи «800 ғазали дилошӯб» рӯи чоп овард, ки дар шинохти муқаддамотии ғазали Мавлоно мухим аст.

Дар робита ба таҳқиқи рӯзгору осор ва афкору андешаи Мавлоно рисолаи пурарзиши устод Р.Ходизода бо номи «Чалолуддини Румӣ» мучаддадан чоп шуд. Нашри қаблии он (2003) аз тариқи интишороти «Нури маърифат»-и ДДҲ ба номи академик Б.Фафуров ҷанд сол пеш аз ҷаҳони бузургдошти Мавлоно дар останаи таҷклии 70-солагии бузургдошти муаллиф сурат гирифта буд. Асарҳои Ҷ.Сайдзода «Чалолиддини Балхий Румӣ» (2008), «Сабки сухани Мавлоно» (2009) аз ҳамин ҷумлаанд.

Маҷмӯаи мақолоти илмии ҳамоиши байналмилалии «Румӣ – Гёте: Муқоламаи фарҳангҳо» (2007) бо эҳтимоми раёсати ДДҲ ба номи академик Б.Фафуров низ ҷанбаҳои мухталифи афкор ва ашъори Мавлонои Румро дар бар мегирад. Ҳамчунин, бо ибтикори Ройзани фарҳангии Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон маҷмӯаи дигари мақолоти илмии пажӯҳишгарони тоҷик роҷеъ ба шинохти Мавлонои Рум бо номи «Офтоби маърифат» нашр гардид, ки фарогири бахши аъзаме аз мақолоти пурбори муҳаққиқони ватаниву ҳориҷии пири Балх буда, ҳар яке аз нигоштаҳои он як баҳси муҳимро дар маърифати афкор ва ашъори ин ҳакими фарзона ва орифи шӯрангез дар ҳуд таҷассум намуда буданд. Таҳқиқоти анҷомёфта боис гардид, ки дидгоҳҳои тозае дар шинохти осори Мавлоно дар Тоҷикистон ба вучуд омада, ҷанбаҳои хунаригу мавзӯи шеъри ин суханвари шӯрида ба риштаи таҳқиқ қашида шаванд.

Бузургдошти 1150-солагии Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ саҳифаҳои воқеан наверо дар қаламрави рӯдакишиносии тоҷик боз намуд. Наҳуст, ин ҷо метавон аз ду асари мӯътабар ёдовар шуд, ки яке «Донишномаи Рӯдакӣ» ва дигаре «Донишномаи Сомониён» мебошад. «Донишномаи Рӯдакӣ» асосан бо талошҳои пайгирионаи кормандони Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси ҳаттии ба номи Рӯдакии АИ ҶТ анҷом ёфта, ба унвони шиносномаи мӯътамаде дар маърифати шеъри Рӯдакӣ, замони ӯ, афкор, андешаву фарҳанг, хунари шоирий ва нукоти дигари марбут ба ин пири шоирони олам эътироф гардид. «Донишномаи Сомониён» (2008-2009) бо ибтикори Маркази пажӯҳиши тамаддуни давраи Сомониёни ДДҲ ба номи академик Б.Фафуров зери раҳнамоии академик Н.Салимӣ тадвин шуда, аз ҷониби доираи умumi Тоҷикистон истиқболи шоёне пайдо намуд. Натиҷаи эътирофи ин асари гаронқадр буд, ки муаллифони он ба дарёфти Ҷоизаи Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон ва Бунёди

Фаридуни Манучехрӣ сазовор гардиданд (2010).

Дар идомаи ин раванди пурвусъати рӯдакишиносӣ, нахуст матни тозаи осори бозмондаи Рӯдакӣ бо номи «Ашъор» (2007) ва сипас матни илмиву интиқодии «Девони ашъор»-и Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар ибни Мухаммади Рӯдакӣ бо эҳтимоми Р.Ҳодизода ва А.М.Хуросонӣ анҷом ёфта, бо ҳатти форсӣ аз ҷониби Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон ба нашр расид (2008). Нусҳаи ин девон ба ҳатти сириллик дар ҳалқаи силсилаи нашри «Ахтарони адаб» қарор гирифта, ҳамон сол рӯи чоп омад. Лозим ба зикр аст, ки аз соли 2002 Сарвари давлат аз ҳазинаи заҳиравии худ барои интишор намудани китобҳои адабони классик ва муосир маблағҳои муайян ҷудо карданд. Силсилаи «Ахтарони адаб» аз соли 2007 ба чоп оғоз намуд ва дар назар аст, ки дар панҷоҳ мӯҷаллад осори сӯханварони номвари адабиёти классикии форсу тоҷикро дар бар гирад. Девони Рӯдакӣ силсилаи нахустин буда, то кунун 30 мӯҷаллади он таҳия ва ба дasti ҳонандагон расидааст, ки даҳ ҷилдаш «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ мебошад.

Нусҳаи дигар аз «Девони Рӯдакӣ» бо эҳтимоми нависандай тоҷик Қодири Рустам дар шаҳри Олмотии Қазоқистон (2007) нашр гардид. Таҳиягари ин нусха тавзехоти муфассале дар шинохти андешаву афкор ва шарҳу тавзехи луғоти мушкилфаҳми шеъри Рӯдакӣ бар асоси фарҳангномаҳои классикӣ илҳоқ намудааст, ки арзиши мӯҳимми илмӣ дорад. Ин маҷмӯа ду бор бо ҳатти форсӣ дар Техрон (2008 ва 2012) ва соли 2015 аз тарики нашриёти «Бухоро» дар ш.Душанбе низ ба нашр расид.

Дар бахши корҳои пажӯҳишӣ ба таҳия ва интишори матни кириллии китоби пурагзиши донишманди эронӣ Саид Нафисӣ «Муҳити зиндагӣ ва аҳволу ашъори Рӯдакӣ» метавон ручӯй намуд, ки бо кӯшиши Ҷаъфари Ранҷбар таҳия гардида, аз ҷониби Б.Мирзоев ва И.Мирзоев ба ҳатти сириллик баргардон шуд. Нашри тоҷикистонии китоби устоди маъруфи рӯдакишиносӣ Саид Нафисӣ, воқеан, кори тоза ва шоиста истиқбол буд, ки барои ҳонандай тоҷик манфиатҳои фаровони маънавӣ ато намуд. Китоби арзишманди Абдураҳмон Тоҳирҷонов «Рӯдакӣ. Рӯзгор ва осор. Таърихи таҳқиқ» дар тарҷумаи М.Муллоаҳмад низ дар самти рӯдакишиносӣ қобили аҳамият аст.

Пажӯҳишоти дигаре аз ҷониби Р.Ҳодизода, Ҳ.Шарифов, М.Муллоаҳмад, Н.Салимӣ, А.Насриддин, А.Раҳмонфар, Ҷ.Саидзода ва дигарон ба сомон расиданд, ки ҳар яке аз нигоштаҳои онон иқдоми шоиста ва қобили таваҷҷӯҳ буда, ҷойгоҳи хосси ҳудро дар рӯдакишиносии тоҷик дарёфтанд. Рисолаи илмии устод

М.Муллоаҳмад «Суннатҳои пойдори даврони пурбори адабиёт» (2008), С.Амир «Рӯдакӣ падидай нодир ва ҷаҳонии тамаддуни аҳди Сомониён» (1999) баҳси анъанаҳои осори Рӯдакӣ ва муосиронашро дар адабиёти форсу тоҷик фаро мегирад. Кори шоистаи дигаре, ки М.Муллоаҳмад дар ин ҷода анҷом дод, «Рӯдакӣ ва рӯдакишиносон» (2012) мебошад.

Пажӯхиши А.Насридин бо ҳаммуаллифии Ф.Насридинов «Рӯдакӣ – устоди суханварони Аҷам» (2008), ки масоили мубрами шинохти шеъру андешаи Одамушшуароро фаро мегирад, аз корҳои арзишманди рӯдакишиносӣ дониста шудааст.

Дар марҳалаи Соли бузургдошти Имом Абӯҳанифа ҷаҳони ғарбӣ ба шарҳи ҳол ва афкору атвори ин пири мазҳаби миллати тоҷик ба табъ расид, ки арзиши адабӣ ҳам доштанд. Аз ҷумла, бо эҳтимоми Н.Зоҳидӣ ва С.Саидов китоби пуарзиши адабиётшиносӣ Ҳинд Шиблии Нуъмонӣ «Симои Имом Абӯҳанифа» (2009) аз ҳатти форсӣ ба сириллик баргардон шуд. Нашри ин китоб дар ошнони бештари хонандагони тоҷик бо афкори адабиву мазҳабии ин ҳаким ва мутафаккири барҷастаи ҷаҳони ислом мусоидат меқунад. Аз сӯи дигар, бо шинохт ва маърифати ин китоб метавон равзанае ба андешаҳои Имом Абӯҳанифа дар адабиёти форсу тоҷик боз намуд.

Дар ин миён ҷаҳони ғарбӣ дигари шаҳсиятҳои адабиву фалсафӣ ва илмӣ баргузор шуда, ба муносабати онҳо рисолаҳои арзишманди донишмандони адабпажӯҳи тоҷик рӯи чоп омаданд. Аз ҷумла, ба ифтиҳори 950-солагии Имом Фаззолӣ китоби пуарзиши адабиётшиносӣ маъруф Р.Ходизода бо номи «Аҳлоқ ва ҷомеа» (2008) ба чоп расид, ки дар он баҳсҳои ҷолиби илмӣ ҷаҳони ғарбӣ ба Куръони мачид ва аҳлоқ, аҳлоқ дар тасаввуф, Имом Фаззолӣ ва масъалаҳои аҳлоқ, Насируддини Тӯсӣ ва илми аҳлоқ, аҳлоқ дар адабиёти форсу тоҷик ҷараён гирифта, аз арзишҳои муҳимми адабӣ низ бархурдоранд. Ҳамзамон, бо эҳтимоми Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси ҳаттии АИ ҶТ нашри силсилаи осори Фаззолӣ ҳам шурӯъ гардидааст. То қунун «Кимиёи саодат», «Эҳёу улуми-д-дин» нашр шудаанд. Бо эҳтимоми Н.Салимӣ ва У.Гаффорова бори нахуст китоби «Аҳлоқи Носири»-и Насируддини Тӯсӣ (2009) дар Тоҷикистон ба дастӣ чоп расид, ки дарҳури ниёзҳои аҳлоқӣ ва адабии ҷомеа буда, ҳам аз нигоҳи ҷомеашиносӣ ва ҳам адабпажӯҳӣ аҳамияти барҷастаero қоим аст.

Дарасарҳои дастҷамъии академӣ, ки ба ифтиҳори таҷлили 600-солагии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (2014) ва 700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ (2015) ба нашр расиданд («Абдурраҳмони Ҷомӣ ва

падидаҳои фарҳангии замони ӯ», 2014; «Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ: замони ӯ ва нақши он дар тамаддуни Осиёи Марказӣ», 2015) хидмати мондагори ин дусхантиrozифарзона ва ҷеҳраи мондагор дар пешрафти тамаддуни миллати мо дар мақолаҳои донишмандон аз дидгоҳҳои гуногуни пажӯхишӣ ба риштаи таҳқиқ омаданд. Дар канори ин, на танҳо асарҳои арзишманде дар маърифати ҷаҳонбинӣ ва шаҳсияти ин мутафаккирони бузурги Шарқ ба қалам омаданд (Ҷ.Саидзода «Ҷомӣ-хотамушшуаро», 2013; К.Қодиров, М.Муллоаҳмад «Шеъри ирфонии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», 2015), балки матни осори илмиву адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ («Нафаҳоту-л-унс», 2013, таҳияи М.Оқилова, Б.Мирсаидов; «Шавоҳид-ун-нубувват», 2014, тасҳех ва тавзеху ҳошияи Ф.Насриддинов; «Мақомоти ҳазрати Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ», 2014) ва Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ («Се рисола», 2015, ба эҳтимоми А.Қӯчаров (мураттиби рисолаҳои «Куддусия» (1993), «Маърифати нафс» (1994) ва «Дарвешия» (2014)-и Мир Сайд Алии Ҳамадониро дар шакли як китоби алоҳида ҷой додааст); «Ганчи ирфон», 2015, бо эҳтимоми М.Султонзода, Ҳ.Асозода ва Қ.Турдиев (дар он осори манзум ва 10 рисолаи илмии ахлоқиву фалсафии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ҷой дода шудаанд) мунташир шуд.

Таҷлили ҷаҳонҳои 90 ва 100-солагии Устод Мирзо Турсунзода, Ҷалол Иқромӣ, Раҳим Ҷалил, Ҳаким Карим, Лутфулло Бузургзода, Сотим Улугзода, 110-солагии Сухайлӣ Ҷавҳаризода (2010) ва Ҳаким Карим (2015), 140-солагии Аҳмадҷон махдуми Ҳамдӣ (2015), 150-солагии Зуфархон Ҷавҳарӣ (2010) ва Нақибхони Туғрал (2015) ҳар кадом равзанаҳое дар шинохти ҷаҳонбинӣ ва шаҳсияти ононро боз карданд. Дар баробари нашри мероси адабии суханварони мазкур («Девони ашъори Туғрали Аҳрорӣ» (тасҳех ва таҳияи Мирзо Шукурзода, 2011), «Навоӣ қибриё» (таҳия ва тавзехи Асрори Раҳмонфар ва Мирзо Шукурзода, 2014), «Девони Туғрали Аҳрорӣ» (таҳияи Н.Нуров, 2015) таҳқиқоти судманд ва дорои санадҳои муҳим роҷеъ ба зиндагӣ ва мероси ин ҷаҳонҳои адабӣ рӯи кор омаданд.

Дар ин замина нашри маҷмӯаҳои мақолоти «Мирзо Турсунзода ва масоили назарии фарҳангӣ навини тоҷикон» (2011), «Суханвари мумтоз» (2011), «Посдорони насри муносими тоҷик», рисолаҳои А.Сайфуллоев «Ҳаким Карим» (2005) ва «Зуфархон Ҷавҳарӣ. Таҳқики ҳаёт ва эҷодиёти ӯ» (2002), М.Раҷабӣ «Сотим Улугзода – абармарди набард ва андеша», (2004), А.Қӯчаров «Турсунзода: маҳорат ва садоқат» (2011), Н.Нуров «Султони авранги сухан» (2016), С.Аъзамзод «Адабиётшиносии тоҷик ва ҷустуҷӯҳои илмии Лутфулло Бузургзода»

(2009) ва дигар китобҳо дар шинохти пахлӯҳои мухталифи зиндагиву осори бузургони адабиёти мусосир аҳамияти виже доранд.

Таҷлили зодрӯзи устоди равоншоди шеъри мусосири тоҷик Лоик Шералӣ (2001, 2011, 2016) ба зуҳури тозатарин падидаҳои адабӣ боис омад. Гурӯҳи мӯҳакқиқону соҳибназарон ба таҳқиқи ҷанбаҳои мухталифи зиндагинома ва мероси устод Лоик пардохтанд. Аз ҷумлаи ин таҳқиқот метавон ба китобҳои Г.Келдӣ «Лоике чун Лоике» (2000), Ю.Ақбарзода «Нубуғи шоир ва булуғи шеър» (2003), М.Нарзиқул «Фурӯғи ҳастӣ (зиндагинома, баррасӣ ва нақди ашъори Лоик)» (2002), У.Фаффоров «Султони диёри сухан» (2001) ва «Лоик Шералӣ» (2012), Р.Муталибов «Ифтиҳори миллӣ дар ашъори Лоик Шералӣ (дар асоси китоби «Офтобборон»)» (2001), Ният Ҳаёт «Албурзи пойбарҷо» ва «Инқилоби устод Лоик дар назми мусосири тоҷик», маҷмӯаи мақолоти мӯҳакқиқони адабпажӯҳи мамлакат бо номи «Шоири хуршеду дарё» ишора кард, ки ҳар яке ҷанбаҳои мухталифи шеъри Устод ва номаи рӯзгори ӯро ба таври ҷудогона дар бар мегиранд.

Бо муурӯ ба равандҳои густариши адабиётшиносии тоҷик дар даврони истиқлоли Тоҷикистон метавон самтҳои аслии ривоҷи онро ба сурати таҳқиқот дар заминай назарияи адабиёт ва таърихи ташаккули он, таҳқиқи масоили назму насрӣ классикии форсӯ тоҷик, баррасии адабиёти ирфонии форсӯ тоҷик, равобити адабӣ ва масирҳои дигари он муқаррар намуд. Дар таҳқиқи ҷанбаҳои назарии адабиёт ва сайри таърихии афкори адабӣ, пеш аз ҳама, хидматҳои шоёни устодони барҷастаи адабиётшиносии мусосири тоҷик Ҳ.Шарифов ва А.Сатторзодаро метавон ёдовар шуд, ки бо таълифи ҷандин китобу рисолаи арзишманд ин самти адабпажӯҳиши тоҷикро тақвияти комил баҳшида, дар таҳқиқи афкори адабии тоҷикон мактабе боз намуданд. Китобҳои Ҳ.Шарифов «Қаломи бадеъ» (1992), «Эъчози хунар», «Балогат ва суханварӣ» (2002), «Назарияи наср дар адабиёти форсӣ» (2004; Техрон, 1390), ва А.Сатторзода «Аристотель и таджикско-персидская литературная мысль» (2002), «Кухна ва нав (дар шеър, нақд ва забон)» (2004), «Таърихчай назариёти адабии форсӣ-тоҷикӣ» (2001) мабоҳиси назарии назокати сухан ва васоити фасоҳатбахши қаломро фаро гирифта, дар шинохти афкори адабӣ ва таърихи таҳаввули он барои адабиётшиносии имрӯзи тоҷик аҳамияти шоёне доранд. Бавижана, китоби охир бо фарогирии таърихии пайдоиш ва ташаккули афкори адабӣ ва эстетикии форсӯ тоҷик аз қадимтарин даврони таърихӣ то асри XV дидгоҳҳои мутафаккирон, муаллифони сарчашмаҳои адабӣ-таърихиро роҷеъ ба шеъру шеърият ва масоили адабӣ таҷассум намудааст, ки бешак, аз кутуби судманде дар ин росто эътироф шудааст.

Дар идомаи роҳи ин устодон муҳаққикони дигар ҳам ба пажӯхиши масоили таърихи таҳаввули афкори адабии ҳалқи тоҷик машғул шуданд, ки дар ин миён метавон аз пажӯхиши А.Раҳмонзода «Назария ва сайри таърихии устурасозии форсӣ-тоҷикӣ» (1999), Ш. Раҳмон «Таҳаввули воҳидҳо ва созмони жанрҳои лирикӣ дар назми форсу тоҷик» (2010), Ш.Истрофилниё «Носири Бухорӣ ва такомули ғазал дар асри XIV» (2009), Мисбоҳиддини Нарзиқул «Эъҷози хусравӣ ва мақоми он дар таърихи афкори адабии форсии тоҷикӣ» (2009), «Авзони ашъори Рӯдакӣ (Тавзехи нукоти арӯзӣ, ихтиёroti шоириҷ ва авзони ашъори бозмондаи устод Рӯдакӣ дар асоси «Девонии»-и нашри Олмотӣ» (2011), С.Амирқулов «Таҳаввули жанрҳои адабиёti тоҷик дар нимаи аввали асри XIX» (2005), Ш. Сӯфиев «Соқинома дар низоми адабиёti форсии тоҷики асрҳои XVI-XVII» (2011) ёдовар шуд.

Дар масири истиқлоли Тоҷикистон таҳия, тадвин ва нашри кутуби таърихи адабиёti форсу тоҷик ҳам ба марҳалаи шаклгирӣ ҳуд ворид мешавад. Ҳарчанд то қунун китоби ҷомеи таърихи адабиёti бо назардошти меъёрҳои нав ба қалам наомадааст ва ин кор дар садади анҷомёбист, аммо то қунун китоби маъруфи адабиётшиносӣ Эрон Забеҳуллоҳ Сафо «Таърихи адабиёti Эрон» (дар чор ҷилд) бо эҳтимоми Ҳ.Шарифов ва А.Абдусаттор таҳия ва бо ҳатти сириллик ба нашр расид (2003). Нашри ин китоб барои тадриси таърихи адабиёti форсӣ дар макотиби олӣ заминаҳои бештаре фароҳам оварда тавонист.

Асарҳои ҷамъбастии таҳқиқотии Р.Ходизода, А.М.Хуросонӣ «Таърихи адабиёti форсӣ (дарии тоҷикӣ» (2009, Кобул), Ҳ.Асозода «Адабиёti садаи XX форсии тоҷикӣ» (1996, дар ду ҷилд), «Таърихи адабиёti тоҷик (Давраи нав)» (2014), Н.Сайфиев «Адабиёti тоҷик дар асрҳои XVI, XVII, XVIII ва нимаи аввали асри XIX» (2004), С.Амирқулов «Таҳаввули адабиёti тоҷик дар нимаи аввали асри XIX» (1997) ва «Нигоҳе ба инкишофи таърихии адабиёti тоҷик дар Мовароуннаҳр (қарни XIX)» (2010), С.Саъдиев «Маркази адабии Самарқанд дар шоҳроҳи таъриҳ» (2012) аз дастовардҳои муҳимми илмии адабиётшиносии тоҷик маҳсуб мешаванд.

Дар таҳқиқи адабиёti классикии тоҷик низ корҳои судманде ба сомон расиданд. Китоби академик А.Раҳмонзода «Шамсиддин Шоҳин ва суннати ғазалсароӣ дар адабиёti тоҷики нимаи дувуми садаи XIX ва ибтиди садаи XX» (2006) таҳқиқе ягона бо ин тафсилот дар шинохти шоири маъруфи қарни XIX тоҷик ба шумор меравад. Бештари таҳқиқоти А.Раҳмонзода агарчи ба масоили адабиёti муосири тоҷик, аз ҷумла ҷойгоҳи асотир дар адабиёti имрӯз ихтисос

доранд, аммо силсилаи мақолоту кутуби ӯ роҷеъ ба намояндагони адабиёти пешин, чун Рӯдакӣ, Мавлонои Балхӣ ва дигарон низ дар заминаи баҳси ҷойгоҳи устура дар ин осор ба қалам омада, арзиши шоистай адабӣ касб кардаанд. Рисолаи «Пиндорҳои асотирӣ дар адабиёти тоҷик» (1999), «Назария ва сайри таърихии устурасозии форсии тоҷикӣ» (1999), «Заминаҳои асотиригу маросимӣ дар адабиёти нимаи аввали садаи XX» (2004) ҳамчун маҳсули ҳамин ковишиҳои илмии мавсүф ба натиҷамандии баҳсҳои пурмояни илмии эшон ишорат меқунад.

Маҷмӯаи мақолоти «Чиҳил мақола»-и устоди равоншод А.Насриддин (2007) мабоҳиси илмии муҳталифе роҷеъ ба даврони ҷудогонаи адабиёти форсу тоҷик, инчунин намояндагони барҷастаи адаби форсӣ, маҳсусиятҳои ашъор ва дигар масоили мубрами шинохти қаломи бадеъро дар бар мегирад. Маҳсусан, таҳқиқи таърихчай таҳаввули адабиёти форсии Фарорӯд, ки дар ин китоб яке аз матолиби ҷолиби таваҷҷӯҳ ба шумор меояд, дар самти омӯзиш ва баррасии муҳтассоти адабиёти ин ҳавзаи адабӣ дар қуруни XV то XX дорои арзиши баланди илмӣ маҳсуб мешавад. Фузун бар ин, ин ҷо мақолоте роҷеъ ба тарҷумаҳои форсии китоби муқаддаси Куръон ва шеваҳои хоси он ба дасти ҷоп расидаанд, ки барои хонандай тоҷик, хосса адабпажӯҳон барои маърифати фармудаҳои Ҳудованди бузург ва нақши мунири ин қаломи осмонӣ дар адаби форсӣ қимати баланди илмиро доро ҳастанд. Ин баҳши китоби «Чиҳил мақола» бо назар дошти мақоми хоссаи илмӣ дар Ҷумҳурии Исломии Эрон бо номи «Ошной бо тарҷумаҳои форсии Куръон» дар сурати китоби ҷудогона ба нашр расид.

Аз сӯи дигар, интишори китоби «Тазкираи шуарои Ҳучанд»-и А.Насриддин дар кишвари Эрон (2006) бори дигар ба эътирофи ҷойгоҳ ва мақоми ин адабиётшиносӣ номвари тоҷик ишорат мекунад. Пажӯҳишҳои мондагори «Маърифат ва шарҳи адабиёт» ва «Шарҳнависӣ дар таърихи адаби форс-тоҷик» намунаи боризи ғаълияти А.Насриддин дар роҳи ошной бо шурӯҳи адабӣ ба шумор мераванд.

Натиҷаи заҳамоти пажӯҳандагии А.Насриддин сазовор шудани мавсүф ба Ҷоизаи ба номи устод С.Айнӣ ва Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Ҷумҳурии Исломии Эрон ба Ҷоизаи Созмони фарҳанг ва иртибототи исломӣ ба унвони пажӯҳишгари барта-ри адабиёти форсӣ мебошад.

Лозим ба таъкид аст, ки дар ҳафт мӯҷаллад ба нашр расидани «Куллиёти осор»-и устод А.Насриддин пас аз вафоти эшон (2013, таҳия ва таснифи Ф.Насридинов) падидай наве дар адабиётшиносии

точик ва яке аз дастовардҳои ҳавзаи илмии Хуҷанд мебошад.

Дар ривоҷи раванди моҳияти сифатан наву воқеӣ қасб намудани робита ва пайвандҳои адабӣ дар замони нав адабиётшиносон нақши муассир гузоштанд. Вақте ки ба равандҳои ташаккули равобити адабӣ дар иртибот ба адабиёти арабизабони форсу точик ва таҳқиқи он дар адабиётшиносии мусосир муурӯ мекунем, пеш аз ҳама, таҳқиқоти адабпажӯҳони соҳибноме, чун А.Абдусаттор, Т.Мардонӣ, Н.Зоҳидӣ, У.Фаффорова, Ф.Бобоев, М.Умаров ва дигаронро метавон ёдовар шуд. Таҳқиқоти А.Абдусаттор бештар ба масоили таъсири адабиёти араб ба шеъри форсу точик ихтисос ёфтаанд. «Таъсири адабиёти араб ба шеъри асри XI форсу точик (аҳди Фазнавиёни аввал)», «Арабият дар шеъри Камоли Хуҷандӣ», «Маснавӣ дар адабиёти форсӣ ва арабӣ», «Таърихи адабиёти араб» (2004), «Арабият ва адабиёти аҳди Фазнавиён» (2002), «Равобити адабии Арабу Аҷам дар асри XI» (2004), «Фарҳанги арабӣ ва адабиёти аҳди Фазнавиён» (2015) аз ҷумлаи асарҳое мебошанд, ки ҳар яке дар шинохти адабиёти арабизабони форсу точик ва таъсири он ба адаби форсӣ арзиши муҳимморо соҳиб ҳастанд.

Асарҳои илмии Н.Зоҳидӣ – «Адабиёти арабизабони форсу точик аз истилои араб то аҳди Сомониён» (1999), «Насри арабизабони адабиёти форсу точик дар асрҳои VIII-IX» (2004) ва «Адабиёти форсу точик дар асрҳои VIII-IX (давраи арабизабонӣ)» (2014) ба масоили таҳаввули назму насри арабизабон дар қуруни мавриди назар ихтинос ёфта, ба унвони пажӯҳишҳои бартар на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он шинохта шудаанд. Бар асоси ин кутуб як рисолаи комил дар Эрон бо номи «Давраи арабизабонӣ дар адабиёти форсии садаҳои 2-3 ҳичрии қамарӣ» ба табъ расида (1380), баҳои шоёнеро сазовор гардид.

Таълифоти Т.Мардонӣ равобити адабии адабиёти форсу арабро фаро гирифта, ҳар яке аз пажӯҳишоти пурарзиш дар таҳқиқи пайвандҳои адабии Арабу Аҷам маҳсуб мешаванд. Аз ҷумлаи ин таҳқиқот «Дузабонии арабию тоҷикӣ дар шеъри асрҳои IX-X» (1993), «Ашъори арабии Ибни Сино» (2006), «Масъуди Саъди Салмон ва шеъри арабӣ» (2006), «Рӯдакӣ ва адабиёти араб» (2010) ва амсоли ин мебошанд, ки дар шинохти пайванди шоирони форсу точик бо адабиёти арабизабон осоре арзишманд эътироф гардидаанд.

Рисолаи У.Фаффорова «Қиссаҳои «Қуръон» дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» (таҳқиқи таърихӣ-муқоисавӣ)» (2004) ҳамчун наਮунаи барҷастаи кори таҳқиқии бонуи тоҷик дар робита ба китоби муқаддаси Қуръон дар Ҷумҳурии Исломии Эрон соҳиби баҳои балан-

ди илмӣ гардида, муаллифи он ба дарёфти Ҷоизай Бонуи қуръонпажӯҳ сазовор шуд (2009). Рисолаи дигари ў «Санъати суханварии араб дар давраи садри ислом» (1995) дар ҷодаи омӯзиши мақоми адабии хутба дар адабиёти араб тадқиқоти пурарзишест. Мақолаҳои илмии мавсүф роҷеъ ба умдатарин масоили адабиёти араб, адабиёти арабизабони форсӯ тоҷик ва пайванди муҳками он бо фарҳангии исломӣ дар китоби «Робитаҳои адабии Арабу Аҷам» (2015) фароҳам оварда шудаанд. Ба нашр расидани «Ахлоқи Носирӣ» (2009, дар ҳаммуаллифӣ бо Н.Салимӣ) ва тарҷумаи русии он «Насирова этика» (2015, дар ҳаммуаллифӣ бо Н.Салимӣ) аз дастовардҳои шоистаи ўст. Фаффорова У.А. дар таҳияи матни «Таърихи Табарӣ» (Душанбе: Ҳудо, 2000, ҷ.2) иштиrok кардааст.

Аз ҷониби Ф.Бобоев ва М.Умаров «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ дар ду ҷилд ба нашр расид (2001). Ҳамчунин, бо саъю қӯшиши адабиётшиносони мазкур 3 ҷилди «Саҳех-ал-Бухорӣ»-и Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил ал-Бухорӣ аз забони арабӣ ба тоҷики тарҷума шуда, ба дасти хонандагони тоҷик расид (2001, 2005, 2008), ки ин ибтикори хеле муҳим ва шоистаи истиқбол барои аҳли адаб ҳам ба шумор меояд.

Дар бахши равобити адабии Тоҷикистону Эрон ёдоварӣ аз пажӯҳиши густардаи адабиётшинос А.Сайфуллоев ба унвони «Ҳалқаҳои пайванди адабӣ» (2005) бо мабоҳиси фароҳи иртиботи адабии ду кишвари форсизабони ба ҳамдигар дӯст рӯи ҷоп омада, таърихи таҳаввули равобити адабии ин ду мамлакатро фаро мегирад. Дар мавриди адабиёти форсизабонони Эрону Афғонистон китобҳои Ҳ.Асозода «Адабиёти Эрон дар садаи бист» (1997), «Адабиёти форсии дарии Афғонистон», «Адабиёти форсӣ ва се шоҳаи он» (1991) «Афғонистони шоҳӣ» (2002) ва «Афғонистони инқилобӣ» (2003), З.Аҳрорӣ «Адабиёти Эрон дар асрҳои XVI-XIX» (дар се ҷилд, 2005), Умар Сафаров «Сиёвуши Касроӣ ва шеъри нави форсӣ» (1996), «Пайроҳаи Нимо» (1996), «Нимо ва шеъри форсӣ» (2005), О.Хӯҷамуродов «Насри зеҳнгароии форсии Эрон дар қарни XX» (2003), «Поэтикаи Содик Ҳидоят» (1991) ва дигарон алҳол беҳтарини таҳқиқот дар ин замина мебошанд. Инчунин, муҳаққиқони дигари тоҷик низ роҷеъ ба намояндагони чудогонаи адабиёти муосири Эрону Афғонистон ва мабоҳиси таҳаввулоти адабии ин кишвар осор ва мақолоти чудогонае ба қалам овардаанд.

Нашри осори адабони Эрон – Маликушшуаро Баҳор (Ҳ.Шарифов), Қайсари Аминпур (Гулруҳсор), Симини Донишвар, Ҷалол Оли Аҳмад (Дилафрӯз Икромӣ) ва ғ. низ дар ин ихотаи замонӣ

сурат гирифтааст.

Вақте кисуханаз таҳқики адабиёти форсизабони Ҳиндӯстон дар Тоҷикистон меравад, дар навбати аввал мо номи устодони бузурги сухан - С.Айнӣ, А.Мирзоев, А.Гаффоров, М.Бақоев, М.Қаноатов, Ш.Пӯлодова, А.Алимардановро ба хотир меоварем. Дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон таваҷҷуҳ ба адабиёти форсизабони Ҳинд густариш ва равнақи бештаре ёфта, дар ин замина пажӯҳишҳои арзишманди Ҷ.Саидзода, Ш.Муҳаммадиев, Т.Немъатзода («Рӯзгор ва осори Маъсӯди Саъди Салмон», 1997), Л.Саломатшоева («Ҳасан Дехлеви и семиотика его газелей», 1997) ва ғ. ба сомон расонида шуд. Баҳусус, дар ин ҷо ба таври алоҳида метавон аз корҳои ҳодими илмии Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ ҶТ Б.Раҳимов дар ҷодаи бедилшиносӣ ёдовар шуд. Маълум аст, ки то замони истиқлол камтар таваҷҷуҳ ба шинохти шеъру андешаи Бедил дар Тоҷикистон ҷой дошт ва бо талошҳои ин адабиётшиноси тоҷик равияни таҳқики осори Бедил дар кишвари мо густариш пайдо намуд. Баробари нашри мутуни осори манзум ва мансури Бедил ин муҳакқик ду китоби шоиста бо номҳои «Шарҳи шаст ғазали Бедил» (2004) ва «Ошной бо Бедил»-ро (2009) ба нашр расонид, ки корҳои судманде дар бедилшиносии тоҷик ба шумор мераванд. Афзуда бар ин, дар Тоҷикистон бо шарофати истиқлоли давлатӣ мактаби бедилшиносӣ воқеан ривоҷи тозае ёфт, ки дар ин росто осори пажӯҳиши Н.Нуров «Фурӯғи фитрати маънӣ» (2002) ва Б.Ҳамдам «Савмаи маърифат» (1997) низ рӯи ҷоп омаданд.

Вале агар сухан дар мавриди таҳқики адабиёти муосири Ҳиндӯстон биравад, бешак, дар сарҳатти аввал исми Ҳ.Раҷабов сари забонҳост. Зоро дар навбати аввал мавсуф дар ҷодаи таҳқики адабиёти муосири Ҳинд бо ҷандин корномаи илмии хеш саҳми бузурге аз ҳуд гузоштааст, ки муҳимтарини онҳо рисолаҳои илмии «Премчанд» (1996), «Ташаккул ва инкишофи ҳикояи муосири ҳиндӣ» (1998), «Сенасли ҳикоянависони ҳиндӣ» (2001) ба шумор мераванд, ки дар онҳо воқеан, дар канори муаррифии осори адибони ин сарзamin таҳаввули жанрҳои адабии ҳикояву повест ва роман дар қаламрави ин адабиёт ба шоистагӣ ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд.

Яке аз муҳимтарин хидматҳои Ҳ.Раҷабов дар арсаи ҳиндшиносӣ таваҷҷуҳи амиқи эшон ба тарҷумаи силсилаи асарҳои адибони Ҳиндӯстон маҳсуб мешавад. Маҳз бо иқдом ва талошҳои пайгиранаи ў осоре чун «Рӯҳи озод», «Ҳикояҳои интихобии Робиндранатҳ Тҳакур» (2006), «Зиндагии талҳ» «Ҳикояҳои ҳиндӣ» аз забони ҳиндӣ ба тоҷикиву русӣ тарҷума гардидаанд. Бевосита тавассути тарҷумаҳои

Ҳ.Раҷабов буд, ки чомеаи Тоҷикистон бо мутолиаи ин намунаҳои бузурги насрини кишвар имрӯз ба адабиёт ва фарҳанги Ҳинд ошноии амиқ доранд ва ҷаҳоншиносии хешро такмил мебахшанд.

Таҳқиқоти донишмандони тоҷик – З.Раҳматуллоева «Хусусиятҳои услубӣ ва бадеии ҳикояҳои Раҷендра Ядав» (2005), М.Нурова «Ҳикояҳои Камлешвар чун намунаи насрини адабиёти муосири ҳиндӣ» (2007) бевосита ба таҳаввули жанри ҳикоя дар адабиёти муосири Ҳинд ихтисос доранд, ки ин амр ба ривоҷи мактаби адабиёт-шиносии тоҷикӣ дар робита ба адабиёти ҳориҷӣ ва пайвандҳои адабӣ иртибот дорад.

Таваҷҷӯх ба адабиёти Ҳинд густариш ва равнаки бештаре ёфта, дар ин замина пажӯҳишҳои арзишманде ба сомон расонида шуд. Ин ҷо метавон силсилаи таҳқиқоти олимони тоҷик – Ҳ.Раҷабов, А.Ҳабибов, Ш.Муҳаммадиев, Ҷ.Сайдзода, З.Раҳматуллоева, Ҷ.Холов, М.Нурова ва дигаронро ёдовар шуд, ки мабоҳиси ҷудогонае дар заминаи адабиёти Ҳинд Покистонро фаро мегиранд.

Дар бахши пайвандҳои адабии Тоҷикистон бо кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ низ силсилаи корҳои судманди илмӣ анҷом шудааст, ки метавон ба қисмате аз онҳо ишорат намуд. Рисолаи илмии В.Самад бо номи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва Чернишевский» (2012) дар бахши равобити ҳалқҳои эрониву рус бо шукӯҳи густардаи илмие, ки соҳиб буд, ба унвони Китоби соли Эрон пазируфта шуда, соҳиби ҷоизаи ин кишвар гардид. Ба қалами ин муҳаққики номвар силсилаи таҳқиқоте роҷеъ ба равобити адабии Тоҷикистон бо ҷамоҳири Қафқоз низ тааллук доранд. Дар самти таҳқиқи равобити адабӣ гурӯҳе аз муҳаққикини тоҷик низ хидматҳои хеле арзишманд анҷом доданд. Дар рисолаи А.Давронов «Равобити адабии ҳалқҳои тоҷику арман» (2008) ва асари дар ҳаммуаллифӣ бақаламовардаи мавсуф бо Ҳ.Шодиқулов «Пайвандҳои адабии ҳалқи тоҷик» (2003) равандҳои ташаккули пайвандҳои адабии тоҷику рус ва арман, бавижа, дар даврони истиқлол мавриди таҳқиқ қарор ёфтаанд. Таҳқиқоти арзишманди барандагони Ҷоизаи тиллоии Пушкин профессорон Б.Ҳочибоева ва М.Хочаева «Пушкин ва Шарқ» (1999) ва «Голубая родина Фирдауси» (2010) дар таҳқиқи паҳлӯҳои таъсири мутақобилаи адабиёти тоҷику рус ва пайвандҳои адабӣ хеле ҷолиб аст.

Бахши муҳимми пажӯҳишҳои адабиётшиносии тоҷикро масоили нақди адабӣ ва таҳқиқи адабиёти муосири тоҷик дар бар мегирад, ки асосан рӯи мабоҳиси нақди шеър, нақди наср ва нақди нақд ҷараён гирифтааст.

Мабоҳиси даврони муосир ва пажӯҳиши доманадори адабиёт-

шиносони тоҷик дар ин самт аз таҳқиқу адабиёти маорифпарварӣ ибтидо гирифта, то адабиёти даврони истиқлол доман паҳн мекунад. Ба ибораи дигар, марҳалабандии адабиёти муосир аз давраи маорифпарварӣ оғоз ёфта, то имрӯз давом мекунад. Бешак, дар сарҳалқаи ин пажӯҳишгарон академик Муҳаммадҷон Шакурӣ қарор дорад, ки ҳам бо анҷоми корҳои арзишманди таҳқиқӣ ва ҳам тарбияи мунаққидони ҷавон хидмати шоиста ба анҷом расонидааст. Қисмате аз тадқиқоти мавсүф, ки ба масоили шинохти адабиёти маорифпарварӣ, ҷадидия, адабиёти инқилобӣ ва давраҳои баъдӣ баҳшида шудаанд, аз пажӯҳишҳои мустанад ва пурбор эътироф ёфтаанд. Бо эҳтимоми М.Шакурӣ силсилаи осори Шарифҷон Маҳдум Садри Зиё, аз қабили «Тазкори ашъор», «Рӯзнома», «Наводири зиёя» ва амсоли ин ба дasti чоп расидаанд, ки ҳамагӣ дорои арзиши баланд маҳсуб мешаванд. Таҳқиқоти дигари мавсүф оид ба Сиддиқҳоҷаи Аҷзӣ, Абдурауфи Фитрат, С.Айнӣ ва масоили таҳаввули насрӯ назми муосир дар радифи корҳои беназири адабиётшиносии тоҷик ҷой гирифтаанд. Китоби ҷомеи «Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист» (2006) навъе ҷамъбасти таҳқиқи адабиёти муосири тоҷик дар ин давра маҳсуб мешавад, ки дар он муҳимтарин масоили назарии ташаккули адабиёт, жанрҳои адабӣ ва монанди онҳо ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст. «Равшонгари бузург» яке аз арзишмандтарин пажӯҳишҳо дар бораи Айнӣ ба шумор меравад, ки ба масоили вижагиҳои насрӣ С.Айнӣ ва паҳлӯҳои мухталифи насрӣ реалистии муосири тоҷик ихтинос дорад. Маҳсусиятҳои назарии мактаби адабпажӯҳӣ ва наққодии М.Шакуриро донишмандони дигар идома доданд.

Чанд китобу рисолаи узви вобастаи АИ ҶТ С.Табаров дар мавриди таърихи адабиёти муосир ва нақди адабӣ, аз ҷумла осораш оид ба ҷеҳраҳои адабиёти ибтидои асри XX – «Мунзим, Беҳбудӣ» (2002), «Мунозира»-и Абдурауфи Фитрат» (1999); «Ҷаҳони андешаҳои Абдурауфи Фитрат» (дар ду ҷилд, 2008-2009) низ дар ҳалқаи осори адабиётшиносӣ ҷои намоёнера ишғол мекунанд.

«Бист гуфтор аз маънавият»-и Камол Айнӣ низ матолиби муҳимми адабиётшиносии садаи бистро дар бар мегирад.

Силсилаи китобҳои пажӯҳишҳои марбут ба адабиёти муосири тоҷик ба қалами устод А.Сайфуллоев тааллук дорад. Китоби «Уфуқҳои тозаи наср» (2013) асосан масоили равнақи насрӣ муосири тоҷикро дар даврони соҳибистиклолии Тоҷикистон фаро гирифтааст. Ин асар, бешак, дар таҳқиқи равандҳои насрӣ муосири тоҷик ва муҳимтарин дастовардҳои нависандагони тоҷик дар даврони нави таҳаввулоти адабӣ арзиши муҳимми илмӣ дошта, соли 2014 сазовори

Чоизаи адабии давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ гардид. Ҳамчунин, А.Сайфуллоев дар таҳқиқи осори насли мусосири тоҷик – А.Самад («Ҷону ҷаҳони наср», 2007) ва М.Баҳти («Ҳусни ниғорандагӣ», 2003) пажӯхишҳои ҷудогонае ба анҷом расонид, ки ҳар яке арзиши муайянро соҳибанд. Рисолаҳои илмии А.Сайфуллоев «Мирзо Турсунзода. Таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёти шоир» (2004) ва «Ҳаким Карим» (2005) низ чун пажӯхишҳои муҳим дар муаррифии ин ду ҷеҳраи боризи назму насли давраи шӯравии тоҷик нақши муассир мегузоранд.

Китоби Х.Асозода «Адабиёти тоҷик дар садаи бист» (1999) яке аз кӯшишҳои судманди таълифи китоби дарсӣ барои донишмӯзони донишгоҳӣ аз диди нав мебошад, ки роҳи ояндаро боз кардааст. Х.Асозода, ҳамчунин, дар рисолаҳои «Сотим Улугзода ва фоҷиаи ӯ» (2005), «Абулқосим Фирдавсӣ дар шинохти Улугзода» (1999), «Устод Айнӣ дар шинохти Сотим Улугзода» (2001), «Иловахо ба шарҳи холи Устод Айнӣ» (2004), «Воқеяят, сиёsat ва Айнӣ» (2010) ва ба ҳамин монанд китобу рисолаҳои муҳимтарин нуктаҳои зиндагинома ва маҳсусияти осори шаҳсиятҳои мавриди баҳсро ошкор намудааст.

Ба табъ расидани асаҷрои арзишманди адабиётшиносони варзида Х.Шарифов «Шоир ва шеър» (1998), «Рози ҷаҳон» (2004), «Суҳан аз адабиёти миллӣ» (2009), «Маънавиёт ва ҷаҳони зоҳирӣ» (2012), «Сездаҳ мақола» (2013) ва А.Сатторзода «Кӯхна ва нав (дар шеър, нақд ва забон)» (2004), «Такмилаи бадеи форсӣ-тоҷикӣ» (дар замини навиштаҳои пешиниён ва имрӯзиён) (2011), «Аз Рӯдакӣ то Лоик» (2013) на танҳо дар ҳалли масъалаҳои мубрами адабиёти классикӣ ва мусосири тоҷик, балки дар пешрафт ва таҳаввули нақди адабӣ таъсири шоиста расонид.

Дар баробари донишмандони мазкур, ки ҳаматарафа мӯчаҳҳаз бо дониши адабиётшиносии суннатӣ ва мусоир буда, аз мактаби нақди адабиётшиносии аҳди шӯравӣ файз бардоштаанд, риштаи пажӯхишҳои мунаққиди тозаназар А.Набавӣ бурду боҳти насли имрӯз ва мушкилоти он, тасвири бадеии инсон дар адабиёти мусосири тоҷик, раванди зуҳур ва ташаккули нақди нави адабӣ дар адабиёти мусоирро фаро мегирад. Дар китоби «Ҷусторҳо ва ибтикорҳо дар насли мусосири тоҷик», «Адабиёт ва нақди адабӣ» (1993), «Нарзуллоҳи Бектош ва илму адаби тоҷик дар солҳои 20-30-уми асри XX» (2004)-и ӯ маҳсусиятҳои умдаи насли садаи бист аз назари нави илмӣ ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст.

Дар китобу рисолаҳои Н.Салимӣ – ҳофизаи таъриҳӣ дар наср («Маърифати бадеии таъриҳ», 1997), А.Давронов – рушди нақд ва

масъалаҳои таъриҳ ва танқиди тарҷумаи бадеӣ («Пайванди замонҳо ва қисмати адабиёт» (1994), «Адабиёт ва замон» (1996), «Мушкилоти пайванди адабӣ» (1999), «Адабиёт ва воқеият» (2003), «Адабиёт ва маърифати инсон» (2006), «Нақди адабӣ ва равандҳои он» (2012), М.Хоҷаева – масъалаҳои сабки насли мусоири тоҷик («Масъалаҳои сабкшиносӣ», 1994; «Таҳқиқи услуби осори бадеӣ», 1994; «Дар ҷустуҷӯи ҷони сухан», 1993), Ҷ.Ҳамроҳ – масъалаҳои умдаи нақду насли мусоири тоҷикӣ («Нақди шеър», 2006, «Нақди насли бадеии тоҷикӣ», 2004), Ҷ.Бақозода – вазъи кунуни наср («Андеша ва ҷаҳраҳои адабӣ», 2005; «Абдулҳамиди Самад ва инкишофи ҳикоя», 2007; «Гузашти адабиёт ва таҳаввули адабиёт», 2009)-ро асоси пажӯҳиши хеш қарор доданд. Китобҳои нисбатан нави Сафар Абдулло «Нури сухан» (2005), «Магические мосты» (2005), «Шаранги андӯх» (2001) дар нақду адабиётшиносии мо наవъи муносибати мӯшикофона ба осори насрӯ назмро пайгирӣ мекунанд.

Ба нашр расидани пажӯҳишҳои судманди илмии Ю.Акбарзода «Рисолати шоир ва шеър» (2009), «Соҳиби ин забон кист?» (2009) «Шеъри тоҷикии нимаи дуюми асри бист» (2011), «Таҳқиқи адабиёт аз дидгоҳи нав» (2004), «Нубуғи шоир ва булуғи шеър» (2003) «Адібон ва ноқидон», 2013), А.Абдуманнон «Пиндорҳо ва нигорҳо» (2006), «Фурӯғи ҷаҳраҳо» (2015), М.Акбарзод «Сухан з-осмонҳо фуруд омадаст» (2008), А.Сайдуллоев, А.Маҳмадаминов «Ҷустуҷӯи ҳақиқат» (1994), «Адабиётшиносӣ ва ҳудогоҳии миллӣ» (1998), М.Имомзода «Маънавият ва нақши зоҳир» (2000) ва «Ҷаҳонбинӣ ва тафаккури бадеии С.Айнӣ» (2004) низ ҳар яке ба фароҳури ҳол масоили мубрами назму насли адабиёти тоҷикро дар бар мегирад.

Ш.Солеҳ дар заминаи поэтикаи жанри ҳикоя, инчунин таҳаввули романи мусоири тоҷик таҳқиқот бурда, дар ин замина чанд китоб ва мақолоти фаровоне ба қалам овардааст.

Риштаи дигар пажӯҳиши таърихи нақди адабӣ ва адабиётшиносӣ мебошад, ки дар ин замина китобҳои «Назаре ба таърихи танқиди адабӣ»-и Ҷ.Бобокалонова (2005), «Таърихи танқид ва адабиётшиносӣ»-и М.Раҷабӣ (1997), «Адабиёт ва нақди адабӣ»-и А.Набавӣ (1993), «Таърихи танқиди адабӣ»-и Ҷ.Ҳамроҳ (2006), «Таҳқиқ ва нақд»-и Ш.Раҳмон (2005) ва г. ба табъ расидаанд. Таҳқиқоти Ҷ.Ҳамроҳ роҷеъ ба нақди насрӯ назм дар солҳои 60-70 ҳам хеле муғид буданд. Дар ин самт китобҳои дигарро низ метавон афзуд, ки маҳсусияти таърихи адабиётшиносӣ ва нақди нақдро дар садаи XX бозгӯӣ мекунанд: «Ислом, ҷадидия ва инқилоб» (1998), «Ба фикри ман» (2003)-и М.Раҷабӣ, «Маорифпарварӣ ва низоми нави ҷаҳон»

ва асарҳои дигари П.Гулмуродзода дар бораи адабиёти маорифпарвариву ҷадидӣ ва намояндагони он, аз ҷумла Фитрат, «Адабиёт ва маърифати нақд»-и С.Аъзамзод (2012), китобҳои А.Махмадаминов «Адабиётшиносӣ ва ҳудогоҳии миллӣ» (1998), «Айнишиносӣ ва замони ҳозира» (1998), «Таърихи ташаккули Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон» ва «Бухорои шариф ва фарҳанги рӯзноманигорӣ», «Чусторҳо ва ибтикорот дар наср» (2009)-и А.Набавӣ ва гайра. Ҳуссан, рисолаҳо дар бораи шаҳсиятҳои адабиётшиносӣ ва наққодии муосири тоҷик – Лутфулло Бузургзода (В. Самад, С.Аъзамзод), С. Табаров (Х.Асозода), Ҳолиқ Мирзозода (А.Худойдоров), Абдулғани Мирзоев (С.Қурбонова), Раҳим Ҳошим (Н.Одинаев), Т. Зеҳнӣ (П.Олимова) ва ғ. низ аз вусъати шинохти вижагиҳои наққодии даврони шӯравӣ дарак медиҳад.

Таҳқиқи назму насли муосир дар кутубу рисолаҳои А.Абдуманнонов, Р.Ваҳҳоб, М.Аҷамӣ, А.Раҳмонфар, А.Қӯчаров, М.Нарзиқул, Р.Ёрмаҳмад, А.Аминов, Ш.Исроғилниё, Ҷ.Сайдзода, Н.Нуров, Б.Мирсаидов, З.Ӯлмасова, Ҳ.Муҳаммадиев ва дигарон низ анҷом ёфта, нақди нависандагӣ ҳам бар асоси нигоштаҳои Аскар Ҳаким, Гулназар, Муҳаммадалии Аҷамӣ ва дигарон ҷойгоҳи хоссе дарёфт.

Дар маҷмӯъ, таҳқиқи масоили таҳаввули шеъри муосир ва нақди адабӣ, равандҳои адабиёти имрӯз – нақди насрӯ назм, намоишномаҳо, осори тарҷума, нақди нақд, дар силсилаи анҷуману ҷаласаҳои Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, мачаллаву ҳафтаномаи «Садои Шарқ», «Помир», «Адабиёт ва санъат» ва ғ. мавриди баррасӣ қарор гирифт. Аз ҷумла, дар ҷанд ҷаласаи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон вазъи нақди адабӣ ва дурнамои равнақи он, ваҳдати миллӣ ва инкишофи адабиёти миллӣ, озодии андеша, забони адабӣ ва инъикоси воқеяят дар асарҳои бадеӣ ва ғ. низ баррасӣ гардид, ки дар он суханрониҳои А.Сатторзода, А.Давронов, А.Абдусаттор роҷеъ ба вазъи нақди адабӣ ва гузориши пурмуҳтавои Ш.Исроғилниё дар бораи авзои адабиётшиносии тоҷик дар ҷанд соли охир ироа гардиданд. Вазъи нақду адабиётшиносӣ дар мачаллаву нашрияҳои адабӣ низ ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи алоқамандон қарор дорад.

Таи ҷанд соли охир дар ДДХ ба номи академик Б.Faфуров ба нашр расидани ҷанд маҷмӯаи мақолаҳо, аз ҷумла маҷмӯаи мақолоти ҳамоишҳои байналмилии марбут ба Мавлонои Рум, Гёте, Рӯдакӣ, Имоми Аъзам, Абӯмаҳмуди Ҳуҷандӣ, ҳамчунин маҷмӯаҳои дастаҷамъии «Раҳоварди қалам», «Шамъи анҷуман», «Таблаи аттор», «Ёдкарди Умарӣ Ҳайём», «Гулистони маърифат», «Шоири Ватан»,

«Фурӯғи андеша», «Муждаи васл», «Равзанаи ирфон», «Дастагули ирфон», «Посдорони насри мусоири тоҷик», «Рамзошнои маънӣ», «Суҳанвари мумтоз» ва ф., ки аксари онҳо дар робита бо ҳамкориҳои илмии судманди байни муҳаққиқони Хуҷанду Душанбе таҳия шудаанд, ҳосили нақду назарсанҷиҳои адабиётшиносӣ дар марҳалаи имрӯзии рушди илм маҳсуб мешавад.

Лозим ба таъкид аст, ки ба шарофати истиқлоли давлатии Тоҷикистон яке аз самтҳои муҳимми адабиётшиносии тоҷик ба таҳқиқи адабиёти мазҳабиву ирфонӣ тамоюл гирифт. Дар ин самт, пеш аз ҳама, метавон аз нашри «Қуръони карим бо тарҷумаи тоҷикӣ» ёдовар шуд, ки бо эҳтимоми сарвари давлат, Ҷаноби Олӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифта, ба дasti аксари шаҳрвандони кишвар расид (2009). Ҳамзамон, бо эҳтимоми гурӯҳи пажӯҳишгарони Маркази пажӯҳиши тамаддуни давраи Сомониён – Н.Салимӣ, Н.Зоҳидӣ, Н.Фиёсов, А.Самеев китоби нахустин тафсири форсии китоби муқаддаси Қуръон «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» дар ду муҷаллад бо хатти сириллик таҳия ва ба дasti чоп расид (2007). «Ҳафтяки шариф» бо саъю кӯшиши М.Умаров ва Ф.Бобоев мунтазир гардид. Бо кӯшиши Ҷ.Барот ва А.Мирниёзов «Тафсири Ҳусайнӣ» (2005), Ф.Насриддинов гузидай тафсири «Қашфу-л-асрор»-и Майбудӣ («Шукуфаҳои куръонӣ», 2011) таҳия ва ба нашр расид, ки, бешак, ҳамаи ин корҳоро аз дастовардҳои шоёни адабиётшиносии имрӯз метавон номзад намуд, чун бо интишори ин кутуб роҳи дастрасии ҷомеа, ҳосса, ахли адаб ба сарчашмаҳои асосии адабиёт – қиссаҳои қуръонӣ ҳамвор гардид.

Дар канори ин, дар давраи истиқлоли тоҷик силсилаи маснавиҳои ирфонӣ ва худи масоили назариву амалии тасаввуф ва адабиёти ирфонӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шуданд. Нахуст, нашри «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Румӣ (2001), маснавиҳои «Мантиқу-т-тайр» (2007), «Илоҳинома»-и Аттори Нишопурӣ (2000) ба эҳтимоми А.М.Хурсонӣ, «Тазкирату-л-авлиё»-и Аттори Нишопурӣ бо кӯшиши М.Оқилова (2008), «Чоми Ҷам»-и Авҳадии Марғай ба эҳтимоми А.Ҳасанов (1994), «Гулшани тавҳид»-и Мавлавӣ Шоҳидии Раштӣ ба эҳтимоми А.Ҳабибзода, «Гулшани роз»-и Шайх Маҳмуди Шабистарӣ ба кӯшиши Ш.Тоҷибоев (2001) ва нашри дигари ҳамин китоб бо муқаддима, тасҳех ва шарҳу тавзехи Ш. Сӯфизода (2015), «Анису-л-орифин»-и Қосими Анвор ба эҳтимоми Ш.Тоҷибоев (2008), «Табақоту-с-сӯфия»-и Ҳоҷа Абдуллоҳи Анзорӣ ба кӯшиши М.Оқилова ва М.Оқилова (2014) ва амсоли ин, равиши таваҷҷуҳи ҷомеаи мо ва пажӯҳиши ин адабиёти ғаномандро тақвият

бахшид. Натичаи ин талошҳо буд, ки силсилаи рисолаҳои илмӣ дар таҳқики мероси адабиёти ирфонӣ ба қалам омаданд. Дар саргҳи ин пажӯхишҳо рисолаи арзишманди устод Р.Ҳодизода «Тасаввуф дар адабиёти форсӯ тоҷик» (1999) қарор дорад, ки мабоҳиси сайри таърихии адаби ирфониро аз оғоз то қуруни вусто фаро мегирад. Китоби файласуфи номвари тоҷик К.Олимов зери унвони «Баррасиҳо дар тасаввуф» (1999) низ равзанае барои ошноии аҳли таҳқиқ ба равишҳои таҳаввули ҷанбаҳои назарӣ ва амалии тасаввуф боз меқунад. Рисолаҳои илмии «Фазоили Қуръон», «Рӯъяти Қуръон дар шеър»-и А. Абдусаттор (1998), У.Фаффорова «Қиссаҳои Қуръон дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» (таҳқики таъриҳӣ-муқоисавӣ)» (2004), «Номаи авлиёй»-и А.Ҳасанов (1999), «Маъхазу-л-маонӣ аз оёти қуръонӣ»-и Ҳ.Мӯсозода (2004), «Муноҷоту наът ва ҳусусиятҳои он дар назми форсӯ тоҷик»-и Н.Муродӣ (2004), «Ислом – нурбахши адабиёт ва фарҳанг»-и Р.Раҳмонӣ (2004), Б.Мақсудов «Ҷустуҷӯ дар аҳвол ва осори Ирокӣ» (2009), «Ҳусомуддин дар ҷаҳони андешаи Мавлоно ва мавлавиён»-и Б.Мирсаидов (2014) падидай тафаккур ва нигоҳи тоҷаи илмӣ дар шинохти афкори ирфонӣ дар замони Истиқлол ба шумор меравад.

Бахши муҳимми адабиётшиносии тоҷикро дар ин давра пажӯхишҳое дар заминай адабиёти шифоҳӣ, мардумшиносӣ, адабиёти қӯдак ба вуҷуд овардааст. Бешак, давраи соҳибиистиколии Тоҷикистон марҳалаи тозаи таҳқиқот дар ин замина маҳсуб мешавад. Дар ин миён метавон аз корҳои илмии А.Сӯфизода «Фолклор–ҳамрадифи таъриҳ» (1994) ва «Таҳаввулоти назми шифоҳии тоҷик», Р.Раҳмонӣ «Таърихи гирдоварӣ, нашр ва пажӯхиши афсонаҳои мардуми форсизабон» (2001), «Афсона ва дигар жанрҳои насли шифоҳӣ» (1999), «Масъалаҳои фолклори кишварҳои форсизабон» (1998), «Эҷодиёти гуфтории мардуми тоҷик» (2008), «Як афсона дар баёни чор насл» (2011), Н.Файзулаев «Фолклор ва назми атфол» (2007), «Ҳамосаи қӯдакон» (2006), «Назми қӯдакон» (2010) ва амсоли ин ёдовар шуд, ки таҳқиқоте шоён дар адабиёти шифоҳӣ ва қӯдакон маҳсуб мешаванд. Мунаққидону адабон ҳамчун Ю.Ақбарзода, А.Амин, Ш.Раҳмон, Ю.Аҳмадзода, А.Муродӣ, Р.Ёрмуҳаммад дар ривоҷи нақду баррасии адабиёти қӯдакону наврасон саҳми назаррас гузаштаанд.

Солҳои охир гурӯҳе аз насли нави адабиётшиносӣ ва ҷавонони пажӯхишгар ба баррасии вижагиҳои осори ҷудогонаи ирфонӣ пардохтанд, ки дар ин замина метавон ба таҳқиқоту мақолоти илмии Ш.Исрофилниё, М.Солеҳов, М.Низомов, Т.Келдиёров, Б.Мирсаидов, Ш.Тоҷибоев, С.Мирзоев, Н.Муродӣ ва ғ. ишорат кард, ки мабоҳисе

чудогона дар шинохти адабиёти ирфонии форсу тоҷикро фаро мегиранд.

Яке аз равандҳои шоёни адабиётшиносии тоҷик дар даврони истиқлол ба нашр расидани тазкираҳо ба шумор меояд. Дар соли 1999 «Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ аз ҷониби А.Худойдодов таҳия ва нашр шуда буд. Бо заҳматҳои К.Айнӣ «Тазкирату-ш-шуаро»-и Малеҳои Самарқандӣ (2007), М.Шакурӣ «Наводири Зиёя» ва «Тазкори ашъор»-и Садри Зиё дар Техрон ба чоп расид.

Нашри тазкираи «Ҷавоҳиру-л-аҷоиб»-и Фахрии Ҳиравӣ (2007) дар бораи занони суханвар ба қӯшиши М.Хоҷаева низ дар ҳалқаи шинохти ин мавзӯъ муҳим мебошад.

Дар даврони соҳибистиклолии Тоҷикистон тадвини тазкираҳо низ идома ёфт. Аз ҷумла, метавон ба ҷойгоҳи ҷанд тазкираи тадвин-шуда ишорат намуд, ки арзишҳои хоссеро соҳиб мебошанд. Аз ҷумла, бо эҳтимоми адабиётшинос Э.Шодиев «Тазкираи шоирони Ҳуҷанд» (1996) ба нашр расид. Аз ҷониби А.Насриддин китобе бо номи «Донишмандон ва сухансароёни Ҳуҷанд» (2003) рӯи чоп омад, ки дертар бо номи «Тазкираи шуарои Ҳуҷанд» ба ҳатти форсӣ дар Ҷумҳурии Исломии Эрон чоп шуд (2006). Соли 2015 «Тазкираи шуарои Ҳуҷанд» бо қӯшиши Ф.Насриддинов аз нав ба нашр расида, дастраси аҳли таҳқиқ гардид.

Шуъбаи вилоятии Иттилоғи нависандагони Тоҷикистон соли 2004 «Тазкираи адабони вилояти Суғд»-ро фароҳам овард (2014). Бо эҳтимоми Л.Мирзоҳасан ва А.Чароғабдол намунаҳои эҷоди адабони Бадаҳшон дар асрҳои XVII-XX бо номи «Тазкираи адабони Бадаҳшон» (2005) ва бо қӯшиши М.Маҳмадшоев «Тазкираи шоирони Зарафшон» (2010) бо ҳуруфи форсӣ ва сириллик нашр гардианд.

Дар заминай тазкирашиносӣ рисолаи илмии С.Сиддиқов «Садри Зиё ва тазкираҳои ӯ» мунташир шуд (2010).

Яке аз падидаҳои ҷониби адабӣ, ки солҳои истиқлол барои аҳли қалам пешорӯ овард, нашри силсилаҳои панҷоҳчилдии «Аҳтарони адаб», «Саду як ғазал», «Энсиклопедияи насри форсу тоҷик», аз нав ба роҳ мондани нашри силсилаи «Китобхонаи мактаб» мебошад. Дар силсилаи «Саду як ғазал» ашъори суханварони маъруф – Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Мушғиқӣ, Бедил, Иқбол, Шоҳин, Лоиқ ва ғ. дар силсилаи «Китобхонаи мактаб» намунаҳое аз «Калила ва Димна», «Гаршоспнома», «Пандномаи Анӯшервон», «Бӯстон» ва «Гулистон»-и Саъдӣ, «Баҳористон»-и Ҷомӣ, Китоби Синҷбоди Ҳаким, мунтаҳаби осори Рӯдакӣ, Ҳофиз, Убайди Зоконӣ, Камол, Соиб, Сайидо ва ғ. ба

дасти хонандаи нуктадон расидаанд, ки ин, бешак, хидмати шоистае дар равнаку тарғиби дурданаҳои адабиёти форсу тоҷик маҳсуб мешавад. Ҳамчунин, силсилаи осори адабии пешиниён ва падидаҳои адабиёти муосири тоҷик, аз ҷумла Рубоиёти Ҳайём ба ҷаҳор забон – русӣ, англисӣ, тоҷикӣ ва ҳуруфи форсӣ, «Чор дарвеш», «Панднома. Футувватнома», «Равзату-с-сафо»-и Мирхонд (дар ду ҷилд, ба эҳтиомоми Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ), «Куллиёт»-и Шамсидин Шоҳин, китобҳои устод С.Айнӣ «Мактаби кухна», «Марги судхӯр», «Ёддоштҳо» ва бори нахуст «Намунаи адабиёти тоҷик», инҷунин, «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва «Санъати сухан»-и Т.Зеҳнӣ ҳисоб мешаванд, ки ҳар яке ба зоти ҳуд аз арзиши ҷудогонаи адабӣ бархурдор мебошад. Дар силки осори муҳимми таърихиву адабӣ китоби тозапайдои Устод Айнӣ «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» се бор мунташир шуд.

Дар заминаи матншиносии адабиёти навини тоҷик китобҳои А.Қӯчаров «Масъалаҳои матншиносии адабиёти тоҷик» (1994), «Нақди матни осори С.Айнӣ» (2000), «Нақди матн ва масъалаҳои матншиносии насли С.Айнӣ» (2002), А.Насриддин «Матншиносии осори адабӣ» (2009), ки бозёфти илми адабиётшиносии муосири тоҷик маҳсуб мешавад ва китоби Х.Отахонова «Масъалаҳои матншиносии адабиёти муосири тоҷик»-ро (2010) метавон ном бурд, ки дар даврони Истиқлол масоили матншиносии назарӣ ва амалиро ба таври густарда фаро гирифтаанд.

Таҳқиқоти мунаққидони ҳориҷӣ ва таъсири дидгоҳҳои онон дар вусъату фарорафти назари нақду адабиётшиносӣ муҳим мебошанд. Тарҷумаи «Адабиёти форсӣ дар Тоҷикистон»-и Иржи Бечка, баргардони асари ҷолиби таваҷҷуҳи мунтакиди маъруфи эронӣ доктор Алиасгари Шеърдӯст «Чашмандози шеъри муосири Тоҷикистон», «Хуршедҳои гумшуда»-и Алиризо Қазва, ҷанд рисолаи номзадии муаллифони эронӣ дар мавриди шеъри муосири форсӣ ва муқоисаи он бо шеъри тоҷик – Қазва, Шаҳрӯй, Даргоҳӣ, Барорпур ва дигарон аз ҳар ҷиҳат барои муайян кардани афкору андешаҳои адабиву интиқодӣ муҳимманд. Дар Эрон силсилаи пажӯҳишҳои профессор Раҳими Мусулмониёни Қубодиёнӣ ба табъ расид, ки яке «Забон ва адабиёти форсии тоҷикӣ дар Фарорӯд» ном дорад.

Лозим ба таъқид аст, ки дар муддати бисту панҷ соли Истиқлол нашри осори гаронмояи суханварони маъруфи гузашта боз ҳам равнақ ёфт. Дар вазъи ҷаҳонишавӣ ва болоравии ҳудогоҳии тоҷикон ба табъ расидани «Ғазалиёти форсӣ»-и Мирзо Асадуллоҳони Голиб (2003, мураттиб Ш.Пӯлодова), «Девон»-и Возехи Бухорӣ (2006, ба эҳтиомоми Т.Неъматзода), «Мунтаҳаби ашъор»-и Сӯзании Самарқандӣ (2009,

тахияи М.Имомзода ва А.Абдусаттор), «Девон»-и Камоли Хучандӣ (2011, бо тасҳеҳи А.Суруш ва С.Саидов; 2015, бо пешгуфтор ва тахияи А.Суруш), «Девони ашъор»-и Камолуддин Баной (2012, ба кӯшиши С.Имронов), «Тарчумаи «Таърихи Яминӣ» (2013, тахияи Н.Фиёсов), «Куллиёт»-и Иқболи Лоҳурӣ (2013, тахияи А.М.Хурносонӣ ва Ш.Пӯлодова, 2013), «Таърихи Байҳақӣ» (2014, тахияи С.Муллоҷон), «Шоҳномаи Саолибӣ» (2014, Н.Зоҳидӣ), «Девон»-и Абулфазл Сирати Балҳӣ (2014, тахияи М.Хочаева), «Девон»-и Вокифи Лоҳурӣ (2015, ба эҳтимоми Р.Худоёрзода ва Ш.Асомиддинзода), «Девон»-и Ҳофизи Шерозӣ (2015, Ш.Исрофилниё), «Ашъори мунаҳаби Абулфайзи Файзӣ» (2015, тахияи З.Faффорова) ва дигар осори бузургони илму адабу фарҳанги мо аҳамияти вижа қасб намуда, ба рушди маънавии ҳаёти чомеа нақши муассир гузошт.

Дар кори ҷамъоварӣ, ҳифз ва феҳристнигории нусхаҳои хаттӣ хидмати А.Алимардоновро ба таври алоҳида бояд зикр намуд. Тавасути ин адабиётшиноси номвар дар ҳамкорӣ бо Саидалии Мавҷонӣ «Феҳристи нусхаҳои хаттии Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АИ ҶТ» дар ҷаҳор ҷилд ба хатти форсӣ ба табъ расид.

Феҳристи «Китобшиносии ислом ва Эрон» бо саъи С.Сулаймонӣ мухимтарин пажӯҳишҳои давраи истиқлолро дар риштаҳои эроншиносӣ ва исломшиносӣ дар бар гирифтааст. Ҳамин муҳаққиқ «Феҳристи китобшиносии насри муосири тоҷик»-ро низ анҷом додааст, ки маълумоти фаровонеро дар бар мегирад. «Китобшиносии Фирдавсӣ ва «Шоҳнома» (2012, ба кӯшиши М.Муллоаҳмад), Феҳристи нусҳаи форсии мавҷуд дар Китобхонаи Қазоқистон (2008, ба кӯшиши С.Абдулло ва С.Камолиддинӣ), Феҳристи осор ва адабиёт оид ба шоир ва мутафаккири бузурги Шарқ Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ (2015, мураттибон Ш.Комилзода ва С.Иброҳимова) асноди муҳиммеро дар бахши адабиётшиносӣ фароҳам овардаанд.

Феҳристҳои китобшиносии мунаққидону адабиётшиносони ҷудогона низ аз арзишу аҳамияти ҳоссе бархурдоранд. Аз ҷумла, тахия ва нашри феҳристҳои адабиётшиносони фарҳехта – академик М.Шакурӣ, профессорон С.Табаров, Р.Ҳодизода (2008), А.Афсаҳзод (2005), А.Сайфуллоев, А.Сатторзода, А.Насриддин (2013), адабиётшинос В.Самад ва даҳҳо дигарон шаҳодати гуфтаҳои мост.

Бахши мухимтарини таҳқиқот дар риштаи адабиёти классикии тоҷик, қаблан дар робита ба авомили таҳаввули адабпажӯҳӣ баррасӣ шуд. Дар канори ин, баҳусус, ёдоварӣ аз корҳои пурсуди анҷомдодаи муҳаққиқони Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хучандӣ», ки соли 2014 бо ибтикори Мақомоти иҷроияи

ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо мақсади омӯзиши амиқи ҳаёт, рӯзгору осор, ҷаҳонбинӣ ва шахсияти Камоли Хучандӣ ва ҷойгоҳи ў дар тамаддуни форсу тоҷик таъсис ёфт, низ амри муҳим ба шумор меравад.

Лозим ба таъкид аст, ки сарвари Марказ Ф.Насриддинов дар шумори адабиётшиносоне қарор дорад, ки аз ибтидо барои муаррифии ҳазинаи бузурги адабиёти форсу тоҷик сайди фаровон ба анҷом мерасонад. Натиҷаи пурсамари ковишиҳои ҷандинсолаи илмии Ф.Насриддинов роҷеъ ба тафсирнависии форсу тоҷик аз оғоз то поёни асри XII дар рисолаи «Арзишиҳои адабӣ дар тарҷума ва тафосири кухани форсӣ-тоҷикӣ» (2012) ҷамъбаст шудааст. Зери роҳномоии ин олими хушсалиқаву пуркор ва заҳмату талоши пайгиранаи қормандони Марказ дар фурсати кӯтоҳ силсилаи асарҳои арзишманде ба нашр расиданд, ки, бешак, дар камолшиносӣ ва таҳқиқу нашри мероси адабӣ ва илмии мактуби форсӣ-тоҷикӣ иқдоми шоиста ва қобили таваҷҷӯх аст.

Дар китоби «Муқаддимаи камолшиносӣ» (2015, таҳияи Б.Раҳматов ва И.Шехимов) гирд овардани матолиби бештар аз сӣ сарчашмаи мӯътабар роҷеъ ба рӯзгори Камоли Хучандӣ, мақолоти муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ роҷеъ ба шинохти зиндагӣ ва осори шоир ибтикори тозае дар камолшиносӣ мебошад. Бахши китобшиносии муқаддамотии Камоли Хучандӣ низ, ки дар охири китоби мазкур ҷой дода шудааст, асноди муҳимморо роҷеъ ба дастхатҳову нашрҳои девони шоир, китобу рисола ва мақолоти марбут ба камолшиносиро фароҳам овардааст.

Таҳия ва нашри «Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ (2015, таҳияи М.Нуруллоева), «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ (2015, таҳияи Ф.Насриддинов), «Рисолаи Сипаҳсолор»-и Фаредуни Сипаҳсолор (2015, таҳия, тавзех ва муқаддимаи Т.Султонӣ), «Девон»-и Мавлоно Ҳаёлии Бухорӣ (2015, таҳия, тавзех ва муқаддимаи Б.Раҳматов), «Девон»-и Шайдои Хучандӣ (2015, тасҳехи М.Неъматова), «Гулшани тавҳид» (2015, шарҳи муфрадоти «Маснавии маънавӣ», таҳия ва тавзехи Т.Султонӣ), «Тухфату-л-мулук»-и Абӯхафс Маҳмуди Исфаҳонӣ (2015, таҳия ва тавзехи М.Нуруллоева ва И.Шехимов) дар шинохти мероси ҳаттии гузаштагони мо хеле муҳим ва арзишманд буда, барои хонандагони нуктасанҷ тухфаи арзанда аст.

Лозим ба таъкид аст, ки то имрӯз Марказ шаш шумораи фаслонамаи илмӣ-адабии «Камоли Хучандӣ»-ро низ ба табъ расонид, ки тавассути он натиҷаҳои илмии пажӯхишоти адабиётшиносон ва

матнҳои асарҳои гаронмоя манзури хонандагон гардид.

Фаъолияти пурсамар ва назарраси «Маркази илмии Камоли Хучандӣ» шоҳиди мұттамади заҳмати пажӯҳишгарони ин Муассисай илмист, ки бо нерӯи тоза ва саъю қӯшиши тамом саҳми шоистай худро дар рушди адабиётшиносии тоҷик мегузоранд.

Нашри панҷ маҷмӯаи суханрониҳои адабиётшиносони ватаниву хориҷӣ дар маҳфили илмиву адабии «Ганчи сухан» бо номи «Армугони ганчи сухан» (2007, 2008, 2009, 2011, 2013) барои такомул ва густариши адабиётшиносӣ дар ҳавзаи илмии Хучанд нақши муасир ғузошт.

Дар баробари ин гуна дастовардҳои адабиётшиносии тоҷик дар даврони Истиқлол, мутаассифона, масъалаҳои ҳастанд, ки имрӯз ба посухи ҷиддӣ ниёз доранд. Аз ҷумла, назариёти донишмандони адабиётшинос ва мунаққидони тоҷик дар ин марҳала аз қадом сарчашма об меҳӯрад? Дар баробари тадбирҳои муҳимме, ки дар адабиётшиносӣ анҷом ёфтанд, چӣ ҳолигоҳе пешорӯи мо қарор дорад?

Нуктаи дигари муҳим дар ин давра он аст, ки суннати таърихи адабиётнависӣ дар ҷомеаҳои илмӣ идома наёфт. Таълифи китоби даҳчилдаи «Таърихи адабиёти тоҷик», ки оҳири солҳои 80 матраҳ шуда буд ва бояд онро кормандони Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси ҳаттии ба номи Рӯдакии АИ ҶТ анҷом мебоданд, сурат нагирифт. Имрӯзҳо баъзе ибтикорот дар ин замина ба назар мерасанд. Мо бояд дар паи ин амр ҳам бошем, ки дар заминай адабиётшиносӣ ва нақди адабӣ дар Тоҷикистон ҷӣ китобҳои муҳим ва муфиде падид оварем?

Дар замони шӯравӣ матншиносони қавӣ мисли Т.Зехнӣ, А.Афсаҳзод, М.Бақоев, С.Сиддиқов, А.Чонфидо, А.Насриддин, З.Ахрорӣ, Ҷ.Додалишоев, Р.Мусулмониён, А.Девонакулов, А.Алимардонов ва монанди инҳо дар таҳияву тадвин ва нашри мероси гаронмояи гузаштагон саҳми назаррас гузоштаанд, аммо имрӯз ин майдон ҳолӣ мондааст, ба ҷуз Н.Салимӣ, А.М.Хурросонӣ, Ш.Исрофилниё, Б.Мақсудов, М.Акбарзод ва ҷанд нафари дигар. Аз ин рӯ, имрӯз зарурати он пеш омадааст, ки матншиносони ҷавон барои таҳияи мутуни қадим дар сатҳи лозим тарбият карда шаванд, то ки беҳтарин осори бадеии гузаштагони мо, ки аҳамияти баланди тарбиявӣ доранд, дар пояи баланди илмӣ барои имрӯзу оянда таҳия карда шаванд.

Дар маҷмӯъ, тӯли 25 соле, ки аз давлатдории соҳибистиқоли мөнгузараид, бар асари таҳаввулоти сиёсӣ ва бунёдкориҳои ҷумҳурӣ дар қаламрави адабиётшиносӣ низ дастовардҳои муҳиме ҳосил шуда-

аст, ки албатта, имкони баррасии ҳамаи онҳо дар ин нигоштай мухтасар мавҷуд нест. То он ҷо, ки зарфияти ин мақола таҳаммул намуд, беҳтарин дастовардҳои адабиётшиносии давраи истиқлоли кишварро баррасӣ намудем.

Аз ин мулоҳизот равшан аст, ки, пеш аз ҳама, ҳузури андешаҳои озод ва баррасии хосси пажӯҳандагии ростин боис омад, ки таҳқиқоте бо диди тоза ва мулоҳизоте амиқ рӯи кор омада, корҳои адабиётшиносии тоҷикро дар берун аз кишвар муаррифӣ намояд. Тамоюлҳои баамаломада бозгӯи он ҳастанд, ки дар мароҳили баъдӣ адабиётшиносии тоҷикро боз ҳам дастовардҳои тоза ва дигаргуниҳои кулли ва сифатӣ мунтазир аст. Аммо бо ин ҳама ниёзҳое барои такомули равандҳои дигари адабиётшиносии тоҷик мавҷуд аст ва аз рӯи ин метавон ба натиҷае расид, ки имрӯз бояд осори адабиётшиносӣ бештар ҷанбаҳои қавии илмию назариро соҳиб бошанд. Дар канори ин, баррасии мухимтарин муаммоҳои адабиёти гузаштаву имрӯзай тоҷик аз дидгоҳи замони нав вазифа ва рисолати аслии адабиётшиносии тоҷик қарор бигирад. Танқиди адабӣ ҳамчун раванди ҷудогонаи адабӣ арзи вучуд дошта бошад ва на танҳо аз баёни назари сатҳии мазмуну мундариҷаи осори суханварон канорагирий намояд, балки меъёрҳои шинохт ва баҳодиҳии ҳудро ба арзишҳои ҳунарии осори адибон ва шеъри муосир муқаррар намуда, тамоми падидаҳои дар ҷараёни адабӣ бавучудомадаро мунтазам ва ҳадафманд фаро бигирад. Аз мутолиаи ҳар асари тозаэҷод ҳонандай тоҷик бояд барои хеш андешаву назар ва дидгоҳи тозаеро пайдо намояд.

Дар ин ҳол мо метавонем равандҳои адабиётшиносии имрӯзро боз ҳам тақвият баҳшем. Боварии комил дорем, ки бо он зарфият ва қудрати насли нави адабиётшиносӣ ва фазои орому осуда ва муназзами сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмиву фарҳангии мамлакат, ки ба шарофати Истиқлол ва сиёсати созандаву фарҳангсолоронаву некбинонаи роҳбари давлат барои кору таҳқиқ эҷод гардидааст, ҳазинаи адабиёти гаронмояи мо бо завқу ҷӯши эҷодӣ бештару беҳтар мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор ҳоҳад гирифт.

Ислом Раҳимов¹

ИНЬИКОСИ МАЪРИФАТ ТАВАССУТИ ТЕЛЕВИЗИОНҲОИ МАҲАЛЛИИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ имконият фароҳам овард, ки дар Тоҷикистон дар баробари телевизионҳои давлатӣ телевизионҳои маҳаллӣ низ ба фаъолият шурӯъ кунанд ва ба пурсозии фазои иттилоотӣ ва тарбияи маънавии мардум ҳиссаи худро гузоранд. Дар 25 соли Истиқлолият телевизионҳои «Мавҷи озод» (1991, Восеъ), «Ҷаҳонор» (1991, Хуҷанд), «ТВ Симо» (1992, Панҷакент), «Анис» (1992, Конибодом), «ТВ Ғӯлакандоз» (1992, Ҷаббор Расулов), «Устуршана» (1994, Истаравшан), «Регар» (1995, Турсунзода), «ТВ Исфара» (1998, Исфара), «Гули бодом» (1999, Конибодом) ва чанде дигар ба фаъолият оғоз карданд (3, 18-20). Дар шаҳри Хуҷанд бошад, соли 1990 телевизиони «Темурмалик» ва дертар «ТВ-7» таъсис мейёбад. Аммо ин ду телевизиони номбурда дер фаъолият бурда натавонистанд. «ТВ-7» соли 1998 фаъолияташро қатъ кард. Соли 1998 дар фазои иттилоотии Хуҷанд ширкати телевизион ва радиои «СМ-1» ва соли 2000 телевизиони «Азия» ба фаъолият шурӯъ мекунанд. Агар дар ҳудуди Тоҷикистон дар соли 2007 ҳамагӣ 16 шабакаи телевизиони ғайридавлатӣ фаъолият мекарда бошад, пас дар соли 2016 ин миқдор афзоиш ёфт. Дар суханронии худ Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон баён кардаанд: «Айни замон дар кишвари мо 70 муассисаи телевизиониву радиоӣ фаъол буда, аз ин ҳисоб 9 телевизион ва 10 адад радио давлатӣ, 31 телевизион ва 20 радио ғайридавлатӣ мебошад» (1).

Телевизион функцияҳои зиёдеро дорад, ки яке аз онҳо маърифатнок кардани тамошобин аст. Бемуҳбот, телевизион яке аз воситаҳои беҳтарин ва маъмултарин барои шакл гиронидани афкори омма мебошад. Дар назди телевизионҳои навтаъсис низ вазифа меистод, ки барои маърифатнок кардани ҷомеа ҳиссаи худро гузоранд. Дар идома доир ба барномаҳои телевизионҳои мустақили Хуҷанд, ки барои маърифатнок гардонидани тамошобинон ҳиссаи арзанда гузоштанд, истода мегузарем.

Дар маҷмӯъ, барномаҳои маърифатии телевизионҳои маҳаллии Хуҷандро ба навъҳои зерин чудо кардан мумкин аст: маърифатӣ-

¹ номзади илмҳои филологӣ

фарҳангӣ; маърифатӣ-адабӣ; маърифатӣ-динӣ; маърифатӣ-хуқуқӣ; маърифатӣ-сиёсӣ.

Яке аз масъалаҳое, ки дар назди телевизионҳо қарор дошт, ҷалби тамошобинон ба барномаҳои маърифатӣ буд. Муқарраран дар солҳои 90-уми асри гузашта, ки мардум аз таъсири идеологии шӯравӣ ба оҳистагӣ раҳӣ мейфтанд ва масъалаҳои худшиносии миллӣ боло мерафт, телевизионҳои маҳаллӣ ҳам барои бедории фикрии мардум хиссаи худро гузоштанд. Ҳанӯз дар «ТВ-7» барномаҳои таъриҳӣ ва маърифатӣ ҷой доштанд ва ин анъана минбаъд дар телевизиони «СМ-1» идома ёфт.

Соли 1999 дар Тоҷикистон 1100-солагии давлатдории Сомониён эълон гашта буд ва омодагӣ ба ин ҷаҳон ҷанд сол муқаддам шурӯъ гашт. Воқеан, он солҳо аксари мардуми авом намедонистанд, ки Сомониён киҳо буданд, чаро 1100-солагии давлатдории онҳо қайд карда мешавад. Ба саволҳои бешумори тамошобинон, ки ба унвони телевизион тавассути телефон ворид мегашт, ҷавоб гуфтан лозим меомад. Аз телевизионҳои маҳаллӣ бори нахуст нисбати ин масъала «ТВ-7» таваҷҷӯҳ зоҳир карда, барномаи «Эҳё» созмон дода буд. Муаллифи он муаррих Ҷӯрабек Исоматдинов буд. Барнома доир ба ин ё он масъалаи таърихии марбут ба Сомониён омода мегашт. Дар барнома баранда набуд ва худи муаллиф дар назди камера сухан мекард, дар фони барнома бошад, яке аз манзараҳои шаҳри Ҳучанд интихоб мегардид ва гоҳо фони зинда истифода мегашт. Аслан, чунин тарзи барномасозиро лексияи телевизионӣ ҳам гуфтан мумкин аст. Йимрӯзҳо чунин усули сабти барнома дар мактабҳои олий бо мақсадҳои таълими истифода мегардад, вале он замон он ҳамчун барномаи телевизионӣ нақши худро гузошт. Минбаъд муаррихи номбурда дар барномаҳои телевизионӣ, ки аз «СМ-1» намоиш дода мешуд, доир ба қасбу ҳунарҳои мардумӣ, маҳаллаҳои шаҳр ва амсоли инҳо ба тамошобинон маълумоти муфассал медод.

Гуфтан мумкин аст, ки аз телевизионҳои маҳаллӣ ШТР «СМ-1» аз ҳама бештар ба масъалаҳои худшиносии миллӣ, барқарор кардани хотираи таърихии мардум саҳм гузоштааст. Зоро аз ибтидо дар телевизиони номбурда журналистон ва зиёёни пешқадам ҷамъ омада буданд, ки нисбати масъалаҳои хештаншиносӣ бетараф набуданд. Дар телевизион он солҳо рӯзноманигорони маъруф – Анвар Олимов, Раъно Бобоҷонова, Маҳмудҷон Ҷадобоев, Саидурон Саидов, Мӯҳсин Аминзода фаъолияти мебурданд.

Яке аз самтҳои фаъолияти «СМ-1» дар он солҳо огоҳ кардани тамошобинон аз ин ё он воқеаи таърихии марбут ба шаҳри Ҳучанд буд.

Мӯҳсин Аминзода давоми солҳои 2000-2002 барномаero таҳти унвони «Шаҳри ман» дар «СМ-1» ташкил намуд. Коргардони барнома Камол Бузуруков, наворбардорон Насим Раҳимов, Диљшод Бобоҷонов буданд. Ин барнома тарики сӯҳбат сабт мегардид. Дар барнома асосан мусоҳиби Мӯҳсин Аминзода муаррихи шодравон Сайдҷон Марофиев буд. Дар сӯҳбатҳои ин барнома доир ба мавзеъҳои шаҳр ва масоили таъриҳӣ ба тамошобинон маълумот дода мешуд. Баъдан ин барномаро барномаи «Тамаддун» (соли 2003) иваз кард. Дар ин барнома мусоҳиби Мӯҳсин Аминзода муаррих Назирҷон Турсунов гардид ва муҳтавои сӯҳбатҳои барнома ҳам марбут ба таъриҳ ва масъалаҳои этнографии мардуми Хучанд буд. Дар барнома дар баробари сӯҳбат расмҳои таъриҳӣ ва наворҳои таъриҳӣ намоиш дода мешуд (муфасалтар ниг. 3, 45-70).

Барномаи дигаре, ки дар «СМ-1» таҳия ва пахш гардида буд, «Бузургони Хучандшарҳ» мебошад, ки бо қӯшиши Сайдумрон Саидов ба роҳ монда шуда буд. Маҳз тавассути ҳамин барнома сӯҳбатҳои ҷолиби шаҳсиятҳои барӯманди шаҳри Хучанд, адібон ва ходимони ҷамъиятиву давлатӣ дар фитай видеой сабт гаштааст ва имрӯз он наворҳо ҳамчун ҳазинаи тиллои таърихи шаҳри Хучанд ба ҳисоб мераванд.

Барномаи дигари ШТР «СМ-1» «Дар сӯҳбати соҳибдилон» ном дошт, ки барандагони он Сайдумрон Саидов, Оқилхӯҷа Сулаймонов, Илҳом Ҳошимов буданд. Дар ин барнома бо адібони маъруф, фарҳангӣ ва зиёйёни пешқадам сӯҳбатҳо гузаронида мешуд. Сӯҳбатҳо бо Фарзона, Озарахш, Боймуҳаммад Ниёзов ба хотири тамошобинон то дер гоҳ нақш баста буд.

Барномаҳои субҳгоҳӣ дар ШТР «СМ-1» бо номҳои «Паёми субҳ», «Файзи бомдод», «Субҳи дигар» тариқи мустақим пахш мегашт. Дар ин барномаҳо бахшҳои маҳсуси адабӣ ва фарҳангӣ мавҷуд буданд. Яке аз дастовардҳо ва саҳми арзандай барномаҳои субҳгоҳӣ дар он аст, ки ба мардум сурудҳои классикӣ ва «Шашмақом» пешниҳод мегашт. Дар давраи шӯравӣ дар телевизион шашмақом ва оҳангҳои классикиву ҳалқӣ зиёд намоиш дода намешуд, аммо дар телевизионҳои маҳаллӣ ҳар субҳ то ним соат мусикии классикиро намоиш медоданд. Чунин тарғибу ташвиқи навою сурудҳои классикӣ як қишири муайяни мардумро ҳавасманду дилбоҳтаи оҳангҳои «Шашмақом» гардонид. «Шашмақом»-ро аз мағҳуми «ҷизи маҳсус барои калонсолон» берун бароварда доираи шунавандагонашро вассеътар гардонид.

Барномаҳои маърифатӣ-динӣ дар телевизионҳои маҳаллӣ ҷойгоҳи маҳсус доштанд. Дар муддати солҳои 1999-2014 зиёда аз 1000

барномаи «Маърифтаи ислом» дар «СМ-1» ва Телевизиони вилояти Суғд пахш гаштааст. Барандагони ин барнома Айвар Олимов, Сайдумрон Саидов ва Оқилхӯча Сулаймонов буданд. Қисмати зиёди барномаи номбурдаро Сайдумрон Саидов таҳия намудааст. Дар барномаи «Маърифати ислом» ба гайр аз мавзӯъҳои динӣ, инчунин мавзӯъҳои адабӣ, ба монанди рӯзгору осори Саъдии Шерозӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Камоли Хучандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Абдулқодирӣ Бедил матраҳ гардида буд. Ҳамчунин, шарҳи ғазалҳои классикони адабиёти форсу тоҷик Ҷалолиддини Румӣ, Камоли Хучандӣ, Соиби Табрезӣ, Сайидо ба роҳ монда шуда буд (4, 67). Муаллифи барномаҳои «Маърифати ислом» раиси Шӯрои уламои дини вилояти Суғд Ҳочӣ Ҳусайн Мӯсозода буда, дар барнома бо Сайдумрон Саидов ва дигар барандагон сӯҳбат ба ҷо оварда мешуд. Муҳтавои як қисми ин сӯҳбатҳои телевизионӣ дар китобҳои «Сию се сӯҳбати судманд» ва «Табиину-лаҳақоиқ» ҷой дода шудаанд.

Яке аз барномаҳо, ки дар «СМ-1» марбут ба адабиёт ва фаҳми шеър роҳандозӣ гашт, барномаи «Ганцинаи Мавлоно» буд. Барандай он адабиётшинос ва журналист Сайдумрон Саидов буд. Дар барнома аబёти Ҷалолуддини Румӣ шарҳ дода мешуд. Барнома дар фони Сирдарё ва ё манзараҳои шаҳри Хучанд сабт мегашт. Барои сабти сифатноки барнома нурпошии офтоб ҳам ба назар гирифта мешуд ва маъмулан он соатҳои 4.00-5.00 субҳ сабт мегашт. Силсилаи барномаҳо бо иштироки устоди шодравон Абдулмансуни Насриддин сабт гардид. Дар барнома Сайдумрон Саидов порчаҳое аз «Маснавии маънавӣ» қироат мекард ва устод онро шарҳ медоданд. Вақте ки барномаи нахустини «Ганцинаи Мавлоно» намоиш дода шуд, тамошобинон онро дуруст дарк накарда буданд ва ба телевизион занг мезаданд, ки бисёр матлабҳо барояшон фаҳмо нагардид. Кормандони «СМ-1» ба онҳо тавсия медоданд, ки ҳангоми намоиши барнома «Маснавии маънавӣ»-ро дар даст дошта бошанд. Ҳамин тавр ҳам шуд, дар рафти барнома баранда саҳифаҳои китобро эълон мекард. Аллакай дар барномаҳои сеюм ва чаҳорум дарки он ба тамошобинон осон гашт ва занг зада миннатдорӣ баён мекарданд. Дар барномаи «Ганцинаи Мавлоно» Фарзона, Тоҷибӣ Султонзода, Ҳочӣ Ҳусайн Мӯсозода ҳам ашъори Мавлонои Румро шарҳдода буданд. Аммо сӯҳбатҳои устод Абдулмансуни Насриддин бо илмияти худ фарқ мекард. Барномаи «Ганцинаи Мавлоно» тавонист, ки мардумро ба шинохти Ҷалолуддини Румӣ водор карда, маснавихон гардонад.

Минбаъд дар «СМ-1» солҳои охир барномаҳои маърифатии «Симои ошно» (мусоҳиба бо шахсиятҳои маъруфи Хучанд), муҳаррир

ва барандааш Муҳаббат Муродова, «Корномаи бузургони ислом» (2010-2011) муҳаррир ва барандааш И.Рахимов, «Манзили аҷдодони мо» муҳаррир ва барандааш Манижа Юсупова арзи ҳастӣ карданд.

Дар давоми солҳои фаъолияташ дар телевизиони «Азия» низ барномаҳои маърифатӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ таҳия гардида, манзури тамошобинон мешуд. Барномаҳои «Ҷуфти муносиб» муҳаррир ва барандааш Шоира Шарифова, барномаҳои «Худ бисоз, бо мо бисоз», «Ҷавонон ва ҷомеа» ва амсоли инҳо пешкаши тамошобинон мегашт. Барномаҳои маърифатии телевизиони «Азия» нисбат ба барномаҳои ШТР «СМ-1» бештар дар жанри публистикии иҷтимоӣ оғарида мешуд.

Имрӯз дар фазои иттилоотии Хуҷанд телевизионҳои «Диёр», «Танин», «Салом», «Ҷаҳоноро», «СМ-1», «Азия» шабакаҳои давлатӣ ва телевизионҳои кабелӣ фаъолият мебаранд. Аммо дар масъалаи омода ва пахш кардани барномаҳои маърифатӣ на ҳамаи онҳо ҳавасманданд. Агар каме таваҷҷӯҳ ҳам дошта бошанд, барои таҳияи барномаҳои маърифатӣ журналисти хирфай ва ё наворбардори қасбӣ надоранд. Маърифати худи рӯзноманигорони ҷавон ҳам ба қадри даркорӣ нест. Мутаассифона, онҳое ки ба даст баландгӯякро гирифтаанду тарики оинаи нилгун ҳудро намоиш медиҳанд, гоҳо чӣ гуфташонро ҳудашон ҳам намефаҳманд.

Ҳамаи барномаҳои маърифатӣ дар телевизионҳои маҳаллӣ дар жанри мусоҳибаи телевизионӣ омода мегарданд. Ин тарзи барномасозӣ ба телевизионҳои маҳаллӣ мушкил нест ва камхарҷ аст. Барнома сабту танзим гардида, ба намоиш гузошта мешавад. Аммо аз лиҳози талаботи телевизиони мусир он сухбатҳо гарчанд, ки бори зиёди маънавӣ доранд, ба талабот мутобиқ нестанд. Зеро телевизион талаб мекунад, ки дар баробари маълумот додан, тасвир ҳам нишон дода шавад. Аммо дар барномаҳои маърифатӣ сухбати ду нафар ҳасту ҳалос. Аудио (садо)-и он сухбатҳоро тарики радио ҳам пахш намоянд, мазмunaш дигар намешавад. Дар телевизионҳои мусир дар таҳияи барномаҳои маърифатӣ аз усулҳои мусири танзим, инфографика, мултимедиа истифода бурда намешаванд, ки ин ҳам вобаста аст ба набудани мутахассиси ороишгари телевизион, танзимгари компьютерӣ, рассоми қасбии телевизион ва монанди инҳо.

Дар ҳоли ҳозир телевизионҳои маҳаллӣ дар шароите қарор доранд, ки меҳоҳанд барномаҳои маърифатӣ дошта бошанд, аммо он барнома дар бозори реклому бояд харидор ҳам пайдо қунад. Мутаассифона, дар жанри мусоҳибаи телевизионӣ таҳия намудани барномаҳои маърифатӣ ва, ҳатто, илмӣ-оммавӣ қӯҳна шудааст. Тамошобини

имрӯза тамошобини солҳои 90-уми асри бист нест. Ӯ дастрасӣ ба интернет, ба шабакаҳои умумиҷаҳонии телевизионӣ дорад. Аз ин рӯ, агар то солҳои 2010 барномаҳои маърифатӣ тариқи сӯхбати телевизионӣ сабт баргузор мешуда бошанд, ҳоло фурсати он фаро расидааст, ки сабки таҳияи барномаҳои маърифатӣ дигаргун гардад. Үнсурҳои сюжетсозии атраксион, мултимедиа, унсурҳои документалистика дар таҳияи барномаҳои маърифатӣ мавриди истифодабарӣ қарор гиранд.

Барномаҳои маърифатии телевизионҳои маҳаллӣ тавонистанд, ки дар муддати арзи ҳастияшон дар даврони Истиқлолият барои худшиносии миллӣ ба мардум мавод пешниҳод кунанд, дар давраҳои буҳрони иқтисодӣ, ки мардум фурсати китоб хондан надоштанд, тавассути оинаи нилғун маълумоти таъриҳӣ пешниҳод намоянд, шавқи мардумро ба омӯхтани таъриҳу адабиёти тоҷик бедор кунанд, асарҳои маъруфи адабиётро шарҳу тавзех намоянд. Гуфтан мумкин аст, ки дар солҳои душвори 90-уми асри гузашта ва ибтидои асри кунунӣ телевизионҳои маҳаллӣ функцияи маърифатии худро ичро карданд ва айни замон дар назди онҳо рисолати наве ҳам қарор гирифтааст, ки он марбут ба тарғиби дастовардҳои Истиқлолияти давлатӣ ва устувордории ваҳдати миллӣ мебошад.

Пайнавишт:

1. Раҳмон Э. Суханронӣ дар маросими ифтитоҳи муассисаҳои давлатии телевизион «Варзиш», «Синамо» ва Академияи воситаҳои аҳбори омма, 01.03.2016. www.president.tj
2. Орифова М. Особенности развития жанров в региональных телекомпаниях РТ (1990-2007гг.). – Душанбе, 2010. – 192 с.
3. Сайдов С. Ҳазор барномаи маънавӣ / Маҳбубу-л-кулуб. – Ҳуҷанд: Ношир, 2015. С.60-69.
4. Дар бораи телевизион. Сомонаи расмии ШТР СМ-1. www.cm-1.tv .

Мавлуда Пороев¹

МАҲФИЛИ «ГАНЧИ СУХАН» – АРМУГОНЕ АЗ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ

Бисту панҷ сол мешавад, ки мо – тоҷикистониён соҳиби давлати озоду соҳибхтиёр ҳастем, дар фазои Ватани азизамон хур shedi истиқlol партавфишонӣ мекунад ва бо нурҳои ҳаётбахши худ дилу нияти бунёдкорона, манзилу маъво ва имрӯзу фардоямонро мунаvvар мегардонад. Маҳз истиқlolияти сиёсӣ кишвари моро ҳамчун давлати муҳтор ва соҳибтамаддун дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ кард.

Пешвои миллат, Ҷаноби Олий Эмомалий Раҳмон дар суханрониҳои худ борҳо таъкид мекунанд, ки «мо – тоҷикон соҳиби тамаддуни кӯҳан ва ниёғони бузург ҳастем. Ба шарофати Истиқlolият миллати фарҳангпарвари тоҷик беҳтарин арзишҳои тамаддуни башарии Шарқу Farbro мавриди истифода қарор дода, дар айни ҳол таъриҳ, фарҳанг, забон ва маъnavиёti бисёрҳазорсолаи худро химоя намуд ва имрӯz ба он рушди бештар бахшида, ҳуввияти миллӣ ва арзишҳои волои тамаддуни хешро пойдору муқаддас нигоҳ медорад».

Бешак, истиқlolияти кишвар имкон дод, ки анъанаҳои неки ниёғон аз нав эҳё гардад ва дар перояи нави замон бо мазмуну маъни тоза амал намояд. Дар ҷодаи илму фарҳанг ва адабиёту забон анъанаи ҳазорсолаи баргузории маҳфилу ҷаласаҳои адабиву илмӣ маҳз дар замони истиқlolият бо тобишҳои нави замонавӣ rӯi кор омад, ки дар густариш ва ғановати фазои илмиву адабӣ нақши бориз гузоштааст.

Рисолати аслӣ ва асосии ин гуна маҳфилҳои адабӣ мусоидат ба шаклгирии завқу салиқаи зебоишиносии ҷавонон, ба самти созгор ва ҷалби таваҷҷӯҳи онон ба ормон ва марому маслаки замон, нерӯ бахшидани раванди адабӣ ва парвариши ҷавонони тозароҳу тозарӯҳ ва умебахш аст. Ба ин маънӣ, бесабаб нест, ки маҳфили адабиро «мактаби адабиёti давра» ном додаанд, ки барои қомат афроxtани бинои боҳашамати адабиёti ҳақиқӣ ва падид омадани равишҳои тозаи эҷодӣ созгор буд. Маҳфили адабӣ василаи хуби густариши андешаи созандагӣ дар ҷомеа ва парвариши насли соҳибмаърифат, донишманд ва соҳибтаfffакур мебошад.

Яке аз чунин маҳфилҳои илмӣ-адабӣ, ки дарозои дувоздаҳ сол бидуни таваққуф ва танаффус идомат дорад ва дар ҷомеаи мусоир

¹ корманди МД «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ»

мақоми хоса пайдо кардааст, маҳфили «Ганчи сухан» маҳсуб меёбад. Маҳфили мазкур зоидай завқи баланд ва андешаи як нафар олими фарҳехта, донишманди беназир, доктори илмҳои филология, профессор шодравон Абдулмансуни Насридин буд, ки лоихаи ӯ аз ҷониби ахли илму адаб, мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатӣ ба ҳушӣ пази-руфта шуд. Маҳфил санаи 15 апрели соли 2004 аввалин нишasti ҳудро баргузор намуд, ки дар он фарҳехтагони адабу илм, монанди Шоиро-ни ҳалқии Тоҷикистон Фарзона, Аҳмадҷони Раҳматзод, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Нависандай ҳалқии Тоҷикистон Муҳиддин Ҳочазод, олимони маъруфи тоҷик, академик Носирҷон Салимӣ, профессорон Атаҳон Сайфуллоев, Низомиддин Зоҳидӣ, Матлуба Ҳочаева, Неъматҷон Фай-зуллоев, Абдусаттор Абдуқодиров, УмедаFaффорова ва даҳҳо дигар олиму адаб ширкат варзида, фикру дарҳости ҳешро оид ба фаъолияти минбаъдаи маҳфил иброз доштанд. Рӯи кор омадани ин маҳфилро Ра-иси вақти вилоят, муҳтарам Қосимҷон Қосимов падидай нек ва тозаи адабиву фарҳангӣ эълом дошта, сарпарастии онро Мақомоти иҷроияи Ҳокимиюти давлатии вилояти Суғд ба дӯш гирифт. Таваҷҷуҳ ва амали ҳайри мазкур дар замони сарварии муҳтарам Қоҳир Расулзода идома ёфт ва имрӯз низ Раиси вилояти Суғд Абдураҳмон Қодирӣ ба маҳфил муҳаббати хоса доранду ҳамаҷониба онро дастгирӣ менамоянд. Маҳфили мазкур бо иштироки гарму босамари адіbon, донишмандон, рӯзноманигорон, донишҷӯён ва муҳлисони қаломи бадӣ, ки ахли қас-бу пешаҳои гуногун мебошанд, ба таври доимӣ, рӯзи понздаҳуми ҳар моҳ доир мегардад.

Мақсад аз баргузории чунин маҳфили илмиву адабиро муассиси маҳфил, устоди равоншод Абдулмансуни Насридин ба таври зайл баён доштаанд: «Мақсади мо – эҳёи анъанаҳои дерина ва арзишманд, амсоли «шоҳномаҳонӣ», «маснавиҳонӣ», «бедилҳонӣ» ва бо ҳам омо-да соҳтани заминаҳои фикрӣ барои рушду нумӯи тафаккури адабӣ ва завқу қарехаи сухансанҷӣ мебошад. Барои шукуфой ва пешравиҳои фанний ватани азизи мо – Тоҷикистон ҳар фарди ҷомеа бояд ба қадри доништу тавоной ва ҳиммати ҳуд саҳме дошта бошад. Ман фикр меку-нам, ки ояндаи кишвари мо ба омода шудани фазои солими маънавӣ ва такя ба суннатҳои устувори фарҳангӣ дорад. Аз ин сабаб, мо ба маҳфилҳои асили эҷодӣ шадидан ниёз дорем. Маҳфилҳои адабӣ ва илмӣ бояд рӯҳу равони моро парвариш дихад, дили ахли ҷомеааро ба асолати фарҳангӣ миллӣ гарм кунад. Суҳанваронро ба таҳrik орад, онҳоро барои ҷустуҷӯву мутолиаи бештар омода созад, ахли илму адаб дар ин гуна маҳфилҳо ҳудро бишносанд, андар дили онҳо умеду бовар бештар гардад, табодули афкор сурат гирад, фарҳангӣ

маҳфилорӣ тақвият ёбад» (Куллиёти осор, чилди 7, саҳ. 308).

Мавҷудияти маҳфили илмиву адабии «Ганчи сухан»-ро метавон ба ду давра қисмат намуд:

Давраи якум. Давроне, ки устоди беназир, профессор Абдулмансони Насридин давоми беш аз ҳафт сол худ сарвару роҳбар, раҳнамову маҳфилоро буданд ва файзу шукӯҳи он хоса буду то имрӯз дар ёду машоми ширкаткунандагони маҳфил фазлу файз ва накҳати нишастҳо побарҷост. Устод Абдулмансони Насридин бо муҳаббати хос барномаҳои маҳфилро тартиб медоданд ва дар баргузории он усулу равиши хосай худро доштанд. Эшон мұътақид буданд, ки маҳфил рисолати азимеро дар тарбияи ахлоқӣ ва баланд шудани маърифати мардум мебозад ва он метавонад дар рушди фазои илмиву адабии кишвар таъсири бузург гузорад.

Муҳаққиқи соҳибназар таъқид мекарданд, ки дар ин маҳфил на танҳо шоирону нависандагон, олимони соҳаи адабиёт ва забон аҳли адаб, балки намояндагони илмҳои дигар, аҳли ҳунар ва табақаҳои гуногуни аҳолӣ бояд ширкат варзанд. Эшон инро василаи зиёдшавии дӯстию иттиҳод, рафоқату меҳрубонӣ дар ҷомеа медонистанд. Гузашта аз ин, дарқу маърифати адабиёт, ошно шудан бо матлабҳои осори адабиву илмӣ, барои ҳар як нафаре, ки меҳоҳад дар ҳудшиносии миллӣ қадаме гузорад, муҳим ва муғид мебошад. Он кас чун устоду раҳнамои худ академик Муҳаммадҷон Шакурӣ медонистанд, ки заминаҳои муҳими пешравии илмҳои дақиқро илмҳои ҷомеашиносӣ омода месозад ва дар вусъати он муассир аст. Ба ибораи дигар, илмҳои ҷомеашиносӣ: адабиёт ва ҳунар ҷомеаро аз лиҳози ахлоқию равонӣ тарбият мекунанд, андар ниҳоди инсонҳо эҳсоси покизагӣ, ҳалолкорӣ, ба даст овардани ризқу рӯзии ҳалол, меҳру вафодорӣ, садоқату гуфтори нек ва амсоли инҳоро тарбият карда, ҷомеаро тавоноии маънавӣ мебахшанд, ки ин тавонӣ муҳаррики қувват ва нерӯҳои дигари инсон ҳоҳад буд.

Ривоҷу равнақи илмҳои инсонӣ, ки баландтарин дараҷаи худро дар осори Имоми Аъзам, Имом Бухорӣ, Муҳаммад Ҷарири Табарӣ, Абӯлайси Самарқандӣ ва соҳибназарони дигар дошт, заминаи ба майдон омадани олимони бузурги машриқзамин, пешравони илмҳои дақиқ, ҳамчун Муҳаммади Ҳоразмӣ, Абӯалии Сино ва донишмандони дигари ҷаҳоншумул гардид. Дар айни замон, ҳамин тараққиёти илмӣ иқтисодиёти давраи Сомониён ва дертар Ғазнавиён Салҷуқиёнро мустаҳкам гардонид. Аз ин хотир, маҳфилю маҷлисҳои мақсадноки илмию адабӣ ва дорои мазмуну муҳтавои амиқ як рукни асосии саломатии маънавии ҷомеа ва омили муассири тараққиёти илму адабиёт

мебошад. Дар доираи илмии вилоят кам набуданд олимони риштай илми дақик: табиатшиносӣ, тиб, ҷуғрофия ва гайра, ки ҳамфирки устод буданду ба маҳфил пайвастанд. Инҳо олимони маъруф Ҳайдар Саидов, Садриддин Абдураҳимов, Ҳуршед Абдуллоҳода ва даҳҳои дигаранд, ки борҳо бо маърӯзаи ҷолиби худ дар маҳфил баромад карданд. Яъне, маҳфил мақоми хоса танҳо дар назари аҳли сухан надошт, балки он равшангари дилу дидай қулли инсонҳои соҳибназар буду то имрӯз он сифатро маҳфил молик мебошад.

Устод Абдулмансуни Насридин кӯшиш мекарданд дар нишастиҳои маҳфил маърӯзахое мавриди баррасӣ қарор бигиранд, ки дар пешрафти илм накши худро гузошта тавонад. Агар аз як ҷониб мавзӯоти ҷолиби маърӯзахои баландпояи суханварону адабиётшиносони номии кишвар Муҳаммадҷон Шакурӣ, Расул Ҳодизода, Мехмон Баҳти, Аскар Ҳаким, Абдулҳамид Самадов, Гулназар, Камол Насрулло, Доро Наҷот, Муҳаммадалии Аҷамӣ, Ҳудой Шарифов, Абдуннабӣ Сатторзода, Абдушукури Абдусаттор, Мирзо Муллоаҳмадов, Қодири Рустам, Мубашири Ақбарзод, Шаҳобуддини Шучӯз, Мирзо Солеҳов, Баҳридин Камолиддинов ва чандеи дигарро сомеони маҳфил бо таваҷҷӯҳи том шунида бошанд, аз ҷониби дигар, устод имкон медоданд, то муҳаққиқони ҷавон низ аз минбари маҳфил – минбари воқеии илму адаб маърӯза намоянд ва бозёфтҳои илмии худро ба маҳзари муҳаққиқони соҳибтаҷрибаву соҳибназар арза доранд.

Афзун бар ин, шуҳрати маҳфили «Ганчи сухан» маҳз бо кӯшишҳои пайвастаи устод, сатҳи баланди баргузории он аз марзи кишвар берун рафта ва шукӯҳу нусрати илмиву адабии ин маҳфил аз ташрифи донишмандону ховаршиносони номвари кишварҳои мухталиф, устодони сухан Асгари Додбех, Саид Алӣ Мӯсавии Гарморудӣ, Асадуллоҳи Воҳид, Ҳасан Қарибӣ, Нақиб Нақавӣ (Ҷумҳурии Исломии Эрон), Шамсулҳаққи Ориёнфар, Ҷаъфари Ранҷбар, Ҳоруни Роун (Афғонистон), Орифи Навшоҳӣ (Покистон), Ҷаҳонгири Дуррӣ, Алфина Сибгатуллина (Русия), Александр Ҳайзер, Фирӯз Баҳор (Олмон), Маҳмуди Олам, Чандар Шекҳар, Қамар Гаффор (Ҳинд), ҳамчунин, чанд тан донишманди соҳибном аз кишварҳои Қазоқистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон бештар гардид.

Барномарезии кори маҳфил аз тарафи устод Абдулмансуни Насридин тавре сурат мегирифт, ки барои рангорангии мазмуну муҳтавои он адабиётшиносону забоншиносон, шоирону нависандагон, таърихнигон, аҳли фарҳанг ва, умуман, ихлосмандони адабиёт ва фарҳанг шомил мегардиданд ва ин тарзи барномарезӣ то ба имрӯз бо баъзе тағијиротҳои ҷузъӣ рӯи кор аст. Баррасии масоили

марбут ба назму насри мусоир, ташрехи ҷанбаҳои забоншиносии гузаштаву имрӯза, нақди шеър, таҳлили забони васоити аҳбори омма, бозгӯи муҳимтарин падидаҳову навовариҳои соҳаҳои ҳаёти чомеа дар даврони Истиқлолият ва сиёсати фарҳангсолоронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати мамлакат аз мавзӯоти муҳими нишастҳои анҷумани «Ганчи сухан» буд ва ҳаст.

Бахши аввали маҳфил «Навғониҳои илму адаб ва фарҳанг» унвон дошта, дар он роҷеъ ба навигариҳои адабию илмӣ сӯҳбат ороста мешавад, китобҳои тозаи давоми як моҳ интишоршуда муаррифӣ мегардад, адибон ва донишмандон доир ба навтарин аҳбори олами илму адаб дар асоси навидҳои шабакаи умумиҷаҳонии Интернет ва воситаҳои дигари муҳобиравӣ гузориш омода месозанд. Бахши дигари он аз як ё ду маърӯзаи пурмуҳтавои илмӣ иборат буда, яке ба илми забоншиносӣ ва дигаре ба илми адабиётшиносӣ марбут аст. Гузашта аз ин, як бахши ҷолиби маҳфил аз суханронии як ё ду адиб ва қироати намунаҳои манзум ва мансури онҳо иборат аст. Дар ҳар як маҳфил донишҷӯён ё хонандагони мактаб мушоираҳо аз ашъори суханварони тоҷик баргузор намуда, ба маҳфил рӯҳияи тоза ато мекунанд. Анъанаи хубе, ки устод барпо медоштанд, ҷамъбости озмуни моҳона байни ихлосмандони қаломи бадеъ буд. Маъмулан рӯзҳои 16-ум ё 17-уми ҳар моҳ барои маҳфили оянда сувлҳо пешниҳод мегардид. Масъулон ҷанд савол доир ба масъалаҳои ҷолиби фанни суханварӣ манзур мекарданд ва ҳоҳишмандон дар зарфи ҷаҳор ҳафта ба он ҷавоб омода месоҳтанд. Дар маҳфил боз кардани дарҳои маънӣ барои алоқамандон манзур мешаванд, масъалаҳои маънишиносӣ, тасҳехи матн, фароҳамсозии шоҳбайтҳо, аҳбори муҳтасар дар бораи китобҳои муҳим ва амсоли инҳо ҷузви барномаи маҳфил гардид. Онҳое, ки ба саволҳои озмуни «Ганчи сухан» дуруст ҷавоб медоданд, соҳиби тухфаҳои маҳсус мегадиданд. Аспирантон, унвонҷӯён ва донишҷӯён – Маъмуralӣ Иброҳимов, Абдулфаттоҳ Ҳочиев, Ҳадятулло Бобоев, Маҳбуб Нуров, Назармуҳаммад Ҳолов, Сорбон Азизов, Маҳфуза Маннонова, Фарзонаи Зарафшонӣ, Шоҳини Зарафшонӣ, Мехрона Зиёева, Мехрангез Ҳасанова ва дигарон, ки аксарапон имрӯз низ дар ҷодаи адабиёт ва забон фаъолият доранд, ғолибони озмунҳои «Ганчи сухан» буданд. Гузашта аз ин, дар тамоми ҷаласаҳои маҳфил донишҷӯён аз факултаҳои филологияи тоҷик, забонҳои шарқ, таъриҳ, педагогика ва санъати Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи ақадемик Бобоҷон Faғуров ва дигар муассисаҳои олӣ, ҳам барои бардошти маънавӣ ва ҳам барои шунидани натиҷаи ҷавобхояшон дар озмуни «Ганчи сухан» буданд.

хан» ширкат менамуданд. «Ганчи сухан» дар ҳар маҷлиси худ сафҳай тозаеро аз мавзӯти мухталиф барои муҳассилин боз мекард.

Дар бахши фарҳангии маҳфил ҳунармандон, сарояндагони номвар бештар сурудҳои классикӣ меҳонданд. Дар поёни ҷаласа ҳар даъфа тухфаҳои хотиравии Раиси вилоят ба маърӯзакунандагон тақдим мегардид. Бояд зикр кард, ки дар меҳвари маҳфилҳо сүҳбату суханрониҳои устод, андешаву тафаккури баланд, назар ва пешниҳодҳои он кас қарор дошт. Банду бости маҳфил, мазмуну муҳтавои он, арзишу аҳамияти маҳфилро сабқу услуги хосаи равоншод Абдулманини Насриддин равшан зохир мекард.

Хузури Шоири ҳалқии Тоҷикистон Фарзона, устодони сухан Озод Аминзода (равонашон шод бод), Аъзам Сидқӣ (равонашон шод бод), Нурумуҳаммад Ниёзӣ, Аҳмадҷони Раҳматзод, Муҳиддин Хоҷазод, Дадоҷон Раҷабӣ (равонашон шод бод), Атаҳон Сайфуллоев, Назирҷон Турсунов ва суханрониҳои онҳо дар маҳфил барои ҷавонон дарси муғифе ба ҳисоб мерафт. Аҳли маҳфил аз гузоришҳои илмии Носирҷон Салимӣ, Низомиддин Зоҳидӣ, Матлуба Хоҷаева, УсмонҷонFaффоров, Умеда Faффорова, Замира Faффорова, Абдуҷамол Ҳасанов, Абдусаттор Абдуқодиров, Неъматҷон Файзуллоев, То-либ Ваҳҳобов, Нурулло Fiёсов, суханрониҳои адабон Толиби Озарахш, Додоҳон Эгамзод, Анвар Олимов, Fuфрон Рустамов, Маҳкам Пӯлод, Мубинҷон Юсупов ва донишмандони дигар ба худ баҳраҳои зиёд гирифтаанд. Ҳамчунин, дар маҷлиси «Ганчи сухан» борҳо шоирону насрнависони ҷавон ва адабиётшиносони сабитқадам, ба монанди Фаҳриддин Насриддинов, Сайдурон Саидов, Нуралий Нуров, Шарифҷон Тоҷибоев, Мавҷуда Ӯрунова, Марҳамат Ҳабибуллоева, Тоҷибӣ Султонӣ, Ҳалимҷон Зоиров, Нуралий Нурузод, Насимҷон Ҳамробоев, Субҳони Аъзамзод, Баҳромҷон Мирсаидов, Садриддин Мирзоев, Муҳаммадшоҳ Муҳаммадшоев, Низомиддин Муродӣ, Суруш, Адиба, Гулноз, Нарзуллои Азизиён, Абдуваққос Юсуфӣ, Исмоил Зарифӣ, Равшан Ҳамроҳ, Темурмалик Рустамов, Муҳлиса, Нийяти Ҳаёт суханронӣ ва шеърхонӣ кардаанд.

Намояндагони ҳунарҳои нағис, аз қабили ҳофизон, рассомон, ҳушнависон, мисли Ҷӯрабек Муродов, Боймуҳаммад Ниёзов (равонашон шод бод), Ҷӯрабек Набиев, Faғурҷон Ҷӯраев, Мирсалим Ашӯров, Абдумавлон Дадобоев, Исройл Файзиддинов, Шоҳсалим ва Тошбой Муҳаббатов, Абдураҳмон Абдураҳмонов, Мӯъминҷон Муллоев ва дигарон бо хузури худ маҷлистро зинат бахшиданд.

Амали шоистае, ки дар як муддати начандон тӯлонии баъди таъсиси маҳфил рӯи кор омад, ин бо ҳимоят ва ҳамкории мақомоти

ицроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру навоҳӣ ба анъана даромадани баргузории маҳфили сайёри «Ганчи сухан» дар қаламрави вилоят ва берун аз он мебошад. Устод бо як нақши муназзам тавонистанд нишастҳои маҳфили «Ганчи сухан»-ро дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла Бобоҷон Гафуров, Маҷтоҳ, Зафаробод, Конибодом, Исфара, Ашт, Бӯстон (собиқ Чкалов), Гулистон (собиқ Қайроқум), Истаравшан, Деваштич (собиқ Фонҷӣ) баргузор намоянд. Маҳфилхое, ки дар мавзеъҳои зебоманзари навоҳии вилоят баргузор мешуд, файзу шукӯҳи дигар дошт. Дар ин гуна маҳфилҳо 20-25 нафар аъзоёни маҳфил, аз қабили олимони номвар ва адабони маъруф аз маркази вилоят ширкат меварзианд, ки ба сӯҳбати онҳо аз 250 то 500 нафар адабон, омӯзгорон, духтурон ва, умуман, ихлосмандони қаломи бадеъ даъват мешуданд. Тавассути маҳфил мардуми ин ё он шаҳру ноҳияни вилоят бо чехраҳои маъруф рӯ ба рӯ мегаштанд, аз тозатарин бозёфтҳои илмиву адабӣ огоҳ мешуданд ва муҳимтар аз ҳама, фазои илмиву адабӣ ба муҳити дигар интиқол мёфт. Саволу ҷавобҳо, баҳсу мунозираҳои илмиву адабӣ, баромадҳои адабону суханварони шаҳру ноҳияҳо имкон медод, ки чехраҳои нави илму адаб аз гӯшаву канори вилоят муаррифӣ гарданд.

Устод қӯшиш мекарданд (ин анъана имрӯз низ идома дорад) ҳар як маҳфил пурра сабти видеой дошта бошад ва тавассути телевизион паҳш гардад. Дар ин самт хидмати телевизиони вилояти Суғд, кормандони онҳо Мӯҳсин Аминзода, Ҳадя Набизода, Муҳайё Шарипова, Телевизиони СМ1, кормандони он Муҳаббат Муродова, Илҳомҷон Ҳошимов, Исломҷон Раҳимов, Бобоҷон Қурбонов, Дилшод Бобоҷонов, Телевизиони «Ҷаҳоноро», корманди он Маҳмудҷон Дадобоев ва дигарон ниҳоят қалон аст. Ҳамаи сабтҳои маҳфил дар бойгонии фарзанди устод, доктори илмҳои филология Фахриддин Насриддинов ва масъули имрӯзаи маҳфили «Ганчи сухан» Саидмурон Саидов маҳфуз аст.

Лозим ба ёдоварист, ки дар заминай нишастҳои баргузоршудаи маҳфил муҳимтарин масоили адабиёти қадиму навини форсии тоҷикӣ ва беҳтарин падидаҳои ҷадиди илмию адабии мамолики форсизабон мавриди баҳсу баррасӣ қарор дода, ҳосилашон дар панҷ мӯҷаллад китоб бо номи «Армуғони «Ганчи сухан» дастраси умум гардонида шудааст, ки се ҷилди он дар замони зиндагӣ ва роҳбарияти устод сурат гирифтааст. Китобҳои мазкур маҷмӯаи мақолоти илмӣ ва ашъори дилписанди донишмандону суханварони вилояти Суғд маҳсуб мёбад, ки аксарашон дар нишастҳои маҳфил мавриди баррасӣ қарор доштанд.

«Армуғони «Ганчи сухан» ҳамчун минбари камолоти маънавӣ дар муаррифии қаламкашони ҷавон нақши таърихӣ дорад. Масалан, танҳо дар ҷилди сеюми он гирд омадани ашъори шоирони ҷавон, монанди Муҳлиса, Ҳуршеда, Баҳроми Раҳматзод, Аҳмади Ҳасанзод, Ромизи Абдулло, Гулихондон дар канори суханварони шинохта, ҷун Фарзона, Аҳмадҷони Раҳматзод, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Неъмат Оташ (равонашон шод бод), Муҳсин Аминзода, Озарахш, Суруш, Адибаи Ҳучандӣ, Гулноз, Маликнезмат, Иброҳими Накқош, Муаттар ва мақолаҳои олимони ҷавон ҷун Шавкатҷон Рустамов, Муътабар Бобоева, Замира Ӯлмасова, Исломҷон Раҳимов, Заррина Абдуаҳадова, Зоҳидҷон Қўргонов, Ромизи Абдулло, Илҳом Эшонзода ва дигарон далели равшани гуфтори болост.

Давраи дуюм. Давраи мазкур баъди вафоти устод сурат гирифт, ки онро шогирдони эшон аз кафедраи адабиёти классикии тоҷики ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров идома доданд. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқ Раиси вилояти Суғд, муҳтарам Қоҳир Расулзода дар мақолаи «Армуғони маънавӣ аз маҳфили ихлосу садоқат», ки дар ҷилди ҷӯруми «Армуғони «Ганчи сухан» интишор шудааст овардаанд:

«Ҷои шукрғузорӣ аст, ки дар канори таълифоти гаронмояву осори пурбаракот устод дар зиндагии хеш мактаби нерӯманди илмиеро асос гузоштанд, ки имрӯз шогирдони ин мактаб ҳуд дар мақоми устодӣ расида, дар ривоҷи адабиётшиносии тоҷик саҳме муносиб мегузоранд. Бо ҳиммати ин ҷавонони фардоназар ва садоқатёр маҷолиси «Ганчи сухан» бо ҳамон суннатҳои хоси пайрезинамудаи устод Абдулмансон Насриддин идома ёфта истодааст ва бидуни та-наффус нусратёrona қадам ба сӯи фардоҳои рӯshan мегузорад... Орзу менамоем, ки ин тифли якшабаи маънавии устод Абдулмансони Насриддин раҳи ҳазорсоларо тай намуда, аз баракоти ҳузури он ҷомеаи мо файзҳои бешумори маънавӣ касб намояд» («Армуғони «Ганчи сухан».-Җ.4.-Ҳучанд: Ношир, 2012, саҳ.5).

Воқеан, дастгирии доимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, роҳбарияти Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, садорати факултети филология ва заҳматҳои бемайлони аҳли кафедраи адабиёти классикий буд, ки «Ганчи сухан» идома ёфт ва алҳол 142-умин нишастаншро баргузор намуд. Қабл аз ҳама, маҳфили «Ганчи сухан» мубаллиғи сиёсати фарҳангпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдат миллӣ, Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳадафҳои олии умумибашарии адабиёту фарҳанги ҷаҳонсози тоҷикон аст ва дар ин роҳ аҳли

маҳфил сабитқадам ҳастанд.

Дар яке аз Шӯроҳои олимони факултет садорат ва устодони ин даргоҳ сарварӣ ва масъулияти маҳфилро ба дӯши яке аз шогирдони аввалини устод Абдулмансони Насриддин, адабиётшиноси хушсалиқа, дорандай ҷоизаи ба номи академик Бобоҷон Гафуров, ҷоизаи адабии шаҳри Табрез ба номи «Камол ва Шаҳриё», номзади илмҳои филология, дотсент Саидумрон Саидов вогузоштанд, ки ҷораи кори босуботи маҳфилро мечӯяд ва ба раванди он ҳеле хуб раҳнамоӣ меқунад. Баҳрамандӣ аз ҳазинаи саду ҷиҳозиҳои маҳфили илмӣ-адабии «Ганчи сухан» бо силсилаи навғониву гузориши судманди илмии аҳли илм, ашъори волои шоирон, нашри китоб ва дигар ҷораҷӯиҳои фарҳангӣ барои насли оянда ҳеле пурманфиат ҳоҳад буд.

Аъзоёни фаъоли маҳфил Шоирони ҳалқии Тоҷикистон Фарзона, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Аҳмадҷони Раҳматзод, Нависандай ҳалқии Тоҷикистон Муҳиддин Ҳочазод, олимони маъруф Атахон Сайфуллоев, Носирҷон Салимӣ, Низомиддин Зоҳидӣ, Матлуба Ҳочаева, Умеда Гаффорова, Замира Гаффорова, Абдуҷамол Ҳасанов, Абдусаттор Абдуқодиров, Неъматҷон Файзуллоев, Абдуқодир Зоҳидов, Нурулло Ғиёсов, бо маслиҳату машварат, шогирдони мактаби устод Фахриддин Насриддинов, Нурадӣ Нуров, Мавҷуда Ӯрунова, Тоҷибӣ Султонӣ, Мӯсо Олимҷонов, Ҳалимҷон Зоиров, Субҳони Аъзамзод, Баҳромҷон Мирсаидов, Абдуҷаббор Шоҳаҳмад, Муътабар Бобоева, Мавлуда Неъматова, Ислом Раҳимов, Абдураҳмон Раҳимов, Ромизи Абдулло ва дигарон дар пешравии кори маҳфил ва пурмазмуну пурмуҳтаво гузаштани он саҳми қалон доранд. Ҳамзамон, дастгирии роҳбарони шаҳру ноҳияҳо, сарварони муассисаҳои таълимии вилоят, аҳли илму фарҳанг ниҳоят бузург аст. Маҳфилҳо чун анъана ҳар моҳ, санаи понздаҳум ва дар сурати дар рӯзҳои истироҳат мувоғиқ омадани ин сана дар рӯзҳои дигар бо иштироки олимону адібон ва муҳлисони қаломи бадеъ баргузор мегардад. Панҷоҳу ҳашт маҳфиле, ки баъди реҳлати устод баргузор шуд, шеваву услуби эшонро нигоҳ доштааст ва ба як маънӣ ҳар яке аз ин маҳфил ёдномаи зиндагӣ ва фаъолияти ин бузургмарди илму адаб – Абдулмансони Насриддин маҳсуб мешавад. Муҳимтарин корҳое, ки дар ин муддат ба амал пайваст, инҳоанд:

1. Дар идомаи анъанаи неки интишори китоб ҷилдҳои ҷорӯм ва панҷуми «Армуғони «Ганчи сухан» бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Суғд нашр гардид. Ҷилди ҷорӯми он, ки баҳшида ба 15-солагии Рӯзи Ваҳдати миллӣ ва 20-солагии Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст,

мақолаҳои илмии олимон ва ашъори тозаи суханварони тоҷикро фаро гирифтааст. Аксари ин мақолаҳо дар нишастиҳои маҳфил шунуда шуда, ҳамзамон, дар китоб ашъори чеҳраҳои нави адабиёт ворид гаштааст. Панҷумин ҷилди «Армуғони «Ганчи сухан» бошад, баҳшида ба 60-умин солгарди устоди зиндаёд Абдулмансуни Насриддин соли 2013 ба табъ расид. Ин китоб аз се баҳш иборат буда, баҳши аввали он мусаммо ба «Мактаби маърифат» фарогири мақолаҳои олимони суханшинос – Нурулло Фиёсов, Мӯсо Олимҷонов ва Баҳром Мирсаидов оид ба фаъолияти илмии устод Абдулмансуни Насриддин ва мавқеву мақоми маҳфили илмӣ-адабии «Ганчи сухан» дар рӯзгори имрӯзиён мебошад. Дар баҳши дувум бо номи «Дарёи ҷон» мақолаҳои шогирдони устод ҷой дода шудааст, ки имрӯз ҳамчун ворисони арзандай миллати тоҷик дар ҷодаи илму адаб қадами устувор мезананд. Баҳши савуми китоб «Иродат» унвон дорад, ки дастагули тару тозаи адибони вилоят аст. Гузашта аз ин, ду маротиба китоби «Армуғони маънӣ» (Армуғони маънӣ.-Хуҷанд: Ношир, 2012) интишор шуд, ки яке баҳшида ба 100-умин маҳфили «Ганчи сухан», дувумӣ ба шаҳстумин солгарди доктори илмҳои филология, профессор Абдулмансуни Насриддин баҳшида шудааст. Дар китоб тарҷумаи ҳоли Абдулмансуни Насриддин, номи сад мақолаи беҳтарини олимон, ки дар маҳфилҳо ироа шудааст, муаррифномаи китобҳои устод бо акси он ва сад байти олӣ аз осори классикон нашр гардидааст.

2. Маҳфил саҳифаи худро дар рӯзномаҳои даврӣ бо номи «Ганчи сухан» пайдо кард, ки дар он фаъолияти маҳфил, мақолаҳои илмӣ ва намунаҳои ашъори аъзоёни маҳфил нашр мегардад. Ин анъанаи нек нахуст дар рӯзномаи «Ҳақиқати Суғд» оғоз ёфт, дар ҳафтавори «Суҳани ҳалқ» идома ёфт. Имрӯзҳо бошад, саҳифа боз дар рӯзномаи «Ҳақиқати Суғд» амал мекунад. Дар ин кори ҳайр хидмати рӯзноманигорон Карим Шариф, Солеҳи Зарифзод, Муҳтори Абдуллоҳ, Тоҷибӣ Султонӣ, Бобоҷон Қурбонов ва роҳбарияти ҲҲДТ дар вилояти Суғд бузург аст. Аслан, асосгузори ин анъана устод Абдулмансуни Насриддин ва нависандаву рӯзноманигор Додоҳони Эғамзод мебошанд, ки ҳанӯз солҳои аввали фаъолияти маҳфил дар рӯзномаи «Нилюғар» саҳифаи маҳсусеро таъсис дода буданд.

3. Навгоние, ки дар барномарезии маҳфил оғоз ёфт, ин таъсиси баҳши «Тақвими адабиёт ва фарҳанг» мебошад, ки дар он аз воқеаҳои адабиву фарҳангии муҳиме, ки дар солҳои гуногун маҳз дар моҳи баргузории маҳфили навбатӣ ба вуқӯъ пайваста буданд, сухан меравад. Ҳамчунин, дар маҳфилҳо баҳшҳои «Монтажҳои адабӣ», «Саҳнаҳои таъриҳӣ», «Шарҳи як ғазал», «Муҳокимаи мавзӯъ» роҳ ёфтанд, ки

мазмуну муҳтавои маҳфилро баланд намуд.

4. Вобаста ба фаъолияти Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон ва мазмуну муҳтавои Паёмҳои Президент, ҳамчунин вазъи сиёсати ҷаҳон, пайдо шудани зуҳуроти номатлуб дар ҷомеа, аз қабили шомилшавии ҷавонон ба ҳаракатҳои экстремистӣ маҳфил ба мавзӯоте рӯй овард, ки дар тарғиби сулху ваҳдат, мақоми Сарвари давлат дар бунёди сулху осоиштагӣ баҳшида шудаанд. Дар ин самт маърӯзаҳои пурмуҳтавои сиёсатмадорону сиёсатшиносон, муаррихону олимон, аз қабили Абдуҷалил Бобокалонов, Ҷамшед Ҷӯразода, Ғуфрон Рустамов (равонашон шод бод), Рӯҳсора Давлатзода, Матлуба Амонзода, Ҷаврон Зоҳидӣ, Зариф Назирӣ, Тоҷибӣ Султонӣ, Аъзам Ҳотамӣ, Муҳаммадҷобир Раҷабзода, Сарфароз Юнусов ва дигарон ироа гардид, ки ин аз ҳамқадами замон будани маҳфил дарак медиҳад.

5. Баргузории маҳфил дар шаҳру ноҳияҳо вусъати тоза пайдо кард. Аз ҷумла, нишаствҳои он дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз қабили Панҷакент, Кӯҳистони Маҷҷӯҳ, Айнӣ, Исфара, Деваштич, Бобоҷон Фағуров, Конибодом, Бӯстон, Гулистон, Истиқлол, Хуҷанд баргузор гардид. Анъанаи нек шудааст, ки ҳар сол нишаствҳои маҳфил дар якҷоягӣ бо роҳбарият ва кормандони донишкадаҳои олий ва маҳсуси вилоят, маорифи шаҳру вилоят, Ҳизби ҳалқии демократии Тоҷикистон дар вилоят, ҷамоати деҳоти баъзе аз ноҳияҳо рӯи кор ояд. Аз ҷумла, маҳфилҳо дар ДДҲБСТ, ДДҲ ба номи академик Бобоҷон Фағуров, Донишкадаи иқтисод ва савдо, донишгоҳи политехникӣ, коллеҷи омӯзгорӣ, ҷамоати Ҳайдар Усмон, ҷамоати деҳоти Ёва, ҷамоати деҳоти Шинг дар сатҳи баланд шуда гузашт ва маҳфил бадин васила дар дили одамон тухми муҳаббати суханро кишт.

6. Чун анъана олимону афроди фарҳехта аз пойтаҳти Ватанамон – Душанбе ва хориҷи кишвар дар нишаствҳои маҳфил ширкат варзишанд. Ба монанди муҳаққиқон ва адибони номвар аз пойтаҳти кишвар Мөхмон Бахтий, Мирзо Муллоаҳмадов, Абдунабӣ Сатторзода, Абдушукури Абдусаттор, Бахтиёр Ҳамдам, Муртазо Зайниддинов, Мубашири Ақбарзод, Аъламхон Кӯҷаров, олимони эронӣ Сайид Муҳаммад Ҳайдарӣ, Масъуди Аҳмадванд, Мустафо Раҳмон Дӯст, дуктур Иброҳим Иқболӣ, Маҷиди Наҷафӣ, Ҷамоли Шамъи Сӯзон маҳфилҳоро нуру таровати дигар эҳдо карданд.

7. Маҳфил дар тарғиби эҷодиёти адибону олимони ҷавон саҳмгузор аст. Дар ҳар як маҳфил ҷавонони соҳибқалам имконияти сухан кардан пайдо намуда, зоидай завқи хешро барои санчишу баҳогузорӣ ба муҳаққиқону адибон манзур месозанд. Ин яке аз

хадафҳои аслии маҳфил мебошад, ки устод Абдулманны Насриддин ба он асос гузаштаанд.

8. Маҳфил дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои фарҳангиву адабӣ бе-рун аз нақшай корӣ дар гузаронидани нишаствҳои адабиву фарҳангӣ саҳми беандоза мегузорад. Аз чумла, соли равон баҳшида ба Рӯзи Ҳайём ва рӯзи Ваҳдат нишаствҳои илмиву адабиро созмон дод.

9. Маҳфил ҳамасола дар охири сол ба тариқи озмун барои бехтарин суханронӣ, маърӯзаи илмӣ, баррасии навгонии илмӣ, шарҳи газал, шеъри баланд тухфаҳои маҳсуси Раиси вилоятро ба голибон месупорад.

10. Маҳфил соҳиби маҷаллаи худ гардидааст ва дар рӯзҳои ҷашни Истиқлол он нашр ҳоҳад шуд.

Ҳамин тарик, бетардид, маҳфили «Ганчи сухан» дар тарбияи мардум ва тарғибу ташвиқи мероси гаронбаҳои гузаштагонамон хизмати шоистае карда истодааст ва ҳоҳад кард. Ин ҷо гуфтаҳои устоди равоншод Абдулманны Насриддинро дар ҳусуси ҷовидонии маҳфил қайд кардан бамаврид аст: «Ганчи сухан» бо ниятҳои нек, бо садоқату ихлос ба адабиёту маънавият ба майдон омадааст. Чунонки медонем, нияти нек, сидқу ихлос аз ҷашмаи оби ҳаёт шодоб мешаванд, яъне ҷовидонанд, бинобар ин «Ганчи сухан» ҳамешағӣ сафобаҳши оинаи дилҳо, пойдору арзишманд ҳоҳад монд».

Мирзо Муллоаҳмад¹

РӯДАҚИШИНОСӢ ДАР ДАВРАИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Рӯдакишиносӣ таърихи қадим дошта, аз замони худи Одамушшуаро оғоз меёбад. Осори устод Абӯабдуллоҳ Рӯдакиро ҳанӯз мусоирони ӯ амсоли Шаҳиди Балхӣ, Маъруфии Балхӣ, Мухаллидии Гургонӣ, Дақиқӣ, Абӯзироаи Гургонӣ арзёбӣ намуда, мухимтарин ҷанбаҳои ашъору шахсияти ӯро зикр кардаанд. Худи Рӯдакӣ низ ба сифатҳои шеъраш ишораҳо кардааст, ки барои шинохти осори ӯ мусоидат менамояд. То асри XIX сарчашмаи асосӣ дар шинохти Рӯдакӣ тазкираҳо буданд. Вале маълумоти онҳо бештар ҷанбаи ривоятӣ дошта, як андоза тақрорӣ ҳам мебошанд. Баррасии илмии аҳволу осори шоир, тавре ки Саид Нафисӣ ва А.Мирзоев таъкид кардаанд, аз асарҳои Ҳ.Эте, Ч.Пикеринг, П.Хорн, Э.Браун, Р.Левӣ, Шиблии Нӯъмонӣ ва амсоли онҳо шурӯъ шуда, сипас дар қишварҳои гуногуни олам, аз ҷумла Тоҷикистон густариш пайдо мекунад.

Дар Тоҷикистон Рӯдакишиносӣ ҷандин марҳиларо тай кардааст, ки давраи Истиқлол аз мухимтарин ва дурахшонтарин марҳилаҳо ба шумор меравад. Дар ин давра на танҳо нашри ашъори Одамушшуаро хеле афзуд, балки таҳқиқи амиқу ҳамаҷонибаи рӯзгору осори бокимондаи ӯ низ вусъат пайдо карда, як зумра асарҳои илмӣ ба табъ расиданд.

Асари устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Субҳони Амир, ки соли 1999 таҳти унвони «Рӯдакӣ – падидай нодир ва ҷаҳонии тамаддуни аҳди Сомониён» нашр шуд, иқдоми мухимме дар шинохти осору андешаҳои Одамушшуаро буда, бо диҳи тозаи замони Истиқлол ба моҳияту арзишҳои осори шоир ва мақоми ӯ дар адабиёти ҷаҳон таълиф шудааст. Дар рисола, чунонки қаблан зикр карда будем, муаллиф аз дидгоҳи тоза ба ҷанбаҳои ноаёни ҳаёти адабии замони шоир, амсоли таъсири унсурҳои дини масехӣ, зуҳури барҷастаи ҳудшиносиву ифтихороти миллӣ дар мадхияҳо нигариста, яке аз омилҳои шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардани шоирро дар иртиботи ӯ бо давлати Сомониён ва ифодаи ормонҳои озодиҳоҳиву истиқлолталаҳӣ медонад. Дар рисола, ҳамчунин, беасосии мавқеъгирии исломгароёнаи «рӯдакишиносони навбаромад», кӯри модарзод будани шоир ва амсоли инҳо нишон дода шудааст (10). Китоби мазкур соли 2008 ба ифтихори ҷаҳонӣ 1150-солагии устод Рӯдакӣ дар нашриёти «Адиб»

¹ доктори илмҳои филологӣ, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ

дубора ба табъ расид.

С. Амир ҷустуҷӯро дар Рӯдакишиносӣ идома дода, соли 2015 асари «Устод Рӯдакӣ аввалин шоири миллӣ ва ҷаҳонӣ» нашр намуд, ки илова бар рисолаи мазкур шаш мақолаи дигари ӯро дар бар мегирад (12). Дар мақолаҳои «Авфии Бухорӣ ва шинохти Устод Рӯдакӣ», «Воқуниши баъзе иштибоҳот доир ба шинохти Устод Рӯдакӣ», «Назаре дигар дар боби дарҳамшикартани миф (афсонай) «кӯри модарзод» будани Рӯдакӣ ва ё кӯр карда шудани ӯ», «Носири Ҳусрав ва шинохти Устод Рӯдакӣ», «Рӯдакӣ шоири ҷаҳонӣ буд», «Ишқи Рӯдакӣ» бозёфтҳои тозаи муаллиф баён шудаанд, ки чандин муаммои аҳволу осори шоирро ҳал менамоянд.

Сипас мақолаҳои зиёде дар маҷаллаву маҷмӯаҳои илмӣ ва рӯзномаҳо дар бораи ҷанбаҳои гуногуни рӯзгор ва осори Рӯдакӣ ҷоп шуданд, ки ба қалами Р.Ходизода, А.Мухторов, А.Афсаҳзод, Н.Неъматов, А.Сатторзода, Ҳ.Шарифов, А.Насриддин, Н.Салимов, К.Олимов, М.Қосимова, У.Каримов, С.Имронов, М.Ансор, А.Алимардонов, П.Ҷамшедов, Ш.Исроилиниё, Т.Мардонӣ, А.Раҷабов, М.Мирзоюнус, Ҷ.Азизқулов, У.Фаффорова, З.Фаффорова, Ф.Насриддинов, А.Абдусаттор, Ф.Бобоев, С.Сайдов, Вали Садмад, Ҷ.Сайдзода, У.Назир, А.Қӯчаров, А.Самадов, В.Элбойзода, С.Муллоҷонов, Ш.Раҳмонов, Алии Муҳаммадии Ҳурисонӣ, М.Ҳочиматов, Т.Отахонов, Қ.Мухторӣ, С.Раҳимов ва дигарон тааллук доранд.

Ҷанде аз мақолаҳои муҳаққиқони тоҷик дар фаслномаи адабиву фарҳангии «Рӯдакӣ»-и Ройзании фарҳангии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон ба табъ расиданд. Дар шумораиҳои 8-9 соли 2005, ки вижаномаи Рӯдакӣ мебошад, мақолаву гузоришҳои М.Ӯрунова, Ф.Бобоев, Ҳ.Зоиров, Ҳ.Шарифов, С.Шаҳобуддинов, А.Алимардонов, К.Айнӣ, Т.Келдиёров, Алии Муҳаммадии Ҳурисонӣ, М.Маҳмудзода, Т.Мардонӣ, М.Муллоаҳмад, А.Насриддин, Ф.Насриддинов, Р.Ходизода ҷой дода шудаанд, ки ба масъалаҳои гуногуни Рӯдакишиносӣ баҳшида шудаанд. Аз ҷумла, дар мақолаи С.Шаҳобуддинов «Ду байти нав аз осори Рӯдакӣ» аз як нусҳаи ҳаттии қадими Қуръони карим, ки дар Захираи дастнависҳои шарқии Академияи илмҳои Тоҷикистон маҳфуз аст, пайдо гардидани як шеъри тозаи шоир ҳабар дода мешавад, ки саҳми шоистаи муҳаққики тоҷик дар ҷамъоварии осори Одамушшуаро мебошад.

Дар ин давра дар баробари таҳқиқи замон, аҳвол ва осору андешаҳои шоир ба забон ва ҳунари устод Рӯдакӣ низ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир шуд. Асарҳои М.Қосимова «Сомониён ва анҷоми ташаккули

забони адабӣ», К.Мухторӣ «Хусусиятҳои лӯғавию услубии ашъори Рӯдакӣ», Бобо-Назар Faффор «Шоири Xурӯсон», X.Муҳаммадзод «Забони осори Рӯдакӣ», Султони Ҳамид «Рӯдакӣ ҷанг бигирифту на-воҳт», Ҷ.Обидпур «Ритмикаи ашъори устод Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ» ба баррасии масъалаҳои нақши Рӯдакӣ дар такомили забони порсии дарӣ (тоҷикӣ), хусусиятҳои лӯғавию сарфу наҳвии ашъори боқимондаи шоир ва робитаи ӯ бо ҳунари мусиқӣ баҳшида шудаанд.

Ҷанбаҳои гуногуни рӯзгору осори устод Рӯдакӣ дар асарҳои С.Имронов «Ёдномаи устод Рӯдакӣ», С.Саидов «Адабиёти давраи Сомониён дар фарҳангҳои форсӣ», И.Салоҳиддинов «Гунбади ҷарҳ аз суханаш пурсадост», М.Муллоаҳмад, С.Курбонова «Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ», Т.Атахонов «Устоди шоирони ҷаҳон», А.Насриддин «Рӯдакӣ (нусхашиносӣ ва нақду баррасии ашъори бозмонда)», А.Сайфуллоев «Паямбари ишқ», А.Сатторзода «Аз Рӯдакӣ то Лоик», А.Насриддин, Ф.Насриддинов «Рӯдакӣ – устоди суханварони Аҷам», Т.Мардонӣ «Рӯдакӣ ва адабиёти араб», Ҳ.Шарифзода «Соҳибқирони шоирон», Ҷ.Саидзода «Нақши Рӯдакӣ дар шеъри замони Сомониён», А.Маликзод «Аз ғазали рӯдакивор то шеъри нимоӣ», Ҳ.Қаландаров «Рӯдакӣ ва исмоилия», А.Раҳмонфар «Рӯдакиро суханаш тилви нубост...» М.Нарзиқул «Авзони ашъори Рӯдакӣ», М.Муллоаҳмад «Рӯдакӣ ва рӯдакишиносон» ва ғайра мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Дар замони Истиқлол Рӯдакишиносӣ на танҳо торафт вусъат пайдо карда, масъалаҳои гуногуни марбут ба адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, таъриҳ, антропология, тиб, мусиқӣ, ҳунар ва амсоли онҳоро фаро мегирад, балки аз лиҳози таҳлилу баррасии масъалаҳо аз умумигӯихо, ки қаблан ҷой дошт, берун мебарояд ва дар аксари асарҳо амиқрафту дақиқназариҳо ва далелу бурҳонҳои тоза дар таҳлилу баррасӣ мушоҳида мешавад. Маҷмӯаи мақолаҳои «Ёдномаи устод Рӯдакӣ», ки соли 2014 ба муносибати ҳамоши байналмилалӣ баҳшида ба Рӯзи Рӯдакӣ нашр шуд, далели он аст. Маҷмӯа бо пешгуфтори президенти АИ ҶТ Фарҳод Раҳимӣ «Шоири шеърҳои анҷуманафрӯз» оғоз ёфта, мақолаҳои рӯдакишиносони қашварҳои гуногун, аз ҷумла муҳаққиқони тоҷик С.Амирзода, А.Сатторзода, М.Муллоаҳмад, Н.Зоҳидӣ, А.Набавӣ, Қ.Рустам, Т.Мардонӣ, З.Faффорова, У.Fаффорова, Н.Нурзод, А.Ҳасанов, В.Оҳониёзов, Ҳ.Қалардаров, Ш.Муҳаммадиев, В.Элбоев, Н.Яздонӣ, Н.Одинаевро дар бар мегирад. Дар аксари мақолаҳои маҷмӯа бозёфтҳо ва сухани тозае роҷеъ ба рӯзгор ва осори Одамушшуаро ба назар мерасад.

Дар ин давра низ мисли мархилаҳои қаблӣ асарҳои ҷаъбастӣ ба

вучуд омаданд, ки «Одамушшуаро Рӯдакӣ»-и А.Афсаҳзод аз ҷумлаи онҳост (2). Китоб аз ҷаҳор боб иборат буда, баррасии масъалаҳои муҳити зисти устод Рӯдакӣ, зиндагиномаву осори дастраси шоир ва андешаву забони ашъори ӯро дар бар мегирад. Муаллиф ба масъалаҳои баҳсноки аҳволу осори шоир таваҷҷуҳ зохир намуда, андешаҳои худро бо далелҳо баён кардааст. Аз ҷумла, ӯ дар мавриди нобинои Рӯдакӣ андешаҳои кӯри модарзод будани шоирро рад намуда, аввал ҳадс мезанад, ки «шояд Устод Рӯдакӣ дар пионсолӣ гирифтори ягон бемории ҷашм шуда бошад» (2, 174). Вале, мутаасифона муаллиф ин андешаи комилан дурустӣ тақвият надода, дар асоси равояти Наҷотӣ ба ҳулосае меояд, ки «ба ҷашмони дардманди сарояндаи орзухои ҳалқ ва муборизи зидди истибдод – Рӯдакӣ... ҷабран мил қашиданд» (2, 178). Тавре ки мо қаблан ба субут расондем, Рӯдакӣ дар қасидаи маъруфи «Шикоят аз пирӣ», ки бешак аз охирин сурудаҳои шоир аст, ба кӯр карда шуданаш ишорае накардааст (3, 86-87). Мулоҳизаҳои А.Афсаҳзод роҷеъ ба миқдори ашъори Рӯдакӣ низ ҷолиб буда, барои дарёфтҳо ҳақиқат мусоидат менамояд. Дар сарчашмаҳо ва асаҳрои таҳқиқотӣ миқдори ашъори шоир ба таври гуногун 130 ҳазор байт, 180 ҳазор байт, 800 ҳазор байт ва ниҳоят 1 миллиону сесад ҳазор байт ба ҷалам дода шудааст. А.Афсаҳзод ҳамаи он андешаҳоро мавриди баррасии амиқ қарор дода, андешаи «беш аз саду ҳаштод ҳазор, вале камтар аз дусад ҳазор байт шеър гуфтани» (2, 190) шоирро тасдиқ менамояд, ки дарвоҷеъ мантиқӣ аст.

Ҷашни 1150-солагии устод Рӯдакӣ, ки бо қарори ЮНЕСКО соли 2008 баргузор гардид, марҳилае тозаero дар рӯдакишиносӣ боз намуд. Ба ин муносибат дар Тоҷикистон ва қишварҳои дигар ҳамоишҳои гуногуни илмӣ ташкил гардида, осори зиёди илмӣ ба табъ расиданд, ки ҷанде аз онҳо зикр шуд.

Симпозиуми байналмилалии илмии «Рӯдакӣ ва фарҳанги ҷаҳон», ки 6-7 сентябри соли 2008 дар шаҳри Душанбе барпо гардид, ҳодисаи муҳиме дар ҳаёти фарҳангии қишвар ва дар рӯдакишиносӣ буд. Дар ҷаласаи умумии ифтитоҳии симпозиум Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуда, ба арзишҳои умуми-башарии андешаҳои Рӯдакӣ ва мақоми волои ӯ ишора кард. Дар панҷ бахши ҳамоиш беш аз 120 суханронии илмии муҳаққиқони тоҷику ҳориҷӣ дар робита ба замон, рӯзгор, осор, андешаву афкор, забону сабк, ҳунару маҳорати суханварӣ ва масоили дигари рӯдакишиносӣ баррасӣ шуданд. Фишурдаи суханрониҳои симпозиум ба забонҳои тоҷиқӣ, форсӣ ва русӣ интишор ёфт.

18 июни соли 2008 дар толори Созмони Милали Муттаҳид бо

ширкати намояндагони беш аз 190 кишвари ҷаҳон таҷлили 1150-солагии Рӯдакӣ сурат гирифт, ки дар он дабири кулли СММ Пан Ги Мун суханронӣ намуд. Дар ин ҳамоиш суханронии Мирзо Муллоаҳмад дар мавзӯи «Рӯдакӣ - шоири бузурги баşардӯст» низ шунида шуд. Дар мизи гирде низ, ки дар толори мазкур бо ширкати донишмандони кишварҳои гуногуни олам 19 июни соли 2008 баргузор гардид, низ ӯ суханронӣ кард.

Ба истиқболи ҷаҳон бо ташаббуси сафоратхонаҳои Тоҷикистон дар шаҳри Анқараи Туркия ва Тошкенти Ӯзбекистон ҳамоишҳои илмӣ баҳшида ба 1150-солагии Рӯдакӣ баргузор гардианд, ки дар онҳо низ Мирзо Муллоаҳмад суханронӣ намуд. Маводи ҳамоиш, ки моҳи августи соли 2008 дар толори Доғоншгоҳи давлатии омӯзгории ба номи Низомии шаҳри Тошкент барпо гардид, дар маҷмӯаи «Одамушшуаро Рӯдакий» ба табъ расиданд. Дар маҷмӯа мақолаҳои А.Қайумов, Ҳ.Ҳомидӣ, М.Муллоаҳмад, К.Камолов, Н.Комилов, Б.Тухлиев, О.Сафаров, Ҳ.Қудратуллоев, М.Маҳмудов, Қ.Абдуллоев, С.Олимов, Э.Очилов, М.Сулаймонов, Ҳ.Ҷӯраева, Ш.Салимов ва порае аз драмаи С.Удуғзода «Рӯдакӣ» ба забони ӯзбекӣ ҷой дода шудаанд. Дар мақолаҳои маҷмӯа дар баробари бозёфтҳои ҷолиби илмӣ баъзе норасоиҳо низ ба назар мерасанд. Аз ҷумла, дар мақолаи С.Одинаев «Мағҳуми «Адабиёти Ватан», сиёсати адабиёт ва муносибати он ба осори Рӯдакӣ» ҳамаи адибонеро, ки дар замонҳои пешин дар сарзамини кунунии Ӯзбекистон зиндагӣ кардаанд, ба ин кишвар мансуб донистааст, ки хилоғи мантиқ ва ҳақиқати таъриҳӣ аст. Ӯ на танҳо Паҳлавон Маҳмуд, Собири Тирмизӣ, Асириддини Аҳсикатӣ, Исмати Бухорӣ, Носири Бухорӣ, Мушғиқӣ, Аҳмади Доғонӣ, Садриддин Айнӣ, Ҷалол Икромӣ, Сотим Улугзода, балки Ҳусрави Деҳлавӣ, Бедил, Зебуннисоро ҳам дар асоси он ки аҷдодашон аз сарзамини имрӯзai Ӯзбекистон будаанд, «шоирони форсизабони ӯзбек» донистааст (6, 83).

Ҳамоишҳои гуногуни илмӣ ҳамчунин дар шаҳрҳои Москва, Техрон, Деҳлӣ ва амсоли инҳо баргузор шуданд, ки дар онҳо низ муҳаққиқони тоҷик ширкат намуданд.

Ба муносибати ҷаҳон ҳамчунин ҷандин маҷмӯаҳои мақолаҳо ба табъ расиданд, ки муҳимтарини онҳо «Рӯдакӣ: дирӯз ва имрӯз» ва «Рӯдакӣ ва суннатҳои адабии мардумони Осиёи Марказӣ ва Ҳинд» мебошанд. Дар маҷмӯаҳои мазкур бозёфтҳои илмии донишмандони Тоҷикистон, Россия, Франсия, Амрико, Эрон, Ҳиндустон, Булғористон, Ӯзбекистонро дар рӯдакишиносӣ дар бар мегиранд.

Яке аз муҳимтарин падидаҳои фарҳангӣ, ки ба муносибати ҷаҳон зуҳур кард, нашри 2 чилди «Донишномаи Рӯдакӣ» буд, ки нахустин

денишнома роҷеъ ба адибони тоҷику форс мебошад. Дар ин асари ҷамъбастиву дастҷамъӣ, ки беш аз бист ҳазор мақоларо дар бар мегирад, навтарин иттилоот дар бораи замон, рӯзгор, осор, андешаву афкор, забону сабк, тарҷумаву таҳқиқи ашъори шоир ва умуман ҳар чӣ марбут ба Рӯдакист, дарҷ ёфтаанд. Асари мазкур на танҳо арзиши баланди иттилоотиву маърифатӣ дорад, балки дорои аҳамияти бузурги илмӣ буда, барои равшан кардани гӯшаҳои торик ва камтаҳқиқшудаи рӯдакишиносӣ низ хеле судманд аст. Ин ҳоло охирин асари ҷамъбастиӣ дар Рӯдакишиносӣ аст, ки барои таҳқиқи амиқу васеи аҳволу осори Одамушшуаро мусоидат менамояд.

Ҷашни мазкур барои таҳқиқи амиқу пурвусъат ва гуногунҷабҳаи осори боқимондаи шоир мусоидат намуд. Аз ҷумла, дар асари набототшиносӣ тоҷик М.Ҳочиматов «Ҳаким Рӯдакӣ» тасвири гулу гиёҳҳо дар ашъори Рӯдакӣ ва муносибати шоир бо илмҳои гуногуни табиатшиносӣ ва тиб мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Дар давраи Истиқлол нашри ашъори устод Рӯдакӣ низ хеле афзуда, матншиносии осори ў рушд пайдо кард. Тавре ки зикр карда будем, ҷамъоварӣ ва интишори осори бозмондаи Рӯдакӣ тақрибан аз асри XVII шурӯъ шудааст (1, 19-40; 4, 6-16; 9, 5-39).

Ба муносибати ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён дар соли 1999 ду маҷмӯаи осори Рӯдакӣ дар шаҳрҳои Душанбе ва Ҳучанд ба нашр расиданд. Дар пешгуфтори муфассали маҷмӯаи «Насими Мӯлиён» мураттиби он Асрори Раҳмонфар «тартибу танзими мероси манзуми Рӯдакиро... ба ҷаҳор марҳалаи шартӣ» чудо мекунад (9, 11) ва роҷеъ ба ҳусну қубҳи корҳои дар ин замина анҷом ёфта изҳори андеша менамояд. Ў таъқид мекунад, ки «марҳалаи якум аз ибтидои садаи нуздаҳум дар кишварҳои Мағрибзамин оғоз гирифтааст» ва Ҳ.Этеро аввалин шахсе медонад, ки ба ин кор даст задааст. Вале тавре ба субут расидааст, ҳанӯз соли 1616 Ҳасани Розӣ ибни Лутфуллоҳи Текронӣ аз китобхонаҳои гуногун осори парешони шоирро ҷамъ оварда, бо девони Қатрон муқоиса кардааст. Пас аз ў ин иқдомро денишманди дигари эронӣ Ризоқулиҳони Ҳидоят дар тазкираи маъруфи худ «Маҷмаъул-фусаҳо» идома додааст. Асрори Раҳмонфар тартибу танзими осори бозмондаи Рӯдакиро, ки С.Нафисӣ муқаррар карда буд ва муратти-бону ноширон онро идома медоданд, шикаста, қасидаҳо, газалҳо, марсияҳо, чистонҳо ва қитъаҳоро ба таври чудогона дастабандӣ ва танзим кардааст. Ҳарчанд ин дастабандӣ баъзе норасоиҳо дорад, барои муайян кардани анвои ашъори боқимондои шоир судманд аст. Китоб дорои шарҳи лугот ва тавзехоти муфассал буда, онро метавон нашри хуби оммавӣ донист.

Шодравон Абдулмансони Насриддин солҳои тӯлонӣ ба тартибу танзим ва таҳқики матни осори боқимондаи устод Рӯдакӣ машғул шуда, ба муносибати 1100-солагии давлати Сомониён китоби «Рӯдакӣ (нусхашиносӣ ва нақду баррасии ашъори бозмонда)»-ро ба табъ расонд, ки аз ду бахш иборат аст. Бахши аввал ҷустуҷӯҳои илмии до-нишмандро дар матншиносии осори Рӯдакӣ дар бар мегирад. Дар ин бахш масъалаҳои муҳими матншиносии осори боқимондаи Рӯдакӣ, амсоли нусхашиносӣ, тасҳехи матн, омехташавии осори ў бо ашъори шоирони дигар, муайян кардани мансубияти ашъори ў ва гайра баррасӣ шудааст (5, 296-302).

Дар бахши дувуми китоб, ки «Девони устод Рӯдакӣ» номгузорӣ шуда, матни осори бозмондаи шоирро дар бар мегирад, ҳамаи ашъори то замони таълифи китоб ҷамъовардаи муҳаққиқони қишварҳои гуногун ҷой дода шудаанд. Тавре ки худи муаллифи китоб менависад, «бунёди ин нашрро «Девони Рӯдакии Самарқандӣ»-бар асоси нусхаи Саид Нафисӣ, И. Брагинский. (Техрон, 1373) ташкил додааст» (1). Қобили таваҷҷӯҳ аст, ки А.Насриддин дар зери ҳар шеъру байтҳои пароканда маъхази онҳоро зикр намудааст, ки ин раҳнамои хубест барои мураттаб кардани матни илмиву интиқодии осори шоир. Дарвоҷеъ, китоби мазкур барои омода кардани матни саҳехи илми-ву интиқодии осори бозмондаи Рӯдакӣ заминаи назариявӣ ва амалӣ фароҳам овард.

«Девон»-и Рӯдакӣ, ки бо тасҳеху тавзеҳоти Қодири Рустам дар шаҳри Олмотӣ соли 2007 ба истиқоли 1150-солагии шоир ба табъ расид, иқдоми тоза ва шоистае дар нашри матни осори боқимондаи Одамуш-шуаро буд. Қодири Рустам дар таҳияи матни девон хеле заҳмат қашида, ба ислоҳи чандин нуқсоне, ки дар нашрҳои гуногуни осори шоир ҷой доштанд, муваффақ шудааст. Иқдоми ў дар ҳалли масъалаҳои интисоби байтҳо ба Рӯдакӣ ва шоирони дигар, нусхабадалҳо ва ихтилоф дар шарҳи вожаҳои ашъори шоир, ки дар сарсухани китоб батағсил баён шудааст, шоистаи давом додан аст. Бахши «Ҳошия ва таълиқот»-и китоб низ хеле муфассал ва муғиф буда, шарҳи масъалаи интисоби ашъори шоирони дигар ба Рӯдакӣ, вожаву истилоҳоти гуногуни дар матни девон ҷой доштаро дар бар мегирад (7). Девони мазкур борҳо дар шаҳрҳои Душанбе ва Техрон низ ҷоп шудааст.

Бо қарор ва пуштибонии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007 аз фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашри осори 50-чилдаи суханварони гузаштаву муосири тоҷик дар силсилаи «Ахтарони адаб» шурӯъ шуд, ки ҳодисаи муҳиме дар ҳаёти фарҳангии қишвар махсуб мешавад. Ин силсила бо нашри «Ашъор»-и

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ оғоз ёфт. Дар пешгуфтори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Ганчинаи бегазанд» ба арзишҳои адабиву маънавии мероси фарҳангии мардуми тоҷик ишора шуда, зарурати таҳқиқу нашри онҳо таъкид гардидааст. Мақолаи Расул Ҳодизода ва Алии Муҳаммадии Хурӯсонӣ «Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ – поягузори адабиёти форс-тоҷик» хонандаро бо муҳимтарин лаҳзаҳои рӯзгору осор ва афкори шоир ошно менамояд. Мураттибон тартиби аз рӯи анвоъи шеърҳо муқаррар кардаи Саид Нафисиро шикаста, шеърҳо ва байтҳои парокандаро дар асоси тартиби алифбои арабӣ дар оҳири байтҳо овардаанд, ки ба назари мо дуруст нест. Зоро тартиби алифбои кириллии мо аз форсӣ фарқ мекунад.

Соли 2008 ба муносибати ҷашни 1150-солагии Рӯдакӣ ҷандин маҷмӯаи осори шоир ба табъ расид. Аз ҷумла, Бунёди байналмилии забони тоҷикии форсӣ бо қӯшиши Усмон Назир «Девон»-и Рӯдакиро интишор дод, ки бо Паёми табрикӣи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори Рӯзи Рӯдакӣ оғоз меёбад. Тавре ки дар муқаддими китоб омадааст, матни девон дар асоси нашрҳои пешин, ки дар Техрон, Душанбе, Москав ва Олмотӣ омода гардида, «барои ҳамагон таҳия шудааст» (8, 35). Дар муқаддими китоб, ки «Устод Рӯдакӣ – рамзи ҷовидонаи миллати фарҳангози тоҷик» унвон дорад, шарҳи ҳоли шоир ва муҳимтарин корҳое, ки дар таҳқиқу нашри осори шоир анҷом ёфтаанд, баён шудаанд. Дар муқаддимиаи мазкур баъзе нуктаҳои баҳснок ба назар мерасанд. Аз ҷумла муаллиф таъкид мекунад, ки аз Рӯдакӣ «се қасидаи том» ба мо расидааст (8, 16). Дар ҳоле ки то имрӯз ду қасидаи томи шоир – «Модари май» ва «Шикоят аз пирий» маълум аст. Агар манзури муаллифи муқаддима шеъри «Баҳория» бошад, он тағаззули қасида буда, мутаассифона, то ҳол қисматҳои дигари он пайдо нашудааст. Шеъри машҳури Рӯдакӣ «Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме» бошад ғазал номида шудааст. Аввалан, шеъри мазкур дар аксари сарчашмаҳо мисли «Чаҳор мақола»-и Низоми Арӯзии Самарқандӣ, «Лубобу-л-албоб»-и Муҳаммад Авғӣ қасида шуморида шудааст. Со ниян, баъзе муҳаққиқон, аз ҷумла О.Хочамуродов онро тасниф номидааст, ки ба назари мо дуруст аст.

Ба муносибати ҷашни 1150-солагии Рӯдакӣ ниҳоят бо қӯшиши Расул Ҳодизода ва Алии Муҳаммадии Хурӯсонӣ матни илмиву интиқодии «Девони ашъори Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар ибни Муҳаммад Рӯдакӣ» бо ҳуруфи форсӣ дар чопхонаи «Пайванд»-и Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон ба табъ расид. Китоб бо пешгуфтори Алиасғари Шеърдӯст ва мақолаҳои Расул Ҳодизода ва Алии Муҳаммадии Хурӯсонӣ шурӯъ мешавад, ки дар онҳо роҷеъ ба

мақому шуҳрати ҷаҳонии Рӯдакӣ, тадқиқу нашри осори боқимондаи шоир ва тартибу танзими девони мазкур сухан рафтааст.

Тавре ки худи мураттибон таъкид кардаанд, ин «аввалин маҷмӯаи осори бозмондаи шоир аст, ки аз рӯи усул ва талаботи илми матнишиносӣ таҳия шудааст». Китоб дар асоси матни омода кардаи Саид Нафисӣ ва бозёфтҳои нави муҳаққиқони кишварҳои гуногун таҳия гардидааст. Аз ишораи мураттибон маълум мегардад, ки онҳо аз бозёфтҳои Алиашрафи Содикӣ ва С.Шаҳобиддинов истифода кардаанд, валие бозёфтҳои З.Ворожейкина, А.Муҳторов, Сипонлу ва дигарон нодида гирифта шудаанд. Аз ин рӯ, ҳоло наметавон матни девони мазкурро комил шуморид ва муҳаққиқонро зарур аст, ки чустучӯро дар ҷамъовариву тасҳехи ашъори шоир идома диханд. Ҳамчунин, сабабу ҳадафи дар поёни китоб илова шудани «navišti lotinӣ» дар асоси алифбои туркӣ» маълум нест.

Расул Ҳодизода ва Алии Муҳаммадии Ҳурсонӣ, ҳамчунин, «Ашъори мунтаҳаби Рӯдакӣ»-ро барои мактабиён дар силсилаи «Китобхонаи мактаб»-и нашриёти «Маориф ва фарҳанг» нашр намуданд.

Ба муносибати ҷаҳони мазкур ду тухфаи зебо – китоби мусаввари «Шеърҳо»-и Рӯдакӣ бо сифати хеле ҳуб ба забонҳои тоҷикӣ, форсӣ, русӣ ва англисӣ ҷоп шуданд, ки барои тарғиби осори шоир судманданд. Ҳамчунин, панду андарзҳои ҳакимонаи Одамушшуаро ба забонҳои тоҷикӣ, форсӣ, русӣ ва англисӣ ба табъ расиданд, арзиши баланди тарбиявӣ доранд. Дар шинохту тарғиби осори шоир тарҷума ва ҷопи асари И.С.Брагинский «Абӯабдуллоҳ Ҷаъфари Рӯдакӣ» ва А. Тоҳирҷонов «Рӯдакӣ. Рӯзгор ва осор. Таърихи таҳқик» ба забони тоҷикӣ низ асар гузоштанд. Як зумра асарҳои муҳаққиқони тоҷик, ки ба Рӯдакӣ баҳшида шудаанд, дар кишварҳои ҳориҷӣ ҳам интишор ёфтанд. Аз ҷумла, тарҷумаи асари А. Тоҳирҷоновро интишороти маъруфи Эрон «Амири Кабир» ду бор ба табъ расонд, «Андарзномаи Рӯдакӣ» дар интишороти ЭКО-и Эрон, «Перомуни Рӯдакӣ ва рӯдакишиносон» дар интишороти «Илмӣ ва фарҳангӣ»-и Эрон бо сифати баланд ба нашр расиданд. Дар нашриёти «Художественная литература»-и Маскав маҷмӯаҳои дастҷамъии «Дурданҳои уқёнуси назм» ва «Назми ҳикмат ва муҳаббат» ба забони русӣ интишор ёфтанд, ки баҳши умдаи онҳо ба Рӯдакӣ ва осори ў баҳшида шудаанд.

Дар давраи Истиқлол низ ситоиши Рӯдакӣ дар ашъори шоирон рушд пайдо кард. Адибон суннатҳои С.Улугзода ва Б.Кимёгаровро, ки бо филми «Қисмати шоир» шуҳрати ҷаҳонии Рӯдакиро бештар карда буданд, идома дода, барои оғаридани симои шоир саъӣ намуданд. Аз ҷумла, дар романи Равшани Ёрмуҳаммад «Ишқи Рӯдакӣ», драмаи

Гаюр Ашӯри Раstagор «Рӯдакӣ дар Самарқанд ё Офтоб омад далели офтоб» лаҳзаҳои муҳиму пурмоҷарои рӯзгори шоир тасвир шудаанд.

Ҳоло муҳаққиқон дар муассисаҳои гуногуни илмиву таълими амсоли Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва осори ҳаттии ба номи Рӯдакии АИ ҶТ, кафедраи таърихи адабиёти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Институти таърихи АИ ҶТ, кафедраи таърихи адабиёти донишгоҳҳои дигар ба рӯдакишиносӣ машгуланд. Ҳамчунин, аз соли 1999 маркази нави ғайридавлатии Бунёди Рӯдакӣ амал мекунад.

Тавре ки мебинем, дар давраи Истиқлол дар рӯдакишиносӣ корҳои зиёде анҷом дода шудаанд. Вале ба назари мо ин барои шинохти Одамушшуаро басанда нест. Мо бояд пеш аз ҳама нусхаҳои ҳаттии китобхонаҳои гуногуни олам, баҳусус Ҳиндустону Покистон ва Туркияву Мугулистонро ба таври ҷиддӣ баррасӣ намуда, ашъори парешони шоирро ҷамъоварӣ намоем ва барои пайдо кардани девони аслии шоир қӯшиши лозим ба ҳарҷ дихем. Ҳамчунин, осори боқимондаи шоир бояд ба таври амиқ таҳқиқ шавад, рози бузургии шоир ва мондагории осори ў ошкор гардад. Бо мақсади густариши корҳои ҷамъоварӣ, таҳқиқу тарғиби ашъору осори шоир таъсиси як маркази илмии байналмилалии рӯдакишиносӣ зарур аст. Рӯдакӣ, тавре устод Садриддин Айнӣ таъқид карда буд, мояни ифтиҳори тоҷикон аст, аз ин рӯ мо бояд дар накӯдошту шинохти ў ва нашру тарғиби осораш чизеро дареф надорем.

Пайнавишт:

1. Абдулмансони Насриддин. Рӯдакӣ (нусхашиносӣ ва нақду баррасии ашъори бозмонда). – Ҳучанд, 1999.
2. Афсаҳзод. А. Одамушшуаро Рӯдакӣ. – Душанбе, 2003.
3. М.Муллоаҳмад. Бори дигар дар бораи нобинои Рӯдакӣ / М.Муллоаҳмад. Рӯдакӣ ва Рӯдакишиносон. – Душанбе: Адиб, 2012.
4. М.Муллоаҳмад. Рӯдакӣ ва Рӯдакишиносон. – Душанбе: Адиб, 2012.
5. М.Муллоаҳмад. Рӯдакишиносӣ дар ҷашмандози илмии Абдулмансони Насриддин / Офтоби маърифат. – Ҳучанд: Ношири, 2015.
6. Одамушшуаро Рӯдакӣ. – Тошкент, 2008.
7. Рӯдакӣ. Ҷевон / Тахия, тасхех ва сарсухану ҳавошии Қодирӣ Рустам. – Олмотӣ, 2007.
8. Рӯдакӣ. Ҷевон / Тахия, муаллифи сарсухан ва лугат Ӯсмон Назир. – Душанбе, 2008.
9. Рӯдакӣ. Насими Мӯлиён. – Душанбе: Адиб, 1999.
10. Субҳони Амир. Рӯдакӣ – падидай нодир ва ҷаҳонии тамаддуни аҳди Сомониён. – Душанбе, 1999.
11. Субҳон Амирзода. Падидай нодир. – Душанбе: Адиб, 2008.
12. Субҳон Амирзода. Устод Рӯдакӣ аввалин шоири миллӣ ва ҷаҳонӣ. – Душанбе, 2015.

Mӯсо Олимҷонов¹

ҲАВЗАИ ЗАБОНШИНОСИИ ХУЧАНД ДАР ЗАМОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ТОҶИКИСТОН

*Хучандро маталаб дар саводи ҳафт иқлим,
Ки бартар аст зи ҳафт осмон макони Хучанд.*

Хучанд, ки имрӯз аз марказҳои маъмуриву сиёсии вилояти Суғд маҳсуб меёбад, аз кухантарин ва калонтарин шаҳрҳои Мовароуннаҳри таъриҳӣ ба шумор рафта, дар баробари шаҳрҳои Бухору Самарқанд, Марву Нишопур ва Ҳироту Балҳ аз марказҳои рушди илму адабиёт ва хунару тичорат эътироф шудааст. Хучанд ба унвони макони ободу зебо бо кишту барзи зиёд, хостгоҳи абармардони илму адабиёт дикқати ҷуғрофидонони асримиёнагӣ ва маҷмӯан аҳли илмро ба худ ҷалб намудааст, ки «нисбати шаҳри мазкур вожаҳои «шигифтангез», «дилмазанд» ва монанди инҳоро ба кор овардаанд» (1, 123-124). Ҷунончи, дар асари ҷуғрофии «Ҳудуду-л-олам»-и маҷхулулмуаллиф мастур аст, ки «Ҳучанд шаҳрест ва он қасабаи он ноҳият аст ва бо кишту барзи бисёр аст. Ва мардумоне бомурувват ва аз вай анор ҳезад» (20, 65). Давлатшоҳи Самарқандӣ низ ҳангоми зикри аҳволу осори «Шайхулориф Камоли Хучандӣ» дар мавриди зодгоҳи шоир менависад: «Мавлиду маншай Шайх Хучанд буда ва он аз бузургони он диёр аст. Ва Хучандро дар «Сувари ақолим» арӯси олам гуфтаанд ва вилояте нузаҳ ва васеъ ва дилкушӣ аст ва фавокехе, ки дар он вилоят ҳосил мешавад, ба тухфа ба ақолим мебаранд» (15, 305). Хучанд дар баробари ин ҳама нузҳату дилрабой аз ҷониби аҳли завқ ба унвони маркази густариши илму адабиёт ва хостгоҳу парваришгоҳи суханварони асил эътироф шудааст, ки бо осори гаронмояи худ баҳри иштиҳор пайдо кардани Хучанд саҳми бориз гузаштаанд (16, 257-270; 17, 3; 20-23; 59-64). «Аҳбору асноди манобеи адабиву таъриҳӣ дол ба он аст, ки, - менависад профессор А. Насриддин, - дар ин ҳазор соли охир суханварону донишмандони Хучанд дар ривоҷу интишори адабиёт ва фарҳанги ақвоми форсизабонон нақши муассир ва мақоми шомих доштаанд» ва «эшон бо таълифоти дилчашп ва бобаракоти худ ганчинаҳои забон ва адаби форсиро ганӣ кардаанд» (8, 12).

Боиси таассуф аст, ки дар замони тоистиқлолият доир ба Хучанд ва мавқеи ҷуғрофии он бархе аз ақидаҳои ғалат низ ба назар мераси-

¹ номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикистони ДДХ ба номи академик Б. Фафуров

данд. Чунончи, дар «Фарҳанги форсӣ»-и доктор Муин дар мавриди Хучанд меҳонем: «яке аз шаҳрҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар канори Сайхун... ва имрӯз онро Истолинобод гӯянд» (7, 475).

Хушбахтона, тавассути Истиқлолияти давлатӣ, ки мунҷар ба таъсиси давлати озоду соҳибиҳтиёре бо номи «Тоҷикистон» гардид, Хучанд ва дигар шаҳрҳои он барои оламиён боз ҳам бештар муаррифӣ гардиданд.

Имрӯз низ Хучанд рисолати таърихии худро идома дода, ба сифати маркази илму адабиёт иштиҳор ёфтааст. Дар он дар баробари рушду инкишофи илмҳои дигар забоншиносӣ низ босуръат густариш меёбад. Даствардҳои олимони ҳавзаи илмии Хучанд дар доираҳои илмии кишвар ва берун аз он эътибору эътироф ёфтаанд.

Бегумон, барои рушди забоншиносӣ дар Хучанд таъсиси Донишкадаи омӯзгорӣ (1932), ки минбаъд ба Донишгоҳ табдил дода мешавад (1991), боис гардидааст. Дар соли хониши 1933-34 дар Донишкадаи омӯзгории Хучанд факултети таъриху филология ва кафедраи забон ва адабиёти тоҷик таъсис меёбад, ки аввалин мудири он равоншод Файзуллоҳ Абдуллозода, ки аз донандагони беҳамтои забону адабиёти ниёғон буда, ба эътирофи муҳаққики равоншод Аҳмадҷон Усмонов, «тамоми пайкари Абдуллозода гӯё варак-варак аз дониш мурат-таб ёфта буд», таъйин мегардад. Ф.Абдуллозода минбаъд дар атрофи худ беҳтарин ва закитарин шогирдони худро ҷамъ меорад, ки Қумрӣ Тоҳирова, Мӯмин Турсунов, Ӯғулой Аҳмадова, Темур Мақсадов, Фарҳод Зикриёев (равонашон шод бод) ва дигарон аз зумрай онҳо буданд. Бо ҳидояти Ф.Абдуллозода муҳаққикиони ҷавон Қ.Тоҳирова, М.Турсунов, Ӯ.Аҳмадова фаъолияти таҳқиқотии худро дар бузургтарин марказҳои илми ҳоваршиносии ҷаҳон, чун Пажӯҳишгоҳи забон ва тафаккури АИ ИҶШС ва дигар муассисаҳои илмии Москаву Санкт-Петербург ва Душанбе идома дода, рисолаҳои илмии худро зери раҳнамоиву раҳбарии муҳаққикиони шинохтаи ҳоваршинос – профессорон В.С.Расторгуева, А.А.Фрейман, В.А.Лившитс ба дифоъ мерасонанд. Таҳқиқоти пажӯҳишгарони соҳибунвони Хучанд аз ҷониби мутахassisони соҳа сазовор баҳогузорӣ мегарданд, чунончи дотсент Қ.Тоҳирова аз беҳтарин мутахassisони шева, М.Турсунов «дар масъалаи калимасозии типи мураккаб яке аз муҳаққикиони варзида дар забоншиносии тоҷик» эътироф шуда (12, 97), Ӯ.Аҳмадова бо рисолаи илмии худ «умри беш аз 2500-солаи феъли ёвари истоданро нишон дода, раванди инкишофи маънову вазифаи онро басо мӯшикофона ба риштаи таҳлил қашидааст» (18, 27). Баъдан тавассути пажӯҳиш ва таълифоти Т.Максудов, Ҳ.Ҷалилов, С.Ҳочиев, А.Давронов,

А.Абдуқодиров ва, маҳсусан, таҳкиқоту рисолаҳои профессорони равоншод Ф.Зикриёев (ниг.3; 4; 5; 6) ва А.Насриддинов (ниг. 9; 10; 11) факултети филологияи тоҷик ва, маҳсусан, кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии омӯзгории Хуҷанд ба яке аз марказҳои забоншиносӣ табдил мейбад, ки олимони ин марказ на танҳо дар таҳкиқу омӯзиши муаммоҳои сарбастаи забоншиносӣ заҳмат мекашиданд, балки дар муҳокима ва таълифи Грамматикаи академӣ низ фаъолона ширкат меваrizиданд (ниг. 2, 1, 4; 2, 2, 354-361; 365-368; 2, 3, 3-68; 194-201). Дар охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-уми асри XX бо тақозои замон ва пешрафту вусъати фаъолият масъалаи ба Донишгоҳ табдил додани Донишкадаи омӯзгории Хуҷанд ба миён меояд ва моҳи июни соли 1991 дар Тоҷикистон дувумин Донишгоҳи давлатӣ, ки минбаъд номи «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Faғurov»-ро мегирад, таъсис дода мешавад.

Табдили Донишкада ба Донишгоҳ барои вусъати фаъолияти илмии муассиса шароити мусоид фароҳам меорад. Маҳсусан, таъсиси шуъбаи аспирантура (соли 1993) аз рӯи ҳашт ихтисос ва фаъолияти он минбаъд аз рӯи бисту шаш ихтисос барои тайёр намудани кадрҳои соҳибунвон, маҳсусан забоншиносӣ, мусоидат намуд. Ифтитоҳи аспирантура таъсиси Шӯроҳои дифои рисолаҳои илмиро ба миён овард ва бо ҷаҳду талоши роҳбарони вакти Донишгоҳ соли 1996 дар назди Донишгоҳ Шӯрои диссертационии ҳимояи рисолаҳои номзадӣ аз рӯи дараҷаи «номзади илмҳои филологӣ» (К 065.05.01) таъсис ёфта, 20-уми сентябри соли 1996 аввалин ҳимояи рисолаи номзадӣ аз тарафи муҳаққиқи чавон, дастпарвари Донишгоҳ Сайдумрон Саидов дар мавзӯи «Фарҳангҳои тафсирии асрҳои XI-XIV ва муаммои нақди матни адабӣ» сурат мегирад.

Шӯрои диссертационии мазкур бо баъзе танаффусҳо то соли 2013 фаъолият дошт ва дар ин муддат беш аз сад рисолаи номзадӣ мавриди дифоъ қарор гирифтанд, ки зиёда аз панҷоҳ рисола ба масъалаҳои муҳталифи забоншиносӣ ихтисос доранд. Баррасии рисолаҳои мазкур нишон медиҳад, ки, аввалан, дар ҳавзаи илмии Хуҷанд муаммоҳои гуногуни илми забон мавриди баррасӣ ва пажӯҳиш қарор гирифтанд ва, сониян, дар тайёр намудани кадрҳои чавони илми забон мутахassisони варзидаи соҳа профессорон Ф.Зикриёев, А.Насриддинов, А.Абдуқодиров, А.Ҳасанов, Т.Ваҳҳобов, Т.Шокиров, дотсентон А.Давронов, Н.Гиёсов саҳм гузоштаанд. Чун теъдоди рисолаҳои ба-дифоърасида, маҳсусан, дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон, дар ҳавзаи илмии Хуҷанд зиёд аст, таҳлили мазмуну муҳтавои онҳо аз имкон берун аст ва, сониян, ҳачми мақола низ ба ин имкон намедиҳад.

Аз ин хотир, меҳоҳем мухтасар доир ба масъалаҳои мавриди омӯзиш маълумот пешниҳод намоем. Алоқамандон метавонанд бо рисола ва фишурдаи онҳо, ки дар Китобхонаи илмии Донишгоҳ маҳфузанд, ошноии бештар пайдо намоянд.

Омӯзишу баррасии беш аз панҷоҳ рисолае, ки давоми соҳибихтиёри Тоҷикистон ба дифоъ расидаанд, сабит месозад, ки муҳаққиқони ҳавзаи илмии Ҳуҷанд дар тамоми баҳшҳои илми забон пешдастӣ дошта, муаммоҳои нозуқ ва мушкилписанди забоншиносии тоҷикро то қадри тавон мавриди омӯзишу пажӯхиш қарор додаанд. Ин рисолаҳоро чунин дастабандӣ намудан мумкин аст:

I. Таҳқиқи муаммоҳои синтаксиси забони тоҷикӣ. Дар садри омӯзиши масъалаҳои мазкур профессор Ф.Зикриёев қарор дошт, зеро қисми бештари таҳқиқоти мавсүф ба синтакис ихтисос дошта, муҳаққиқ аз муаллифони Грамматикаи академӣ ва китобҳои дарсӣ барои макотиби олӣ ва миёна маҳсуб меёбад (муф. ниг. 14). Зери раҳнамоии профессор Ф.Зикриёев як қатор муҳаққиқони ҷавон пажӯхиши муаммоҳои синтаксиси забони тоҷикиро пеша намуда, доир ба аломатҳои соҳторию маънои ҷумлаҳои содаи хикоягӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик (М.Каримова), ҷумлаҳои мураккаби пайвасти сертаркиб дар забони адабии ҳозираи тоҷик (С.Кенчаев) ва доир ба ҷумлаҳои туфайлий ва муътариза дар забони адабии ҳозираи тоҷик (Ӯ.Умаралиева) рисолаҳои диссертационӣ таълиф намуда ба дифоъ расонидаанд.

II. Таҳқиқу пажӯхиши пахлӯҳои муҳталифи фарҳангномаҳо. Ба эътирофи аҳли илм, Ҳуҷанд тавассути пажӯхишҳои мутаадди-ди профессори зиндаёд А.Насриддин ба маркази омӯзишу баррасии лексикографияи тоҷик табдил меёбад (муф. ниг. 13). Ин аст, ки як баҳши азими рисолаҳо ба омӯзиши муаммоҳои муҳталиф ва муҳими фарҳангшиносии тоҷик баҳшида шудаанд. Таҳқиқоти мазкур таҳти раҳнамоии профессорон А.Насриддин, Ф.Зикриёев, А.Ҳасанов ва дигарон рӯйкоромадаанд. Дар омӯзиши муаммоҳои мазкур муҳаққиқони тозакор М.Ӯрунова («Хусусиятҳои лексикографии «Баҳори борон» – шарҳи «Гулистон»-и Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ»); М.Аҳмадов («Лугати нимтағсилӣи тоҷикӣ барои забони тоҷикӣ»-и устод Айнӣ ва хусусиятҳои лексикографии он»); М.Сатторова («Хусусиятҳои фарҳангнигории форсу тоҷик дар нимаи дувуми асри XIX ва ибти-дои асри XX» (дар мисоли «Фарҳанги Низом»-и Саид Муҳаммадалии Доиулислом); Р.Каримхочаева («Усулҳои шарҳи таҳфифи вожаҳо дар «Ғиёсу-л-лугот»-и Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ»); М.Тиллохочаева («Феълҳои сермаъно дар «Лугати нимтағсилӣи тоҷикӣ барои забо-

ни тоҷикӣ»-и устод Айнӣ»); Ф.Ҷалолова («Афкори забоншиносӣ дар «Ғиёсу-л-лугот»-и Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ»); М.Искандарова («Вожаҳои аслии тоҷикӣ ва изоглоссҳои эрониву славянӣ дар «Фарҳанги решашиноси забони русӣ»-и Макс Фасмер»); М.Хочаева («Шарҳи фонетикиву лексикӣ дар фарҳангҳои тафсирии асрҳои XIV-XVII»); М.Қосимова («Соҳтор, ҳусусият ва нақши «Фарҳанги забони тоҷикӣ» дар лексикографияи тоҷики асри XX») ва дигарон саҳм гузаштаанд.

III. Таҳқиқи вижагиҳои забон ва услуби адабони алоҳида. Дар омӯзиш, баррасӣ ва масъалағузориҳои услубшиносии тоҷик низ муҳаққиқони Хуҷанд саҳми назаррас доранд. Дар ин самт, маҳсусан, таҳқиқоти Ф.Зикриёев, А.Давронов ва А.Абдуқодиров то ба имрӯз аз сарчашмаҳои марҷаии илми услубшиносӣ маҳсуб меёбанд. Мактаби илмии олимони фавқро пажӯҳишгарон Н.Ҳикматуллоев («Ҳусусиятҳои маъноиву услубии синонимҳои лексикӣ дар триологияи Ҷалол Икромӣ «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»); М.Олимҷонов («Ҳусусиятҳои луғавиву услубии насри таъриҳӣ» (дар асоси эҷодиёти Сотим Улугзода); С.Каримова («Ҳусусиятҳои соҳториву забонии матнҳои ВАО»); Б.Махкамова («Ҳусусиятҳои маъноиву услубии ВФ дар назми Лоиқ Шералий»); Д.Эшонова («Ҳусусиятҳои лексикиву услубии назми Лоиқ Шералий» (полисемия, омонимия, паронимия); М.Атомуллоева («Забон ва услуби матнҳои илмӣ дар забони адабии тоҷик»); С.Ҷӯраева («Синонимҳо дар назми Абдурраҳмони Ҷомӣ»); Г.Махкамова («Антонимҳо дар назми Лоиқ Шералий»); З.Қўргонов («Синонимҳои назми Фарзона»); М.Неъматова («Воҳидҳои ҳалқии гуфтугӯй дар назми тоҷики асри XX» (дар мисоли осори С.Айнӣ, М.Турсунзода, Л.Шералий); Ш.Ҳакимова («Синонимҳои лексикӣ дар назми Лоиқ Шералий») ва дигарон идома ва такмил доданд. Аз муоини таҳқиқи ҳамоҷиҳои забонии осори адабони ҳам классику (Ҷомӣ) ҳам мусоир (Айнӣ, Турсунзода, Икромӣ, Улугзода) ва, маҳсусан, устоди зиндаёди сухан Лоиқ Шералий саҳми бориз гузаштаанд.

IV. Омӯзиши муаммоҳои лексикологияи ва фразеологияи тоҷик. Бархе аз пажӯҳишҳо ба баррасии муаммоҳои лексика ва фразеологияи забони тоҷикӣ ихтинос дода шудаанд. Масъалаҳои мазкур дар рисолаҳои Б.Розиков («Лексикаи заргариву мисгарӣ дар забони тоҷикӣ»); М.Ҳалимова («Лексикаи ифодакунандаи мағҳуми «либос» дар забони тоҷикӣ»); Ш.Раҳматов («Ҳусусиятҳои услубии ВФ дар забони адабии ҳозираи тоҷик»); А.Акбаров («Табу ва эвфемизмҳо дар забони тоҷикӣ»); Г.Шарипова («Воҳидҳои фразеологӣ дар «Самаки

айёр»») ва дигарон матраҳ гардидаанд.

V. Таҳқиқи диалектологияи тоҷик ва масъалаҳои марбут ба он. Дар бархе аз рисолаҳои пажӯҳишгарон масъалаҳои шевашиносии тоҷик низ матраҳ гардида, муҳаққиқони ҷавон ба таҳқиқоти равоншод Қ. Тоҳирова идомат баҳшидаанд. Дар радифи ин пажӯҳишҳо метавон рисолаҳои олимони ҷавон С. Ӯзбеков («Лексика ва фразеологияи лаҳҷаи тоҷикони Андарак»); И. Болтубоев («Робитаи лугавию фразеологии «Мусталаҳоту-ш-шуаро»-и Вораста бо лаҳҷаи Ҳуҷанд ва атрофи он»); М. Ҳасанова («Лексикаи маросимии тӯй дар лаҳҷаи Ҳуҷанд» (паҳлӯи этнолингвистӣ); Ф. Убайдов («Вожаҳои аслии тоҷики ҷаҳони осори даврони классикӣ дар лаҳҷаи Маҷтоҳ» (дар мисли маводи зерлаҳҷаи Маҷтоҳи Пойен) ва дигаронро ном бурд.

VI. Таҳқиқи муаммоҳои таърихи забони тоҷики. Омӯзишу баррасии таърихи забони тоҷики низ мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқони доираи илмии Ҳуҷанд қарор дошта, пайваста доир ба муҳимтарин муаммоҳои мавзӯъ таҳқиқот ба анҷом мерасанд. Ҳузури профессор А. Ҳасанов барои таҳқиқи мавзӯъ такони ҷиддӣ баҳшид, зоро мавсуф аз муҳаққиқони борикбини таърихи забон ба шумор омада, пажӯҳишҳои эшон дар доираҳои илмии Тоҷикистон ва берун аз он эътироф гардидаанд.

Чун солҳои охир байни забоншиносон масъалаи вови мачхул (у-и дароз) мавриди баҳсу мунозираи шадид қарор гирифта, фурӯгузор намудани ин фонемаро аз бархе калимаҳо, баҳусус арабӣ, пешниҳод намуданд, профессор А. Ҳасанов бо мақолаи «Сарнавишти як садоники саргардони тоҷики» сабит намуд, ки «дар забони тоҷики корбурди садоники ӯ суннати басо дерина дорад. Зарур меояд, ки имлои дурусти онҳо ба таври ҳатмӣ риоя карда шавад» (19, 4). Метавон бо боварии комил иброз дошт, ки баъди нашри мақолаи мазкур оташи баҳсу мунозираҳо хомӯш гардиданд.

Таълифи рисолаи докторӣ аз ҷониби А. Ҳасанов дар мавзӯи «Маҳфузмонии унсурҳои лугавӣ ва сарфию наҳвии забони тоҷики дар гӯиши шимолӣ» (дар асоси маводи осори ҳаттии асрҳои X-XIII) аз дастоварди назарраси забоншиносии тоҷик маҳсуб меёбад (2004), зоро баъди рисолаи доктории Ф. Зикриёев (1986) ин дувумин рисолаи докторӣ дар доираи илмии Ҳуҷанд маҳсуб меёфт. Бархе аз шогирдони профессор А. Ҳасанов ва устодони дигар рисолаҳои илмии худро ба таърихи забон ихтисос дода, таҳқиқоти судманде низ ба анҷом расониданд, ки метавон аз пажӯҳишҳои Ю. Кенчаев («Ҳусусиятҳои лугавӣ ва калимасозии «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулғазли Байҳақӣ»); М. Махмудҷонова («Вижагиҳои маънӣ ва имконоти калимасозии

зии феъли «шудан» дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ); М.Раҳматова («Хусусиятҳои корбурди шумораҳо дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ»); Д.Бобоҷонова («Воҳидҳои соматикии сермаъни «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ»); О.Мирмуҳаммадов («Заминаҳои сермаъни феълҳои гуногунсоҳти «Таърихи Байҳақӣ»); М.Ҷабборова («Усулҳои зуҳури вожаҳои ҳамгун дар осори тарҷумавии даврони Сомониён» (дар асоси маводи тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» ва «Таърихи Табарӣ»-и Балъамӣ); Д.Маюнусов («Антропонимҳои «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ» (ҷанбаи лингвистӣ) ва дигарон ёдовар шуд. Аз мавзӯи рисолаҳо аён мегардад, ки беш аз ҳама, дикқати муҳаққиқони ҷавонро вижагиҳои забонии «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ ва ду таърихномаи асрҳои миёна – «Таърихи Табарӣ»-ву «Таърихи Байҳақӣ» ва «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» ба худ ҷалб намудааст.

VII. Таҳқиқи муаммоҳои сотсиолингвистикаи тоҷик. Бо вуруди муҳаққиқони ҳушсалиқаи тоҷик А.Ҳасанов, Т.Ваҳҳобов, Т.Шокиров, Н.Фиёсов, С.Фанизода, Н.Ҷӯраев ба Дошишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров ҳавзаи забоншиносии Хуҷанд нерӯву тавони тозае қасб намуд, зоро, чунонки болотар зикр гардид, дар ин ҳавза дувумин рисолаи докторӣ (аз рӯи ихтисоси забоншиносӣ) аз тарафи муҳаққик А.Ҳасанов рӯи кор омад. Ин падида аз ҷониби пажӯҳишгарони дигар, чун Т.Ваҳҳобов ва Т.Шокиров идомат пайдо кард. Таваҷҷуҳи олимони мазкурро муаммоҳои мубрами сотсиолингвистикаи тоҷик ба худ ҷалб намуда буд. Ин аст, ки Т.Ваҳҳобов соли 2006 дар мавзӯи «Ҷанбаҳои сотсиолингвистии инкишофи забони адабии тоҷик» (дар солҳои 20-30-юми асри XX) ва дар соли 2011 Т.Шокиров дар мавзӯи «Ташаккул ва инкишофи истилоҳоти ҳуқуқшиносии забони тоҷикӣ» рисолаи докторӣ дифоъ менамоянд. Олимони мазкур таълифоти зиёде ба анҷом расонидаанд, ки ба баррасии муҳимтарин муаммоҳои забоншиносии тоҷик бахшида шудаанд. Як қатор шогирдони мактаби забоншиносии олимони фавқ дар ин ришта рисолаи илмӣ таҳия намуда, ба дифоъ расониданд, ки метавон аз пажӯҳиши муҳаққики ҷавон З.Ҳомидова ёд кард, ки соли 2015 дар мавзӯи «Ташаккули қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ дар садаи XX» рисолаи номзадӣ ҳимоя кардааст. Айни замон дар ин самт таҳқиқот идома дорад.

VIII. Таҳқиқи муносибату таъсири байниҳамдигарии забонҳо ва забоншиносии муқоисавӣ. Як қисми пажӯҳишҳои муҳаққиқонро баррасии таъсири мутақобилаи забонҳо ва забоншиносии муқоисавӣ ташкил медиҳад. Дар замони соҳибихтиёрии Тоҷикистон дар ин

ришта рисолаҳои зерин таълиф шудаанд: А.Зоҳидов («Таъсири забони русӣ ба калимасозии забони адабии ҳозираи тоҷик»); С.Сангинова («Равобити забонии тоҷикиву русӣ»); М.Тоҳирова («Таҳлили муқоисавии лексикаи табу ва эвфемистӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ»); Б.Ҷабборов («Ифодай мағҳуми робитаи ҳамхунӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ»); Р.Хидиров («Тағйироти лексикии забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI»); С.Атамова («Хусусиятҳои лингвистии феъли «донаистан» дар забонҳои тоҷикиву русӣ»); Қ.Ҷабборова («Зоономиҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ» (дар асоси маводи зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ) ва гайра.

Баррасии иҷмолии рисолаҳои муҳаққиқони забоншинос сабит мекунад, ки, воқеан ҳам, Ҳучанд яке аз марказҳои рушду инкишофи забоншиносии тоҷик маҳсуб ёфта, дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон зери химояту ҳидоят ва сиёсати фарҳангпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар қатори дигар илмҳо забоншиносии тоҷик низ ба давраи нави инкишоф ворид гардида, пажӯҳишҳои анҷомёфта барои нишон додани мақому мавқеи забони тоҷикӣ дар байни забонҳои хешу гайрихеш, бозгӯии асолату ғановати забони адабиёти классикӣ ва бад-ин васила ба вусъати худогоҳиву худшиносии миллӣ равона гардидаанд.

Пайнавишт:

1. Абдуллоев, Сайдулло. Фарҳанги Сомониён. – М.: Шуъбаи чаҳоруми ҳарбӣ, 2001. -600с.
2. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. - Душанбе: Дониш. - Ч.1, 1985. -356 с.; -Ч.2, 1986. -372 с.; -Ч.3, 1989. -224 с.
3. Зикриёев, Фарҳад. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и сравнительными придаточными в современном таджикском литературном языке. Автореф. канд. филол. наук. –Душанбе, 1970. -21с.
4. Зикриёев, Фарҳод. Ҷумлаҳои пайрави тарзи амал ва монандӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик. -Душанбе: Ирфон, 1976.-122с.
5. Зикриёев, Фарҳад. Структурно-семантические особенности таджикского паратаксиса. –Душанбе: Дониш, 1986. -192с.
6. Зикриёев, Фарҳад. Структурно-семантические особенности сложно-сочиненных предложений в современном таджикском литературном языке. Автореферат дисс. докт. филол. наук. -Душанбе, 1986. -44с.
7. Муин, Муҳаммад. Фарҳанги форсӣ. -Ч. 5. –Техрон: Амири Кабир, 1388/2009. -1229с.
8. Насриддин, Абдулмансон. Тазкираи шуарои Ҳучанд. –Ҳучанд: Ношир, 2015. -512с.
9. Насриддинов, Абдулмансон. «Шамсу-л-лугот» ва аҳамияти он барои лугатшиносии тоҷик. -Душанбе: Ирфон, 1982. -47с.

Камоли Хуҷандӣ, № 3(7), 2016

10. Насридинов, Абдуманон. Толковый словарь «Шамс-ул-лугот» (источники, лексика, лексикографические особенности). Автореф. дис. канд. филол. наук. -Душанбе, 1982. -21с.
11. Насридинов, Абдуманон. Проблема художественного восприятия и комментирования произведений персидско-таджикской классической литературы. Авто-реферат дисс. докт. филол. наук. -Душанбе, 1990. -54 с.
12. Норматов М., Абдурахмонова М. Шасти камолот. -Душанбе: Матбуот, 2009. -112с.
13. Олимчонов, Мӯсо. Ручӯе ба саҳми профессор Абдулманини Насридин дар забоншиносии тоҷик / Армугони «Ганчи сухан». -Ҷ. 5. -Хуҷанд: Ношир, 2013. -С.31-43; ҳамч. Офтоби маърифат. -Хуҷанд: Ношир, 2015. -С.385-395.
14. Олимчонов, Мӯсо. Табъи салим фазл аст, ирси падар набошад (ё ҳуд ручӯе ба саҳми профессор Фарход Зикриёев дар таҳқиқи синтаксис) // Забоншиносӣ (дар дasti нашр)
15. Самарқандӣ, Давлатшоҳ. Тазкирату-ш-шуаро/Таҳияи Муҳлиса Нуруллоева. -Хуҷанд: Ношир, 2015. -544с.
16. Турсунзод, Назирҷон. Таъриҳ ва фарҳанги мардуми Хуҷанд. -Машҳад, 1383.
17. Ҳуджанд (гл. редактор Абдуллаев С.А.). -Душанбе: Главная научная редакция таджикских энциклопедий, 1999. -927с.
18. Ҳасанов А., Сатторова М. Пардозгари ҳусни ботин. -Хуҷанд, 2002. -47с.
19. Ҳасанов А. Сарнавишти як садоноки саргардони тоҷикӣ // Ҳақиқати Суғд. 3-юми январи соли 2013. -С.4-5.
20. Ҳудуду-л-олам. Таҳиякунандай матн ва муаллифи пешгуфтор Абдуҷамол Ҳасанов. -Душанбе: Бuxoro, 2014. -588с.

Нуралӣ Нурзод¹

ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА ТАҲҚИҚИ МЕРОСИ ХАТТИИ НИЁГОН

Ҳанӯз аз айёми ҳузури тоҷикон дар қаламрави Ориёно буд, ки эҳсоси тақдир аз арзишҳои фарҳангиву маънавӣ, бозҷӯии асолати миллӣ ва, дар ин замина, эҷоди мағқураи азими худогоҳиву ҳудшиносӣ ва таҳқими андешаи миллӣ ҳамчун муҳимтарин рукни оини давлатдорӣ дар ҷаҳоншиносии эшон ба рӯшаний тазоҳур намуда, зербинои муҳкамӣ давлатдории миллиро дар қаламрави таърихи баъдинаи эшон гузоштаанд. Арзиши ин санади таърихиро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ду маврид хеле муҳим ва барҷаста ташрех додаанд. Нахуст, дар китоби «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ» таъкид медоранд, ки «Маводи таъриҳӣ ва дастовардҳои навини илмӣ шаҳодат медиҳанд, ки доираи ташаккули ҳалқи тоҷик сарзамини пахноварест, ки дар маркази олами ориёнажодону ориёtabорон воқеъ буда, дар аҳли бостон бо номи умумии Ориёно ва сипас Боҳтару Суғд машҳур гардидааст. Дар ин сарзамин мардумоне мезистанд, ки худро ориёй меномиданд». Аз ҳамин матлаб равшан аст, ки дар густураи тамаддуни ориёй ва тарвиҷи суннатҳои давлатдории он аҷодоти тоҷикон нақши созандаву авлавияти ақидавӣ доштанд, ки ҳамчун меросбари ин тамаддуни беназир ба вучуд омадани аввалин давлатҳои маъруф бо номи Суғду Боҳтар асолати таърихии хешро асрҳост, ки дар ҳудуди кунунии Тоҷикистон маҳфуз дошта, беҳтарин арзишҳои оини давлатдорӣ, тафаккур ва андешаи миллӣ, мероси ҳаттиро дар сурати кутуб ва осори арзишманди мактуб то замони мо имтидод баҳшидаанд.

Агар дар даврони шукӯҳманди Сомониён таҷаддуди воқеии ормонгароӣ ва асолатҷӯии миллати тоҷик дар сурати эҳёи арзишҳои маънавиву фарҳангӣ, таълиф ва тарҷумаи осори барҷастаи диниву мазҳабӣ ва бо фарҳангӣ миллӣ оmezish додани унсурҳои фарҳангӣ исломӣ таҷассум пайдо кунад, ин раванди шоён дар давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистони мусоир баъд аз ҳазор соли та-наффус дар давлатдории миллӣ дубора ба ҳукми рукни муҳкам ва

¹ номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи адабиёти классикии ДДҲ ба номи академик Б.Фафуров

муҳими давлатдорӣ маърифат гардид. Маҳз, бо дастури амирони Сомонӣ «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ҳамчун эҳёи таърихи Аҷам таълиф гардида, бо эҳтимоми вазири фозили эшон Абӯалии Балъамӣ китоби «Таърихи Табарӣ» бо иловаҳои фаровоне роҷеъ ба таърихи ниёғони тоҷикон тарҷума ва манзур гардид. Дар канори ин, ба ваҷҳи оmezai тафаккури миллӣ ва исломӣ, мазҳаби ҳанафӣ ҳамчун умдатарин андешаи мазҳабии тоҷикон дар мақоми расмии давлатӣ боло бардошта шуда, ҳатто, таълифоти судманд бар поји таълимоти ҳанафӣ бо дастури умарои сомонӣ рӯи кор омаданд, ки намунаи он китоби муътабари «Саводу-л-аъзам»-и Абулқосими Самарқандӣ маҳсуб мешавад. Эмомалӣ Раҳмон низ ҳанӯз соли 2008 дар маросими таҷлили 1150 солагии устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ таъкид намуда буданд, ки: «Қофиласолори назми тоҷику форс устод Рӯдакӣ тараннумгари даврони тиллоии давлату давлатдории ниёғони мо – сулолаи Сомониён буд, ки нақши ҷовидонаи онҳо имрӯз ҳам илҳомбахши кору пайкори давлатсозии миллии мо дар марҳилаи нави таърихӣ мебошад».

Ҳамин тавр, марҳилаи ҷадиди таърихӣ, ки ба поёни қарни XX ва оғози ҳазорсолаи навин барои Тоҷикистони мо айёми пурбореро бо номи истиқлолияти давлатӣ эҳдо намуд, дар қатори дигар арзишҳои сиёсӣ барои ин миллат таваҷҷуҳи дубора ба эҳёи андешаи миллӣ, ҳуввият ва фарҳанги тоҷикон ва мунтаҳо даврони тозаи растроҳези фарҳангиро ба сурати нав рӯи кор овард. Маҳз, дар ҳамин замон буд, ки бо таҷлили 1100-солагии давлати Сомониён муҳимтарин руқнҳои давлатдории миллӣ бо фарогирии омӯзашои таърихӣ таҳқиқу баррасӣ гардида, дар корсозии давлатдории навини миллӣ татбиқи амалии худро пайдо намуданд. Ҳамин омил боис гардид, ки бо аз сар гирифтани таҷлили 2700 - солагии китоби муқаддаси Авасто ва эълони 3000 солагии фарҳанги Зардуштӣ, инчунин эълони Соли бузургдошти тамаддуни ориёй таърихи ташаккули давлатдории тоҷикон аз қаламрави Ориёно то Истиқлолияти давлатии Тоҷикистони мусоир ба меҳвари тадқиқи амиқ қашида шуд, ки дар саргҳи ин ҷараёни наҳзатофари фарҳангӣ ва маънавӣ, бешак, худи сарвари давлат қарор гирифтанд. Таълиф ва нашри ду муҷаллади китоби «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ: аз Ориёно то Сомониён» ва китоби «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёй» саҳифаҳои тозаэро аз ин таърихи пурғановат ҷилварезӣ намуда, бешак як даврони бошуқӯҳи таъриҳ, тамаддун, оини давлатдории шаҳриёronи қадими тоҷиконро бо беҳтарин ваҷҳ шарҳу тавзех бахшид. Имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон бо мутолеоти ин осори ғаноманди илмӣ равзанаҳои хосе дар омӯзиши саҳифаҳои дураҳшони миллати худ пайдо карда, иқдомоте ҳудшиносонаву ҳудогоҳона аз хеш зохир

мекунанд. Чунин ибтикороти худогоҳонаи сарвари давлат буд, ки дар ин даҳсолаи аввали қарни XXI ба таври воқеиву рӯшан як айёми бошукуҳи ривоҷи наҳзати фарҳангӣ, растахези навбатии Аҷам бо оmezоҳои тафаккури миллӣ ва исломӣ дар қаламрави Тоҷикистон ҳузур пайдо намуд, ки яке аз самтҳои муҳими ин наҳзати фарҳангиро фароҳамоварӣ, таҳқиқ, тавзех ва нашри мероси хатти ниёғонамон ба вучуд овард. Нашри китоби муқаддаси ниёғонамон – Авасто, китоби муқаддаси «Қуръон» бо тарҷумай тоҷикӣ, «Тарҷумай Тафсир Табарӣ» – нахустин ва бузургтарин тафсир китоби муқаддаси Қуръон, девонҳои бузургтарин шоирони мо, чун Рӯдакӣ, «Девони Шамс»-и Мавлонои Румӣ, ки бо ибтикори сарвари давлат барои ҳар ду ин бузургони адабиёти мо солҳои бузургдошт ҳам эълон гардид ва теъоди фаровони осори классикон, мисоли «Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ», «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Сафарнома»-и Носири Ҳусрав, «Рубоиёт»-и Умарӣ Ҳайём, «Маснавии маънавӣ» ва «Девони Кабир»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балҳӣ, Девонҳои Ҳофизи Шерозӣ, Қамоли Ҳучандӣ, мероси адабиву илмии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва амсоли ин аз тавсееи инқилоби маънавӣ ва худогоҳӣ дар давраи навини таъриҳӣ ҳамчун падидаҳои истиқлоли маънавӣ ва фарҳангӣ паём мерасонад. Ногуфта намонад, ки интишори ин мероси бузурги маънавӣ, пеш аз ҳама, бар асоси сиёсати маънавиятпарварони Пешвои миллат дар самти бузургдошти шаҳсиятҳои барҷастаи адабиёт ва фарҳангӣ миллии мо сурат гирифт, ки ин тамоюли сиёсати фарҳангӣ дар баробари таблиғи мероси эшон ба нашру муаррифии дастовардҳои ақлонии миллати мо, ки дар ҳазорон ҳазор ҷилд нусхаҳои хаттӣ сабт шудаанд, заминаҳои мусоиде фароҳам овард. Кори таҳия ва нашри ин осори гаронмоя, ки аксари онҳо ба шакли комил дар даврони соҳибиистиклолии кишвар ба нашр расиданд, пеш аз ҳама, бар пояи истифодаи нусхаҳои хаттии ин навъ осор, ки дар китобхонаҳои кишвар ва берун аз он ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд, сурат пазируфт ва ҳатто мероси тозаи бозёфтai суханварон, адибону мутаффакирон бо шарофати истиқлоли миллӣ низ муаррифӣ гардид.

Ҳарчанд ба ҳиммати донишмандону зиёёни тоҷик хеле барвақт масъалаи ҷамъоварӣ ва ҳифозати нусхаҳои хаттӣ оғоз гардид ва дар Институти мероси хаттии АУ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуъбаи дастнависҳои Китобхонаи Миллии Тоҷикистон теъоди бешумори нусахи хаттӣ ва чопи сангии осори гузаштагон ҷамъоварӣ шуд, аммо ин раванд дар даврони истиқлол боз ҳам густариш пайдо кард. Мачмӯан, имрӯз Китобхонаи Миллии Тоҷикистон дар қатори бисёре аз китобхонаҳои бонуфузи ҷаҳон ба маркази ҳифзи ёдгориҳои ҳат-

тии ниёгон табдил ёфтааст, ки дар марҳилаи навини таърихӣ ба унвони бузургтарин китобхонаи беназир дар қаламрави Осиёи Марказӣ маҳсуб мейбад. Бештари марокизи нигаҳдории нусхаҳои хаттӣ дар қаламрави вилоятҳо ё китобхонаҳои шахсӣ мероси хаттии хешро ба ҳазинаи ин китобхона ҳамроҳ намудаанд, то ки маркази ягонаи бузург ва муҳташами нусаҳои хаттӣ дар кишвар эҷод шавад. Ҳарчанд ҳуди шуъбаи дастнависҳои Шарқӣ Китобхонаи Миллии Тоҷикистон дар соли 1933 таъсис ёфтааст, аммо нуфуз ва ғанои ин ҳазина дар замони соҳибистиқлолии кишвар боз ҳам равнақ қасб кард. Ҳарчанд соли 1953 бо фармони маҳсуси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи нусхаҳои хаттии то ин айём фароҳамовардашуда ба ихтиёри Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии Академияи илмҳои РСС Тоҷикистон voguzor шуданд, аммо бо кӯшиш ва талошҳои пайвастаи аҳли савод ва китобдӯстон дубора ҳазинаи китобии мазкур барқарор гардида, тेъдоди зиёди осори хаттӣ фароҳам оварда шуд, ки бештари онҳо ба замони соҳибистиқлолии кишвар рост меояд. Бо пуштибонии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола аз ҳарроҳу восита эълон мешавад, то ки нусхаҳои хаттии фаровони мавҷуд дар ихтиёри аҳолӣ ба шуъба тавассути ҳаридорӣ ё ҳадя ворид карда шавад. Агар то се соле пеш дар ихтиёри шуъба 2200 нусхай хаттӣ маҳфуз бошад, танҳо дар давоми се соли охир 376 адад нусхай нав вориди ҳазина гардида, миқдори умумии онҳо ба 2576 адад расидааст. Ҳамзамон, дар канори ин нусхаҳо бештар аз 2300 нусхаҳои чопи сангӣ дар ҳазинаи мазкур мавҷуданд, ки дорои аҳамияти муҳим ба шумор мераванд. Бо истифода аз имкониятҳои технологияи мусоир ва таъмини шароити мувоғиқ ба мебъерҳои замонавӣ дар шуъбаи дастнависҳои Китобхонаи Миллии Тоҷикистон масъалаи таъсиси ҳазинаи электронии нусхаҳои хаттӣ ба роҳ монда шуд, ки қисмати асосии нусхаҳои аслии хаттӣ ба сурати электронӣ дароварда шуданд. Ҳамзамон, барои ғанои қисмати электронии баҳши нусхаҳои хаттӣ тавассути ба роҳ мондани ҳамкориҳои китобхонавӣ теъдоди муайяни нусхаҳои хаттӣ аз китобхонаҳои олам ворид гардиданд, ки аз ҷумла 30 адад аз ҷониби китобхонаи миллии Фаронса тухфа шудаанд.

Бар асоси фаъолиятҳои густардаи Китобхонаи Миллии Тоҷикистон дар заминай таҳияи мутуни адабиву илмӣ ва таърихӣ, инчунин тарҷумаи осори илмӣ дар давоми чанд соли охир корҳои на-заррасе ба анҷом расонида шуд. Ба ҳидоят ва дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо кӯшиши нахустин Раиси Китобхонаи Миллии Тоҷикистон академик Носирҷон Салимӣ дар назди маркази тоҷикишиносии китобхона нашри силси-

лаи Тоҷнома ба роҳ монда шуд, ки дар заминай он то қунун беш аз 20 ҷилд мутуни илмиву адабӣ, таърихномаҳо, тарҷумаи пажӯхишҳои таърихии ховаршиносон ва донишварон, кутуби таърихи адабиёт ва амсоли ин ба нашр расиданд. Ин силсила аз қитоби Авасто шурӯъ шуда, фарогири маҷмӯаи мероси паҳлавӣ, таърихномаҳои «Таърихи Бухоро», «Таърихи Систон», «Зайну-л-ахбор», «Таърихи Байҳақӣ», асари ҷуғрофии «Худуду-л-олам» ва монанди инро фаро гирифтааст. Имрӯз низ таҳияи ин навъ матнҳо бар асоси корбурди нусехи хаттӣ ва ҷопҳои сангиву муосир идома дорад, ки ин тадбири муҳимро метавон яке аз равишҳои судманд дар кори таҳия, таҳқиқ ва нашри мероси хаттӣ унвон намуд.

Солҳост, ки дар заминай ба вучуд овардани як ҳазинаи бузурги дастнависҳо ва мероси нодири ниёғон дар назди Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии назди Академияи улуми Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои омӯзиши мутуни хаттӣ ҷараёни густарда дорад. Айни замон дар ҳазинаи қитобии ганҷинаҳои нодири ин қитобхона зиёда аз 5750 адад нусхаҳои хаттӣ ва беш аз 6350 адад кутуби ҷопи сангӣ бо забонҳои арабӣ, форсӣ, туркӣ ва монанди ин нигаҳдорӣ мешаванд. Маҷмӯа, дар таркиби ин нусхаҳои хаттӣ ва ҷопи сангӣ бештар аз 30000 матни осори муҳталифи марбут ба илму фарҳанги асримиёнагии форсу тоҷик ҷой гирифтаанд. Нусхаҳои қадимтарини нодири маҳфуз дар ин қитобхона ба қуруни ёздаҳ-дувоздаҳ тааллуқ мегиранд. Дар канори ин, ҷанд нусхай нодири хаттии мунҳасир ба фард ва ягонае низ дар ин ҳазина ҷой дорад, ки аз рӯи иттилои дар онҳо омада ба қалами ҳуди нависандагони осор тааллуқ доранд ва дар саҳифаҳои муҳталифи осор ҳатти нигорандай он ба назар мерасад. Аз ҷумлаи ин кутуб «Лугати Алии Сафӣ»-и Фаҳриддин Алии Сафӣ, «Зафарнома»-и Бадруддин Каҷмири (XVI), «Чанғномаи таворих»-и Мир Рабеъ ибни Мир Ниёз (XVIII), «Таърихи манзума»-и Имомалӣ Қундузии Комӣ, «Тазкирату-ш-шуаро»-и Ҳоҷа Неъматуллоҳи Муҳтарам, «Ганчи шойгон»-и Абдурраҳим Тамқини Бухорӣ (XIX) ва гайра ба шумор мераванд. Гуфтани мумкин аст, ки ҳазинаи даснависҳои нодири мазкур яке аз бузургтарин дар миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Ҳамзамон, дар канори шумораи мазкури нусхаҳои хаттӣ ва ҷопи сангӣ бо ибтикори кормандони қитобхона айни замон 5680 адад нусхай электронии осори мазкур таҳия ва барои истифодаи умум қарор дода шудааст.

Бо ибтикор ва талошҳои пайвастаи кормандони институти мазкур то қунун бо истифода аз ин ҳазинаи бебаҳои нусхаҳои нодир кутуби фаровоне дар сурати осори адабиву таъриҳӣ, диниву мазҳабӣ,

бадей, ҷуғрофӣ, нучум ва амсоли ин тасҳех ва нашр шудаанд. Бояд гуфт, ки дар заминаи институти мазкур шуъбаи матншиносӣ ва нашри осори адабӣ амал меқунад, ки самти аслии фаъолияти он таҳия ва ба нашр омода кардани мутуни илмиву интиқодии осори классикони форсӯ тоҷик ба шумор меравад ва гуфтан мумкин аст, ки то кунун нашрҳои илмӣ-интиқодии осори Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Шайх Аттор, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ чоп шудаанд. Дигар аз самтҳои муҳими фаъолияти ин шуъба ба таҳия ва анҷоми нашрҳои оммавӣ марбут аст, ки то кунун осори намояндагони адабиёти классикии форсӯ тоҷик Масъуди Саъди Салмон, Файзи Кошонӣ, Шамси Табрезӣ, Имлои Бухорӣ, Маҳмуди Шабистарӣ ва дигарон ба чоп расидаанд ва корҳои муҳим дар ин ҷода идома дорад. Дар самти таҳияи матни тазкираҳо, ки қисмати асосии нусхаҳои хаттии онҳо дар маҳзани китобии худи ҳазинаи мероси хаттӣ маҳфузанд, низ тадбирҳои зарурӣ ба амал пайваста шудааст. То кунун «Тазкирату-ш-шуаро»-и Мутрибии Самарқандӣ, «Тазкира»-и Малеҳои Самарқандӣ ва амсоли ин ба чоп расидаанд. Аммо ёдоварӣ бамаврид аст, ки дар қатори ин тазкираҳои Нематуллоҳи Мӯҳтарам, Абдуллоҳочаи Абдӣ ва дигар ба сурати матни илмӣ-интиқодӣ низ аз сӯи кормандони ин муассисаи бонуфузи илмӣ интишор ёфтааст, ки бар пояи онҳо корҳои шоёни илмӣ-тадқиқотӣ ҷараён дорад. Ҳамзамон ёдоварӣ бамаврид аст, ки дар баробари ин тазкираҳо осори маъруфи адибони классики форсӯ тоҷик, ҷун Сайфи Исфарангӣ, маснавиҳои Низомии Ганҷавӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ ва дигар адибону мутафаккирони форсӯ тоҷик чи ба сурати факсимайлӣ ва чи дар шакли матни илмӣ-интиқодӣ бо ҳати форсӣ нашр шудаанд, ки ҳамагӣ имрӯз мавриди истифодаи умум қарор доранд.

Тайи чанд соли охир дар назди институти мазкур шуъбаи тадқиқ ва нашри осори илмӣ ба нашри маҷмӯи ёдгориҳои хаттии таърихии илму фарҳанг таҳти унвони «Ганчи шойгон» машғул аст, ки он дар назар аст, дар 50 ҷилд рӯи чоп ояд. То кунун силсилае аз мутуни илмӣ, осори фалсафӣ, ирфонӣ ба чоп расидаанд, ки аз ҷумлаи онҳо «Таърихи Табарӣ», «Зоду-л-мусофирин»-и Носири Ҳусрав «Кимиёи саодат»-и Имом Муҳаммади Ғаззолӣ, «Равзату-с-сафо»-и Мирхонд, «Меъёру-т-тадайюн»-и Аҳмади Доғонӣ ва амсоли ин маҳсуб мебошад ва бахши аъзаме аз ин гуна матнҳо айни замон омодаи нашр гардидаанд. Аз муҳимтарин иқдоми дигаре, ки дар ин замина дар ин маҳзани илму маърифат аз сар гирифта шуд, нашри тарҷумаи тоҷикии китоби муқаддаси «Куръон» мебошад, ки бо ибтикори донишманди равоншод Муҳаммадҷон Умаров сурат гирифт.

Яке аз муҳимтарин корҳои судманди дигаре, ки дар ин ҷода ба поён бурда шуд, тавсифи илмии дастнависҳои тоҷикиву форсӣ маҳсуб меёбад. Ҳамзамон, феҳристи мухтасари дастнависҳои тоҷикиву форсии Захираи дастхатҳои шарқии АИ ҶТ дар чор ҷилд, феҳристи мухтасари дастнависҳои арабӣ дар се ҷилд мураттаб гардидааст, ки ин осор низ дар матншиносӣ ва нусхапажӯҳӣ муҳим ба шумор мераванд.

Мурур ба ҷараёни таҳаввулоти адабӣ дар ҷанд соли охир нуктаеро мусаллам мегардонад, ки дар қиболи қасби равнақи равандҳои адабиётшиносӣ, рушду нумӯи фазои маънавии ҷомеа, масоили матншиносӣ, тасҳех ва нашри осори адабӣ низ рӯ ба пешрафтҳои тоза оварда, тамоюлҳои матлубро соҳиб мешавад. Ҳарчанд заминаҳои ташаккули матншиносӣ дар қаламрави адабиётшиносии тоҷик сарҷашмаҳои сабобе аз замони Шӯравӣ дорад ва иқдомоти навоварони ин арса, ҷун устодон Абдулғанӣ Мирзоев, Ҳолиқ Мирзозода, Аълоҳон Афсаҳзод, Расул Ҳодизода ва дигарон то қунун ба ҳукми дастуроти раҳнамоянда дар ҷодаи шинохти мутуни осори адабӣ ба кор мераванд, аммо татаввури бемайлони ин раванд бар асари рӯ ба роҳ гузоштани ҷандин иқдомоти тоза эҳсос мешавад. Ҳоса, нашри силсилаи «Ахтарони адаб», ки, бешак, як тамоюли қобили мулоҳизае дар тасҳеху таҳияи нашри осори адабӣ ба шумор меравад, ки то қунун намунаҳоро аз осори суханварони гузаштаи мо ба дasti хонанда расонидааст.

Зимнан, лузумоте бар таъкиди нуктае ҷой дорад, ки ҳарчанд майлони тасҳехи матни адабӣ ба шеваи оммавӣ бештар дар ҳавзаи адабиётшиносии имрӯзи мо, ҷидар сурати нашри комил ва ҷидар шакли мунтаҳаби осор ҷойгоҳи муҳиме қасб намудааст, аммо ба назар мерасад, ки тамоюли нусхашиносӣ, татбиқи шеваҳои муқаддами матншиносӣ ва тасҳехи мутуни адабӣ батадриҷ муваффақона ба кор гирифта шуда истодаанд, ки нашри силсилаи осори адабӣ дар давоми ҷанд соли охир ба ҳақиқати ин амр таъкид меварзад. Ба таъбири дигар, дар даврони соҳибистиклолии Тоҷикистон шеваи тасҳех ва таҳияву нашри мутуни илмӣ-интиқодӣ равнақи тоза қасб намуда, шеваҳои қобили мулоҳиза ба миён омаданд. Ҳоса, нигориши тавзехоти муфассал дар заминай муқобала ва қиёси нусха ва нашрҳои мухталиф, шарҳу тафсири муарработ ва вожагону таъбирҳои мушкил нуғузи хосаеро дарёфт намуд, ки ин амри муҳим дар маърифати матолиби аҳли сухан ва адабу ирфон нақши бориз гузошт. Ин ҷо метавон ба унвони намуна ҷанде аз ин гуна осори тасҳехшударо муаррифӣ намуд, ки аз ин шеваҳои муқаддами матншиносӣ бархурдор мебошанд. Нахуст анҷоми тасҳехи китоби «Синдбоднома»-и Захирии Самарқандӣ ба қӯшиши

денишманди соҳибноми тоҷик Ҷумъабой Азизқулов мебошад, ки бар асоси се нусха анҷом ва интишор ёфт. Тасҳехкунандаи матни китоби мазкур нахуст нашри истамбулии асарро, ки соли 1948 бо эҳтимоми Аҳмад Оташ бар мабнои нусаҳи мавҷуд дар китобхонаҳои Туркия сурат гирифтааст, ба асос гирифта, дар ҷараёни кори худ, ҳамзамон, аз як нусҳаи ҳаттии мӯътабари маҳфуз дар китобхонаи пажӯшишгоҳи ҳоваршиносии ба номи Берунии Академияи илмҳои Ӯзбекистон дар шаҳри Тошканд, ки бо шумораи 9318 нигоҳдорӣ мешавад, истифода кардааст. Дар қанори ин, зимни тасҳехи матни «Синҷоднома» устод Ҷумъабой Азизқулов нашри ҷадиди ин асар дар Ҷумҳурии Исломии Эронро, ки бо эҳтимоми доктор Муҳаммадбоқири Камолиддинӣ дар муассисаи Маркази «Мероси мактуб» дар соли 1381 сурат гирифта, низ дар иҳтиёр доштааст. Нашри «Синҷоднома» ба аввалин бор бад-ин сурати такмилай муфассали матнӣ, ҳавошӣ ва таҳқиқ дар Тоҷикистон сурат гирифтааст, ҳарчанд аз ин қабл ҳуди мусаҳҳехи китоби мазкур ҷанд маротиба гузидai онро ба зевари табъ дароварда буд. Маҷмӯан, ин нашри «Синҷоднома» ва пажӯшиши бар мабнои матни он анҷомдодаи устод Ҷумъабой Азизқулов аз ҷумлаи ибтикороти муҳиммӣ дар матнишиносии осори классикии форсӣ дар Тоҷикистон ва таҳқиқе пурарзиш дар шинохти қайфияти сабки таълиф, сарчашмаҳои зуҳури ин асар дар адабиёти пешин ва маърифати бадеии достонҳои дилангези он ба унвони беҳтарин достонҳои тамсиливу бадеии адабиёти форсӣ маҳсуб мешавад.

Дигар аз ҷунин намунаҳои тасҳехи матни таҳияи китоби ҷовидонаи Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ «Нафаҳоту-л-унс» мебошад, ки ба қӯшиши устодони Доғишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров Баҳром Мирсаидов ва Мӯътабар Оқилова зери назари академик Ноҳирҷон Салимӣ соли 2012 рӯи чоп омад. Коре, ки устодони Доғишгоҳи давлатии Ҳуҷанд дар амри таҳияи ин китоби мӯътабар анҷом доданд, воқеан қӯшиши нахустин дар нашри мукаммали ин тазкираи пурарзиш дар Тоҷикистон маҳсуб мейбад, зоро қабл аз нашри ин китоб дар соли 1990 бо ибтикори денишмандони тоҷик Алӣ Муҳаммадиев ва Асрор Раҳмонов танҳо гузidaи «Нафаҳот» ба дasti чоп расида буд. Аммо он чӣ қобили мулоҳиза ва таъқид аст, дар пешгуфтори ин гузida пажӯшишгари тоҷик Алӣ Муҳаммадиев роҷеъ ба нусҳашиносии «Нафаҳот» дар Тоҷикистон изҳори назар намудааст, ки дар нашри ҷадид мураттибони китоб тавассути муаррифии ин нусаҳ ба асли онҳо даст ёфта, зимни кори хеш аз ҷандеи онон мустафид шудаанд. Аз ин рӯ, кори анҷомдодаи ин устодон, ки бар асоси ду нусҳаи ҳаттӣ ва ду нашри чопии китоб сурат гирифтааст,

нахустин нашри мукаммали «Нафаҳот»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ дар Тоҷикистон ба шумор меояд, ки бар он, албатта, феҳристи ашхосу амокин, лугот ва нукоти дигаре афзудаанд.

Боз бояд аз «Девон»-и Рӯдакӣ дар таҳия, тасҳех ва сарсухану ҳавошии Қодирӣ Рустам ёдовар шуд, ки нахуст соли 2007 дар Олмотӣ ва соли 2015 тариқи интишороти «Буҳоро» дар Душанбе ба чоп расид. Гуфтанист, ки танҳо баҳши тавзеҳот, феҳристи муҳтасари кутуб ва вожаҳо дар 204 саҳифа мундариҷ аст, ки ин амр ба заҳамоти таҳиягари матни девон дар шинохти ҳар чӣ бештари матолиби ашъори устод Рӯдакӣ таъкид меварзад. Барои хонанда низ мутолеаи он дар гушиши хеле аз гираҳҳои ашъори Одамушшуаро ва таъмини сиҳҳатии матни ашъор қӯмак хоҳад намуд. Муқаддимаи мураттиб, ки дар 26 саҳифа иншо шудааст, низ аз ҳамин гуна фазилатҳои илмӣ бархурдор мебошад.

Баъдан, маснавии «Гулшани роз»-и Маҳмуди Шабистарӣ ба қӯшиши Шодимуҳаммад Сӯғизода дар соли 2015 таҳия ва нашр гардид, ки он низ бо баҳрагирӣ аз чунин шеваҳои муфиди тасҳехи мутуни адабӣ ба қалам омадааст. Шоистаи тазаккур аст, ки дастрасии мусаҳҳех ба нусхаҳои ҳаттӣ ва чопии маснавии «Гулшани роз» ва маҷмӯи шурӯҳи нигошташуда бар он имкон додааст, ки дар ҷараёни кори худ аз ағлаби онон баҳрабардорӣ намояд. Тавре муҳаққик дар пешгуфтори матни таҳияшуда иброз медорад, «дар омода намудани ин маснавӣ ба ҳатти кирилӣ матни Алиқул Маҳмуди Баҳтиёри, ки дар замимаи «Мафотеху-л-эъҷоз фӣ шарҳи «Гулшани роз»-и Шайх Шамсуддин Муҳаммади Лоҳичӣ чоп шудааст, асоси кор пазируфта шуд ва низ аз мутуни дигари қаламию чопӣ ва ҳамчунин аз шарҳҳои марбут ба ин маснавӣ истифода шуд. Дар ҷанд маврид барои такмил ва ташхиси бархе вожаҳо ва таъбирҳо, нусхай қаламии «Гулшани роз», ки дар Ганҷинаи дастнависҳои Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси ҳаттии ба номи Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №4791 маҳфуз аст, мавриди истифода қарор гирифт». Афзун бар ин, муҳаққик дар ҷараёни таҳияи матн бар ҳошияни сафаҳот тавзеҳоти муфассале нигошта, ки он дар мақоми як шарҳи мустақил бар китоби мазкур аз сӯи таҳиягари матн маҳсуб мешавад, зеро аксари вожагону таобир бар пояти корбурди матолиби фарҳангҳои ирфонӣ аз диди пайванд ба тасаввуф, фалсафа ва ирфон шарҳу тавзех ёфтаанд.

Дар ҳавзai илмии Ҳуҷанд кори тасҳех ва таҳияи мутуни адабиву илмӣ ба фаъолияти густардаи Маркази Пажӯҳиши тамаддуни давраи Сомониён такя мекунад, ки он соли 1998 таъсис ёфта, дар

фосилаи начандон тӯлонии мавҷудияти хеш ба рушди матниносии тоҷик нақши муассире гузошт. Дар навбати аввал ба истиқболи ҷаҳони 1100 - солагии Ҷавлати Сомониён бо кӯшиши донишмандони соҳибноми узви ин марказ Сайдулло Абдуллоев, академик Носирҷон Салимӣ, профессор Низомиддин Зоҳидӣ, Абдуҷамол Ҳасанов, дотсентон Нуруллоҳон Ғиёсов ва Незматулло Ҷӯраев силсилаи мутуни таъриҳӣ, ки аз салтанати Сомониён нақл мекунанд, дар ду мӯҷаллад ба чоп расиданд. Ҳамзамон, бо ибтикори бевоситаи академик Носирҷон Салимӣ дар ду мӯҷаллад намунаҳои осори насрори давраи Сомониён зери унвони «Мероси Оли Сомон», «Сафарнома»-и Носирӣ Ҳусрав тасҳех ва нашр гардиданд. Бо ибтикори устоди фақид Абдулмансуни Насриддин матни «Девон»-и устод Рӯдакӣ ҳамзамон бо мақолоти пурарзише дар рӯдакишиносӣ мунташир гардид, ки ҳамагӣ аз ҷойгоҳ ва аҳамияти баланде дар матниносӣ бархурдоранд. Бо кӯшиши академик Носирҷон Салимӣ, профессор Низомиддин Зоҳидӣ, Абдуҷамол Ҳасанов, дотсент Нуруллоҳон Ғиёсов дар ду ҷилд китоби мӯътабари «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» тасҳех ва таҳияву нашр гардид, ки аз ҷумлаи корҳои муҳими Марказ дар рушди матниносии амалии тоҷик эътироф мешавад.

Албатта, корномаҳои ин Маркази бонуфузи илмӣ дар ҷабҳаи таҳқики фарҳангӣ адабиёти даврони Сомониён хеле бузург ва суруданист, ки ин ҷо имкони баррасии муфассали он бар иқтизози дигаргунии ҳадафи ниғориши мо мавҷуд нест, чун мо аслан ба нақши он дар рушди матниносӣ таваҷҷӯҳ доштаему бас. Танҳо зикри яке аз бузургтарин корномаҳои он таҳия ва нашри «Донишномаи Сомониён» маҳсуб меёбад, ки аз бузургтарин донишномаҳои таҳассусӣ дар қишвар ба шумор омада, муаллифони он – кормандони аслии ин марказ ба гирифтани ҷоизаи байналмилалии «Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон «Пайванд», бунёди «Рӯдакӣ» (Фаронса) ва «Манучехри Фарҳангӣ» (Испания) гардиданд.

Ҳамин тавр, тайи даҳсолаҳост, ки шеваҳои муҳталифи марсум дар матниносии амалии Тоҷикистон дар ҳавзаи илмии Ҳуҷанд дар таҳияи мутуни зиёде ба кор гирифта мешавад, ки ба андешаи мо омили аслии тарвиҷи он ба миён омадани заминаҳои назарии матниносӣ дар ин муҳити илмӣ бо ибтикори устоди равоншод Абдулмансуни Насриддин маҳсуб меёбад. Профессор Абдунаబӣ Саторзода барҳақ устод Абдулмансуни Насриддинро бунёдгузори матниносии назарӣ унвон додаанд ва ин, пеш аз ҳама, ба зуҳури ҷондии корномаҳои бузурги илмии ин донишманди фарҳехта пайванд мегирад. Нашри китоби мӯътабари илмии устод «Матниносии осори

адабӣ», ки ду маротиба (солҳои 2008 (Хучанд), 2011 (Душанбе) нашр шудааст, шореҳи ростини мақоми воқеии устоди бузурги мо дар пайрезии матншиносии назарии тоҷик маҳсуб меёбад. Корбурди ҳамин шеваҳои назарии илмӣ дар таҳия, тасҳех ва нашри осори адабӣ, ки аз сӯи донишманди соҳибноми тоҷик пешниҳод шуданд, бевосита дар худи Доnihgoҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Faфуров пояҳои матншиносии амалиро таҳқим бахшид ва устодони соҳибноми ин боргоҳи маърифат аксар ин усулҳои мӯътабар ва муқаддамро дар ҷараёни кори худ муваффақона истифода намуданд. Дар натиҷа дар фосилаи қӯтоҳи баъд аз нашри китobi «Матншиносии осори адабӣ» ҷандин намунаҳои хуби тасҳехи мутуни адабиву илмӣ рӯи кор омаданд, ки метавон ба ҷанде аз корномаҳои илмии олимон дар ин ришта ишорат намуд, ки бевосита шогирдон ва ҳамкорони устод онҳоро сомон бахшидаанд. Тасҳех ва нашри «Девон»-и Камоли Хучандӣ аз сӯи шогирдони бевоситai устод Абдуҷаббори Суруш ва Сайдурон Саидов дар соли 2011 бо истифода аз ҷандин нусхаҳои мӯътабари ҳаттӣ ва китобӣ аз ҷумлаи яке аз ҷунин пайкорҳо дар матншиносии амалӣ маҳсуб меёбад. Соли 2015 бошад Абдуҷаббори Суруш бори дигар ба матни қаблан тасҳехшуда таҷдиdi назар намуда, бо илова ва муқаддими муғассал ин «Девон»-ро ба ҳати форсӣ ва сириллик рӯи чоп овард, ки аз беҳтарин ва мукаммалтарин нашрҳои ҷевони шоир дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Ҳамзамон, таълиф ва нашри «Фарҳанги ашъори Камоли Хучандӣ» аз сӯи ин шоири тавонои тоҷик корномаҳои бештар аз бистсолаи ӯро дар арсаи камолшиносӣ муқаррар намуд, ки бешак, арзиши ин фарҳанг дар тасҳех ва нашри «Девон»-и Камоли Хучандӣ низ шоистаи таъқид аст, ҷун аксари абӯт қабл аз шарҳу тавзехи ҷаҳони мавриди назар дар ин фарҳанг нахуст бар пояи муқобала ва муқоиса бо нусхаҳо тасҳех шудаанд. Баъдан, худи ҳамон сол нашри мукаммали «Девон»-и Насибхон Туғрали Аҳорорӣ бо қӯшиши муаллифи ин мақола низ дар ду ҳат – форсӣ ва сириллик бар асоси нашри чопи сангии соли 1916 ва муқобалаву муқоиса бо нашрҳои дар Тоҷикистон анҷомёфтаи осори шоир рӯи чоп омад, ки бар он бо такя бар шеваҳои муқаддами матншиносӣ муқаддима ва тавзехоти муғассал афзуда шудааст. Аз сӯи дигар, аз шогирдони мактаби илмии устод Абдулмансони Насриддин Мавлуда Нематова дар соли 2015 «Девон»-и Шайдои Хучандӣ тасҳех ва нашр гардид, ки ин амр аз идомаи фаъолиятҳои босамари шогирдони мактаби устод ва татбиқи шеваҳои сабити пешниҳоднамудаи эшон дар тасҳехи мутун паём мерасонад.

Чои эътироф аст, ки таъсиси Муассисаи давлатии «Маркази ил-

мии Камоли Хуҷандӣ» бо ибтикори Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар амри татбиқи ин меъёрҳо ва усулҳои мӯътабари матншиносӣ ва шинохти нусаҳи хаттӣ нақши муассир гузашт. Роҳбарии Марказро фарзанди рашиди устод Абдулмансуни Насриддин, ки бешак, аз шогирдони бартари мактаби матншиносии қиблагоҳи хеш маҳсуб меёбад, профессор Фахриддин Насриддинов бар дӯш гирифт.

Наҳуст бояд ба як нукта ишорат намуд, ки дар заминаи таъсиси ин Марказ буд, ки бо пуштибонии молии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бештар аз 100 нусха китобҳои дастнавис ва чопи сангӣ аз мардум ҳаридорӣ гардида, дар Ҳона-музейи Камоли Хуҷандӣ ба унвони намунаҳои беҳтарин осори хаттии ниёғон ворид гардида, ҳамакнун маҳфуз дошта мешаванд. Со-ниян, бо истифода аз ҳамин шеваҳои муқаддима матншиносӣ дар фосилаи начандон тӯлонӣ ҷандин намунаҳои мутуни илмиву адабӣ тасҳех ва таҳияву нашр гардианд, ки аз ҷумлаи онҳо «Тазкирату-шшуаро»-и Давлатшохи Самарқандӣ, «Рисолаи Сипаҳсолор»-и Фаридуни Сипаҳсолор, «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ, «Девон»-и Ҳаёлии Бухорӣ ва амсоли ин ба шумор меояд. Ҳар яке аз ин осор бо ҳамон равишҳои қобили истиқбол ва муфид дар матншиносӣ ва бо нигориши тавзехи матолиби душвор тасҳех ва таҳия шудаанд, ки ҳамагӣ аз густариши матншиносии амалӣ паём мерасонанд.

Дар канори ин фаъолиятҳо устодони дигаре дар ин ҳавза ба рушди матншиносии амалӣ мусоидат мекунанд, ки ин ҷо метавон ба таври маҳсус ба саҳми ҷандин нафар аз забоншиносон ишорат фармуд. Ҳанӯз ҷанд сол қабл профессор Абдуҷамол Ҳасанов матни асари маъруфи ҷуғрофии асри X «Худуду-л-олам»-ро бар асоси нусҳаи таҳиянамудаи Минорский ва муқобала бо ҷанд нашрҳои дигари эрониву афғонистонии ин китоб тасҳех намуданд, ки аз тарики силсилаи «Точнома»-и Китобхонаи Миллии Тоҷикистон дар соли 2014 интишор ёфт. Арзиш ва аҳамияти кори анҷомдодаи ин донишманди номвар, пеш аз ҳама, дар он зуҳур мекунад, ки дар баробари ба поён бурдани кори сангини таҳияи матни бузург ва гаронсанги ин асар таълиқоти анҷомдодаи профессор В. Минорскийро бо таълиқоти ду нашри қобулий ва эронии китоб мавриди муқоиса ва муқобала қарор дода, дар баробари ислоҳи галатҳо маҷмӯан аз ҳар се нашр як таълиқоти муфассалеро ба вучуд овардааст, ки дар қашфи матолиб ва шинохти мағоҳими фаровони ҷуғрофии қуруни вусто саҳми муносибे хоҳад дошт.

Аз дигар олимони забоншинос, ки дар кори матншиносии амалӣ

низ саҳми барчастаеро нишон медиҳанд, дотсент Нуруллохон Фиёсов мебошад. Фаъолияти Нуруллохон Фиёсов ба кори тасҳехи мутун, бешак, ба анҷоми маஸъулиятҳои бузурги илмии эшон дар Маркази пажӯхиши тамаддуни давраи Сомониён пайванд мегирад, ки нукоте қаблан дар ин бора таъкид шуд. Зери раҳнамоии эшон бори аввал фарҳангҳои «Фаҳри Қаввос»-и Қаввоси Фазнавӣ (2003, таҳияи матн аз М. Ҳочаева ва С. Саидов), «Сурмаи Сулаймонӣ»-и Тақиуддини Авҳадӣ (2006, таҳияи матн аз Ф. Фиёсова) ба чоп расиданд. Баъдан дар соли 2013 бо қӯшиши бевоситай худи эшон «Донишномаи Қадархон»-и Ашраф ибни Шараф ал-Музакир ал-Форукӣ ба сурати факсималӣ нашр гардид, ки ҳамчун фарҳанг аз сарчашмаҳои мӯътабар эътироф гардидааст. Бар асоси татбиқи шеваҳои муқаддами матншиносӣ солҳо дар таҳия ва тасҳехи нахустин фарҳанги форсӣ – «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ заҳмат кашидааст, ки ҳамин сол бо тавзехи муфассал ва пешгуфткор нашр гардид. Илова бар таълиқоти муқаммал дар ин китоб Нуруллохон Фиёсов дар баробари мавриди муқобала қарор додани нашру нусхаҳои мухталифи асар матолиби онро бо фарҳангҳои дигар низ қиёс намудааст, ки ишороти дар ин замина дар тавзехот рафта қобили аҳамият мебошанд. Фузун бар ин, ба қӯшиши бевоситай мавсуф матни таърихномаи мӯътабари қуруни вусто «Тарҷумаи Таърихи Яминӣ»-и Ҷурғодиконӣ ва «Маноқиби И моми Аъзам» тасҳех ва бо таълиқоту ҳавошӣ нашр шудаанд, ки ҳамагӣ ба пайкорҳои шоистаи ин донишманди тоҷик дар кори равнақпазиии матншиносии амалӣ таъкид меварзанд.

Бо шарофати соҳибистиқлолии Тоҷикистон давоми 25 соли охир ба вучуд овардани робитаҳои китобхонавӣ бо муассисаҳои бузурги китобшиносӣ ва китобхонаҳои бонуфузи ҷаҳон барои ғановати маънавии ин марказҳои ҳифзи осори ҳаттӣ ва ташаккули равобити китобӣ мусоидат ҳоҳад намуд. Яке аз ҷунин китобхонаҳои бонуфуз маъруф ба «Китобхонаи Ганҷбахш» мебошад. Дар ҷараёни сафари кории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомали Раҳмон дар таърихи 11-13 ноябрини соли 2015 яке аз санадҳое, ки ба имзо расид, Барномаи ҳамкорӣ байни Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои тадқиқоти илмӣ ва саноати Вазорати илм ва технологияи Ҷумҳурии Покистон маҳсуб мёёбад, ки дар асоси он ҳамкории судманди илмӣ ҷараён гирифта истодааст. Яке аз самтҳои муҳими ҳамкорӣ истифода аз ғанҷинаҳои ҳаттии китобхонаҳои қишварҳост, ки ҳамакнун ҷиҳати татбиқи муваффақонаи ин санади муҳим бо қӯшиши бевоситай Сафири Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Покистон Шералий Ҷононов барои дастрас шудани нусхаҳои электронии

хеле аз дастнависҳои нодир иқдомоти шоёне аз сар гирифта шуда, баҳаше аз он осор ба Китобхонаи Миллии Тоҷикистон, ба китобхонаи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, китобхонаи Муассисай давлатии «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ» дастрас шуданд. Аз ҷумла, бо ибтикори бевоситаи намояндаи дипломатии Тоҷикистон нусхаҳои нодири Ҷевони Камоли Хуҷандӣ аз китобхонаҳои мухталифи қишвари Покистон ба «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ» ба сурати электронӣ дастрас шуданд. Ҳамзамон, ҷандин нусхаҳои электронии Ҷевони Бедил, Ҷевонҳои Сайфи Исфарангӣ, Алишери Навоӣ, Қуллиёти Ҷомӣ, маҷмӯаи осори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, матни таъриҳномаҳои мӯътабари «Ақбарнома», «Ҷаҳонгирнома», маҷмӯаи осори ирфонии намояндаи барҷастаи адабиёти тасаввуфи асри ҳафтдаҳ Ҳазрати Султон Муҳаммади Бӯва монанди ин аз китобхонаҳои мухталифи ин қишвар ба муассисаҳои илмии Тоҷикистон, аз ҷумла китобхонаи электронии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дастрас шуданд, ки имрӯз ахли таҳқиқ аз он нусхагӣ ҳаттӣ фаровон истифода мекунанд. Бо мусоидати бевоситаи Сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Покистон ҳамкориҳои илмии муассисоти илмии қишвар, хоса Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар самти нусхашиносӣ ва тасхехи мероси ҳаттии ниёғон бо китобхонаи мӯътабари «Ганҷбахш» ба роҳ монда шуд. Бояд тазаккур дод, ки воқеан китобхонаи Ганҷбахш, ки шоиста аст, барои хонандагони тоҷик бештар муаррифӣ шавад, ҳазинаи беназири ганҷинаҳои осори ҳаттии ниёғони мо маҳсуб мегардад. Айни замон дар маҳзани ин китобхона беш аз 30 ҳазор унвон китоби чопӣ, 22 ҳазор номгӯи нусхай ҳаттӣ, 8788 номгӯи нусхай китобҳои чопӣ ва камёб мавҷуданд, ки ҳар яке аз қимат ва арзиши шоистае барҳурдоранд. Китобхона ба ифтихори нахустин нависандай форсинавис ва орифи номовар дар Шибҳи Қораи Ҳинд, Абулҳасан ибни Алӣ ибни Ҷуллобии Хуҷвирий, муаллифи «Қашғу-л-маҳҷуб»-аз аввалин намунаи насли ирфон мусаммо бар «Ганҷбахш» шуда, зоро ин нависандай мутасаввифи форсӣ бо исми Дото Ганҷбахш низ маъруф будааст. Китобхона дар соли 1350 ҳичрӣ, мутобиқ ба 1971 милодӣ таъсис ёфтааст. Маҷмӯаи нусхагӣ ҳаттии мавҷуд дар он аз ҷониби феҳристшиносӣ маъруфи эронӣ устод Аҳмади Мунзавӣ дар чаҳор ҷилд зери унвони «Феҳристи нусхаҳои ҳаттии китобхонаи Ганҷбахш» феҳристнависии тафсилӣ шудааст. Баъдан ба унвони мулҳақот устод Орифи Навшоҳӣ – донишманд ва муҳаққиқи соҳибноми покистонӣ мучаллади панҷуми ин феҳристро афзудааст. Тавассути истифода аз ҳазинаи нусхаҳои ҳаттии ин китоб-

хона дар чанд соли охир нусахи мұтабари девони чандин шуарой ношинохта ва осори мухталифи адабиву ирфонй муаррифй ва нашр шудааст. Яке аз онҳо нусхай хаттии ягонаи шарҳи Девони Бедил аст.

Нусхай шарҳи Девони Бедил, ки ҳовии тағсирі ғазалҳои бо радифи «алиф» иншогардида мебошад, аз 259 сағфа иборат аст ва бо шумораи 7818 нигаҳдорй мешавад. Ҳамзамон, тариқи вусъати чунин ҳамкориҳо бо ин китобхонаи бонуғуз аз тариқи мусоидати Сафорати кишварамон дар Покистон як нусхай мұтабари «Девон»-и Мирзо Абдулқодири Бедил низ дастрас гардид. Дар канори ин нусха тавассути ба роҳ мондани ҳамкориҳо гунаҳои электроний осори дигаре аз мероси хаттии ниёгон дастрас шуд, ки минбаъд дар кори тасҳеху таҳия ва нашри онҳо ҳамаҷониба иқдом ҳоҳад шуд. Ҳамакнун феҳристи нусхай хаттии аксари китобхонаҳои мавҷуд дар ин кишвар бо мусоидати сафорати Тоҷикистон дар Покистон дар сурати электроний ба даст расидааст, ки барои анҷоми корҳои нусхашиной ва иттилоърасонӣ дар заминаи мавҷудияти мероси хаттии ниёгон дар китобхонаҳои ҷаҳон низ муғид буда, ҷиҳати таълими фанҳои маҳсуси «Матншиной», «Нусхашиной» ва маҷмӯан таърихи адабиёти тоҷик босамар истифода ҳоҳанд гардид.

Айни замон бо мусоидати намояндагиҳои дипломатии кишвар дар чандин мамлакатҳои дигар низ чунин майлонҳои ҳамкорӣ дар ҷодаи дастрасӣ ба нусхай мұтабари осори классикӣ, мероси хаттии ниёгон ба роҳ монда мешавад. Дар ин замина метавон ба чандин ташабbus ва иқдомҳои Сафорати Тоҷикистон дар Ҳиндустон низ төъдоде аз нусхай хаттии «Девон»-и Камоли Ҳуҷандӣ ба Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Ҳуҷандӣ» дастрас гардида, ҳамзамон, бо дарҳости кафедраи адабиёти классикии тоҷик чанд адад девонҳои шуарой форсизабони Ҳиндустон дарёфт ва ирсол шуданд, ки дар амри иҷрои ин корномаҳои муҳим хидмати бевоситаи Сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҳиндустон – Мирзошариф Ҷалолов сутуданист. Айни замон барои таҳқими ҳамкориҳо бо китобхонаҳои ин кишвар низ заминаҳо фароҳам омадааст ва аллакай барои истифода аз маҳзани китобии бархе аз ҳазинаҳои нусхай хаттӣ тариқи мусоидати бевоситаи сафорати кишварамон номаҳои ҷавобӣ бо пешниҳоди номгӯ ва шумораи нусхай хаттии Девони Бедил ва шоиҷони дигари форсизабон расидаанд ва ин моро барои таҳқими бештари пайвандҳои илмӣ дар заминаи фароҳамоварӣ, таъсис ва ташкили як ҳазинаи бузурги китобхонаи электроний нусхай хаттӣ дар назди донишгоҳҳо ё муассисаҳои илмии кишвар, хоса Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров итминон ҳоҳад бахшид.

Дар маҷмӯъ, бо нигоҳе иҷмолӣ ба ҷараёни ташаккули матншиносии назарӣ ва амалӣ, тасҳех ва таҳияву нашри мероси ҳаттӣ дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон метавон бар ин нукта мусаллам шуд, ки воқеан фазои мусоиди сиёсиву иқтисодӣ дар мамлакат ба рушди куллияи равандҳои ҳаёти чомеа муассир омад, ки дар ин миён илму маориф, адабиёту фарҳанг низ дар канор намонданд. Ҳоса, корбурди шеваҳои муқаддами тасҳех ва нашри осори адабиву илмӣ, таърихнома ва монанди ин, татбики усуљҳои собити таҳқиқоти илмӣ ва нақду баррасии мероси гузаштаву имрӯз аз муҳимтарин тадбирҳои пешқадаме маҳсуб мешаванд, ки маҳз истиқлолият ба унвони неъматҳое аз вучуди хештан бар ин ҷараёнҳои илмиву маърифатӣ эҳдо намудааст. Албатта, дар як нигоштае муҳтасар наметавон қуллияи корномаҳои дар ин арса баанҷомрасидаро шарҳу тафсир намуд, вале он чӣ аз ин баррасихо равshan мегардад, моро мутмаин мегардонад, ки масъалаи таҳқиқ, таҳия ва тасҳеху нашри мероси ҳаттии ниёғон маҳз бевосита бо раҳнамоӣ ва ҳидоятҳои Пешвои миллат дар Тоҷикистон ба як самти муҳим ва пешқадами матншиносии ҷаҳонӣ бадал мешавад ва ҳамакнун ин шароити мусоид ба мо имконият фароҳам оварда истодааст, ки дар фикри таҳияи мутуни илмӣ-интиқодии осори ниёғон бошем ва, дар канори ин, бар пояи равнақи ҳамкориҳои судманд миёни муассисаҳои илмӣ ва марокизи нусаҳои ҳаттӣ, инчунин китобхонаҳо ҷиҳати фароҳамоварӣ ва таъсиси бонки нусхаҳои электронии мероси ҳаттии ниёғон иқдом намоем. Дар ин сурат имкон фароҳам меояд, ки кори матншиносии амалии осори адабӣ ва ҳамзамон таҳқиқу нашри мероси ҳаттии ниёғон боз ҳам равнақи бештаре қасб намояд.

Нуруллохон Fuёсов¹

РУТАБЕ АЗ НАХЛИ ИСТИҚЛОЛ

Сабаби навиштани ин мақола конфронтес гашт, ки бо ибтико-ри Муассисай давлатии «Марказии илмии Камоли Хучандй» таҳти сарпарастии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таҳти унвони «Истиқлоният ва ташаккули нашрияҳои илмӣ-адабӣ» 2 июни соли 2016 дар Маркази фарҳанги шаҳри Хучанд барпо гардид. Бандаро ҳам шарафи суханронӣ дар ин конфронтес насиб гашт ва ҳамон рӯзҳо нияти хайри навиштани як мақолаи чамъбастӣ дар атрофи масоили дар конфронтес матраҳшуда пайдо шуда буд ва инак бо иноят ва ҳидояти созмондехӣ ҳама касу чиз ба умеди каме бошад ҳам хидмате дар назди рӯҳи бузургвори Шайх Камоли Хучандй ва алоқамандони қаломи илоҳии ўкардан чанд нуқтаи назари хешро рӯй қоғаз меорам.

Пеш аз ҳама, меҳоҳам дар бораи баргузории конфронтес фавқуззикр чанд сухан нависам. Аслан ҳар як конфронтес ба сари ҳуд падидаи хуб аст, зоро имконияти матраҳ соҳтани нуқтаи назари мутахассисонро сари масоили мубрам фароҳам меоварад. Вале конфронтес гузашта бо унвон ё ҳуд масоиле, ки мавриди таҳқиқу ифшо қарор дод, аз дигар конфронтесҳо фарқ мекард, зоро масъалаи бисёр муҳим, метавон гуфт заминаофарини ҳамагуна рушди илму адабу фарҳангро дар маърази муҳокима қарор дод. Ҳуди гузориши ин масъала ва аксари маърӯзахои ироашуда далели бориз ва ҷиддии рушди тафаккури илмии ҳавзаи Хучанд аст. Агар ин конфронтес муҳаррики боз ҳам вусъатёбии замина ва бавучудоии омилҳои дигари рушд, алалхусус, тақвияти боз ҳам бештари нақши нашрияҳои илмӣ-адабӣ дар рушди илму фарҳанг дар вилояти Суғд ва, умуман, Ҷумҳурии Тоҷикистон гардад, пас метавон гуфт, ки ҳавзаи илмӣ-адабии вилоят ба зинаи боз ҳам баландтари камолоти илмӣ-маънавии хеш расидааст.

Мусаллам аст, ки ташаккул ва тавсеаи илм вобастагии қавӣ аз ҷандин омилҳои айниву зеҳнӣ дорад, ки дар муқаддимаи онҳо истиқлоният ва фазои озоду муҳити созгор барои эҷодиёт меистанд. Истиқлонияти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 сол муқаддам ба даст омад ва он, дар навбати ҳуд, заминаҳои истиқлонияти иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмӣ, мағқуравӣ ва гайраҳоро ба вуҷуд овард. Бояд та-заккур дод, ки ҳар як навъи аз ин истиқлониятҳо ба осонӣ ва ҳуд ба

¹ номзади илмҳои филология, дотсент, ҷонишини сармуҳаррири мачаллаи илмӣ-назариявии «Ахбори ДДҲБСТ»

худ, бо вуҷуди будани истиқлолияти сиёсӣ, ба даст намеояд. Барои ин ҳам маҷмӯи омилҳои айниву зеҳнӣ мавҷуданд, ки танҳо дар сурати амалий шудан ва пиёда намудани онҳо заминаҳои ин анвои истиқлолият фароҳам меояд.

Бидуни шак, яке аз ҷунин омилҳо ташкили Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хучандӣ» мебошад, ки аз бузургтарин ҳодисаи илмӣ-фарҳангии вилоят дар солҳои охир маҳсуб мешавад. Дар хотир дорам, ки ҳанӯз аз охири солҳои 80-уми қарни гузашта ташкили ҷунин як марказ ва кӯшишҳои пайрезии ин орзу дар сатҳҳои гуногун карда мешуд. Ташкили утоқи Камоли Хучандӣ дар факултети суханшиносии ДДХ ба номи акад. Б.Faфуров дар рӯзҳои ҷашни 675-солагии шоир бо иштироки Сафири кабири ҶИЭ оғои Алиашраф Мұңтаҳиди Шабистарӣ, ба чоп омода намудани девони Камоли Хучандӣ, тадвини фарҳангӣ луготи ашъор, ташкили конфронтсу шабҳои эҷодӣ, чопи китобу маҷмӯаи мақолаҳо роҷеъ ба паҳлӯҳои гуногуни эҷодиёти Ҳоча Камол ва иқдомҳои дигар оҳиста-оҳиста, зина ба зина, моро ба ташкили ин муассиса овард, ки заманаи онро устодону адабони фарҳехтаи вилоят ва дар муқаддимаи эшон профессорон С. Асадуллоев, Э.Шодиев, А. Сайфуллоев, А. Насриддин, А. Абдусатторов, дотсент А.Давронов ва камолшиноси маъруфи мо Абдуҷаббор Шоҳахмад (Суруш) гузоштанд. Як нигоҳи сатҳӣ ба осору мақолаҳо ва девону фарҳангӣ ба чоп омоданамудаи эшон (Ниг. ба: 1; 2; 4; 5; 6; 10; 14; 15; 16; 20; 26; 33;) дар охири қарни XX ва ибтидои ин қарн коғист, ки дар бораи умқ ва паҳлӯҳои талоши илмии эшон дар рушди камолшиносӣ дар ҳавзаи илмии Хучанд тасаввуроти амиқе ҳосил қунем.

Муассисаи давлати «Маркази илмии Камоли Хучандӣ», барҳақ, самараи талошҳои пайвастаи эшон, нишоне аз амалишавии орзуви омоли ин олимон дар масъалаи тамаркузонидани ҷидду ҷаҳд дар риштаи камолшиносӣ ва рушди мудаввами он дар зодгоҳи Шайх Камол мебошад. Китобе, ки ин марказ таҳти үзвони «Муқаддимаи камолшиносӣ» баровард, аз як сӯи фарогири мухимтарин аснод, маълумот ва таҳқиқот дар мавриди рӯзгору ашъори Камоли Хучандии то имрӯз рӯи чопро дида бошад, аз сӯи дигар, аз дирӯзи камолшиносӣ ва заҳмати муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ дар ин ҷода иттилои комилу шомил медиҳад (12). Ташкилшавии ин марказ ва тамаркузи муҳаққиқони ҷавону болаёқат, ки таҳти роҳбарии доктори илмҳои филология, адабиётшиноси ҷавон, вале аллакай ҷеҳраи шинохта дар илми суханшиносии мо Фаҳриддин Насриддинов - вориси барҳақ ва давомдихандай пайкору талошҳои қиблигоҳии хеш, бародари донишманди

фақиди мо – Абдулманнони Насриддин кор мебаранд, то як андоза давоми мантиқии фаъолияти Маркази пажӯхиши тамаддуни давраи Сомониёни назди ДДХ ба номи академик Бобоҷон Faфуров мебошад, ки то дирӯз дар ин донишгоҳ пурсамар фаъолият дошт, вале, му-таассифона, бо сабабҳои зеҳнӣ чанд сол аст, ки аз фаъолият бозмонд. Аммо фаъолияти қариб понздаҳсолаи ин марказ ва донишмандони он бесамар намонд ва воқеан ҳам қутбнамо барои муҳаққиқони Муассиса давлатии «Маркази илмии Камоли Хӯчандӣ» мебошад. Нуктаи бисёр муҳим ва умебахш ба фардои неки ҳавзаи шарқшиносӣ ва умуман, суханшиносии Хӯчанду вилоят дар он зоҳир мешавад, ки ин марказ аллакай ба мактаби тайёр кардани кадрҳои хуб, муҳаққиқини нуктасанҷ ва заҳматкашони роҳи бисёр душвору пурпечутоб, вале шарафманди илм табдил ёфтааст, ки хидмати бевоситаи роҳбари ин марказ доктор Фаҳриддин Насриддинов мебошад. Эшонро бо ин бозёфташон табрик мегӯям! Дар гирди худ ҷамъ овардани чунин муҳаққиқони ҷавон, ба мисли М. Нуруллоева, Б. Раҳматов, И. Шехимов, Н. Неъматов, М. Пороева, О. Оқилов ва ҷанди дигар, ки аллакай имрӯз сухани хешро доранд ва дар ояндаи наздик боз сухани тозаро, иншоаллоҳ, ҳоҳанд гуфт, далели боризи ин гуфтаҳо мебошанд. Ҷоиз ба таъкид аст, ки ин Марказ як бартарии комиле ҳам аз Маркази пажӯхиши тамаддуни давраи Сомониён дорад ва ин доштани маҷалла-faslномаи илмӣ-адабӣ мебошад, ки Муассиса онро аз ибтидои фаъолияти ҳеш – аз оғози соли 2015 нашр менамояд. Фаслнома аз ибтидо мақолаҳои ҳешро дар се самт – «Таҳқиқ», «Тарҷума ва сарҷашмашиносӣ ва «Мутун» ҷоп менамояд. Дар шумораи тозанашр бошад, яъне дар шумораи №2(6) соли ҷорӣ як самти дигар бо унвони «Бузургони илму адаб» низ ҷой дода шуд ва дар он аз ҳаёт ва рӯзгори ду шаҳсияти воқеан ҳам бисёр барҷаста - Маҳмуди Варроқи Ҳиравӣ ва Ҳалил ибни Аҳмади Фароҳидӣ иттилоъ дода мешавад (7, 109-122).

Мавзӯи баҳсҳои қисматҳои фаслнома гуногун аст ва дар он нигоҳи ҳам олимони барҷастаи ватаниву ҳориҷӣ ва ҳам муҳаққиқини ҷавон ба ин ё он масоили мубрами адабиёт матраҳ шуда, ҳамчунин сарҷашмаҳои бисёр нодир ҳам бевосита аз асл ё ба тавассути матншиносони эътирофшудаи шарқиву гарбӣ дар тарҷумаи онҳо ба маърази дикқати ҳаводорони сухан пешниҳод мешавад.

Бо вучуди ҳамаи ин, мавзӯъҳои марбут ба Шайх Камоли Хӯчандӣ - зиндагӣ, эҷодиёт, таъсирпазирий аз ў, вижагиҳои эҷодиёти шоир, вижагиҳои забон ва сабқу услуби шоир, нигоҳи шоирон, тазкиранависон, аҳли таҳқиқи баъдина ба эҷодиёти шоир ва даҳҳо масоили дигар аз мавзӯъҳои меҳварии фаслномаи «Камоли Хӯчандӣ» маҳсуб

меёбад.

Фаслномаи илмӣ-адабие, ки ин муассиса нашр менамояд, дар шаш шумораи то имрӯз нашршудаи хеш 19 адад маводро ҷой додааст, ки ба ин ё он шакл дар бораи Шайх Камоли Хуҷандӣ иттилоъ медиҳад. Дар мадди аввал метавон мақолаҳоеро зикр кард, ки ё ба ашъори тозаи Камоли Хуҷандӣ бахшида шудааст ё аз сарчашмаҳои нодире иттилоъ медиҳанд, ки дар маърифати ашъору афкори шоир ба мо хидмат менамоянд. Чунинанд мақолаҳои Баҳром Раҳматов, ки аз «Маҷмӯаи ашъор» ном китоби мавҷуд дар Доғишгоҳи Исфаҳон як ғазали дар девонҳои чотӣ мавҷуднабударо ёфтааст (23, 24-26) ва мақолаи Ф. Насриддинов, ки дар баробари зарурати таҳқиқи тафсирҳои ба забони арабӣ навишташуда дар бозёфт, шинохт ва тасҳехи ашъори шоирони адабиёти форсӣ-тоҷикӣ, тафсирни Шайх Исмоил Ҳаққии Бурусавии Ҳанафиро (тав. 1652 - ваф. 1715) бо номи «Рӯҳул-баён» мавриди баҳс карор дода, дар асоси он шевай истифода ва шарҳи маърифати ашъори Камолро аз ҷониби муаллифи асар баён менамояд. Ҳам ў таъкид мекунад, ки абёти дар ин баррасиҳо овардашуда аксар ба нусхаҳои дастхатти девони Ҳоча Камол забти ягона доранд. Бо вучуди ин, байни тафсир ва қисме аз нусхаҳои тасҳехёфта дар забти вожаву таъбир, мисраъ ва тақдиму таъхири абёт тафовутҳо ба назар мерасад ва ин нукта бар аҳамияти ин тафсир дар тасҳеху танқеҳи ашъори Камоли Хуҷандӣ низ далолат мекунад (17, 73-84).

Мақолаи дигари ҳамин муаллиф ба таҳқиқи масъалаи маърифати орифони ҳамнишин бо Ҳоча Камол бахшида шудааст ва, бешак, метавонад дар шинохти шаҳсият, ҷаҳонбинӣ ва лавҳаҳои муҳими зиндагии Шайх Камол хидмати воғире намояд, зоро, аввалан, маърифати орифони ҳамнишин бо ин пири иршод то ҳол дар камолшиносӣ мавриди таҳқиқи вижга ва амиқу алоҳида қарор нагирифтааст, сониян, дар мақола, воқеан ҳам, санадҳои ҷолиб аз табақоту тазкирот, маноқибу таъриҳномаҳо ва, ҳамчунин, ашъори худи шоир пешорӯи хонанда қарор дода шудааст. Чунин ба назар мерасад, ки ин мавзӯъ паҳлӯи сеюм ва на кам муҳимтар аз ду паҳлӯи аввалий дорад: Маҳз ба шарофати Шайх Камолу ин таҳқиқ ному пайкори чандин шаҳсиятҳои маъруфи ҳам замони худи шоир ва ҳам баъдӣ рӯи саҳифа омаданд, ки доираи васеи муҳаққиқони тоҷик аз эшон оғоҳӣ надоштанд. Чунинанд Ҳоча Маҳмуди Шошӣ, ки насабаш ба Абӯбакри Сиддиқ мепайвастааст, Шайх Зайнiddини Ҳоғӣ - муаллифи чандин таълифоти арзишманд, Шоҳ Ҳусайн Сарипулӣ маъруф ба «Шоҳ Ҳусайнӣ Валий», Ҳоча Муҳаммадширини Мағрибӣ ва чандин нафарони дигар, ки ҳар яке нобигаву алломаи замони худ будаанд, вале ҳамагон ба Шайх Ка-

моли Хучандӣ иродати қавӣ доштанд (Ниг. ба: 18, 61-76).

Якчанд мақолаҳои дар ин фаслнома чопшуда ба ҳаёт ва фъолияти Шайхи Хучанд мутааллиқанд ва муҳим он аст, ки он ба қалами камолшиносони хориҷӣ тааллук дорад. Аз ҷумла, мақолаҳои Леонард Луизон «Зиндагӣ ва даврони Камоли Хучандӣ» (9, 30-41), Мирҳидояти Ҳисорӣ «Камолиддин Масъуди Хучандӣ (аср ва муҳити ё)» (32, 41-46), ҳамчунин мулҳахасоте, ки аз «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, китоби «Равзай атҳор»-и Муҳаммадамин Ҳашрии Табрезӣ ва аз «Равзоту-л-чинон ва ҷаннату-л-ҷанон»-и Ҳофиз Ҳусайнӣ Карбалой бо унвонҳои «Хоҷа Камоли Хучандӣ» (3, 121-125) ва «Ҳазрати Шайх Камоли Хучандӣ» (31, 117-121) ва «Шайх Камоли Хучандӣ» (8, 203-211) бо қӯшиши кормандони Марказ тарҷума ё баргардон шудаанд ва, бешак, барои ошноии бештар пайдо кардан аз рӯзгор ва пайкори Хоҷа Камол ва мумайизоти эҷодиёти ў хидмати воғир мекунанд.

Агар мақолаи Александр Ҳайзер моро бо маърифати Камоли Хучандӣ дар Аврупо ошно кунад (30, 10-17), пас мақолаҳои М.Собирова - «Вожаҳои соматикии «тан» ва гунаҳои он дар ашъори Камоли Хучандӣ» (26, 32-36), «Ковише дар мактаби вожасозии Камоли Хучандӣ» ба мавзӯи ибораҳои рехта ва фразеологӣ бо истифода аз вожаҳои соматикӣ дар ашъори шоир, яъне ба вижагиҳои забонии ашъори Шайх Камол (28, 51-55), М.Ҷурнова «Ашк» дар оинаи ҳаёли «Хоҷа Камол» (29, 56-64) ба ҳунари мазмунсозиву маъниофарии шоир, Маъсумай Маъданкан (11, 42-50) ба вижагиҳои мумтози шеъри шоир, таркиботи тоза, ташбехоту истиороти бадеъ, мазомину таъбироти ҷадид ва гайраҳо бахшида шудааст. Мақолаи Шоира Пӯлодова таҳти унвони «Дар коргоҳи таҷнисофарии Камол» бо вижагиҳои корбурди санъати таҷнис, маҳорати таҷнисофарии Шайх Камол, алалхусус, анвои таҷнис, ба мисли нокис, зоид, мутарраф, мураккаб, муздаваҷ ва, ҳамчунин, санъатҳои тазоду тарсесъ бахшида шуда, ҳар як хулосаи муаллиф бо далелҳои равshan сабит ёфтаанд ва, бешубҳа, аз таҳқиқоти шоёни дикқат маҳсуб мешавад (21, 85-95).

Дар камолшиносии мо боз як мавзӯи муҳим - таъсири эҷодиёти Шайх Камол ба шуарои минбаъдаи ўву муосири мо рӯи кор омада ис-тодаанд, ки, бешубҳа, аз бозёфтҳои хуби ҳайати эҷодии фаслнома ва умуман, маркази илмӣ мебошад, зоро мактаби Камоли Хучандӣ, ки дар батни худ суханварони зиёдеро тарбия ва шуҳрай оғоҳ намудааст, ҳанӯз ҳам интизори таҳлилу баррасии домандор аст. Далели ин ақида мақолаи Баҳром Раҳматов дар мавзӯи таъсирапазирии Ҳаёлии Бухорӣ (с.ваф.1446) аз Камол, ки, ба қавли муаллифи мақола, «сабки

сухан ва тарзи гуфтори ӯ дар газал шеваи Шайх Камолро ба хотир меорад» (22, 28) ва барои тасдики ин матлаб аз ҷумла ин ду байти Ҳаёлии Буҳороиро меорад:

То дар тариқи назм Ҳаёлӣ камол ёфт,

Номаш замона булбули боги Ҳучанд кард (22, 28-33).

Ва мақолаи дигари ҳамин муаллиф таҳти унвони «Шайх Камоли Ҳучандӣ ва Фонӣ» ҳам мебошад, ки ба Алишери Навоӣ – пайрави мактаби суханварии Шайхи Ҳучанд дар ашъори форсиаш бахшида шудааст (25, 13-21).

Мақолаи шоираи мумтоз, адабиётшиноси умебахшу ҷавони мо Муҳлиса Нуруллоева ҳам дар ин риштаву мавзӯъ навишта шудааст ва шоёни таваҷҷуҳ ва таҳсину тақдир мебошад (19, 51-55). Муаллиф дар мақолаи хеш аз иродат ва дилбастагии ҳоссai Фарзонабонуи Ҳучандӣ ба ашъори Камол сухан меронад ва, аз ҷумла қайд мекунад: «Бо он ки дар адаби муосири тоҷик Фарзонаро фатҳи куллаи баланди ҳунари шоири ӯ даст дод, аммо ӯ ҳудро дар назди рӯҳи Шайх Камол ҳичолатзада мебинад» (19, 51). Баъди таҳлилу таҳқиқ муаллиф боз таъкид мекунад, ки маҳз ба шарофати дар мартабаи бузургиву азamat қарор ёфтани ҳуд, ҳонум Фарзона тавонист, то ин пири иршодро бузургворона шиносад. Ва барои далели ин гуфтаҳо ин байти ҳонумро шоҳид меорад:

Камол маҳ буду ман камтарам зи ҳолаи ӯ,

Камол асл буд, аммо манам ниқоби ниқоб (19, 52).

Ҳам ӯ ҳулоса мекунад, ки симои Шайх Камол дар ашъори Фарзона бо ду навъ – чун мусофири дур аз Ҳучанди азизаш монда ва чун шоири тавоно зохир мешавад ва бо заковат ва лутфи ҳосаи хеш иродатмандии ҳонум Фарзона ва рӯҷӯи такрор ба такрори шоираро ба ашъори ӯ бозгашти Шайх Камол ба Ҳучанд - ба Ватани ҳуд маънидод мекунад (19, 55). Ба ин ҳулосаи комилан шоиронаву қобили қабул метавон ду нуктаро илова кард: 1. Мактаби Шайх Камоли Ҳучандӣ ҳанӯз ҳам побарҷост ва самараи ширини ин дарахти пуразаматро имрӯз ҳам алоқамандони шеъру шоири ӯ таматтуъ доранд. 2. Ҳучанди бостонӣ – сарзамини шоирзову олимпарвар боз ҳам рисолати азалии хешро дар назди илму фарҳангӣ адаби форсӣ-тоҷикӣ ба ҷо оварда истодааст.

Иродати ҳонум Фарзона ба Шайх Камоли Ҳучандӣ, таъсири ба восита ва бевоситаи шеъри Камол ба эҷодиёти ҳонум достони алоҳида аст, ки ҳатман мавзӯи таҳқиқи алоҳида ва доманадортаре бояд қарор бигирад, зеро ягон сұхбат ва баромади эшон бе номи Камоли Ҳучандӣ ва зикри газале ё порае аз шеъри Шайх сурат намегирад. Ҳатто, дар

сухбатҳои алоҳида, ки хонум бо дӯстонашон мекунанд, борҳо аз шеъри Камол меҳонанд ё аз вижагиҳои эҷодиёт ё аз тафаккуру таҳайюли Шайх бо як дилгармиву шефтагӣ ҳадс мезананд. Ду рӯз пеш аз ин, ҳангоме машгули навиштани ин мақола будаму шумораҳои фаслиномаи «Камоли Хучандӣ»-ро варақ мезадам, ба аёдатам ҳоҳари донишмандам, адабиётшинос хонум Замирахон Ӯлмасова омаданд. Чун бемор будаму дар беморхона муолиҷа гирифтам, сухан, табиист, ки аз оризаҳову духтурону дорую даво рафт ва дар ҳамин маҷро риштаи сухан оҳиста ба Камол ва шеъри ӯ омад. Фикри ҷолиберо изҳор карданд, ки Шайх Камол дар эҷодиёти ҳеш чунон зиёда аз истилоҳоти тиббӣ ба кор бурдааст, ки ғоҳе андешаи огоҳии комил доштани ӯ аз тиб пайдо мешавад ва ҷанд байтеро ҳам аз Камол ҳонданд:

*Дил зи доруҳонаи дардат даво дорад умед,
Шарбати хосе аз он дорушишифо дорад умед.*

Ё:

*Табибӣ, шарбати ман гар насозӣ,
Зи ҷанд обе ба ҳуни дил бисозам.*

Ё худ:

*Бемори туро ба тандурустӣ
Чуз нола даруни пераҳан нест.*

Гузашта аз ин, андак гилаомез ҳам ибрози андеша карданд, ки ин паҳлӯи эҷодиёти Шайх Камол ҳанӯз ҳам мавриди тадқиқу таҳлили алоҳида қарор нағирифтааст, дар ҳоле, ки он метавонад натанҳо аз дунёи таҳайюли шоир иттилои зиёде ба мо диҳаду мо ба шахсияти шоир бештар ошнӣ пайдо намоем, балки ба илми тиббӣ имрӯзai мо вожаҳову истилоҳоти асили форсии тоҷикии моро ифшо қунад.

Дар маҷалла ҳамчунин, мақолаҳое дарҷ шудаанд, ки бевосита ба Шайх Камол баҳшида нашудаанд, вале дар онҳо зимни шуарои дигар аз Камоли Хучандӣ ҳам сухан меравад. Ҷунин аст мақолаи адабиётшиноси машҳури покистонӣ Ориф Навшоҳӣ таҳти унвони «Осори ҳуҷастаи ҳуҷандиён дар Покистон», ки соли 2010 моҳи июл ҳангоми сафар ба Ҳуҷанд барои дӯстони тоҷики худ, бавижа, профессор А.Насриддин навишта шуда буд. Баъдан, ба устод Навшоҳӣ иттилооте дигар ҳам ба даст омад ва эшон мукаррар ба ин мавзӯъ баргаштанд ва мақолаи ҳешро бо иловаи иттилооти мазид пешкаши мо намуданд (13, 42-46). Доктор Навшоҳӣ менигоранд: «Агар сафаҳоти тазкираву таъриҳҳоро ба дикқат таваррӯқ қунем, ҳузури даҳхову бистҳо шоиру донишманди ҳуҷандиро метавонем дар Шибҳи Қора ёбем, чи ҳузури ҷисмиву чи ҳузури маънавӣ» (13, 42). Иттилои бисёр муҳим барои муҳаққиқони мо ва моро мебояд, ки сари ин мавзӯъ таҳқиқи чудогона

ва марбут ба ҳар як аз ин шахсиятҳои нотакрори илму адаб гузаронида бошем.

Мақолаи Б. Раҳматов таҳти унвони «Нигоҳе ба ҷилдҳои «баҳор» дар шеъри форсии тоҷикӣ» ҳам аз қабили мақолаи фавқузвизир мебошад (24, 13.20). Муаллиф дар мақолаи хеш ба масъалаи баҳорияҳои шеъри форсии тоҷикӣ даст зада, қайд меқунад, ки баҳор ҳанӯз дар шеъри сабки ҳурросонӣ бо вусъати том мавриди истифода қарор ёфтааст. Ӯ бар ҳилоғи ақидаи маъмул, ки мавзӯи баҳор мавзӯи шеъри орифона нест, даъво меқунад ва то андозае исбот ҳам кардааст, ки симои «баҳор» дар шеъри урафо ва шеъри ҳикмату фалсафа низ ба ҳубӣ мушоҳида мешавад ва шоҳидҳову дaloили бисёреро аз ашъори шоирони зиёд, аз чумла аз Шайх Камоли Хучандӣ, меорад.

Фаслномаи «Камоли Хучандӣ» дар ҳар як шумораи худ аз 18 то 21 маводро ҷой медиҳад ва то имрӯз 114 маводро дар се риштаҳои аллакай ба ҳукми анъана даромадаи худ таҳқик, тарҷума ва сарчашмашиносӣ, бузургони илму адаб ва мутун чоп намудааст.

Табиист, ки 19 маводи роҷеъ ба паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ, ашъор ва муҳити Ҳоча Камол баҳшидаи фаслнома, ҳатто, дар қиёс бо маводе, ки фаслнома дар риштаҳои муҳталифи филологӣ ба ҷоп расонид, бисёр кам аст. Вале маҳз ба маводи мутааллиқ ба Шайх Камол ва дар фаслнома ҷойдодаи кормандони идораи маҷалла таваҷҷӯҳ зоҳир кардан ва кӯшиши ба маърази таҳлил кашидани онҳо аз ҷониби бандон ба ду ҳуҷҷат аст, ки онҳо нуқтаи таммати ин мақола ҳам мебошанд:

1. Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хучандӣ» бо нашрияни хеш – Фаслномаи илмӣ-адабии «Камоли Хучандӣ» аз иҷрои вазифаи аслии хеш комилан баромада, имрӯз воқеан ҳам ба як маркази камолшиносӣ на танҳо дар вилоят, балки дар миёси ҷумҳурӣ мубаддал гаштааст. Метавон гуфт, ки Марказроҳи дурусту савобро интихоб кард ва, иншоаллоҳ, рисолати хешро то нуқтаи таммат иҷро ҳоҳад кард.

2. Мақолаву маводи дигари ҷопнамудаи фаслнома, табиист, ки танҳо аз рӯи маъно ва самтҳои хеш, дар ҷорҷӯбаи мавзӯй ва иттилооте қарор доранд, ки хос ба ҳавзаи илмии Хучанд аст. Мехоҳам танҳо ёдовар шавам, ки ҳанӯз дар солҳои 90-ум аз ҷониби профессор С. Асадуллоев бархе аз корҳое, ки кормандони марказ имрӯз дар амал татбик намуда истодаанд, ба сомон расида буд. Аммо бархе аз муаллифони мақолаву маводи дар фаслнома ҷопшуҳда инро нодида гирифтаанд. Масалан, домулло С. Асадуллоев дар китоби «Камоли Хучандӣ»-и хеш, ки дар Хучанд ба соли 1996 ҷоп шуда буд (4), порчаҳои мутааллиқ ба ҳаёту эҷодиёти Шайҳро аз 8 сарчашмаҳои

дар он замон воқеан ҳам нодир баргардон ва ба китоб замима карда буданд, аз чумла аз «Равзоту-л-чинон ва ҷанноту-л-ҷанон»-и Ҳофиз Ҳусайнни Карбалой ва «Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, ки дар фаслнома бо кӯшиши А.Фафуров, Н.Нематов ва О.Оқилов баргардон ва чоп шудааст, vale дар ягон чое ишора ба корҳои пешина дида намешавад (Ниг. ба: 8, 203-211; 3, 121-125). Айни чунин эродро метавон ба муаллифи мақолаи «Шайх Камоли Хучандӣ ва Фонӣ» Баҳром Раҳматов низ гирифт, ки беътиноёна менависад: «Дар навиштаи ҳозир кӯшиш меравад, ки пиromуни яке аз пайравони мактаби суханварии Шайх Камоли Хучандӣ Алишери Навоӣ, ки дар ашъори форсӣ «Фонӣ» таҳаллус мекардааст, пажӯҳиши заминавӣ анҷом пазирад ва бад-ин восита роҳро барои ояндагон андаке ҳамвор намояд» (25, с.13). Муҳаққики ҷавону болаёқатро мебоист, ки ёдё аз хидматҳои адабиётшиносӣ машҳури мо, проф. Э.Шодиев (Ёдашон ба ҳайр!) мекард, зеро эшон дар ин мавзӯй ва умуман эҷодиёти Шайх Камол силсилаи мақолаҳоро чоп намудаанд. Аз рӯи инсоғ аст, агар бигӯем, ки ин нуқс аз камтаҷрибагии муаллиф сар задааст, зеро Б.Раҳматов ҳуд таҳиягари китоби «Муқаддимаи камолшиносӣ» мебошад ва дар он, аз чумла, панҷ мақолаи проф. Э.Шодиев ва марбуут ба камолшиносӣ зикр шудааст (Ниг. ба: 12, 500).

Аз рӯи адолат ва одоби илмӣ аст, агар мо ба заҳмате, ки пешиниёни мо кардаанд, арҷузорӣ намоем, то пасиниён ҳам ба қадри заҳмати имрӯзai мо расанд.

Пайнавишт:

1. Абдуқодиров А., Давронов А. Каломи Камол. - Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.Чалил, 1998. - 216с.
2. Асадуллоев С. Камоли Хучандӣ. - Хучанд: Ҳурросон, 1996. - 164с.
3. Давлатшоҳи Самарқандӣ. Ҳоча Камоли Хучандӣ // Камоли Хучандӣ. - 2016. - №1(5). - С. 121 – 125.
4. Камоли Хучандӣ. Девон / Мураттиб С.Асадуллоев. - Душанбе: Адиб, 1995. - 670 с.
5. Камоли Хучандӣ. Девон / Таҳияи А.Суруш ва С. Саидов. - Хучанд: Андеша, 2011. - 631с.
6. Камоли Хучандӣ. Девон / Таҳияи А.Суруш. - Хучанд: Ҳурросон, 2015. - 1292с.
7. Камоли Хучандӣ (Фаслномаи илмӣ-адабӣ). - 2016. - №2(6). - С. 109 – 122.
8. Карбалой, Ҳофиз Ҳусайн. Шайх Камоли Хучандӣ // Камоли Хучандӣ. - 2015. - №3(3). - С.203-2011.
9. Луизон, Леонард. Зиндагӣ ва даврони Камоли Хучандӣ // Камоли Хучандӣ. – 2015. - №3(3). - С.30-41.
10. Мақолоти маҷмааи бузургдошти Камоли Хучандӣ. - Табрез, 1325. – 424с.
11. Маъданкан, Маъсума. Вежагиҳои мумтози шеъри Камоли Хучандӣ // Камоли Хучандӣ. - 2016. - №1(5). - С. 42-50.

Камоли Хуҷандӣ, № 3(7), 2016

12. Муқаддимаи камолшиносӣ / Тахияи Б. Раҳматов ва И. Шехимов. - Хуҷанд: Ношир, 2015. - 504 с.
13. Навшоҳӣ, Ориф. Осори хуҷастаи хуҷандиён дар Покистон // Камоли Хуҷандӣ. - 2015. - №2(2). - С.42-46.
14. Насриддинов А. Сеҳри мубин (Нақду таҳлили ашъори Шайх Камоли Хуҷандӣ). - Хуҷанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.Ҷалил, 1997. - 150с.
15. Насриддин А. Куллиёти осор. - Ч.2. - Хуҷанд: Ношир, 2013. - с.580-583.
16. Насриддин А.Куллиёт осор. - Ч.7. - Хуҷанд: Ношир, 2013. - с. 580-583.
17. Насриддинов Ф. Сарҷашмае нодир дар маърифати ашъору афкори Камоли Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. - 2015. - №2(2). - С. 73-84.
18. Насриддинов Ф. Таҳқик дар маърифати орифони ҳамнишин бо Ҳоча Камоли Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. – 2016. - №2(6). – С. 61-76.
19. Нуруллоева, Муҳлиса. Рӯчӯи Шайх Камол ба Хуҷанд // Камоли Хуҷандӣ. - 2016. - №1(5). - С. 51-55.
20. Партаве аз ҷони пок (Маҷмӯаи мақолаҳо). - Хуҷанд: Нашриёти давлатии ба номи Р.Ҷалил, 1996. - 99с.
21. Пӯлодова Ш. Дар коргоҳи таҷнисофарии Камоли Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. - 2015. - №2(2). - С. 85-95.
22. Раҳматов Б. Таъсирпазирии Ҳаёлии Бухорӣ аз Камоли Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. - 2015. - №1(1). - С.28-33.
23. Раҳматов Б. Ашъори тозаи Камоли Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. - 2015. - №2(2). - С.24-26.
24. Раҳматов, Баҳром. Нигоҳе ба ҷилваи «баҳор» дар шаърии форсии тоҷикӣ // Камоли Хуҷандӣ. – 2016. - №1(5). – С.13 -20.
25. Раҳматов, Баҳром. Шайх Камоли Хуҷандӣ ва Фонӣ // Камоли Хуҷандӣ. - 2016. - №2(6). – С.13-21.
26. Сайфуллоев А., Абдуллоев С. Малики адаб. - Душанбе: Адиб, 1996. - 320с.
27. Собирова М. Вожаи соматикии «тан» ва гунаҳои он дар ашъори Камоли Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. - 2015. - №2(2). - С.32-36.
28. Собирова М. Қовише дар мактаби вожасозии Камоли Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. – 2016. - №2(6). - С.51-55.
29. Ӯрунова М. «Ашк» дар оинаи ҳаёли Камоли Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. – 2015.- №1(1). - С. 56-64.
30. Ҳайзер А. Таҷнагонро муждае аз мо бубар ... (Маърифати Камоли Хуҷандӣ дар Аврупо) // Камоли Хуҷандӣ. – 2015. - №1(1). - С.10-17.
31. Ҳашрии Табрезӣ, Муҳаммадамин. Ҳазрати Шайх Камоли Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. - 2015.- №4(4). - С.117 – 121.
32. Ҳисорӣ, Мирхидоят. Камолиддин Масъуди Хуҷандӣ // Камоли Хуҷандӣ. - 2015.- №4(4).- С.41- 46.
33. Шоҳаҳмад Абдуҷаббор. Фарҳангӣ ашъори Камоли Хуҷандӣ. – Ч.1. -Душанбе: Пайванд, 1996. - 648с.

Нӯмонҷон Невматов¹

НИГОҲЕ БА ТАРҶУМА ВА ТАФСИРШИНОСИИ ТОЧИК ДАР 25 СОЛИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми баҳшҳои илм нақши муассир гузошт. Ҳам дар ҳаёти сиёсӣ ва ҳам иқтисодиву фарҳангӣ ва илмиву адабӣ корҳои назаррасе ба амал омаданд, ки ҳамаро метавон, бешубҳа самараи Истиқлолияти давлатӣ қаламдод кард. Маҳз сулху субот ва оромии кишвару чомеа ва некӯаҳволии мардум буд, ки илми тоҷик рушд ва инкишоф ёфт.

Яке аз самтҳои пурбори таҳқиқоти филологӣ, ки дар илми тоҷики даврони Истиқлол ташаккули хоса пайдо намуд, тарҷума ва тафсиршиносӣ мебошад. Дар ин муҳтасар қӯшише рафтааст, то муҳимтарин таҳқиқоти марбут ба тарҷума ва тафсиршиносии тоҷик, ки дар 25 соли Истиқлолият рӯи кор омадаанд, бозшиносӣ шавад.

Мо ин ҷо тасмим гирифтем, ки мавзуъро дар се баҳши умда ба риштаи таҳқиқ бикашем.

I. Тарҷумаҳо.

Тарҷумаи Қуръони карим. Аввалин маҷаллае, ки барои интишори тарҷумаи Қуръони карим химмат гумоштааст, маҷаллаи «Илм ва ҳаёт» (Хуҷанд, 1990-2003) мебошад. Ин тарҷума аз ҷониби муҳаққиқони Институти ховаршиносии Академияи улуми Ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳусус М.Умаров, Д.Дӯстов ва Н.Ғиёсов такя бар тароҷими қадим омода гардидааст.

Қуръони карим. (*матни асл ва тарҷумаи тоҷикии он*). Соли 2007 бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарҷумаи тоҷикии «Қуръони карим» (Душанбе, Ирфон, 2007) интишор ёфт. Тарҷумаи китоб аз ҷониби қуръонпажӯҳи шаҳир устоди шодравон Муҳаммадҷон Умаров дар Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифтааст. Дар ҳар саҳифа матни аслии Қуръон бо ҳати арабӣ, сипас дар зери он тарҷумаи тоҷикӣ оварда шудааст, ки ин тарҷума ҳадяест аз ҷониби Сарвари давлат ба мардуми Тоҷикистон. Тарҷума мабнӣ бар тарҷумаҳои мӯтамади донишмандони форсу тоҷик, ба монанди «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»-и Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, «Тафсири Ҳусайнӣ»-и Мавлоно Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва

¹ корманди МД «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ»

«Фатху-р-Раҳмон фӣ тарҷамати-л-Қуръон»-и Шоҳ Валиюллоҳ ибни Абдурраҳими Дехлавӣ омода гардидааст. Насри тарҷума содаву равон ва оммафаҳм буда, баъзе нукоти он дар ҳошияни китоб шарҳу тавзех ёфтаанд.

«Тафсири Зарнигор». Ин тарҷумаро ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» таҳти унвони «Тафсири Зарнигор» (Душанбе, 1990) ба тариқи силсилашӣ интишор намудааст, ки ба қалами Саидалии Саид тааллуқ дорад. Тарзи баён ва шевайи тафсир чунин аст, ки нахуст оёти қуръонӣ бо хати арабӣ, сипас ба алифбои сириллик оварда мешавад ва баъдан тарҷумай он омада, дар охири ҳар оят мазмуни он ба тариқи назм баён мегардад.

«Тарҷумай муяссар аз тафсирҳои муътабар». Ин иқдом ба мачаллаи «Садои Шарқ» (Душанбе, 2000, шумораи 12) мутааллиқ аст. Мачалла оғоз аз соли 1999 тарҷумай муҳаққиқ ва қуръонпажӯҳ Назруллоҳи Назарро пешорӯи дилбастангони қаломи осмонӣ гузаштааст. Номи китobi ин қуръонпажӯҳ «Тарҷумай муяссар аз тафсирҳои муътабар» мебошад, ки мачаллаи «Садои Шарқ» аз соли 2000 тасмим гирифтааст, то тарҷумай қулли Каломуллоҳро пешкаши хонандагон созад. Муҳаққиқ дар муқаддимаи китоб таъқид доштааст, ки тарҷума бар мабнои тафосире, чун «Тарҷумай «Тафсири Табарӣ», Фахри Розӣ, Ибни Касир, Байзовӣ, Замаҳшарӣ ва гайра кисвати форсӣ ба бар кардааст. Тарҷума такя бар тафсири Шоҳ Валиюллоҳи Дехлавӣ сурат гирифтааст.

Тарҷумай Каломуллоҳ. Интарҷумаба қалами Ҳочӣ Абӯаломуддин мутааллиқ аст (Хуҷанд, Раҳим Ҷалил, 2015.). Тарҷума бо сабки сода ва шевову оммафаҳм ба қайд омада, то ҷое ба тарҷумай «Тафсири осонбаён» қаробат дорад. Дар тарҷума аввал оёти Қуръон бо хати арабӣ, сипас тарҷумай он бо ҳуруфоти тоҷикӣ оварда шудааст.

II. Тафсирҳо.

Тафсири осонбаён. Ҳочӣ Абӯаломуддин ин тафсирро дар муддати шонздаҳ сол ба қайди таҳрир даровардааст (Хуҷанд, 2002-2016). Ин тафсир дар 12 мучаллад ба пуррагӣ пешкаши дилбастангони қаломи осмонӣ гардид. Тафсир бо забони сода навишта шудааст. Шевайи тафсир чунин аст, ки аввалан оёт бо хати аслӣ, яъне арабӣ, сипас бо хати сириллик оварда шуда, зери он тарҷумай тоҷикӣ ва тафсири осонфаҳм сурат мегирад. Назаре ба ҷилдои дувоздаҳгонаи китоб собит месозад, ки забон ва услуби тафсир сол то сол рӯ ба беҳбудӣ оварда, ба қолаби муайян даромадааст. Тафсир бо такя ба «Сафватут-тафосир»-и Аллома Собуний ба қалам омадааст.

Тафсири навини Қуръони карим. Ин корномаи бузурги илмӣ ба

қалами Абдушариф Бокизода мутааллиқ аст, ки дар асоси мұтабар-тарин сарчашмахой тафсирии қадиму қадид ва манобеи ахли суннат рўй кор омадааст (Лохур, 2011, 864 сах.). То ҳол аввалин мұчаллади китоб, ки фарогири чаҳор ҷузъи Куръон аст, аз чоп баромадааст, ки сурәхон «Фотиха», «Бақара», «Оли Имрон» ва сурәи «Нисо»-ро то ояти 23-юм дар бар мегирад. Шеваи ин тарҷума ва тафсир низ монанди тафосири қаблан ёдшуда, сараввал матни аслии Куръон бо забони арабӣ, сипас тарҷумай таҳтуллағзии тоҷикӣ ва баъдан, тафсири он оварда мешавад. Тафсир бо забони шевову соғи тоҷикӣ навишта шуда, барои дилбастагони қаломи осмонӣ пешбинӣ шудааст.

Тарҷумай «Тафсири Табарӣ». Ин китоб аз ҷониби кормандон ва муҳаққиқони «Маркази пажӯҳиши тамаддуни давраи Сомониён» устодон Салимов Н.Ю, Зоҳидов Н.Ш, Фиёсов Н.И, Ҳасанов А.А ва Самеев А. таҳия гардидааст. «Тарҷумай «Тафсири Табарӣ» (Хучанд, Нури маърифат, 2007, 764 сах.) аз муҳимтарин осори мансури давраи Сомониён муаррифӣ ёфтааст. Тафсир бо дастури Мансур ибни Нӯҳи Сомонӣ (962-976) аз ҷониби ҷамъе аз олимони Мовароуннаҳр аз забони арабӣ ба форсӣ тарҷума шудааст. Китоб дар асоси чопи Техрон, ки бо тасҳҳ ва эҳтимоми Ҳабиби Яғмой мунташир шуда буд, омода гардидааст.

Ин амри хайр бо ҳидоят ва дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ду китоб ва ҳафт мұчаллад нашр гардидааст. Китоби аввал ҳовии сурәи Фотиха то сурәи Ҳаҷ буда, китоби дувум аз сурәи Муъминун то поёни Куръонро дар бар мегирад.

III. Таҳқиқот дар тарҷума ва тафсиршиносӣ.

Оиной бо тарҷумаҳои форсии «Қуръони карим» дар Эрон ва Тоҷикистон. Ин таҳқиқи устоди шодравон, адабиётшиноси шаҳир, профессор Абдулмансуни Насриддин мебошад, ки зимни «Куллиёти осор»-и эшон ба нашр расидааст (Хучанд: Ҳурросон, Ношир, 2013). Устод бо камоли унсу алоқа ва муҳаббате, ки ба қаломи илоҳӣ доштанд, наздик ба 20 тарҷума ва тафосири форсӣ-тоҷикии Куръонро муаррифӣ намудаанд. Тафосири гаронбаҳои кӯҳан ва муосире, чун «Тарҷумай «Тафсири Табарӣ»», «Тарҷумай Абулғазли Майбудӣ», «Тарҷумай Абулғутӯҳи Розӣ», «Тарҷумай Шоҳ Валиюллоҳи Дехлавӣ», «Тарҷумай Масъуди Ансорӣ», «Тарҷумай Гарморудӣ», «Тарҷумай Алиакбари Тоҳирӣ», «Тарҷумай Баҳоуддини Ҳуррамшоҳӣ» дар меҳвари таҳқиқи устод қарор гирифтаанд. Аз ҷумла, дар баҳше перомуни «Тарҷумаҳои тоҷикии Куръони карим» сухан намуда, дар он тарҷума ва тафосире, ки бо ҳати сириллик анҷом пазирафтаанд,

муаррифӣ намудаанд.

«Қиссаҳои Қуръон дар «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ». Чунин унвон дорад рисолаи пурарзиши профессор, қуръонпажӯҳ Фаффорова Умеда Абдуллоевна (Хуҷанд, Нури маърифат, 2004, 400 саҳ.). Рисола дар чаҳор боб ва сездаҳ фасл ба қалам омадааст. Мавсүф дар таълифи хеш муҳимтарин ҷанбаҳои қиссапардозии «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»-ро ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Муҳимтарин бобу фаслҳои китобро метавон чунин ном бурд: Қиссаҳои қуръонӣ ва вазъи навъи қисса дар адабиёти форсу тоҷик; Арзиши адабию бадеии қиссаҳои қуръонии «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»; Меъёри шинохти қиссаҳои қуръонии «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»; Равишҳои хоси форсии қиссапардозӣ дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»; Мухтассоти сабк, услуг ва забони қиссаҳо дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»; Таъсир ва мақоми қиссаҳо дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»; Таъсир ва мақоми қиссаҳои «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» дар адабиёти форсӣ; Қиссаи Юсуф (а) дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» ва ҷилваҳои бадеии он дар осори адабии форсу тоҷик.

Муаллиф ба гайр аз таҳлили қиссаҳо, таъсир ва ҷойгоҳи онҳоро дар адабиёти асрҳои X-XV бо овардани абӯт ва шавоҳид муайян намудааст.

Тафсири «Кашфуласрор»-и Абулғазли Майбудӣ ва аҳамияти адабии он. Асари пурарзиши адабиётшинос ва қуръонпажӯҳ Фаҳриддин Насриддинов мебошад (Хуҷанд, Ношири, 2009, 184 саҳ.). «Кашфуласрор»-и Рашидуддини Майбудӣ яке аз тафосири ҷомеи гаронқадри асри XII ба ҳисоб рафта, муаллифи он ҳамчун муфассири чирадаст шинохта шудааст. Дар адабиётшиносии тоҷик бори нахуст ин тафсир ба таҳқиқоти филологӣ кашида шудааст. Муаллифи китоб Фаҳриддин Насриддинов мақоми ин асарро дар ташаккули тафсирнависии форсу тоҷик муайян соҳта, таркибу мундариҷаи тафсир ва аҳамияти адабии онро мӯшикофона таҳқиқ ва муайян намудааст. Муҳассаноти асарро метавон дар муайян соҳтани корбурди ашъори арабиву форсӣ дар тафсир, ҳусусан, ашъори Рӯдакиву Саноӣ ва қиссаву ривоятҳо дар тафсир донист. Муаллиф ҳар се баҳши асарро дар алоҳидагӣ ба санҷаи таҳқиқ гузошта, ҳусусият ва ҷиҳатҳои асосии баҳшҳои сегонаро табийин намудааст.

Масъалагузорӣ ва ҳаллу фасли он, хulosакашӣ ва муқоисаву таҳлилҳо арзиши илмии китобро афзудааст.

Шукуфаҳои қуръонӣ. Ин асар гузидai «Кашфу-л-асрор ва ӯддату-л-аброр»-и Рашидуддин Абулғазли Майбудӣ мебошад, ки қуръонпажӯҳ ва адабиётиноси Фаҳриддин Насриддинов инти-

хоб ва тавзех намудааст (Хучанд, Ношир, 2011, 332 сах.). Муҳаккиқ муҳимтарин мавзӯти адабиву ахлоқиро интихобан аз ин тафсир бे-рун кашидааст. Дар маҷмӯъ, саду чаҳор матн интихоб гардидааст. Ҳамаи матнҳо аз навбати савуми китоб гирифта шудаанд. Барои ҳар намуна аз ҷониби муҳаққик номгузорӣ сурат гирифтааст.

Арзииҳои адабӣ дар тарҷума ва тафосири кӯҳани форсӣ-тоҷикӣ. Ин асари пурарзиш низ ба қалами устод Фаҳриддин Насриддинов мутааллиқ аст (Хучанд, Ношир, 2012, 576 сах.). Муаллифи китоб бо табаҳхуре, ки дар куръоншиносӣ дорад, таҳқиқи пурарзише дар шинохти тарҷума ва тафосири кӯҳани форсӣ-тоҷикӣ анҷом додааст. Дар ин китоб тафосире, ба монанди «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ», «Баҳше аз тафсири кӯҳан», «Тафсири Қуръони пок», «Чанд барг тафсири Қуръони азим», «Тафсири Абӯнаср», «Қуръони музеи Порс», «Тарҷумае қадим аз Қуръони карим», «Тафсири Тоҷу-т-тароҷим», «Тафсири Сурободӣ», «Тафсири Дарвоҷакӣ», «Кашфу-л-асрор», «Тарҷумаи Қуръони Рай» ва гайра ба баррасӣ кашида шудаанд. Муаллиф зимни муаррифии тарҷума ва тафосири кӯҳан ба муҳтассоти муҳими адабии онҳо ишора намудааст. Китобро метавон фарогиртариҳ таҳқиқ дар тарҷумаву тафсирнависии форсу тоҷик аз оғоз то авоҳири асри ХII донист.

Қуръоншиносӣ. Ин асарро доктори илмҳои фалсафа Зиёзода Идибеки Ғозӣ таълиф намудаанд (Душанбе, Эр-граф, 2012, 456 сах.). Китоб аз нух фасл иборат буда, муҳимтарин мабоҳиси улуми қуръониро дар худ ҷой додааст. Фусули нуҳгонаи китоб: Қуръон ва қуръоншиносӣ, ваҳӣ, қисмҳои таркибии Қуръон, китобати Қуръон, илми қироат, улуми Қуръон, тафсири Қуръон, баъзе масъалаҳои баҳсӣ ва одоби қироати Қуръон унвон дорад, ки ҳар яке масоили умдаеро ба худ иҳтинос дода, барои ворид шудан ба ҳарими Қуръон ва қуръоншиносӣ сарчашмаи гаронбаҳое маҳсуб мешавад. Дар ҳар боб андешаҳои муҳаққикиони қуръоншинос дар боби сураҳо, оёт, асбоби нузул, хуруфи муқаттга, носих ва мансух, равишҳои қироат, таҷвид, тартил, тафсир, тарҷума, эъҷоз ва гайра баён шудааст. Китоб барои доираи васеи хонандагон пешбинӣ шудааст.

Қуръон ва Фарорӯдон. Мурод унвони мавзӯии фаслномаи «Рӯдакӣ» мебошад, ки шуморай хосай он таҳти номи мазкур пурра ба масоили мавриди таҳқиқ баҳшида шудааст. Ин шуморай фаслнома аз ҷониби Ройзании фарҳангии ҶИЭ дар Тоҷикистон нашр мешавад (Душанбе, Шуҷоиён, 2011, 258 сах.). Дар ин шумора мақолаҳои муҳаққикион ва қуръонпажӯҳони ватаниву ҳориҷӣ, аз қабили А.Насриддин «Тарҷума ва тафсирҳои варорудӣ дар

фехристи Чарлз Стори»; А.Ҳасанов «Баъзе вижагиҳои адабӣ ва забонии «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ»; Ф.Насриддинов «Тарҷумаи нодири мансуб ба ҳазрати Муллои нақшбандӣ» ва «Тафсири Басоирӣ Яминӣ ва вижагиҳои он»; С.Мирзоиброҳим «Таълим ва тадриси илми таҷвид дар мадориси Осиёи Миёна»; М.Ансорӣ «Замахшарӣ ва тафсири ӯ»; Ш.Тоҷибоев «Суҳане чанд дар бораи Мавлоно Яъкуби Ҷарҳӣ ва тафсири ӯ»; Қ.Додобоев «Фақеҳ Абӯлайси Самарқандӣ ва тафсири ӯ»; Н.Турсунзод «Қадимтарин нусхаи Қуръони карим дар Осиёи Марказӣ, маъруф ба «Қуръони усмонӣ»; У.Ғаффорова «Мақоми «Таҷумаи «Тафсири Табарӣ» дар адабиёти форсу тоҷик»; Ф.Қайюмова «Нусхаҳои нағиси Қуръони карим ва тафосири қуръонӣ дар Пажӯҳишгоҳи ховаршиносии Ҷумҳурии Ӯзбекистон» ва Ҳ.Зоиров «Назаре ба тарҷумаи навини Қуръони карим» ҷой дода шудааст, ки ҳар яке дар меҳвари тафсир ё тарҷумаи Қуръон ҷарҳ мезанад.

Дар даврони соҳибикилолии Тоҷикистон муҳаққикону донишмандоне, чун Ҳудоӣ Шарифов, Абдушукури Абдуссатор, Носирҷон Салимов, Мирзо Муллоаҳмадов, Ҷӯрабек Назриев, Файзулло Бобоев, Тоҷиддин Мардонӣ ва иддае дигар дар паҳлухои муҳталифи Қуръон таҳқиқоте анҷом додаанд, ки ҳар яке дар мақоми худ дорои арзиш мебошанд.

Итминон дорем бар асоси заминаи муҳиме, ки дар бист соли Истиқлолият барои рушди илму адаб гузошта шуд, тарҷума ва тафсиршиносии тоҷик низ ба камолоти бештар соҳиб мешавад ва дар мактабҳои ховаршиносии ҷаҳон эътибори хоса касб менамояд.

Умеда Гаффорова¹

ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА РУШДИ ХОВАРШИНОСИИ МИЛЛӢ

Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари вурӯд ба марҳилаи нави таъриҳӣ дар поёни қарни гузашта ва сароғози ҳазорсолаи навин ба қаламрави истиқлоли воқеии хеш, чи аз назари сиёсӣ ва чи аз диди маънавиву фикрӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ қадам ниҳод. Гузаштаи миллатҳои қаламрави ҳастии инсоният ҳикматеро рӯи андешаву пиндорҳои мо равшан сохтааст, ки ҳаргиз ҳеч истиқлоле, новобаста аз моддӣ ё маънавӣ будан, ба осонӣ ба даст намеояд ва бузургтарин қавмиятҳову ҳалқҳо дар ҷараёни расидан ба он талошу сарсупурдагӣ ва ҷонбохтагиҳое аз ҳуд зоҳир кардаанд. Ҳамин роҳи пурранҷ, ки мунтаҳояш ҷойгоҳи нуҳуфтai ҳазинаи пурганҷи мақсад буд, барои миллати тоҷик ҳам дар ин даврони нави таъриҳӣ, дар вурудгоҳе, ки ҷаҳонро ба рӯйкардҳои тоза ва ҳастии пайкорҳои кудратҳои навин раҳнамоӣ мекард, оғоз бо шебу фарозҳое рӯ ба рӯ намуд. Нубуғи яъсу ҳирмон, шикастадиливу беормонӣ ва навмединӣ барои ҳастии фардои миллат, тафаккур дар парешониву мунтаҳо гуфтугӯ аз адами миллат андешаҳое буданд, ки ҷанд соли аввали марҳилаи соҳибиистиклолии Тоҷикистон сари забонҳо ҷорӣ буд.

Бо шукргузорӣ аз сарнавишт, ки ин роҳи мубҳам бо ҳузури мубашири сулҳу саодат ва раҳнамояндаи ваҳдати миллат дар кӯтоҳтарин фурсат равшану пайдо гардид. Ба баҳти мардуми тоҷик, минбари Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии Тоҷикистон истгоҳи ҳақиқии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон гардид, ки аз он ҳавопаймои ормонҳои миллати тоҷик ба дуриҳои дур ба парвоздомада, фардои пиндорҳои ояндасозро дар оинаи ҳақиқат ҷилвагар соҳтанд. Ҳузури шаҳсияти соҳибназар, инсони олигуҳар ва абармарди некмазҳар, Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олий Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукми ситораи раҳнамояндаи миллат дар он айёми тирашаб аз омадани субҳи милоди мубораки миллат дар тозатарин вакту фазои таъриҳӣ пас аз ҳазор соли қишвардории аҷдоди бузурги тоҷикон – Сомониёнӣ ориёнасл муждагонии масъуде расонид. Иҷрои рисолати бузурге, ки сарвари давлат дар минбари ин маҷлисгоҳи иқболи миллати тоҷик барои овардани сулҳу ваҳдат аҳд гирифтанд, дар фосилаи бисту панҷ

¹ доктори илмҳои филологӣ, профессори ДДХ ба номи академик Б.Гафуров

сол умеду ормонҳои мардуми тоҷикро пару боли тоза баҳшида, таъмини куллии истиқлолияти ҷомеаро тақвияти бештар баҳшид. Бо сабакғирӣ аз таҷрибаҳои андӯхта, аз гузаштани аз айёми шикастанҳо ба бастану соҳтанҳо Тоҷикистонро новобаста аз кӯчак будани марзу масоҳат ва камбуди шумораи аҳолӣ ба унвони як қишвар, давлат, миллат ва қаламрави бузурги мунъакисунандай як тамаддуни бузурги дорони собиқаи тӯлонии таъриҳӣ дар анҷумани қишварҳои ҷаҳон муаррифӣ намуд.

Шарҳи воқеъбинонаи ин дидгоҳи сиёсӣ, аз сӯи дигар, ишорат бар он дорад, ки тоҷикон баробари дарки масъулияти бузурги истиқлолият доштан, муддатҳои тӯлонӣ рӯҳияи озодиҳоҳӣ ва соҳиби қиқолиро таблиғ, таҷриба ва андӯхтаҳои таърихии хешро дар ҳаёт татбиқ карда омадаанд, ки истиқлолияти навини мо ҳам пеш аз ҳама яке аз самараҳои ҳамин андӯхтаҳои беназир маҳсуб мешавад. Бешак, ҳамин эътироф баробар ба такя бо арзишҳои таъриҳӣ ва собиқаи тӯлонии давлатдорӣ итминон ба ояндаи созандай миллати тоҷик буд, ки имрӯз марҳила ба марҳила мо ба таҳқими ҳамаҷонибаи истиқлолияти давлатӣ расида истодаем. Расидан ба истиқлолияти коммуникатсионӣ дар заминаи ифтитоҳ, таҷдиду тармими роҳҳо, қушоиши нақбҳо, истиқлолияти энергетикӣ, бо шеваи таҳияи тарҳу лоиҳаҳои ҷадид дар баҳши соҳтмони нерӯгоҳҳои барқии ҳурду бузург, ки дар сарҳалқаи онҳо бунёди бузургтарин нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» қарор дорад, ислоҳоти куллии соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва мусоидат дар ҷаҳонишавии низоми таълим ва тандурустӣ аз муҳимтарин ва нодиртарин дастовардҳое мебошад, ки ба шароғати истиқлолият ва раҳнамоҳои фарзанди истиқлолофари тоҷик Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон барои тоҷикон насиб гардонид.

Дар канори ин ҳама дастовардҳои нотакрор дар баҳшу риштаҳои муҳталиф насими истиқлоли илмӣ ва адабӣ ҳам ба майдони илмҳои улуми муҳталиф, аз ҷумла адабиётшиносиву ҳоваршиносии тоҷик низ вазид, ки дар ин нигошта меҳоҳам асосан ба дастовардҳои ҳоваршиносии миллӣ дар дарозои 25 соли истиқлолияти давлатӣ дар мисоли ҳавзаи илмии вилояти Суғд изҳори назар намоям.

Мусаллам аст, ки, албатта, илми ҳоваршиносии тоҷик ҳанӯз дар айёми Шӯравӣ низ аз дастовардҳо ва вижагиҳои хосаи ҳуд бархурдор буд, ки чи дар қаламрави ин қишвари абарқудрат ва чи берун аз он маҳсули фаровони олимони соҳаро мо мутолеа намудаём ва ҳамеша аз нодиртарин арзишҳои фикрии аҳли сухан дар ин арса сухан рафтааст. Танҳо фаъолияти Институти шарқшиносӣ ва мероси ҳаттӣ дар ҳайати Академияи илмҳои Тоҷикистонро ном бурдан коғист, ки ба

дастовардҳои ховаршиносони тоҷик дар ин айём баҳои сазовор дода бошем. Номи академик Абдулғанӣ Мирзоев, донишмандони дигари соҳибноми соҳа Аълоҳон Афсаҳзод, Наима Қаҳҳорова, Зоҳир Аҳрорӣ, Абдуллоҷон Гаффоров, Тоҷиддин Мардонӣ, Абдулло Юлдошев, Алиқул Девонақулов, Ҷобулқо Додалишоев, Асгари Ҷонфиёд, Амрияздон Алимардонов ва дигарон аз нусрату нуфузи фаъолиятҳои ин боргоҳи бонуфузи ховаршиносӣ пайдо мерасонад.

Истиқолияти давлатӣ, воқеан, мархилаи тозаэро дар рушди ховаршиносии миллии мо оғоз бахшид. Дар баробари дигар бахшҳои улуми ҷомеашиносӣ дар ин арса низ тамоюлҳои тозаи пажӯхиши рӯи кор омада, самтҳои ношинохтаи он мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтанд. Дар канори ин, тарҷума ва нашри осори классикони адабиёти гузашта, ки ба забонҳои арабиву ҳиндӣ, урду ва дигар забонҳои Шарқ иншо гардидаанд, ба як самти муҳими ховаршиносии тоҷик табдил ёфт, ки дар ин арса корномаҳои фаровонеро метавон ном бурд. Бо ибтикори Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси ҳаттии Академияи илмҳои Тоҷикистон ва устодону олимони факултети шарқшиносии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон (ҳоло факултети забонҳои Осиё ва Аврупо) дар ин заминаи корҳои судманде ба анҷом расониданд, ки ин ҷо ёдоварӣ аз ибтикори ховаршиноси марҳум Муҳаммадҷон Умаров дар заминай тарҷумаи китоби муқаддаси Қуръон басанда аст, ки корномаҳои шарқшиносии миллиро шарҳу тафсир намояд. Ҳамзамон, дигар аз кормандони ин боргоҳҳои илму маърифат низ корномаҳои зиёдеро дар арсаи ховаршиносӣ, тарҷума ва нашри мероси адабии Шарқ ба сомон расонидаанд, ки ҳамагӣ қобили ситоиш ва тамҷид аст. Ин ҷо метавонем аз устодони забардасте, чун Тоҷиддин Мардонӣ, Абдушукури Абдусаттор, Ҳабибулло Раҷабов, Файзулло Бобоев, Ҷӯрабек Назриев, Шодимуҳаммад Сӯғизода, Бобобек Раҳимӣ, Умар Сафар ва дигарон ёдовар шавем, ки воқеан дар рушди шарқшиносии миллӣ саҳми боризе аз худ гузоштаанд. Аммо аз сабаби ин ки ҳадафи аслии иншои ин мақола ба шарҳу тафсiri дастовардҳои ховаршиносӣ дар ҳавзаи илмии вилояти Суғд пайванд мегирад, ин ҷо аз тафсилоти куллии бештари масъала худдорӣ менаом.

Дар ҳавзаи илмии вилояти Суғд низ рушди ховаршиносии миллӣ ба айёми истиқолияти миллӣ пайванди муҳкам дорад, зоро таъсиси факултети забонҳои шарқ ва Маркази пажӯхиши тамаддуни давраи Сомониён баҳри фароҳамоварии гурӯҳи калони муҳаққиқони шарқшинос ва, илова бар ин, тарбияи мусташриқони ҷавон нақши муассир гузошт. Бо густариши корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар даҳай ав-

вали асри ҳозир равнақи корномаҳои илмии шарқшиносони ҳавзai илмии Суғд пуррангтар гардида, дар фосилаи кӯтоҳи замон корҳои зиёде ба сомон расонида шуд. Дар навбати аввал, ба таври умум самтҳои аслии таҳқиқоти ховаршиносии миллиро дар ҳавзai илмии Суғд метавон чунин дастабандӣ намуд:

- 1) Таҳқиқу баррасии масоили куллии ховаршиносӣ, мактабҳои илмии шарқшиносӣ дар арсаи забон ва адабиёт;
- 2) Пажӯхиши адабиёти арабизабони форсу тоҷик;
- 3) Баррасии масоили марбут ба равобити адабии Арабу Аҷам;
- 4) Омӯзиши ҷанбаҳои муҳталифи адабиёти форсизабони Ҳиндустон;
- 5) Таҳқиқи адабиёти форсизабон дар қаламрави Покистон, Туркия, Чин ва дигар кишварҳои ғайрифорсӣ;
- 6) Таҳқиқу баррасии адабиёти қадим ва навини Эрон;
- 7) Таҳияи мутуни адабии классикӣ ва тарҷумай осори муҳталиф az забонҳои арабӣ, чинӣ, ҳиндӣ ва амсоли ин ба забони тоҷикӣ;
- 8) Пажӯхиши ҷанбаҳои лингвистии иҷтимоии забонҳои Шарқ;
- 9) Таҳқиқи кутуби тафосир, қиссаҳои қуръонӣ ва дигар осори диниву мазҳабӣ az нигоҳи фарогирии ҷанбаҳои адабӣ ва бадеиву сабкшиносӣ;
- 10) Таҳқиқи корномаҳои илмии ховаршиносони ватанӣ ва ҷаҳонӣ.

Тавре, ки таъкид гардид, ривоҷи шарқшиносӣ дар ҳавзai илмии вилояти Суғд ба ташкили факултети забонҳои Шарқ пайванди амиқ дорад, чун бо таъсисёбии ин факултет ба ҳайати он олимону устодоне, чун Абдулмансуни Насриддин, Носирҷон Салимов, Низомиддин Зоҳидов, УмедаFaффорова, Замира Faффорова, Нуруллоҳон Фиёсов, Нематуллоҳ Ҷӯраев, Икромиддин Болтубоев, Абдухолик Раупов, Абдураҳим Ҳакимов ва дигарон ҷалб карда шуданд, ки дар баробари таълиму тадрис ба таҳқиқи масоили мубрами ховаршиносӣ машгул гардиданд.

Марҳум Абдулмансуни Насриддин ҳарчанд бештари фаъолиятҳои пажӯҳандагии хешро ба таҳқиқи масоили таърихи адабиёти форсу тоҷик ихтисос додаанд, аммо дар миёни корномаҳои илмии эшон таҳқиқи арзишманди марбут ба ховаршиносӣ фаровон ба назар мерасанд ва, ҳатто, ба унвони ховаршинос дар яке аз анҷуманҳои ховаршиносии Русия ширкат варзидаанд. Аз ҷумла, дар китоби «Матншиносии осори адабӣ» ба фаъолиятҳои илмии ҷанде аз ховаршиносони номвар, аз ҷумла Евгений Эдуардович Бертельс, Аллома Муҳаммадхони Қазвинӣ, Ян Рипка ва дигарон таваҷҷуҳ

зохир шудааст. Ҳарчанд ба фаъолиятҳои ин ховаршиносон аз манза-ри корҳои анҷомдодаи эшон аз назари матншиносӣ муурӯ шудааст, аммо ба таври умум ин мақолаҳои илмӣ арзиши баландеро дар шинохти корномаҳои илмии ховаршиносони сатҳи ҷаҳонӣ соҳиб мебо-шанд. Зери раҳнамоии устод Абдулмансуни Насриддин ҷанде аз хо-варшиносони ҷавон, чун Ғиёсова Фирӯзахон роҷеъ ба мавзӯи «Усули ташрехи шакл ва маъни калима дар фарҳангҳои асри XVII» ва Ну-руллоева Муҳлисаҳон дар мавзӯи «Анъана ва навоварӣ дар эҷодиёти Соиб» рисолаҳои номзадии ҳешро дифоъ карданд ва натиҷаҳои пажӯҳишоти ҳешро дар шакли китобу мақолаҳо ба табъ расонидаанд.

Ҳамин гуна дар фаъолиятҳои илмии академик Носирҷон Салимӣ, ки дар ташкили мактаби илмии ховаршиносии ҳавзai Суғд ҳамчун ректори донишгоҳи Давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Faфуров саҳми арзанда доранд, низ ҷунин таҳқиқот ба мушоҳида мерасад. Таҳқиқоти илмии устод Носирҷон Салимӣ бештар фаро-гири масоили назарияи насри классикии форсӯ тоҷик ва таҳаввули ҷанбаҳои сабкӣ он маҳсуб меёбад, аммо дар анҷоми ин пажӯҳишот бештар ба корномаҳои илмии ховаршиносони сатҳи ҷаҳонӣ, аз ҷумла Ҳенри Корбен, Рейналд Николсон, Луи Мосинюн, Е.Э.Бертелс ва амсоли ин такя шудааст, ки ин амр ба шинохти мақоми илмии хо-варшиносони мазкур дар таҳқиқ ва тасҳехи мутуни адабии классикии форсӯ тоҷик нақши муассир мегузорад. Ба қӯшиши ин донишманди соҳибноми тоҷик таҳия ва нашр гардидани намунаҳои насри давраи Сомониён таҳти үнвони «Мероси Оли Сомон» дар баробари арзиши адабиро соҳиб будан, ба мақоми онҳо дар илми ховаршиносӣ низ таъ-кид мекунад, чун дар бахши тавзехоти ин мутун қисмате аз матолиб ва ҷумлаву ишороти арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума шуда, барои дарку маърифати ҳонандагон аз асолати ин мутун мусоидат наму-даанд. Зери раҳнамоии эшон бархе аз устодони факултети забонҳои шарқ, чун профессор Фаҳриддин Насриддинов рисолаи доктор-ии ҳешро зери үнвони «Арзишҳои адабӣ дар тарҷума ва тафосири кӯҳани форсӣ-тоҷикӣ (асрҳои X-XII)» ба дифоъ расонид, ки роҷеъ ба пажӯҳишоти мавсуф поёнтар сухан ҳоҳад рафт, Оқилова Мӯътабар рисолаи номзадии ҳешро дар мавзӯи «Тазкирату-л-авлиё»-и Фари-дуддин Аттори Нишопурӣ: сарҷашмаҳо ва ҳусусиятҳои адабию ба-дии он» бомуваффакият анҷом дода, китобу мақолоти зиёдеро ба нашр расонидаанд. Ба қӯшиши М.Оқилова матни ҷанд сарҷашмаҳои муҳими адабӣ, чун «Тазкирату-л-авлиё»-и Фариуддини Аттор, «Нафаҳоту-л-унс мин ҳазароти-л-қудс»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ (дар якҷоягӣ бо Баҳром Мирсаидов), «Рисолаи қушайрия»-и Абулқосими

Кушайрӣ (дар якҷоягӣ бо Очилова Мехринисо) таҳия ва нашр гардид.

Дар рушду такомули шарқшиносии ҳавзаи илмии Суғд хидмати профессор Низомиддин Зоҳидӣ басо бузург аст. Дар навбати аввал, ин донишманди номвари тоҷик ба таҳқики яке аз муаммоҳои мубрами ҳоваршиносии мусоир иқдом намуд, ки минбаъд он ба як мактаби нерӯманди илмӣ табдил ёфт. Ин самти муҳими ҳоваршиносӣ таҳқики адабиёти арабизабони форсу тоҷик мебошад, ки ҳанӯз даврони оғози фаъолиятҳои илмии хеш китобе ҷудогона дар заминаи пажӯхиши қисмати назми адабиёти арабизабони форсу тоҷик ба қалам овард, ки нахуст ба забони русӣ нашр гардид. Баъдан, дар соли 1999 ин китоб ба забони тоҷикӣ бо номи «Адабиёти арабизабони форсу тоҷик» аз чоп баромад. Арзиш ва аҳамияти ин китоби муҳим на танҳо дар ҳавзаҳои илмии кишвар, балки берун аз он эътироф гардид, ки дар натиҷа аз рӯи нашри русии он китоби мазкур тарҷума гардида, дар Ҷумҳурии Исломии Эрон тариқи интишороти «Даштистон» интишор ёфт. Таҳқики густардаи устод Низомиддин Зоҳидӣ дар ин арса боис шуд, ки соли 2004 давоми пажӯхишоти эшон бо номи «Насри арабизабон дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои ҳашт ва нуҳ)» бо фароғирии таҳқики намунаҳои насри арабизабони форсу тоҷик рӯи ҷоп омад. Баробари ин, профессор Низомиддин Зоҳидӣ силсилаи мутуни насри арабизабониро бо тарҷума ва тавзех нашр намуданд, ки яке аз онҳо «Шоҳнома»-и Саолибӣ мебошад. Ҳамзамон, дар соли 2014 тариқи нашриёти Бухоро асари мукаммали профессор Низомиддин Зоҳидӣ бо номи «Адабиёти арабизабони форсу тоҷик дар асрҳои VIII – IX» аз чоп баромад, ки ин китоб тақмилai ҳар ду китоби аввал буда, баҳсҳои муғиди илмиро дар бораи куллияи адабиёти арабизабони форсу тоҷик дар асрҳои мавриди назар фаро мегирад ва, бидуни шак, ин китобро метавон ҳамчун таърихи адабиёти арабизабони форсу тоҷик дар ин ду аср унвон намуд.

Дар канори ин фаъолиятҳои бузурги илмӣ профессор Низомиддин Зоҳидӣ дар тарбияи шогирдони зиёде дар арсаи таҳқики масоили мубрами адабиёти арабизабони форсу тоҷик ва пайрезии як мактаби нерӯманди таҳқики саҳми муносиб гузоштанд. Натиҷаи талошҳои пайвастаи устод буд, ки аз ин мактаби нерӯманди илмии эшон ҷандин нафар ҳоваршиносони ҷавон ба камол расида, рисолаҳои илмии хешро ба дифоъ расониданд. Аз ҷумлаи ин ҳоваршиносони ҷавон яке Насимҷон Ҳамробоев мебошад, ки бевосита ба масоили тарҷумаи осори паҳлавӣ ба арабӣ ва арабӣ ба форсӣ ва, маҷмӯан, рушди наҳзати тарҷума машғул аст. Марҳабо Раҷабова дар заминаи адабиёти шуубӣ ва таъсири афкори он ба адабиёти арабизабон ва форсу тоҷик дар ин ду аср ҷонадонӣ намуд.

точик таҳқиқот анҷом дода, рисолаero ҳам дар ин арса ба нашр расонидааст. Шогирди дигари профессор Низомиддин Зоҳидӣ Қобилҷон Дадобоев мебошад, ки дар заминай таҳқиқи мероси адабии яке аз адабони барҷастаи араб ал-Ҷоҳиз ва робитаҳои Арабу Аҷам таҳқиқоти илмӣ анҷом додааст ва пажӯшишоти хешро дар заминай таҳқиқи масоили адабиёти арабизабон дар асрҳои сездаҳу понздаҳ идома медиҳад. Таҳқиқоти шогирди дигари профессор Зоҳидӣ Саидҷон Амонов ба баррасии мероси адабии яке аз ҷеҳраҳои маъруфи адабиёти арабизабони форсу точик Саолибии Нишбурий бахшида шуда, рисолаеро низ дар ин мавзӯъ ба ҷоп расонидааст. Дилафӯз Рашидова бошад, дар заминай таҳқиқи рӯзгор ва осори Бадеуззамони Ҳамадонӣ ҳамчун нахустин нависандай жанри мақома дар забони арабӣ ихтинос ёфтааст, ки таъсири ин асар барои шаклгирӣ ин навъи адабӣ дар адабиёти форсу точик ҳеле муҳим мебошад. Баробари нашри ҷандин мақолот ин ховаршиноси ҷавони мактаби профессор Зоҳидӣ Низомиддин рисолае ҳам ба ҷоп расонидааст. Дигар аз шогирдони устод Ҳомидиён Ҳикматшоҳ ба шумор меравад, ки таҳқиқоти ў ба мавзӯи рӯзгор ва мероси илмиву адабии Соҳиб ибни Аబбод бахшида шудааст. Дар канори ин шогирдон, ки аллакай рисолаҳои илмии хешро дифоъ намуда, ба таҳқиқоти масоили мубрами шарқшиносӣ корҳои тозаero давом дода истодаанд, гурӯҳи дигари шогирдони устод дар зинаҳои дигар ба таҳқиқи бевоситай намояндагони дигари адабиёти арабизабон, аз ҷумла Солеҳ ибни Абдукуддус, Абулғазли Миколӣ, Абубакри Ҳоразмӣ ва дигарон машғул ҳастанд. Ногуфта намонад, ки новобаста ба масъулиятҳои баланди давлатӣ профессор Низомиддин Зоҳидӣ ҳамоно ба равнақи корҳои таҳқиқотӣ дар арсаи ховаршиносӣ ва тарбияи ховаршиносони ҷавон пайваста иқдом мекунанд. Аз ин ҷост, ки ҳамеша дар робитаи мустаҳкам бо донишгоҳ қарор дошта, бо шогирдони хеш машварату раҳнамоҳои судманде медиҳанд. Ин аст, ки аллакай ду нафар аз шогирдони эшон ба навиштани рисолаҳои докторӣ дар арсаи шарқшиносӣ машғул мебошанд.

Яке аз самтҳои муҳими мактаби ховаршиносии ҳавзаи Суғд ба таҳқиқи равобити адабии Арабу Аҷам ихтинос дорад, ки қисмате аз корномаҳои дар ин арса анҷомдода ба фаъолиятҳои муаллифи ин мақола ва шогирдони мо марбут аст. Китобҳои пажӯшиши ин ҷониб зери үнвони «Санъати суханварии араб дар асрҳои садри ислом», «Қиссаҳои Қуръон дар «Тарҷумаи тафсири Табарӣ», «Робитаҳои адабии Арабу Аҷам» бевосита ба масоили ин самти муҳими ховаршиносӣ бахшида шудаанд. Ҳамзамон, бо ташабbusи бевоситаи муаллифи ин мақола китоби «Ахлоқи Носирӣ»-и Ҳоча Насируддини Тусӣ на-

хуст дар якчоягӣ бо академик Носирҷон Салимов таҳия ва бо сирил-лик нашр гардида, баъдан пурра аз тарафи ин ҷониб ба забони русӣ тарҷума ва нашр карда шуд. Бархе аз мақолоти муаллифи ин сутур дар Эрону Хиндустан, Вена, Киев, Астана, Бишкек ба табъ расидаанд.

То кунун бештар аз 10 нафар шогирдони мо рисолаҳои илмии хешро дар ин самт ба дифӯъ расонидаанд ва дар арафаи ҳимоя ҳастанд, ки аз ҷумлаи онҳо Шарипова Мӯътабар оид ба «Хусусиятҳои бадеиву услубии «Муноҷотнома»-и Ҳоча Абдуллоҳи Ансорӣ» рисолаи номзадидро дифӯъ намуд ва мақолотero ба табъ расонид. Фарруҳҷон Камолов масъалаи анъанаи ҷиҳозӣ ҳадиснависӣ дар адабиёти форсу тоҷикро бо такя бар сарҷашмаи арабии он мавриди таҳқиқ қарор дода, китоберо дар ин мавзӯъ соли 2014 ба нашр расонид. Очилова Мехринисо дар баробари таҳқиқи сарҷашманиносӣ ва вижагиҳои сабкии китоби ҷовидонаи «Табакоту-с-сӯфия»-и Ҳоча Абдуллоҳи Ансорӣ онро соли 2015 таҳия, тасҳҳо ва нашр намуд. Дар ин пажӯҳиши анҷомшуда таҳқиқи қиёсии матни форсӣ бо арабии ин асар, ки қаблан иншо гардида, анҷом шудааст. Таҳқиқоти Мақсадов Умед ба пажӯҳиши ҳусусиятҳои бадеӣ ва услубии фарҳанги амсоли Абӯҳилол ал-Аскарӣ баҳшида шудааст, ки он дар шакли китоб соли 2014 ба табъ расид. Исломов Раҳим таҳқиқоти хешро дар мавзӯи «Достони Мӯсо (а) ва инъикоси он дар адабиёти форсу тоҷик» зери раҳнамоии профессор А.Насриддинов ва нависандай ин сутур ба анҷом расонидааст.

Ҳоло дар заминаи таҳқиқи яке аз аввалин фарҳангҳои амсоли арабӣ дар забони форсӣ, ки «Латоифу-л-амсол» унвон дошта, ба қалами Рашидуддини Ватвот мансуб дониста мешавад, шогирди мо Анварова Маърифат таҳқиқ анҷом дода, ҳамзамон, матни комили ин асарро (бо Оқилов Оқилбой) бо тарҷумаи пурраи абӯту ашъор ва ҷумлаҳои арабии он таҳия ва нашр намуд. Ҳоваршиноси ҷавони дигарFaфуров Абдушукур роҷеъ ба «Далоилу-л-эъҷоз»-и олимӣ барчастай арабизабони форсу тоҷик Абдулқоҳир Ҷурҷонӣ ва саҳми ў дар ин-кишофи илми маонӣ таҳқиқоти худро ба анҷом расонида, роҷеъ ба ин мавзӯи муҳим мақолоти зиёдеро ба табъ расонидааст. Таҳқиқоти дигар аз шогирдони мо Рӯҳшона Қаландарова ба таъсирпазирии Ҳофизи Шерозӣ аз Ибни Фориз баҳшида шуда, дар ин замина чанд мақолоти илмӣ низ дар нашрия ва маҷмӯаҳо ба чоп расонидааст. Исмоилова Мутриба низ дар мавзӯи «Хусусиятҳои бадеии рисолаҳои тамсии Шаҳобиддин Сӯҳравардӣ» рисолаи номзадиашро ба анҷом расонида, мақолоти худро нашр намудааст ва дар арафаи ҳимоя ме-бошад.

Дигар аз самтҳои муҳими ховаршиносӣ дар ҳавзаи илмии Ҳуҷанд ба таҳқиқу баррасии адабиёти форсизабони Ҳиндустон ва на-мояндағони чудогонаи он ихтисос дорад, ки он асосан дар заминаи корномаҳои илмии профессор Замира Ғаффорова ва шогирдони мактаби ўмуқаррар мегардад. Мавсүф ҳанӯз аз солҳои навадуми асри гузашта нахуст ба таҳқиқи тазкираҳои адабии «Қалимоту-ш-шуаро»-и Муҳаммад Афзали Сарҳуш ва «Сафинаи Ҳушгӯ»-и Биндробан Дос Ҳушгӯ машғул гардида, рисолаи номзадии хешро дар ин мавзӯъ ба дифоъ расонидааст. Рисолаи чудогонаи вай бо номи «Тазкираҳои Сарҳуш ва Ҳушгӯ ҳамчун сарчашмаи нақду сухансанҷӣ» дар (соли 2001) ба чоп расид. Баъдан таҳқиқи хешро дар самти адабиёти форсизабон дар ҳавзаи Кашмир давом дода, рисолаи муҳташамеро зери унвони «Таҳаввул ва ташаккули адабиёти форсизабон дар ҳавзаи адабии Кашмир» ба нашр расонид ва бар асоси он рисолаи доктории хешро низ дифоъ намуд. Идомаи таҳқиқоти номбурда дар заминаи таҳқиқи масоили ҳиндшиносӣ, аз ҷумла таъсири фарҳанги ҳиндӣ бар адаби форсӣ, ҷойгоҳи шоирони форсигӯ, мисли Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Мавлоно дар адабиёти форсизабони Ҳинд ва нусхаҳои хаттии осори эшон боис гардида, ки китоби дигареро дар ин замина таълиф намојад, ки таҳти унвони «Масъалаҳои ҳиндшиносӣ ва равобити адабӣ» соли 2011 ҳамчун маҷмӯаи мақолаҳо аз чоп баромад. Ҳуди ҳамон сол китоби дигари маҷмӯаи мақолоти ин ховаршиноси соҳибном таҳти унвони «Чониби Ҳиндустон ояд ҳаме» дар Маркази таҳқиқоти форсии шаҳри Дехлии Ҳиндустон аз чоп баромад, ки воқеан, мояи ифтихори ахли адаб ва таҳқиқи кишвар аст, ки пажӯҳишҳои дар ин арса анҷомдодаи як тан муҳаққики тоҷик мавриди эътирофи ҳавзаҳои дигари ховаршиносӣ гардидаанд. Ҳамзамон, ба қӯшиши ин ховаршиноси номвар баргузидаи ғазалиёти Файзии Ҕаканий таҳия ва бо муқаддимаи муфассал аз тариқи нашриёти «Адиб» соли 2015 нашр шуд.

Бо раҳнамоии профессор Ғаффорова З. ҷандин нафар муҳаққиқони ҷавон ба таҳқиқи масоили муҳталифи адабиёти форсизабони Ҳинд машғуланд, ки гурӯҳе, чун Аминҷонова Рӯҳшона, Раҳимов Абдураҳмон ва дигарон аллакай рисолаҳои илмии худро ба дифоъ расонидаанд. Муҳаққики ҷавон ва ҳатмкардаи факултети забонҳои Шарқ Баҳроми Раҳматзод яке аз ҷунин шогирдони ҷавони профессор Ғаффорова Замира мебошад, ки ба таҳқиқи «Соқинома»-и Зуҳурии Туршезӣ машғул буда, мақолоте чудогона дар ин ҷода ба қалам овардааст. Ҳамзамон, ба қӯшиши мавсүф «Девон»-и Ҳаёлии Бухорӣ тасҳех ва бо пешгуфтори муфассал ба нашр расидааст.

Ёдовар бояд шуд, ки дар арсаи таҳқики масоили мубрами адабиёти форсизабони Ҳиндустон гурӯҳе аз адабиётшиносони ҳавзаи илмии Хуҷанд низ машғуланд, ки ба унвони яке аз шоҳаи муҳими ховаршиносӣ қарор гирифтани ин самти таҳқик мекоҳам ба бархе аз онҳо ишорат намоям. Яке аз онҳо Нуралӣ Нурзод мебошад, ки солҳо ба таҳқики мероси адабии Абдулқодирӣ Бедил машғул буд, дар ин замина ба таълифи 2 рисола, бештар аз 150 мақола муваффақ шудааст, ки бархе аз онҳо дар кишварҳои Эрон, Афғонистон, Русия, Қирғизистон, Бангладеш, Олмон ва амсоли ин нашр шудаанд. Ҳамзамон, мавсуф дар ду конгресси байналмилалии «Урси Бедил» ширкат ва суханронӣ намудааст. Дигар аз корномаҳои илмии ин муҳаққик, ки ба масъалаҳои шарқшиносӣ пайванд доранд, ба баррасии таъсири шеъри муосири Эрон ба шеъри нави Тоҷикистон, эҷодиёти намояндагони чудогонаи адабиёти муосири Эрон, чун Сабоҳии Бедгулӣ, Шаҳриёр, Қайсари Аминпур, Суҳроби Сипеҳрӣ ва дигарон таҳсис дода шудаанд.

Самти дигари муҳими ховаршиносӣ ба таҳқики масоили забоншиносӣ пайванд мегирад, ки дар ин замина асосан корномаҳои илмии забоншиноси маъруф Нуруллоҳҳон Фиёсовро метавон ёдовар шуд. Мавсуф асосан дар риштai илми забоншиносӣ – лингвистикаи иҷтимоӣ, тарҷумаи осори адабӣ, масъалаҳои луғатшиносӣ, ҳусусиятҳои назариявии фарҳангномаҳои форсӣ, таҳияи мутуни адабиву таъриҳӣ ва амсоли ин корҳо анҷом додаанд. Ин донишманди соҳибном муаллифи беш аз 350 асари илмӣ, дастурҳои таълимӣ, мақолаҳои илмӣ-оммавӣ роҷеъ ба масоили мубрами забоншиносӣ, хоса лаҳҷаҳои забони арабӣ, фарҳангги исломӣ буда, ҳамзамон дар таҳия, таҳрир ва нигориши пешгуфтор бар беш аз 25 осору маҷмӯаҳо саҳм гирифтаанд. Ин ҷо пеш аз ҳама, метавон аз таҳқикоти судманди эшон таҳти унвони «Вожаҳои форсии миёна дар эҷодиёти шоири арабии садаҳои VI-VII ал-Аъшо» ёдовар шуд, ки аз муҳимтарин пажӯҳишҳо дар ҷодаи робитаҳои забонӣ ба шумор меояд. Дар канори ин, номбурда дар таҳия ва нашри «Тарҷумаи Таърихи Яминӣ», «Луғати фурс»-и Асадии Тӯсӣ (бо тавзехоти муфассал) ва ҷандин фарҳангҳои дигар саҳми муносибе гузоштааст. Зери раҳнамоии ин донишманди соҳибном ҷандин нафар муҳаққикони ҷавон аз ҳисоби ҳатмкунандагони факултети забонҳои Шарқ рисолаҳои илмиро роҷеъ ба муаммоҳои муҳталифи забони осори классикӣ, масоили равобити забонӣ, лаҳҷашиносии таъриҳӣ ба дифоъ расонидаанд, ки ин ҷо метавон муҳаққиконе, чун Муқаддас Ҳочаева, Оқилхуҷа Сулаймонов, Осимҷон Мирмуҳаммедов, Ҳасанова Машхура ва дигаронро ёдоварӣ намуд. Устодони факултети забонҳои шарқ Мирмуҳаммедов

Осимчон дар мавзӯи «Доираи маънои феълҳои гуногунсоҳт дар «Таърихи Байҳақӣ», Ҳасанова Машхура дар мавзӯи «Лексикаи маросими тӯй дар ҳавзаи Хучанд» пажӯҳишоти хешро анҷом додаанд ва Қӯзиева Нодира дар арафаи ҳимояи рисолаи номзадии хеш зери унвони «Таҳлили муқоисавии категорияҳои исм дар забонҳои тоҷикӣ ва арабӣ» мебошад.

Дар заминай фаъолияти кафедраи забони форсӣ силсилаи корҳои марбут ба вижагиҳои забони осори намояндагони адабиёти фосизабони Ҳинду Покистон идома ёфт, ки яке аз онҳо дар бораи ҳусусиятҳои забони ашъори Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ мебошанд. Маҷмӯан, бояд таъкид намуд, ки дар бораи ҳусусиятҳои ашъори Муҳаммад Иқбол мақолаҳои олимони ҳавзаи илмии Хучанд Баҳром Мирсаидов, Садриддин Мирзоев, Ромиз Абдуллоев, Мӯътабар Оқилова ва дигарон низ дар маҷмӯаҳои муҳталиф ба нашр расидаанд, ки ин нукта ба рушду нумӯи иқболшиносӣ ҳамчун бахше аз илми ҳоваршиносӣ таъкид меварзад.

Масъалаҳои марбут ба осори адабӣ, заминаҳои густариши кутуби тафсир, тарҷумаи осори илмиву динӣ дар таҳқиқоти гурӯҳи дигари ҳоваршиносон қарор дорад, ки роҳбарии онҳоро профессор Фаҳриддин Насриддинов бар дӯшдоранд. Мавсуф худ пеш аз ҳама, ба таҳқиқи таърихи тафсирнигорӣ дар адабиёти арабиву форсӣ таваҷҷуҳи амик зоҳир намуда, ба таълифи ду рисолаи илмӣ ва ҷандин мақолоти арзишманде муваффақ гардидааст. Масоили таъсири Қуръон ва аҳодиси набавӣ ба адабиёти форсу тоҷик низ дар нигоштаҳои эшон «Арзишҳои адабӣ дар тарҷума ва тафсирни кӯҳани форсӣ-тоҷикӣ», «Тафсири «Кашфу-л-асрор»-и Абулғазл Майбудӣ ва аҳамияти адабии он», «Шукуфаҳои қуръонӣ» аз ҷойгоҳи муҳиме дар илми адабиётшиносӣ ва ҳоваршиносии тоҷик барҳурдор мебошад. Дар қанори ин, масъалаи тасхехи мутуни адабӣ, тарҷумаи бахше аз матнҳои арабӣ ба форсӣ низ дар меҳвари корномаҳои илмии эшон қарор дорад, ки таҳия, тавзех ва нашри осоре, чун «Шавоҳиду-н-нубувват»-и Абдураҳмони Ҷомӣ ва амсоли ин аз иқдомоти наҷиби мавсуф дар арсаи матншиносӣ ва таҳияи осори адабӣ дарак медиҳад. Фаъолияти густардаи Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хучандӣ» низ тавассути раҳнамоии эшон ба кори таҳия ва нашри осори адабӣ мусоидат менамояд. То кунун бо раҳнамоии Фаҳриддин Насриддинов дар ин марказ осоре, чун «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ, «Тазкираи шуарои Хучанд»-и устоди факид Абдулмалони Насриддин ва ҷандин девону матнҳои дигари адабиву илмӣ ба чоп расидаанд, ки

ҳамагӣ дар ҷодаи ховаршиносӣ низ аз аҳамияти муҳим бархурдоранд.

Тайи солҳои охир бо вусъат ёфтани таҳқиқи масоили эроншиносӣ дар заминаи тадқиқоти адабиётшиносӣ олимони ин соҳа низ ба пажӯхиши масоили ховаршиносӣ бар пояти эроншиносӣ таваҷҷӯҳ зохир намудаанд. Дар ин ҷода метавонем, пеш аз ҳама, аз корномаҳои илмии профессор Матлуба Ҳочаева ёдовар шавем, ки дар канори таҳқиқи масоили адабиёти форсу тоҷик ба таҳқиқи вижагиҳои ашъори бонувони суханвар дар ҳавзаҳои кишварҳои форсизабон машгӯл шуд, ки муҳимтариҳи пажӯхиши эшон дар ин ҷода китоби «Сиришке дар лола» мебошад, ки ба баррасии рӯзгор ва вижагиҳои ашъори яке аз суханварони мумтози муосири Эрон Фурӯғи Фарруҳзод ихтисос ёфтааст. Ҳамзамон, дар бораи ҳусусиятҳои ашъори Фуруғи Фарруҳзод, Симини Беҳбаҳонӣ, Парвии Эътиਸомӣ низ мақолот ва пажӯхишҳои чудогонаи ин муҳаққиқи тоҷик дар Тоҷикистон ва Эрону Швейтсария бо ҳати форсӣ нашр шуданд. Бахши дигари таҳқиқоти ин донишманди тоҷик ба баррасии масоили таъсири адабиёти муосири Эрон ба адабиёти имрӯзи Тоҷикистон ихтисос ёфтааст, ки аз ҷониби ӯ дар ин ҷода низ корҳои назаррасе ба сомон расонида шуд. Силсилаи пажӯхишҳои дар ин арса анҷомдодаи профессор Матлуба Ҳочаева ҷанде қабл дар китоби «Адабиёти миллӣ ва муколамаи фарҳангҳо» фароҳам омада, ба нашр расид. Ҷанде пеш китоби яке аз шогирдони эшон Низомиддин Муродӣ зери унвони «Адабиёти форсизабони Чин» ба табъ расид, ки ба яке аз шоҳаҳои шарқшиносӣ пайванд мегирад.

Тайи солҳои охир масоили мубрами ховаршиносӣ ва таҳқиқу баррасии муаммоҳои муҳталифи он бо ҷалби ҷавонони тозаназар равнақи дигар қасб меқунад. Асосан муҳимтариҳи корҳо дар заминаи факултети забонҳои Шарқ, факултети филологияи тоҷик, институти илмҳои ҷомеашиносии ДДХ ба номи академик Бобоҷон Faғуров, Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ» ҷараён доранд. Ҳоса, тарбияи мутахассисони забондон дар факултети забонҳои Шарқ боис шуда истодааст, ки кори тарҷумаи мутуни муҳталиф аз забони арабӣ ба тоҷикӣ равнақ қасб намояд. Маҷмӯи ин дастовардҳо, пеш аз ҳама, ба фароҳам омадани шароити мусоид ҷиҳати анҷоми корҳои судманди илмӣ марбут аст, ки тавассути Истиқлолияти давлатии Тоҷикистони азиз ба мо насиб гардидааст. Ҳарчанд дар пешорӯи таъриҳ 25 сол шояд як фосилаи начандон зиёд маҳсуб мейбад, аммо муурӯ ба корномаҳои илмии танҳо як ҳавзai илмии вилояти Суғд дар заминаи ховаршиносӣ ва тарбияи ховаршиносони ҷавон шорехи он аст, ки дар ҳақиқат аз файзу баракоти соҳибиистиклолии Тоҷикистони

азиз мо тавонистем ба сўи музafferияти шоистай таҳсин ва қобили мулохиза ҳаракат намуда, аз ин роҳ саҳми хешро дар истиқлоли маънавии мардум гузорем. Боварии комил дорам, ки тақвияти пояҳои истиқлолияти давлатӣ минбаъд низ ба равнақи тамоми самтҳои чомеа, аз ҷумла ховаршиносии миллии тоҷик нақши босамаре хоҳад гузошт.

Фаҳриддин Насриддинов¹

КАМОЛШИНОСИИ ТОЧИҚ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои миллати азизи тоҷик марҳилаи наверо дар самти ҳудшиносӣ, эҳёи суннатҳои маорифпарварӣ ва рушди илмиву фарҳангӣ ба армуғон овард. Бо Истиқлолият заминai шинохти ҳамаҷонибаву амиқи донишмандону фарҳҳетагони миллат фароҳам гардид ва бозшиносии онон дар арсаи байналмилалӣ ҷилваи хоса қасб намуд. Дар таъкиди ҳамин амр аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармуда: «Яке аз афзалиятҳои барҷастаи замони Истиқлолият ин аст, ки имрӯз мо имкони бештару беҳтари қадршиносӣ кардан ва ҳамзамон бо ин, муаррифӣ намудани фарзандони фарзонаи миллати соҳибтамаддунамонро ба ҷаҳониён дар ихтиёр дорем» (Суҳанронӣ ба муносибати ҷашни 600-солагии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, 04.10.2014, аз китоби «Ваҳдат ва раванди гуфтугӯи тамаддунҳо», Душанбе:Адиб, 2015, саҳ.111).

Баргузории 1100-солагии Сомониён, 1000-солагии «Шоҳнома», 1150-солагии устод Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ, 800-солагии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, 700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, 600-солагии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва ҷандин ҷашнҳои дигар, ки дар сатҳи байналмилалӣ анҷом пазируфт, далели равшани ин ҳақиқат аст.

Бешак, яке аз фозилони ифтихорофари миллат, ки дар ҷаҳони илму адаби ҷаҳонӣ дурахшандагии хоса дорад, Ҳоча Камоли Хуҷандӣ мебошад. Ин шоир ва орифи номвар дар ҷомеаи илмии ҷаҳон мақоми миллати азизи тоҷикро боло бурд ва бар начобати он таъкиди бештар бахшид. Озодагӣ аз тааллукот, сафои ботинӣ, нубуг ва абқарияти хосаи ў мӯчиб гардид, то бузургтарин суханварону орифо ни ҳамрӯзгораш, чун Ҳофизи Шерозӣ, Муҳаммадширини Мағрибӣ, Наҷмуддини Торумӣ, Исмоили Сисӣ, Абдурраҳими Ҳилватӣ, Шайх Муҳаммади Кучачӣ, Мавлоно Тоҷиддин Алии Миншорӣ, Шайх Зайнiddини Ҳофӣ, Шайх Ҳусайнни Сарипулӣ, Низомиддин Маҳмуд Қории Яздӣ ва иддае дигар ҷалолати қадри ўро биситоянд ва нисбаташ изҳори иродат намоянд. Бузургтарин салотини он рӯзгор, ба мисли Султон Ҳусайнни Ҷалоир, Тӯқтамишҳон, Мирзо Мироншоҳ ва

¹ доктори илмҳои филологӣ, директори МД «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ»

дигар амирону давлатмардон ба ўарч гузоранд ва сухбаташро мояи ифтихор хисобанд.

Абдурраҳмони Ҷомӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ, Озарии Тӯсӣ, Ҳофиз Ҳусайнӣ Карбалой, Ҳашрии Табрезӣ ва даҳҳо донишманди дигари мусоир ва қарибуззамон ўро бо таъбирҳо «афзалулмутааххирин», «фаридулласр», «билоназири мутақаддаму мутааххар», «бузурги рӯзгор», «марҷаи ҳавоссу авом», «сарҳайли ақобири айём», «мақбули аброру саромади рӯзгор», «кӯтбулҳақиқат», «акобири машоҳи рӯзгор» ва амсоли ин сутудаанд ва нодираи рӯзгор будани Ҳоча Камолро муаккад соҳтаанд.

Садҳо дастҳати девони шоир, маҷмӯа ва ҷунгу баёзҳо, ки аз аҳди Ҳоча Камол то асри XX навишта шудаанд, илова бар қишвари мо, дар мароқизи нусаҳи ҳаттии Олмон, Австрия, Канада, Туркия, Инглистон, Русия, Ҳиндустон, Покистон, Ўзбекистон, Афғонистон ва ҷанд қишвари дигар нигаҳдорӣ мешавад. Ин низ санади оламшумул будани шаҳсияти Ҳоча Камоли Ҳучандист.

Дар тӯли бештар аз шаш аср инҷониб ашъори Камоли Ҳучандӣ сарҷашмаи илҳоми садҳо суханвар ва зинати мачолиси аҳли дил будааст. Муҳимтарин тазқира, тафосир ва осори ирфонӣ, ки дар асрҳои XV-XX дар қаламрави паҳновари забони форсии тоҷикӣ аз Рум то Ҳинд ба қалам омадаанд ва бо камоли эҳтиром аз аҳволу ашъори Камоли Ҳучандӣ сухан ба миён овардаанд, бурҷони қотеи ин ҳақиқат аст. Ҷунин мақоми арҷманд ва шаҳсияти камназири Ҳоча Камол зарурат пеш овард, то донишмандони шарқу гарб ба омӯзиши андеша ва рӯзгори ўтаваҷҷуҳ намоянд.

Дар Аврупо агарчи муаррифии Камоли Ҳучандӣ аз асри XVII тавассути китоби ҳоваршиноси фаронсавӣ Бертелем Д'Эрбло – «Китобхонаи Шарқ» оғоз ёфт, аммо бештар аз ибтидои асри XIX ҷараён пайдо намуд. Аз ин таъриҳ ба баъд, ҳоваршиносоне, чун Иосиф Ҳаммер, Карл Якоб, Людвиг Икена, Иоҳанн Фридрих Козегартен, Арминий Вамбери, Ҳерман Этте, Натаниэл Блэнд, Эдвард Браун ва иддае дигар дар шинохту муаррифии Камоли Ҳучандӣ дар Аврупо хидмат намудаанд. Аммо аз байни ин ҳама, Иосиф Ҳаммер – Пургштал эътибори бештар дорад. Ин ҳоваршиноси олмонӣ, баҳусус, дар китобҳои «Барозандай адабиёти форсӣ» (1818), «Мунтаҳаби муноҷотии адабони форсигӯ» (1836), «Таърихи ўрдаи тиллой» (1840)-и худ бо тарҷумаву тавзехи ҷанд намунаи ашъор ва аబъоди мухталифи шаҳсияти Камоли Ҳучандӣ ўро ба ҷомеаи адабдӯсти мағрибзамин бозшиносонид.

Адабиётшиносони рус А.Е. Крымский, Е.Э. Бертельс, Ян Рипка, К.Шидфар, И.С. Брагинский, А.Е. Адалис ва нафароне дигар дар асри

ХХ дар шинохти Камоли Хучандӣ хидмат намудаанд. Дар Ҳинду Покистон Муҳаммадсиддики Шиблӣ бо тарҷумай мунтаҳаби газалиёти Камол ба урдӯӣ (Тоҷикистонке сӯфӣ шоир Шайх Камоли Хучандӣ, 1996), Амир Ҳасан Обидӣ дар шинохти ашъори тозаи шоир ва иддае дигар кӯшишҳои сутудани анҷом додаанд.

Гурӯҳе аз донишмандон ва муҳаққиқони эронӣ дар камолшиносӣ саъии балеғ ба ҳарҷ додаанд. Аз байни онон хидмати устодон Азизи Давлатободӣ, Эрачи Гулисурҳӣ, Аҳмади Карамӣ, Маҷиди Шафак, Ҷаъфар Султони Қурроӣ на танҳо дар Эрон, балки дар камолшиносии ҷаҳонӣ ҳеле бузург аст.

Дар Тоҷикистон камолшиносӣ аз даҳаи сеюми асри ХХ оғоз гардид. Устод Садриддин Айнӣ бори нахуст дар «Намунаи адабиёти тоҷик» (1925)-и ҳуд бар мақоми баланди Камоли Хучандӣ дар ҷаҳони адаб таъқид намуда, ба баъзе самтҳои камолшиносӣ раҳнамоӣ карданд. То солҳои панҷоҳум, илова бар устод Айнӣ, З.Ш. Раҷабов, А. Деҳотӣ, А. Мирзоев ва ҷанд нафари дигар таҳқиқоти фарӯӣ анҷом доданд. Аз нимаи дуюми асри ХХ камолшиносии тоҷик қадаме фаротар гузошт. Дар ин давра хидмати Шарифҷон Ҳусейнзода, Ҳолик Мирзозода, Аълоҳон Афсаҳзод, Назира Қаҳҳорова, Саъдулло Асадуллоев ҳеле назаррас мебошад. То солҳои 90-уми асри мазкур камолшиносӣ асосан дар мисоли фаъолияти донишмандони фавқуззикр ташаккул мейбад.

Муҳимтарин дастовардҳои ин давра дар нашри гузидai ашъор ва девони Камоли Хучандӣ ҷамъ меояд (Камоли Хучандӣ. Ғазалҳои мунтаҳаб/Таҳияи Шарифҷон Ҳусейнзода.-Сталинобод, 1955; Камоли Хучандӣ. Ашъори мунтаҳаб/Мураттиб Ш. Ҳусейнзода.-Сталинобод, 1959; Камоли Хучандӣ. Мунтаҳабот/Таҳияи Ш. Ҳусейнзода.-Сталинобод, 1960; Камоли Хучандӣ. Ҷевон/Бачоптайёркунандагон Ш. Ҳусейнзода, Н. Қаҳҳорова, С. Асадуллоев.-Душанбе, 1983-1984; Камоли Хучандӣ. Ҷевон/Матни интиқодӣ ва муқаддимаи Ш.Ҳусейнзода ва С. Асадуллоев.-Душанбе, 1986-1987; Камоли Хучандӣ. Аълоҳон Афсаҳзод.-Душанбе, 1976 ва ғ.).

Бо дамиданӣ субҳи Истиқлол камолшиносии тоҷик ҷараёни тоза қасб намуд. Соли 1996 дар сатҳи байналмилалӣ ҷаҳон гирифта шудани 675-солагии шоир, ба камолшиносӣ густариши хоса баҳшид ва ин иқдоми хирадмандона мӯчиби таълифу тадвини даҳҳо китобу рисола ва садҳо мақолоти илмӣ қарор гирифт. Дар Хучанд бо роҳбарии профессор Саъдулло Асадуллоев «Академияи Камоли Хучандӣ» таъсис дода шуд. Ин маркази пажӯҳишӣ дар муаррифии шаҳсият ва бозшиносии ҷаҳонбии Камоли Хучандӣ дар ҷомеаи илмӣ ва умуми мардум нақши хоса гузошт. Ҳамчунин, афзун бар конфронс, махфилҳо

ва фаъолиятҳои матбуотӣ, бо нашри «Девон»-и Камоли Хуҷандӣ (Душанбе, 1996), «Камоли Хуҷандӣ» (Хуҷанд, 1996), «Дурдонаҳо аз ашъори Камоли Хуҷандӣ» (Хуҷанд, 1996) ва даҳҳо мақолаи илмӣ ба камолшиносӣ равнақи хос баҳшид.

Дар арафаи ин ҷашни бузург гурӯҳе аз муҳаққикиони тоҷик дар камолшиносӣ хидматҳои хеле арзишманд анҷом доданд ва китобҳои гаронмоя ба қалам оварданд. «Камоли Хуҷандӣ – устоди газал»-и Аълоҳон Афсаҳзод (Душанбе, 1996), «Сехри мубин»-и Абдулмансони Насриддин (Хуҷанд, 1996), «Фарҳангӣ ашъори Камоли Хуҷандӣ»-и Абдуҷаббори Шоҳаҳмад (Душанбе, 1996), «Малики адаб»-и Атаҳон Сайфуллоев (Душанбе, 1996), «Хоҷа Камоли Хуҷандӣ. Саду як газал»-и Бадриддин Мақсадов (Душанбе, 1996) аз муҳимтарини онҳо ҳисоб меёбанд.

Бояд таъкид дошт, ки дар даҳҳо аввали даврони Истиқлолият, чи пайванд бо ҷашни 675-солагии Хоҷа Камол ва чи дар алоҳидагӣ, ҷанд таҳқиқи дигар анҷом пазируфтанд, ки «Рӯзгор ва осори Камоли Хуҷандӣ»-и Бадриддин Мақсадов аз арзишмандтарини онҳо маҳсуб мегардад.

Дар понздаҳ соли оғозини асри ҳозир камолшиносии тоҷик дар мақоме, ки қарор гирифта буд, ҷараён дошт. Даҳҳо мақола, ҷанд китобу рисола ва таҳияи матни мунтаҳабу комили ашъори шоир сурат гирифт, ки «Девон»-и Камоли Хуҷандӣ (Таҳияи Абдуҷаббори Суруш ва Саидумрон Саидов.-Хуҷанд, 2011), «Мунтаҳаби газалиёт» (Интихоб ва тавзехи Бадриддин Мақсадов.-Душанбе, 2008), «Андалеби боғистони Хуҷанд» (Мақсадов Бадриддин ва Солехи Зарифзод.-Хуҷанд, 2013) аз ҷумлаи онҳоянд.

Аз поёни соли 2014 ҳаракати тозае дар камолшиносӣ ба вучуд омад. Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Суғд бо ҳамназарии аҳли илму адаб муқаррар дошт, ки ҳанӯз миллат яке аз сад дайни худро дар баробари шаҳсияти бузурги Хоҷа Камоли Хуҷандӣ адо нанамудааст. Дар ростои адои ин қарзи маънавӣ бо сарварии Раиси вилояти Суғд муҳтарам Абдураҳмон Қодирӣ тарҳ ва самтҳои муҳими фаъолият муқаррар гардид, ки овардани порае ҳок аз турбати шоир, бунёди маҷмааи бошукуҳе, ки шомили хона-музей, тадрисгоҳ, оромгоҳи рамзӣ, китобхона, гардишгоҳу базмгоҳи босафо ва мӯҷассамаи Хоҷа Камоли Хуҷандӣ, нашри тозаи девон ва фарҳангӣ ашъори шоир аз ҷумлаи онҳоянд.

Дар канори ин иқдомот, хукумати вилоят муҳим доност, то барои омӯзиши амиқтари аҳволу ашъори Камоли Хуҷандӣ ва ҳаммаслакони ў бояд гурӯҳе аз аҳли илм ба таҳқиқи хоса машғул бигарданд. Дар

ицрои ин амри муҳим Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хучандӣ» таъсис дода шуд.

Мутахассисони муассиса дар ибтидо зарур доностанд, ки нахуст кору таҳқиқоти то имрӯз анҷомёфттаро дақиқ биёмузанд, то бо ин амр вазъи кунуни камолшиносиро дақиқ созанд ва паҳлӯҳои ноомӯхтаву самтҳои таҳқиқоти минбаъдаро мушаххас намоянд.

Омӯзиш нишон дод, ки агарчи донишмандон то имрӯз корҳои арзишмандро дар ин ҷода анҷом додаанд, аммо ҳанӯз корҳои ношуда ва муҳим бисёранд. Шаҳсияти ҷаҳонӣ ва манзалати волои Камоли Хучандӣ то ҳол ҷунонки бояд шинохта нашуда ва ба ҷаҳониён муаррифӣ нагардидааст. Барои дарки ин ҳақиқат таваҷҷуҳ бар корҳое, ки дар мавриди орифону шоирони ҳаммаслаку ҳаммашрабу ҳаммаснаде, чун Мавлоно Румӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва амсоли инҳо сомон пазируфтааст, коғист.

Ба тариқи мисол ба ҳофизпажӯҳӣ назар меандозем. Имрӯз тибқи гузориши манобеи китобшиносӣ дар мавриди Ҳофизи Шерозӣ бештар аз ҳазор китобу рисола ба забони форсӣ ва афзун аз панҷсаду ҳаштод асар ба забонҳои дигар навишта шудааст. Теъдоди тасҳҳ ва табъҳои девони комили шоир аз дусад таҷовуз намудааст, то чӣ расад ба мунтаҳабу гузидоҳо. Бештар аз дусад шарҳҳои мухталифи хаттиву ҷопӣ ба қалам омадаанд ва аз ин теъдод панҷоҳ номгӯ ба нашр расидаанд. Албатта, шарҳҳои туркӣ, урдуӣ ва ғайра, ки бар кулли ашъор ё қисмате аз он навишта шудаанд, аз ин шумор берунанд. Афзун аз даҳ фарҳангу вожаномаи пуарзишу коғӣ. Фаротар аз сад тарҷумаи ҷомеу ҷузъӣ ба бештар аз сӣ забон. Таълиқоту ҳошиянивасиҳои судманд. Зиёда аз даҳ ҳазор мақолоти илмиву гузоришоти адабӣ.

Ҳамчунин, садҳо хидмати фарҳангӣ ва иҷтимоӣ, ки дар ҷонбаи илму таҳқиқ мақоми фаръӣ ва ёрирасонро доранд, анҷом ёфтаанд (ниг. Ҳофизпажӯҳон ва ҳофизпажӯҳӣ. Тадвини Абулқосими Родфар, Техрон: Густурда, 1368; Китобшиносии Ҳофиз. Гирдоваранда Мехрдоди Некном, Техрон: Интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1368; Ҳофиз. Б. Ҳуррамшоҳӣ, Техрон: Ноҳид, 1389; Зеҳну забони Ҳофиз. Б. Ҳуррамшоҳӣ, Техрон: Ноҳид, 1384 ва ғ.).

Аммо бо ҳама кӯшиш, корҳои қобили таваҷҷуҳе, ки дар камолшиносӣ сурат гирифтаанд, наздик ба бист китобу рисолаи илмӣ, ёздаҳ нашри девон, ки аз ин ҳам ҷанде на тасҳҳ, балки таҳияву ҳатгардонанд, як фарҳанг, даҳ маҷмӯа, тақрибан дусаду панҷоҳ мақола ва дастае ашъору гузоришот мебошанд.

Дигар бар шаҳси басир ва огоҳ равшан аст, ки камолшиносон бори масъулияти сангине дар пеш доранд ва бояд аз марҳилаи

пурбаргӣ бар марҳилаи пурборӣ қадам ниҳанд ва дар анҷоми корҳои бунёдӣ ҳаракат намоянд.

Маркази илмии Камоли Хучандӣ барои хидмат дар ин ҷода тарҳи илмие таҳия намуд, ки муҳимтарин нуктаҳои он чунин аст:

1. Фароҳам овардани заминаҳои таҳқиқоти бунёдӣ. Дар ин самт чунин кӯшишҳо муҳим арзёбӣ гардиданд:

а) Таҳияи китобшиносии Камоли Хучандӣ. Ин кӯшиш мӯчиб ме-гардад, то пешинаи таҳқиқ возех бигардад, муҳимтарин маълумотҳо дар мавриди шинохти шахсият ва андешаи Ҳоча Камол фароҳам оянд ва дурнамои кор дақик тарҳрезӣ гардад. Ин кор бояд фарогири тамоми нусхаҳои хаттӣ, чопҳои сангӣ, матнҳои интиқодӣ, таҳияҳо, китобу рисолаҳои таҳқиқӣ, мақолаҳо, тарҷумаҳо ва дигар муҳиммоти иттилоотӣ бошад. «Маркази илмии Камоли Хучандӣ» дар иҷрои ин самти фаъолият ба кӯшиши нахустин иқдом намуд ва «Китобшиносии муқаддамотии Камоли Хучандӣ»-ро ба нашр расонид (Муқаддимаи камолшиносӣ.-Хучанд:Ношир, 2015, баҳши савум, саҳ. 479-500).

б) Чамъоварии муҳимтарин дастхатҳои девони Камоли Хучандӣ. Дар феҳриствораҳо бештар аз саду панҷоҳ нусҳаи хаттии девони шоир муаррифӣ ёфтааст, аммо ҳанӯз нусхаҳое дар дasti мардум қарор до-ранд ва аз назари феҳристнигорон дур мондаанд. Имрӯз, чи дар кишвар ва чи берун аз он, марказе, ки дар он муҳимтарин нусҳаи хаттии девони шоир ҷамъ бошад, наметавон пайдо намуд. Ин амр заминаи анҷом додани тасҳехи намунавии девони шоирро фароҳам меоварад. Ҳушбахтона, дар ин ҷода, илова бар ганчинаи дастхатҳои кишвар, бо марокизи нусҳаи хаттии Туркия, Ҷумҳурии исломии Эрон, Ҳиндустон, Покистон, Ӯзбекистон ва ҷанд кишвари дигар ҳамкорӣ сурат гирифт ва нусҳаи иддае аз дастхатҳои девони шоир ҷамъ оварда шуд. Қисме аз ин дастхатҳо хеле нодир мебошанд ва то ҳол дар тасҳехи ашъори Камол истифода нашудаанд.

в) Фароҳам овардани маълумоти муҳимтарин осори адабӣ, таъриҳӣ ва ирфонии марбут ба Камоли Хучандӣ. Имрӯз барои муҳаққиқони камолшинос дастрасӣ ба манобеи маърифати Ҳоча Камол хеле муҳим аст. Зоро дар шинохти ҷаҳонбинӣ ва шахсияти шоир бояд ба сарчашмаҳои мутқан ва асилу кӯҳан дастрасӣ дошт.

Ҷаҳонбинӣ ва шахсияти Ҳоча Камол тақозо менамояд, ки дар ин самти таҳқиқ набояд ба омӯзиши осори адабӣ-таъриҳӣ иктиро на-муд, балки бояд тафсирҳо, шарҳномаҳо, табақоту муъҷамҳои урафо, фуқаҳо ва муҳаддисин, ҳошияҳои осори фалсафӣ низ мавриди барра-сиву тафаҳҳус қарор бигиранд. Зоро ба тасрехи манобеъ устодии Камол дар илми ҳадису тафсир мусаллам аст ва дар пайванди ў бар қало-

му фикҳ ишораҳо ба назар мерасанд, аммо то имрӯз дар камолшиносӣ аз ин манобеъ истифода ба амал наомадааст. Аз ин сабаб, ба муомилоти илмӣ қашидани матолиби ин гурӯҳи осор дар амри расидан бар таҳқиқоти бунёдӣ мусоидат ҳоҳад намуд.

2. Шархнависӣ. Шеъри Ҳоча Камол ба таъбири худи ў «ояти байина»-и камолоташ дар суханварист. Ба иқори бузургон «ӯро машрабест олӣ ва суханест соғӣ» (Хофизи Шерозӣ), «лафзану маънан ин ҳирфаро ба камоли худ расонида» (Шайх Озарӣ), «дар латофати сухан ва диққати маонӣ ба мартабаест, ки беш аз он мутасавир нест» (Абдураҳмони Ҷомӣ), «дар латофат аз оби зулол гарав бурда» (Амин Аҳмади Розӣ), «ғазалсароиро чун тахаллуси худ ба пояи камол расонида» (Ҳусайнқулихони Азимободӣ). Аммо бо вуҷуди ин ҳама манзалат то ҳол шарҳе бар девони шоир ба назар наомадааст. Ҳатто ҳанӯз шарҳи ғазале комил аз қудамо дастрас нест. Он чи ҳаст, тавзехи мағоҳими баъзе абӯт аз забони худи Шайх Камол аст, ки дар «Нафаҳоту-л-унс»-и Ҷомӣ, «Маҷолису-л-ушшоқ»-и Камолиддини Ҳоразмӣ, «Равзаи атҳор»-и Ҳашрии Табрезӣ ва ҷанд сарҷашмаи дигар зикр ёфтаанд. Ҳамчунин, дар «Ҷавоҳиру-л-асрор»-и Озарии Тӯсӣ, маҷмӯае дастнавис, ки таҳти шумораи 4535 дар Китобхонаи Остони Қудси Разавӣ нигаҳдорӣ мешавад ва иддае аз манобеъ тавзехи ҷанд байт аз ашъори Камол ба назар мерасад. Дар ин маврид тафсири «Рӯҳу-л-баён»-и Исмоил Ҳаққии Бруслӣ низ матолиберо дар худ дорад (ниг. ба мақолаи роқими ин сатрҳо «Сарҷашмае нодир дар маърифати ашъору афкори Камоли Хучандӣ»//Камоли Хучандӣ, шумораи дувум, сах. 73-84). Ин ҳама агарчи андак аст, аммо хеле гаронмоя ва раҳқушост. Бояд дар ҳалли уқдаҳои шеъри Камоли Хучандӣ ва баёни маънии воқеии онҳо сармашқи шарҳнигорон қарор бигирад. Ин кор, ки алҳол ба сурати парешон ва мубтадиёна оғоз ёфтааст, метавонад дар такмилу тасҳехи худ аз манобеи мазкур баҳра бигирад.

3. Тасҳехи тозаи илмӣ-интиқодӣ. Матншинос масъулияти сангиро бар ўҳда дорад. Ў бояд бикӯшад, то матни асл ё наздик ба аслро ба хонанда манзур намояд. До нишмандони аврупоӣ дар арздошти матни интиқодии осори суханварони худ бо диққат кор анҷом додаанд ва тавонистаанд матни ормониву олии мероси Шекспир, Гётэ ва дигаронро ба миён оваранд. То имрӯз дар тасҳехи девони Камоли Хучандӣ мусахҳехони арҷманд А. Давлатободӣ, К. Шидфар, Эрачи Гулисурҳӣ, Аҳмади Қарамӣ, Ш. Ҳусейнзода, С. Асадуллоев хидматҳои шоиста анҷом додаанд. Чун ибтидои ҷараёни тасҳехи ашъори шоир буд, кори ҳеч як азизон аз навоқис ҳолӣ нест (ниг. Қаҳрамон Сулаймонӣ. Ҷомае беандом бар қомати Камоли Хучандӣ/Мақолоти маҷмааи

бузургдошти Камоли Хучандӣ.-Табрез, 1375. – С. 100-115; Мирзо Муллоаҳмадов ва Мақсудов Бадриддин. Назаре ба девони тозанашири Камоли Хучандӣ//Хучанд, шумораи ҷашнвора, 1996.–С.47-58; Азизи Давлатободӣ. Девони Камоли Хучандӣ (чопи Маскав, ба эҳтиомоми Шидфар, 1957)//Оянда, шумораи 10, 1361. – С. 751-758 ва ғ.). Матнҳои таҳияшуда, дар асоси нусхаҳои тасҳех ёфтаанд, ки он замон мавҷуд буданд. Аммо имрӯз нусхаҳои ба даст омадаанд, ки куҳантараанд ва дар ҳеч як нашр аз онҳо истифода сурат нағирифтааст. Ҳамчунин, дар анбӯҳе аз баёзҳо ва маҷмӯаҳои хаттӣ ашъори Камол мавҷуданд, ки ҳанӯз дар ҳеч нашр мавриди баҳрабарӣ қарор нағирифтаанд. Бо такя бар ин нусхаҳо ва манобеъ метавон ашъори тоза ва сурати саҳехтари абёти шоирро пайдо намуд.

4. Тадвини «Донишномаи Камоли Хучандӣ». Дар бораи суханварони бузурги дигар миллатҳо, ба мисли Данте, Шиллер, Шекспир, Гёте, Лермонтов, Пушкин ва гайра донишномаҳои алоҳида мудавван гардидаанд. Бояд чун ин суханварон дар мавриди бузургтарин шуарову донишмандони тоҷик, ки Камоли Хучандӣ аз ҷумлаи онон аст, донишнома ва асари ҷомеъ ба қалам ояд. Зоро танҳо ҳамин навъ таълиф метавонад ба таври комил паҳлӯҳои муҳталифи шаҳсият, андеша, аср, муҳит, маълумотҳои муҳими китобшиносӣ ва риҷолшиносӣ, хидматҳои фарҳангӣ ва дигар корҳои дар мавриди Хоҷа Камоли Хучандӣ суратгирифтаро фаро бигираад.

Афзун бар ин, ҷиҳати фарогирӣ ва муаррифии Шайх Камоли Хучандӣ боз ҷанд тарҳҳои илмии ҷудогона ба мисли тадвини фарҳангӣ мусталеҳоти ирфонии ашъори Камоли Хучандӣ, китобшиносии Камоли Хучандӣ, китобхонаи Камоли Хучандӣ, Камолнома ва гайра дар ҷараён мебошад.

Шоистаи ёдоварист, ки «Маркази илмии Камоли Хучандӣ» таҳти унвони «Камоли Хучандӣ» фаслномаи илмӣ-адабие таъсис дод. Пайваста дар ҳар шумораи он матну мақолаҳои марбут ба Камол мунташир мегарданд.

Афзун бар он чи ёд шуд, дар даврони Истиқлол аз ҷониби ҳамаи камолшиносон ва иродатмандони шоир корҳои зиёди илми-ву фарҳангӣ анҷом ёфт, ки бозоварди расмии порае хок аз мазори шоир, бунёди оромгоҳи рамзӣ, мӯҷассамаҳо ва Ҳона-музейи Камоли Хучандӣ, таъсиси Ҷоизаи Камоли Хучандӣ, нигошти садҳо мақолаҳои илмиву оммавӣ, баргузории конфронтсу нишастҳои илмӣ, маҳфилҳои адабиву фарҳангӣ, озмунҳо, номгузории хиёбону муассисаҳо, таълифи рисолаҳои илмӣ, филму номоишномаҳо ва гайра намунае аз онҳост. Дар маҷмӯъ, тамоми ин кӯшишҳо таҳаввули хеле назарраси

камолшиносии тоҷикро дар 25 соли Истиқлолият сабит месозад.

Чои басо сипосмандист, ки аз ҷониби Сарвари давлат, муҳтарам Эмомали Рахмон доир ба масъалаи дар соли 2020 гузаронидани 700-солагии Камоли Хуҷандӣ пешниҳод сурат гирифт. Тибқи он санадҳои зарурӣ ба Кумитаи оид ба илм, маориф ва фарҳангӣ Созмони Милали Муттаҳид, яъне ЮНЕСКО тадорук дида шуда истодаанд.

Итминон дорем, ки муҳаққиқон, баҳусус пажӯҳишгарони Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ, то ин таъриҳ бо такя бар заминаҳои арзишманде, ки ҷиҳати таҳқиқ ва маърифати ҳамаҷонибаи шаҳсият ва ашъори Камоли Хуҷандӣ дар 25 соли Истиқлолият фароҳам омадааст, корҳои мондагору бунёдиро анҷом ҳоҳанд дод.

Шодӣ Шокирзода¹

ПАДИДАИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛ

*(Нақши мачаллаи «Адаб» дар ташаккули
илму фарҳанги даврони Истиқлол)*

Барои миллати деринсоли тоҷик пас аз суқути давлати фарҳангҳези Сомониён қариб ҳазор сол лозим шуд, ки дар порае аз сарзамини таърихии аҷододиаш давлати худро бунёд гузорад ва ба оламиён аз истиқлоли комили сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангииаш паём бифиристад. Хушбахтона, паёми мазкур ба зудӣ ба гӯши оламиён бираcid ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо қаноатмандӣ эътироф гардид. Ниёғони хирадпешаи мо ҳамвора дар орзу расидан ба ин рӯзи ҳуррамиву фиরӯзӣ чӣ қадар аламҳоero ба қалам наовардаанд! Вале гузашти айём собит намуд, ки истиқлол неъмате нест, ки танҳо дар орзуяш бошӣ, онро ба даст овардану зери парчами он зиндагӣ кардан ҳам аз ҷумлаи мумкинот будааст.

Баъди соҳиби истиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фосилаи қӯтоҳи замонӣ дар ҳаёти ҳалқи тоҷик ва тамоми тоҷикистониён ҳодисаву воқеаҳои муҳими сиёсӣ, фарҳангӣ ва маърифатие арзи вучуд намуданд, ки ҳам аз назари фалсафаи зиндагӣ, ҳам аз ихтилофоти фикрӣ ва ҳам аз талошу такопӯ ба сӯйи ваҳдату иттиҳод ва созандагӣ иборатанд. Хушбахтона, нерӯву хиради азалии тоҷик бар ҷаҳгу зулмот ғолиб омад ва офтоби баҳт ба рӯи ин миллати ҷафодида, вале сарбаланду саодатёр тулӯй намуд. Бо ташабbus ва ҷаҳду талоши созандай Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва, албатта, ҷонибдории амиқи миллат ва мардуми сарбаланди қишвар ҳамвatanони дар ақсои олам парешони мо ба Ватан баргаштанд ва ба оламиён собит намуданд, ки тоҷикон табиатан миллати сулҳҳоҳу сулҳпарвар ва сулҳпазир мебошанд. Мақомоти олии роҳбарии қишвар барои таҳқими ҳуввияти миллӣ ва шакл гирифтани тафаккуру андешаи миллӣ қӯшида, мақсад гузоштанд, ки миллатро бори дигар барои ҳуди миллат ва оламиён шиносонанд, ифтиҳори миллиро дар рӯҳу ҷони мардум бипарваранд ва баланд бардоранд, ҳаммеҳанонро ба созандагиву оғарандагӣ ҳидоят намуда, риштаҳои муҳаббату ҳамдилоро миёни тамоми шаҳrvандони Тоҷикистон, новобаста аз мансубияти милливу нажодиву мазҳабӣ пайванд созанд.

¹ номзади илми филология, сардабири мачаллаи «Адаб»

Нақши матбуот дар раванди бозтоби густурдаи ҳаёти чомеа, инъикоси муҳимтарин ҷорабинҳои сатҳи давлатӣ, баланд бардоштани савияи маърифати сиёсиву фарҳангии мардум ва шакл гирифтани тафаккуру ҷаҳонбинии эшон, тарбияи худшиносии миллӣ, ватанпарастӣ, тарғиби анъанаву суннатҳои асили фарҳангӣ хеле муҳим аст. Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба садсолагии матбуоти тоҷик (10-уми марта соли 2012) бо арҷузорӣ ба нақши созандай аҳли қалам таъкид намуд: «Дар ҳақиқат, матбуот ва воситаҳои аҳбори омма ба ташаккули афкори чомеа таъсири муқтадир ва муассир мерасонанд. Онҳо, хусусан, дар замони таҳаввулот ва тағйирёбии самтҳои рушди чомеа, бадалшавии идеологияҳо ва ташаккули диди нави иҷтимоӣ аҳамияти хосса пайдо мекунанд. Ҳама гуна чомеаи демократӣ, алалхусус, чомеаи кишварҳое, ки нав ба ин ҷода қадам гузоштаанд, ба воситаҳои аҳбори омма ва фаъолияти пурсамари онҳо ниёзманд мебошанд».

Инчониб ба сифати як хидматгузор меҳоҳам, ки чанд ҷумлае дар мавриди ҷойгоҳ ва аҳамияти мачаллаи «Адаб» дар ташаккули илму фарҳангӣ даврони истиқлоли кишварамон ироа қунам. Таъсиси мачаллаи виҷае барои устодони забон ва адабиёти тоҷики мактабҳои таҳсилоти умумӣ, олии қасбӣ ва дӯстдорони адабу маърифат аз ҷумлаи орзуҳои деринаи аҳли илму маорифи кишвар дар замони шӯравӣ буд. Дар конфронси илмие, ки дар таърихи 17-уми январи соли 1984 дар Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи улуми кишвар баргузор гардид, забоншиносӣ маъруфи тоҷик, профессор Додоҷон Тоҷиев (равонаш шод бод!) бори аввал зарурати таъсиси мачаллаи «Забон ва адабиёти тоҷик»-ро ба миён гузошт ва аҳли толор ин пешниҳодро бо ҳуҷнудӣ пазируфтанд. Тавре иттилоъ доред, дар кишвари мо аз соли 1986 сар карда, наҳзатҳои созанде рӯи сахна омаданд ва барои мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ба роҳ афтоданд. Саранҷом бар асари ҷаҳду талоши бесобиқаи онон дар таърихи 22-юми июли соли 1989 қонуни ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатӣ» ба тасвиб расид. Бунёди байналмилалии забони форсии тоҷикӣ, ки раёсати онро устоди ҷовидном Лоиқ Шералӣ ба ўҳда дошт, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кард, ки барои аз вазъи ногувор раҳӣ бахшидани забони тоҷикӣ таъсиси мачаллае таҳти сарпарастии Вазорати маориф маҳз барои муаллимони забон ва адабиёти тоҷик лозим менамояд, чунки тақрибан нисфи аҳолии кишвар бо маориф сарукор доранд ва агар мо забонро аз кӯдакистон сар карда, ба насли наврас дуруст ёд надижем, ин забони ҳароб то ба

сатхи давлату ҳукумат мерасад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин пешниҳодро ба инобат гирифта, ба Вазорати маориф супориш дод, ки дар соҳтори худ ба хотири амалӣ намудани банду фаслҳои қонуни ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатӣ» мачаллаи наве таъсис бидихад.

Қобили зикр аст, ки як шарти масъулини Вазорати маорифи қишвар барои таъсиси мачаллаи алоҳида барои муаллимони забон ва адабиёти тоҷик ин буд, ки он бояд бо роҳи ҳудкиро (ҳудмаблағузорӣ ва ё ҳисоби ҳочагӣ) фаъолият мекард. Яъне, барои мачаллаи хос барои муаллимони забон ва адабиёти рус аз буҷай давлат маблаг ӯфт мешуд, вале дастандаркорони мачаллаи «Адаб» бояд манбаи ҳарҷу даҳли нашрияро мустақилона пайдо карда, фаъолияти муназзами онро ба роҳ мемонданд. (Мутаассифона, бо сипарӣ шудани 25 сол ҳанӯз ҳам ин муносибат тағиیر нахӯрдааст ва дар айни ҳол аз нашрияҳои соҳавии Вазорати маориф ва илм танҳо мачаллаи русӣ аз ҳисоби буҷай давлатӣ пуштибонӣ мебинаду ҳалос).

Ҳамин тарик, мачаллаи илмию маърифатӣ ва таълимию мето-дии «Адаб» аз оғози соли 1991 ба фаъолият оғоз намуд ва шумораи нахустини он дар моҳи июли ҳамин сол, ду моҳ пештар аз қабули Эъломияи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расид. Ба ибораи дигар, мачаллаи мазкур натиҷаи талошу такопӯҳои зиёди рӯшанфирони тоҷики солҳои 80-90-уми қарни XX буда, дар шароити соҳибистиқлолии комили давлати Тоҷикистон ба қасди тарвичи илму маорифу фарҳангӣ чумхурӣ ба фаъолият пардоҳт. Мухимтарин самтҳои фаъолияти нашрия ташвиқу тарғиби аркони истиқлолият, соҳибихтиёри ва ягонагии давлати Тоҷикистон, ваҳдату ҳамдилӣ миллиати тоҷик ва кулли мардуми қишвар; нашри маводе, ки сиёсати давлат ва ҳукумати қишварро роҷеъ ба амалӣ намудани рушди соҳаи маориф ва забони давлатӣ инъикос менамояд; расонидани кӯмаки амалӣ ба омӯзгорон ба хотири ҳар чи бештар фаро гирифта-ни забони давлатӣ ва беҳтар ба роҳ мондани таълими фанҳои забон ва адабиёти тоҷик, забонҳои ҳориҷӣ, таърихи ҳалқи тоҷик; инъикоси дастовардҳои навини илмҳои педагогика, равоншиносӣ; саҳмгузорӣ дар кори мутобиқ гардонидани барномаҳои таълимиӣ ва китобҳои дарсӣ; ташвиқи таҷрибаи омӯзгорони беҳтарини муассисаҳои таълимиӣ ва тарғиби рӯзгор ва осори шаҳсиятҳои варзидаи илму адаб; нашри мавод роҷеъ ба санаҳои муҳими дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ва ҷумҳурияйӣ буданд.

Бояд бигӯям, ки аввалин дастгиру пуштибони молии мачалла низ раиси Бунёди байналмилалии забони тоҷикӣ, шоири бузурги миллат

устод Лоик Шералӣ буд ва маҳз бо дастгирии ҷавонмардонаи эшон се шумораи нахустини нашрия дар соли 1991 ҷоп шуд. Ба қавли собиқ сардабири маҷалла Ш.Исломов, «агар он лаҳзаҳо олихимматии устод намешуд, ба гумон буд, ки «Адаб» ба дasti ҳонандагон бирасад ва аз эҳтимол дур ҳам набуд, ки он ҷашм ба олами ҳастӣ накушода нопадид мегардид. Дар он замон ашҳоси алоҳидаи фарҳангбезор ба ин кор ҳавасманд ҳам буданд. Ин амали устоди дарёдил, пуштибони ҳақиқии илму маърифат ва фарҳанги тоҷикон Лоик Шералӣ на танҳо барои кормандони собиқ ва имрӯзай маҷалла, балки барои ҳамаи муштариён ва ҳаводорони нашрия намунаи ибрат ва хотираи нек аст».¹

Маҷалла дар солҳои аввали таъсисаш аз ҷониби ҳонандагон бо ҳушнудӣ пазируфта шуд. Агар он дар соли аввали нашр бо теъдоди 3500 нусха ҷоп мешуд, дар соли 1992 теъдоди муштариёнаш ба 6 ҳазор нусха расид. Мутаассифона, бо оғози воқеаҳои маълуми қишвар ва қасоди молиявӣ аксарияти нашрияҳо, минҷумла, маҷаллаҳои соҳаи маориф низ бо душвориҳои зиёди иқтисодӣ мувоҷеҳ гардиданд ва теъдоди обуначиён низ ба маротиб қоҳиш ёфт. Вале лозим ба ёдоварист, ки дар мушкилтарин давраҳо низ маҷаллаи «Адаб» фаъолияти ҳудро идома дода, бо теъдоди кам ҳам бошад, ҷоп мешуд ва ба ин васила ҷароғи илму ирфонро фурӯзон нигоҳ медошт. Дар саҳифаҳои маҷалла асосан таълифоти уламову ӯдабо ва омӯзгорони ҷумхурӣ ва ҳориҷи қишвар роҷеъ ба улуми адабӣ, таъриҳ, фалсафа, аҳлоқ, адён, омӯзишу парвариш, роҳномоии омӯзиши алифбои ниёғон ва забонҳои ҳориҷӣ, инчунин намунаи осори олимону адибони гузаштаву муосири тоҷик ва ҷаҳон интишор мешуданд.

Маҷалла тайи солҳои 1997-1999 замимаero таҳти унвони «Ганҷи адаб» бо ҳуруфи арабиасоси тоҷикӣ нашр менамуд. Ба ифтиҳори ҳазораи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ (1994), 120-солагии зодрӯзи Аллома Муҳаммад Иқбол (1997), 960-солагии Умари Ҳайём, 1000-солагии Носири Ҳусрав, 2500-солагии шаҳри Истаравшан, 80-солагии шаҳри Душанбе ва Вазорати маорифи Тоҷикистон шумораҳои алоҳидаи ҷашнӣ таҳия ва нашр гардиданд, ки аз ҷониби ҳонандагон бо ҳушнудӣ истиқбол шуданд.

Идораи маҷалла дар ҳамкорӣ бо Ройзанини фарҳангии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон барои беҳтарин мақолаҳои илмӣ ва таълимию методӣ се маротиба озмуни эҷодӣ гузаронид, ки яке ба аҳволу осори Умари Ҳайём, дигарӣ ба Соли гуфтугӯи тамаддунҳо ва охир ба 80-солагии Вазорати маориф баҳшида шуда буданд. Натиҷаи озмунҳо бо ширкати бевоситаи масъулини онвақтаи Ройзанини

¹ Исломов Ш. Ҳамсоли истиқлол // «Адаб», 2001, №4, с.62.

фарҳангии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон Алӣ Мӯсавии Гарморудӣ ва Қаҳрамон Сулаймонӣ ҷамъбаст ва ба беш аз 50 нафар олимони тоҷик ҷоизаҳои пуливу молӣ тақдим гардид.

Боиси хушнудист, ки дар хусуси муҳтаво ва мундариҷаи мачаллаи «Адаб» дар саҳифаҳои матбуоти кишварҳои муҳталифи ҷаҳон ҳабару гузоришҳои зиёде чоп шуданд. Се маротиба дар мачаллаи «Бухоро», ду маротиба дар мачаллаи «Адабиёт ва фалсафа»-и Ҷумҳурии Исломии Эрон муаррифиномаи шумораҳои алоҳидай мачалла ба нашр расиданд. Инчунин, тавассути ҳамаи барномаҳои радио ва телевизиони Тоҷикистон, радиоҳои «Садои Ҳурӯсон» ва «Озодӣ», мачаллаи «Садои Шарқ», рӯзномаҳои «Ҷумҳурият», «Омӯзгор», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Минбари ҳалқ» ва дигар васоити аҳбори умум мунтазам шарҳи шумораҳои мачалла интишор меёфт. Қобили зикр аст, ки матолиби мачалла дар пажӯҳишҳои илмии муҳаққиқони ҷавон Б.Исомиддинов ва И.Ҳамидов мавриди арзишдорӣ қарор гирифтаанд. Идораи мачаллаи «Адаб» соли 2001 барои дар таблиғи таъриҳ, тамаддун ва фарҳангӣ миллӣ саҳми шоиста гирифтанаш бо дипломи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шуд.

Мачаллаи «Адаб» то моҳи феврали соли 2006 дар маҷмӯъ, 73 шумора чоп шуд ва бо қарори ҳайати мушовараи Вазорати маорифи кишвар бо мақсади васеътар намудани доираи мавзӯоти фароғири нашрияҳои омӯзгорӣ ва мусоидати бештари онҳо ба раванди ислоҳоти соҳаи маориф аз 12-уми январи соли 2006 унвони «Маорифи Тоҷикистон»-ро ба худ гирифт.

Моҳи октябрисоли 2004 дар нашрияи «Минбари ҳалқ» мусоҳибаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо ҳабарнигори рӯзномаи «Егемен Қазоқистон» Сауитбек Абдураҳмонов чоп шуд.¹ Дар оғози мусоҳибаи мазкур ҳабарнигор минҷумла зикр мекунад, ки дар Қазоқистон татбиқи барномаи «Мероси фарҳангӣ» оғоз ёфтааст ва дӯстони қазоқ тасмим гирифтаанд силсилаи «Китобхонаи адабиёти ҷаҳон»-ро дар сад ҷилд таҳия ва чоп намоянд.

Баъди мутолиаи мусоҳибаи мазкур, ки дар он роҷеъ ба риштаҳои пайванди адабии ҳалқҳои тоҷику қазоқ нуктаҳои ҷолибу омӯзандеа баён шуда буд, бо ҷанде аз ҳамандешон ба ҳулосае омадем, ки дар кишвари мо вазъи омӯзиш, таҳқиқ, тарҷума ва чопи адабиёти ҷаҳон мӯчиби нигаронӣ мебошад ва бояд дар ин ҷода ғомҳои ҷиддӣ бардошта шаванд. Боястӣ насли навраси тоҷик низ бо шинохти тобнок-

¹ Ба қадри саодат расида тавонед. Мусоҳибаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо ҳабарнигори рӯзномаи «Егемен Қазоқистон» Сауитбек Абдураҳмонов //«Минбари ҳалқ», 2004, 6-уми октябр, саҳ.1-2.

тарин чеҳраҳои илму адаби дунё имконе дошта бошад, ки зеботарин шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳонро ба забони модариаш мутолия намояд. Ба хотири пур кардани ҳамин ҳалои маънавӣ моҳи ноябри соли 2005 ташкилоти ҷамъиятии «Маркази омӯзиш, таҳқик, тарҷума ва нашри адабиёти ҷаҳон» таъсис ёфт ва он ҳамчун созмони ҷамъиятии ихтиёри, худидора, гайридавлатӣ ва гайритичоратӣ таҳти рақами 1689, аз 22-юми декабри соли 2005 дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд. Марказ, тавре аз унвонаш бармеояд, бо мақсади дар сатҳи густурда ба роҳ мондани омӯзиш, таҳқик, тарҷума ва нашри адабиёти ҷаҳон ташкил шуда, бо назардошти имконот фаъолиятҳои зеринро амалий менамояд: интихоб, таҳқик, таҳрир, таҳияи осори адабӣ, илмӣ, маърифатӣ; ба роҳ мондани чопи маҷалла, рӯзнома, баргузida ва китобҳо ташкили мизҳои гирд роҷеъ ба омӯзиш, тарҷума ва чопи осори адабони маъруфи ҷаҳонӣ; бо ҷалби аҳли илм, адабон, тарҷумонҳо, рӯзноманигорон пеш гузоштани масъалаҳои вобаста ба таҳқими робитаҳои адабиву фарҳангӣ дар миёни ҳалқҳо ва тамаддунҳо; муҳокимаи асарҳо, ташкили ҷаласаҳои илмию адабӣ, ҷашни ҷамъомадҳои адабону олимони ватаниву ҳориҷӣ; ҳаллу фасли масоили мубрами омӯзиши адабиёти ҷаҳон дар муассисаҳои таълими ҳамзамон, бо арҷузорӣ дар баробари арзишҳои башардӯстӣ баҳри вусъат баҳшидан ба равандҳои демократӣ, волоияти қонун, озодии андешаву баён мусоидат менамояд. Мо дар ин замина фармудаи устод Муҳаммадҷон Шакурии Буҳороиро ҳамвора дар мадди назар доштему дорем, ки фармуда буд: «Мо бояд демократия ва созмондехии давлати ҳукуқбунёд, эҳтироми ҳукуқи башар ва шаҳсияти инсон, фарҳанги олии маънавӣ, фанну ғановарӣ ва гайраро аз ҷаҳони имрӯз, аз қишварҳои Ғарб ва Шарқ биёмӯзем, лекин ҳастии таърихии мо бояд поян миллӣ дошта бошад. На аз дирӯзи худ монем ва на аз имрӯзи ҷаҳон. Ҳам бо дирӯзи худ бошем, ҳам бо имрӯзи ҷаҳон!»¹

То қунун аз ҷониби марказ қариб 20 номгӯй китоби илмиву адабӣ таълиф, таҳия ва тарҷума шудаанд, ки таҳияи китобҳои Абдулхусайнӣ Зарринқӯб «Бо корвони ҳулла», И.В.Гёте «Девони ғарбӣ-шарқӣ», Алии Ҳодим «Ҳикоятҳо ва ҳидоятҳо аз «Маснавии

¹ Маҷаллаи «Адаб», 2012, №4, муқоваи саҳ.1.

маънавӣ», Абдураҳими Қанавот «Достони донишварон», тарчумаи асари «Абӯабдуллоҳ Ҷаъфари Рӯдакӣ»-и донишманди накӯном И.С.Брагинский аз зумраи онҳо мебошанд. Марказ тасмим гирифтааст, ки нашри силсилаи китобҳоро зери унвони «Шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон» роҳандозӣ намояд ва дар айни ҳол нахустин китобҳо аз ин силсила, ки фарогири намунаи назму насрӣ адабиёти қишишарҳои алоҳида (Русия, Олмон, Фаронса, Инглистон) мебошанд, дар ҳоли омодагӣ ба нашр қарор доранд. Бояд зикр намуд, ки дар ин замина мо ҳам аз тарҷумаҳои адабони тоҷик ва ҳам тарҷумаҳои ҳамзабонони эрониву афғонистонӣ истифода мебарем.

Бо ибтикори ташкилоти ҷамъиятии «Маркази омӯзиш, таҳқиқ, тарҷума ва нашри адабиёти ҷаҳон» соли 2011 дар ҳамкорӣ бо Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба муносибати 60-умин солгарди нависанда ва тарҷумони шинохта Муҳаммадзамони Солеҳ маҳфили адабии бошукуҳе баргузор гардид. Ҳамчунин, кормандони Марказ дар ҷандин ҳамоишҳои илмиву маърифатӣ дар шаҳрҳои Техрон, Душанбе, Ҳучанд, муассисаҳои таҳқиқати олии қасбӣ ва миёнаи умумии қишишар баргузор гардиданд, ширкат ва суханронӣ доштанд.

Маркази мо дар асоси осори илмиву таърихӣ ва маърӯзаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон китоби «Чехраҳои мондагор»-и эшонро мураттаб намуд, ки дар он аз шуҷоату корномаи беназири 25 шаҳсияти номдору сарбаланди илмиву адабӣ ва таърихиву сиёсиамон, аз Курӯши Қабир то Сотим Улуғзода сухан мераҷад. Китоби мазкур бо ибтикори Вазорати маориф ва илми қишишар дар арафаи ҷаҳон 25-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо төъдоди 5 ҳазор нусха ҷоп ва ба ҳамаи муассисаҳои таълимӣ, иттиҳодияҳои илмиву эҷодӣ, ахли илму адаб дастрас ҳоҳад шуд. Ин китоб, бешак, баҳри таҳқими ҳуввияти миллӣ ва шакл гирифтани тафаккуру андешаи миллӣ, инҷунин, бедор намудани ғурури миллӣ дар зехни наврасону ҷавонон саҳми босазое мегузорад.

Аз корҳои муҳими дигари ташкилоти ҷамъиятии «Маркази омӯзиш, таҳқиқ, тарҷума ва нашри адабиёти ҷаҳон» аз нав роҳандозӣ намудани фаъолияти мачаллаи илмӣ, адабӣ ва таълимиву маърифатии «Адаб» буд, ки шумораи нахустини он моҳи апрели соли 2007 ба нашр расид. Қобили зикр ва басо рамзист, ки муқоваи шумораи аввалини нашрия бо акси Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва зерматни «Падари шеъри форсӣ ва устоди шоирони ҷаҳон» ороиш ёфта буд. Яъне, метавон ғуфт, ки роҳандозӣ намудани фаъолияти мӯҷаддади

маҷаллаи «Адаб»-ро мо бо як навъ иршоду роҳнамоии соҳибқирон ва султони шоирон – Рӯдакӣ оғоз намудем.

Маҷаллаи мазкур дар се моҳ як маротиба чоп мешавад ва то кунун 38 шумораи он ба дасти хонандагон расидааст. Ҷӣ зарурате буд, ки чопи маҷаллаи «Адаб» мӯҷаддадан роҳандозӣ шавад? Аввалин, номи мазкур илмҳои зиёди ба забону адабиёт алоқамандро фаро мегирад ва ҳамзамон маъни низому тартибро низ дорад. Баъдан, тавре зикр шуд, маҷаллаи «Адаб» натиҷаи талошу такопӯҳои зиёди рӯшанфирони асили миллати тоҷик дар ду даҳсолаи охир қарни XX буд, ки дар тамоми минтақаҳои кишвар мардумро аз вазъи ногуори забони тоҷикӣ ҳушдор медоданд. Ин нашрия аз ҷумлаи меросҳои арзишманде буд, ки дар шароити соҳибистиқлолии давлатии Тоҷикистон ба манзури таблиғи сиёсати расмии кишвар ва тарвиҷи илму маорифу фарҳанги ҷумхурӣ фаъолият намуд. Агар мо ба миллату давлат ва забони тоҷикӣ назари некбинона дошта бошем, агар шаҳсонеро, ки барои мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ саъю қӯшишҳо намудаанд, бо дидай қадр нигариста тавонем, пас аз нав ба роҳ мондани чопи маҷаллаи «Адаб» як зарурати воқеӣ буд. Ба ин васила мо имкону маҷоле ёфтем, то ин ки пайванди наслҳоро таъмин созем ва арзишҳои барҳоста аз ин раҳгузорро афзунӣ бахшем. Баркандани решашо ба ҳеч ваҷҳ ба суди мон нест ва мон бояд ба аслу решаш ҳуд баргардем. Эҳёи дубораи нашрияе бо ҷунин номи табарруку мондагор таваллуди дигаре буд, ки гуволиаш, сарсабзӣ ва шукуфоии беш аз пешро дар пай ҳоҳад дошт.

Ҳадафҳои маҷалла ҳамонеанд, ки муассиси он ба зимма гирифтааст: тарғибу ташвиқ ва нашри адабиёти асил дар густурдаи тамаддуни башар ва барои он шиори «На ғарбӣ, на шарқӣ, инсонӣ!»-ро баргузидаем. Дар айни ҳол маҷалла наздик ба ҳазор муштариҳ дорад ва онҳо асосан муаллимони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошанд. Бо назардошти ин мекӯшем, ки маводи нашрияро дар сатҳи муаллими имрӯза таҳия намоем ва ба ҳамин хотир маҷалла андаке ҳусусияти оммавӣ ҳам дорад.

МО дар навбати аввал мекӯшем, ки хонандагони тоҷикро бо ному осори бузургтарин адибону андешамандони классики ҷаҳонӣ ва ҳамзамони мо, алалхусус, барандагони ҷоизаи Нобел ошно намоем. Бо ин мақсад, соли 2009 дар маҷалла ба тарикӣ фишурда шарҳи ҳол ва номѓӯи осори барандагони ин ҷоизаи мӯътабари адабӣ тайи солҳои 1901-2008 таҳия ва чоп шуд. Мон дар се-ҷор соли охир тасмим гирифтаем, ки ҳамасола барандагони ҷоизаро ба тарикӣ муфассал ба хонандагон муаррифӣ намуда, то ҳадди имкон матни суханрониашон

дар маросими дарёфти ҷоиза, намунаи осор, мусоҳибаҳо, инчунин, силсилаи мақолаҳои муҳаққиқонро роҷеъ ба вижагиҳои осорашон гирдоварӣ ва нашр намоем.

Ҳамчунин, яке аз ҳадафҳои мо арҷузорӣ ба заҳмати сангини мутарҷимон ва ашҳоси бахши робитаҳои адабӣ буда, ворид шудан ба коргоҳи эҷодии эшон ва то андозае аз лиҳози маънавӣ дастгирӣ намудани онҳо аз чумла, авлавиятҳо ба ҳисоб меояд. Мачалла ҷандин рубрикаи асосӣ, аз қабили «Пешинай тоҷикон ва қавми тоҷик», «Аз Рӯдакӣ то имрӯз», «Сехри калом», «Ёди ёри меҳрубон», «Боғи биҳишт», «Анҷуманоро», «Кошонай меҳр», «Машриқу Мағриб», «Аз шоҳкорҳои адабиёти ҷаҳон», «Ҷашнвора», «Арзишдоварӣ», «Дар қаламрави тарҷума» дорад ва дар ҳар шумора дар жанрҳои гуногун мавод ба табъ мерасад. Минҷумла, зери рубрикаи «Пешинай тоҷикон ва қавми тоҷик» силсилаи мақолаҳо роҷеъ ба тамаддуни деринсоли форсу тоҷик, сарнавишти миллат, забон ва давлати Тоҷикистон, таҳти рубрикаи «Аз Рӯдакӣ то имрӯз» таълифоти донишмандон аз боби ҷанбаҳои муҳталифи осору ахвол ва вижагиҳои хоси ҳунарии адибони гузаштаву мусосири форсу тоҷик ба нашр мерасанд. Бо зерувони «Машриқу Мағриб» мақолоте ҷой дода мешаванд, ки ба робитаи мутақобилан судманди адабии ҳалқҳо ва тамаддунҳои муҳталифи гетӣ ихтисос доранд, зери рубрикаи «Анҷуманоро» мусоҳибаҳо бо ҷехраҳои шинохтаи илмиву адабӣ ба зевари табъ ороста мешаванд.

Тибқи ҳисоби оморие, ки сурат гирифт, то кунун дар мачалла 15 мусоҳибаи муфассали илмӣ бо ашҳоси варзидаи илмиву адабӣ ба нашр расидааст, ки арзишу моҳияти шоистаи зикр доранд. Тайи қариб даҳ соли мавҷудияташ дар мачалла 378 мақолаи илмӣ, илмию оммавӣ ва маърифатӣ чоп шудаанд, ки қариб сесад номѓӯи онҳо ба муаллифони ҳудӣ (Тоҷикистон) мутааллиқ буда, беш аз 60 мақола аз ҳатти ниёғон таҳия ва 16 мақолаи адибону муҳаққиқони варзидаи саршиноси ҳориҷӣ аз забонҳои русӣ, фаронсавӣ ва арабӣ тарҷума гардидааст. Аз мақолаҳои чопшуда 85-тоаш бевосита ба масъалаҳои равобити адабӣ, муаррифии рӯзгор ва осори шаҳсиятҳои бузурги адабии ҷаҳон бахшида шудаанд. Мавзӯи баҳси 248 таълифоти чопшуда ба адабиёти гузаштаву мусосири тоҷик, ки он ҳам ҷузъе аз адабиёти умумибашарист, ихтисос доранд.

Дар саҳифаҳои мачалла аз назми ҷаҳонӣ намунаи осори 56 муаллиф аз қишварҳои муҳталифи дунё ба нашр расидааст ва аз онҳо осори 32 адаб дар тарҷумаи тоҷикӣ ва ашъори 24 шоир аз форсӣ ба тоҷикӣ баргардон шудаанд. Аз ҷумлаи осори насрин адибони ҷаҳон дар нашрия 73 намуна чоп шудааст, ки тарҷумаи 26-тои онҳо мутааллиқ ба

қалами мутарчимони тоҷик буда, 47-тои онҳо аз ҳатти ниёғон таҳия гардидаанд.

Илова бар ин, дар маҷалла 6 намунаи насри ниёғон, гулчини ашъори 7 шоири классикӣ ва намунаи шеъри 24 шоири мусосири тоҷик рӯйи чопро диданд.

Шояд бемавқеъ набошад, ки ба вусъати фарогирӣ ҷуғрофии ёни осори бадеии ҷопшуда дар маҷаллаи «Адаб» нимнигоҳе ҳам андозем. Дар маҷалла аз адабиёти Русия 22 намуна, Фаронса 18, Англия 12, Олмон 9, Ҳиндустон 8, Амрико 5, Озарбойҷон 4, кишварҳои арабӣ 3, Ирландия, Литва, Қазоқистон, Арманистон, Гурҷистон, Туркия 2 намуна, аз адабиёти Маҷористон, Покистон, Туркия, Белоруссия, Колумбия, Канада, Португалия, Булғористон, Ҷопон, Юнони қадим ва адабиёти курдӣ намунаҳо (яктоӣ) ҷоп шудаанд. Аз адібоне, ки аз осорашон зиёд дар маҷалла ҷоп шуда ва роҷеъ ба онҳо гуфтугузор ҳам шудааст, адібони башардӯсти ҷаҳонватаён Л.Н.Толстой, И.В.Гёте ва Р.Такур мебошанд. Аз адібони тоҷик осори сухангустарини бемисл: Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Умарӣ Ҳайём, Ҷалолиддини Балхӣ ва Аҳмади Доњиш бештар дар саҳифаҳои «Адаб» мавриди баҳсӯ баррасӣ қарор гирифтаанд.

Қобили зикр аст, ки маҷаллаи «Адаб» ҳарчанд нашрияи ғайридавлатист, ҳар гомеро, ки аз ҷониби роҳбарияти сиёсии кишвар баҳри поси хотири шаҳсиятҳои бузурги илмиву адабӣ ва таърихиамон бардошта мешавад, сидқан ҷонибдорӣ намуда, ба ҳадди имкону тавони худ дар амалӣ гардидани онҳо саҳмгузорӣ менамояд. Ба ҳамин манзур, ҷашинонагои алоҳидаи нашрия ба муносибати 870-солагии Низомии Ганҷавӣ, 600-солагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, 700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, 100-солагии Лутфулло Бузургзода ба нашр расиданд.

Бо истифода аз фурсат меҳоҳам, ки аз заҳмату талошҳои мутарҷим ва муҳаққики варзида Шамсиддини Ҳақназар (равонаш шод бод!) ёдовар шавам, ки аз рӯзҳои аввали таъсиси маҷаллаи «Адаб» ҳадафҳои моро сидқан ҷонибдорӣ мекард ва силсилаи мақолаҳои ҷолиби адібону муҳаққиқони фаронсавиро дар иртибот бо адабиёти Машриқзамин бо шавқи афзун ва бидуни ҳаққуззахма маҳз барои ҳамин нашрия тарҷума мекард. Доњишманди шинохта, профессор Субҳон Амирқулов, мутахассисони варзидаи баҳши робитаҳои адабӣ Абдурашид Самадов, Тоҷиддин Мардонӣ, Валӣ Самад, Муртазо Зайниддинов, Аҳмад Ҳочизода низ аз ҷумлаи муаллифони пурмаҳсулу ҳайрҳоҳ ва доимии нашрия буда, ҳамеша бо маслиҳату машварати хеш баҳри беҳбуди сифатии он саҳмгузорӣ мекунанд.

Маҷаллаи «Адаб» иҷрои мақсаду вазифаҳои начибро ба ӯҳда ги-

рифтааст ва бегумон, яке аз дигаре мухимтару муфидтар ба назар месанд. Вале ҳадафи аслӣ аз ичрои бомуваффақияти ин азму талошҳо хидмати судманду шоиста ва сарбаландона ба нафъи миллат ва Ватан ҳоҳад буд. Ба ин пурсиш, ки дар ин ҷода мо то кучо дастёб мегардем, довари ҳақгӯ – замон ҷавоби сазовор ҳоҳад дод. Вале аз ҳама мухим он аст, ки дар ин користон ҳиштҳои нахустин гузашта шудаанд. Фаъолияти минбаъдаи маҷалла ба ҳиммату ҷавонмардӣ, саъю қӯшиш ва дастгирии адабону олимон, тарҷумонҳо ва мутахassisони баҳши робитаҳои адабӣ вобаста аст, ки то ҷи ҳад дар ин ҷода моро дастгирий ва пуштибонӣ мекунанд. Мо дар ин замина ба ҳамкориву ҳамдастии аҳли қалами вилояти Суғд, баҳусус Муассисай давлатии «Маркази илмии Камоли Ҳуҷандӣ», ки дар он ҳайати илмии нерӯманду босалоҳияте бо роҳбарии доктори илми филология Фаҳриддин Насриддинов сарчамъ омадаанд, умед мебандем. Дар навбати худ вазифаи худ медонем, ки бидуни ягон қайду шарт дар тарғибу ташвиқи фаъолияти ин маркази бонуфузи илмӣ саҳмгузор бошем ва шояд минбаъд ба роҳ мондани тарҳҳои муштараки ҳамкорӣ, вобаста ба ҳадафу вазифаҳои маҷаллаҳои «Адаб» ва «Камоли Ҳуҷандӣ», ба нафъи кор бошад. Мо омодаем ҳар пешниҳоди судмандеро, ки ба нафъи миллату сарзаминамон бошад ва мардумро ба қӯйи рӯшноиву умедҳои созанд ҳидоят созад, қабул кунем ва дар доираи имкониятҳоямон баҳри амалий гардиданашон саъӣ намоем.

Юсуф Бобоев¹

БУЗУРГДОШТИ ДОНИШМАНДОНИ ТОЧИК ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Мардуми шарифи Тоҷикистон имрӯз дар арафаи таҷлили 25-умин солгарди Истиқлолияти давлатии худ қарор дорад. Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон натиҷаи кӯшишу талошҳои ҳастагинопазири ҳалқи тоҷик дар тӯли таърихи дурудароз ва пурпечутобаш ба шумор меравад.

Дар роҳи ноил шудан ба истиқлолияти воқеии сиёсӣ ва иқтисодӣ пеш аз ҳама, ба даст овардани истиқлолияти фарҳангӣ хеле муҳим мебошад. Зоро истиқлолияти фарҳангӣ рукне аз аркони озодии миллист ва маҳз фарҳанг қодир аст, ки ҳуввият ва асолати миллиро пайдо карда, ба миллат ҳусусиятҳои хоса бахшад. Танҳо фарди худогоҳу боҳабар аз суннатҳои волои аҷдодӣ ва ватандӯст қодир аст, ки ҳолисона барои ободии Ватан заҳмат қашад. Барои тарбияи ҷунин шаҳсият дуруст ба роҳ мондани сиёсати фарҳангӣ ногузир буда, давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси онро дар рӯхияи ватандӯстиию меҳанпарастӣ, ҳудшиносии миллӣ, ҳифзи суннат ва анъанаҳои неки фарҳангии ниёғон, бар пояи асолати миллӣ устувор намудани ҷаҳонбинӣ ва мафкураи ҷомеаи қишвар бунёд мениҳад.

Яке аз роҳҳои асосии муваффақ гардидан ба истиқлолияти фарҳангӣ, рӯ овардан ба суннатҳои арзишҳои гӯҳарбори аҷдодӣ ва шинохту донистани таърихи миллат, аз он ҷумла ҳаёт, кору пайкор ва осори мондагори ҷеҳраҳои сарсупурдаи он мебошад. Маҳз онҳо дар душвортарин лаҳзаҳо миллатро аз нобудӣ раҳонида, мардумро сӯи рӯшноиву саодат раҳнамоӣ менамуданд. Аз ин нуктаи назар, яке аз самтҳои сиёсати фарҳангии давлату Ҳукумати Тоҷикистонро гиромидошти ва ба ҳудиву бегонагон муаррифӣ намудани бузургони миллат, ҳоссатан донишмандоне, ки осорашон ганҷинаи тамаддуни башариятро ғанӣ гардонидааст, ба ҳисоб меравад.

Тоҷикистони соҳибистиқлол дар муддати кӯтоҳ якчанд ҷорабинҳои сиёсиву фарҳангии сатҳи байналмилалиро дар ҷодаи бузургдошти донишмандони тоҷик баргузор намуд.

Аз ҷумлаи аввалин ҷорабинҳои дар ин росто гузаронидашуда, ҳамоиши илмии байналмилалий ба ифтиҳори бузургдошти Абулқосим

¹ номзади илмҳои таъриҳ, омӯзгори мактаби «Нур»

Фирдавсӣ ва 1000-солагии навишта шудани «Шоҳнома» аст, ки моҳи сентябри соли 1994 бо ҳузур ва суханронии ҳамонвакта Раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон Эмомалӣ Шариповиҷ Раҳмонов барпо гардид. Бо назардошти он, ки «Шоҳнома» то андозае шиносномаи миллат ва яке аз омилҳои ваҳдату якпорчагӣ ва ватандӯстии ҳалқҳои ориёнажод, аз ҷумла тоҷикон ба шумор меравад, баргузории ин ҳамоиш дар авчи ҷангӣ шаҳрвандӣ иқдоме саривақтӣ ба назар мерасид.

Давлатҳо ва тамаддуне, ки Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» сутуда буд, дар натиҷаи ҳамлаи арабҳо аз байн рафтанд. Аммо ниёғони сарбаланди мо пас аз муқовимати дуасра на танҳо соҳиби истиқлолияти сиёсӣ, балки истиқлолияти забонию фарҳангӣ низ гардидаанд. Агар дар саргаҳи озодии сиёсии тоҷикон амир Исмоили Сомонӣ истад, саромади эҳёи фарҳангии тоҷикон бешубҳа Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ шинохта шудааст. Бо пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори ЮНЕСКО соли 2008 ҷомеаи фарҳангии ҷаҳон 1150-солагии Абӯабдуллоҳ Рӯдакиро таҷлил намуд. Зимни суханронии худ дар Симпозиуми байналмилаӣ ба ифтиҳори ин санаи таъриҳӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ишора намуд, ки «...таҷлили ҷашни 1150-солагии Рӯдакӣ идомаи ҷашни 1100-солагии ўст ва давоми анъанаҳои неки миллии мо мебошад».

Дар Тоҷикистони соҳибиистиклол, ки давлати дунявист, наздик 99 фисади аҳолиаш мусалмонанд, арҷгузорӣ ба арзишҳои исломӣ яке аз самтҳои сиёсати давлату ҳукуматро ташкил медиҳад. Аз ҷониби Сарвари қишвар се маротиба сафари Ҳаҷ кардану ду маротиба дар Қаъбатуллоҳ намоз гузоридани ў бештар аз ҳама далелҳо ин гуфтаҳои моро собит месозанд. Илова бар он, бо мақсади арҷгузорӣ ба хизматҳои шоиста ва нотакори Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит, нафаре, ки дар густариши дини мубини ислом хизматҳои камназир кардааст, соли 2009-умро Соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон намудан ва таҷлил намудани 1310-солагии ин донишманди соҳибмазҳаб аз ҷумлаи чунин иқдомот аст.

Конфронси илмии ҷумҳуриявиеро, ки 26-уми феврали соли 2009-ум дар шаҳри Душанбе оғоз гардид, саромади ҷорабиниҳои Соли бузургдошти Имоми Аъзам шуморидан мумкин аст. Дар ин конфронс Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар мавзӯи «Моҳияти таҳаммулпазирии мазҳаби Имоми Аъзам ва вазъи дин дар қишвар» суханронӣ намуд. Ў дар баромадаш яке аз сабабҳои таҷлили ин санаи таърихири ҷунун шарҳ дод: «Дар айни замон, дар саросари қишвар як навъ вусъат ёфтани равандҳои ҳудшино-

сии динӣ, беш аз пеш рӯ ба афзоиш ниҳодани таваҷҷуҳӣ ҳам ниҳодхову созмонҳои мухталифи дохиливу хориҷӣ ва ҳам шаҳрвандони алоҳидаи мамлакат, умуман кулли ҷомеа ба масъалаҳои диниву эътиқодоти динӣ баръало мушоҳида мегардад.

Дар ин раванд, кор ба ҷое расидааст, ки густариши шуури динии баъзе гурӯҳҳо барои ҷомеаи мо ҷанбаҳои ғайримақбул пайдо карда, ба ҷараёни таҳқими вахдати миллӣ таъсири манғӣ расонида истодааст.

Дар чунин шароит зарур аст, ки омӯзиши ҳамаҷонибаи дин, баҳусус, таълимоти Имоми Аъзам ва фалсафаи он мавриди таваҷҷуҳӣ маҳсус қарор дода шавад. Олимону мутахассисон бояд паҳлӯҳои мухталифи ин масъаларо мавриди таҳлили амиқ қарор диханд.

Аз ин лиҳоз, ҳангоми омӯзиш ва эҳёи арзишҳои динӣ зарур аст, ки ба ҷавҳари таълимоти мазҳаби Имоми Аъзам дикқат дода шавад».

Авчи тантанаҳои Соли бузургдошти Имоми Аъзам ба 5-уми октябри ҳамин сол рост омад. Зоро, дар шаҳри Душанбе ҳамоиши байналмилалӣ бахшида ба 1310-солагии Имоми Аъзам ифтитоҳ ёфт, ки кори онро Сарвари Тоҷикистон бо суханрониаш дар мавзӯи «Имоми Аъзам ва ҷаҳони муосир» ҳусни оғоз бахшид.

Соли бузургдошти Имоми Аъзам аз бисёр ҷиҳат барои ҷомеаи қишвар манғиатовар буд. Ҷунончи, садҳо конфронтсу маҳфилҳо ва воҳӯрию ҷамъомадҳои сиёсӣ, илмӣ ва фарҳангӣ баргузор гардианд, дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ доир ба ҳаёту осор ва моҳияти таълимоти Имом Абӯҳанифа маводҳои ҷолиби дикқат рӯи чопро диданд, бахшида ба ҳамин мавзӯъҳо дар радиою телевизион барномаҳои муғид тарҳрезӣ шуданд, нашри китобҳои илмӣ ва илмию оммавӣ вобаста ба таъриху моҳияти дини ислом, ҳоссатан, ба мазҳаби ҳанафия ва асосгузори он Имом Абӯҳанифа афзуд.

Таъриҳ инсонҳоеро дар ёд дорад, ки новобаста аз баромади миллиашон танҳо ба ин ё он ҳалқу миллат мансубият надоранду зиндагиномаю осори безаволашон боиси ифтихор ва истифодаи кулли башар қарор дорад. Ҳушбахтона, модари тоҷик низ даҳҳо чунин фарзандони накӯномро зодааст. Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ аз ҷумлаи он нафаронест, ки дар қишварҳои мухталифи олам ўро фарзанди фарзонаи худ медонанд. Ҳаёти ибратбахш ва осори мондагори ў аллакай дар замони худаш аз доираи дину најоду миллату забон берун рафта буд. Аз ин ҷоист, ки соли 2007-ум аз ҷониби ЮНЕСКО соли 800-солагии Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ эълон гардида, дар якчанд қишварҳои олам, пеш аз ҳама, хостгоҳаш Тоҷикистон ботантана қайд карда шуд.

Осори ин абармарди илму ирфон хеле гуногунчабҳа буда, асоси таълимоти ўро тарбияи ахлоқии инсон ва муҳайё соҳтани адолати иҷтимоӣ ташкил медиҳанд.

Тоҷикон дар тӯли мавҷудияташон борҳо дучори ҳамлаҳои горатгарона ва фоҷиабору ҳалокатовари аҷнабиён, хоссатан, ақвоми саҳрогард шудаанд.

Ин раванд пас аз мудҳиштарин забткории аҷнабиён – лашқари Чингизхони хунхор низ ба мушоҳидат мерасад, ки дар натиҷаи он ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқ, аз он чумла илму фарҳанг дар ин сарзамин қарib пурра рӯ ба нестӣ ниҳод. Дар давоми 150-200 соли минбаъда – яъне давраи Ҷомӣ тоҷикон зина ба зина оқибатҳои забткориҳои ҳонумонсӯзи муғулҳоро бартараф соҳтанд, илму фарҳангашонро то андозае ба дараҷаи даврони Сомониён расониданд. Масалан, сатҳи илмҳои ҷомеашиносӣ аз қабили таърихнависӣ, забоншиносӣ, адабиёт, мантиқ, мусикишиносӣ ва амсоли онҳо аз замони Сомониён, ки онро олимони Шарқу Ғарб «давраи Эҳё»-и тоҷикон шинохтаанд, мондани надоштанд. Барои расидан ба ин дастовардҳо саҳми донишмандоне, ба монанди Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ хеле назаррас аст.

Бинобар ин, таҷлили 600-солагии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ, ки дар ҷумҳурӣ соли 2014 баргузор гардид, аз аҳамият ҳолӣ набуд. Ҷунки, имрӯз мардуми тоҷик, хоссатан ҷавонон, ба ғояҳои башардӯстона, таҳаммулгарона, орифона, ватандӯстона ва пур аз панду андарзи ба начот ҳидояткунандай Ҷомӣ ниёз доранд. Омӯхтану донистан ва амал кардан ба гуфтаҳои Мавлоно Ҷомӣ яке аз роҳҳои расидан ба ояндаи дураҳшон мебошад.

Қисмати фоҷиабори тоҷикон бা�ъзе аз донишмандони тоҷикро водор месоҳт, ки маҷбуран тарки Ватан кунанд ва дар ғарбиӣ умр ба сар баранд. Ҳаёти пурмоҷарои Абӯалӣ ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Камоли Ҳуҷандӣ ва даҳҳо аҳли илму адаб далели ин гуфтаҳоянд.

Шайх Камолиддини Ҳуҷандӣ орифи бузург, донандай мумтози шариати исломӣ, шоир ва донишманди замони худ буд. Ашъори ўро дар як радиф бо ашъори Ҳофизи Шерозӣ мегузоранду панду андарзояшро баробари пандномаи Саъдию Ҷомӣ эътироф мекунанд. Соли 1996 дар ҷумҳурӣ 675-солагии Камоли Ҳуҷандӣ бо шукуӯҳу азмати хосса баргузор гардид. Ин ҷашина яке аз аввалин арҷузориҳо ба донишмандони тоҷик дар Тоҷикистони соҳибистиклол ба шумор мерафт. Соли 2015 бошад дар шаҳри Ҳуҷанд «Маҷмааи фарҳангии таърихии «Қалъаи Ҳуҷанд» ифтитоҳ ёфт, ки дар он мучассама ва мақбараи рамзии Камоли Ҳуҷандӣ қомат афроҳтанд.

Бо супориш ва дастгирии роҳбари давлат дар шаҳри Хуҷанд Муассисай давлатии «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ» таъсис ёфт. Яке аз вазифаҳои аввалиндарачаи кормандони марказ омодагӣ дидан ба ҷашни 700-солагии Камоли Хуҷандӣ, ки баргузории он дар соли 2020 дар сатҳи ҷаҳонӣ ба нақшаш гирифта шудааст, ба шумор мераవад.

Агар мардуми Табрези Эрон Шайх Камоли Хуҷандиро дар оғӯши худ парварида бошанд, диёри тоҷикон Мир Сайд Алии Ҳамадониро, ки бо амири тақдир ба ҳатлонзамин ҳичрат намуда буд, чун гавҳараки ҷашм азиз дошт.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ бо осори пурғановаташ, ки асоси онро панду андарз ва масъалаҳои ахлоқӣ ташкил медиҳанд, дар дили мардуми тоҷик ҷой гирифт ва ба лақаби «Амири Қабир» шарафёб шуд. Таълимоти ў мардумро ба илмомӯзӣ, ҳурмати волидайн, инсондӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, тарбияи дурусти фарзанд, ва амсоли ин ҳидоят мекунад. Бинобар ин, ҷашнгирии 680-солагӣ (соли 1995) ва 700-солагии (соли 2015) Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар Тоҷикистон ҳамовозии умум пайдо кард ва ба нағъи давлату ҷомеа буд.

Дар таърихи навини тоҷикон ду китоб – «Намунаи адабиёти тоҷик»-и устод Садриддин Айнӣ ва «Тоҷикон»-и аллома Бобоҷон Faфуров барои пойдор кардани асосҳои давлатдорӣ, зарба задан ба нотавонбинони миллат, мустаҳкам кардани мавқеи Тоҷикистон дар Иттиҳоди Шӯравӣ, муаррифӣ намудани тоҷикон дар олам, боло рафтани ҳисси ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ ва ватандӯстии тоҷикон нақши со занда дорад. Гуфтан мумкин аст, ки танҳо барои оғаридани ҳамин шоҳасарҳо ин фарзандони фарзонаи миллат шоистай ҳама гуна арҷузориву ұнвонҳо ҳастанд.

Дар васфи Бобоҷон Faфуров Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониаш дар маҷлиси ботантана ба ифтиҳори 100-солагии ў ҷунин гуфта буд: «Бобоҷон Faфуров дар давраи пур аз тазод ва муборизаҳои шадиди сиёсиву илмӣ, яъне дар солҳои мураккабу тақдирсози 30-юми асри гузашта, ки ҳазорон зиёйёну равшанфирон таъқибу бадарга гардида, ҳазорҳо нафари дигар тарки Ватан карда буданд, бо часорати сиёсиву илмӣ дар паҳлӯи устод Садриддин Айнӣ истода, барои ҳифзи номи неки миллати тоҷик, аз таҳрифи бадқасдана ҳимоя кардани таъриху фарҳангӣ пурғановати он қарзи фарзандии ҳудро дар назди ҳалқу Ватани азизаш сарбаландона адо кардааст».

Беҳуда нест, ки ба Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Faфуров «Барои хизматҳои бузург ва ғидокориҳо дар поягузории Истиқлолияти Тоҷикистон, инкишофи тамаддун ва ҳудшиносии миллӣ» бо Фармони

Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Шариповиҷ Раҳмонов аз 8 сентябри соли 1997 унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуда, соли 1998 бо қарори Ҳукумати кишвар 120-солагии Садриддин Айнӣ ва 90-солагии Бобоҷон Ғафуров ботантана ҷаши гирифта шуданд.

Шӯрои иҷроияи ЮНЕСКО дар иҷлосияи 157-уми худ аз 26 октябри соли 1999 қарор қабул кард, ки соли 2001-ум 90-солагии Мирзо Турсунзода ҷаши гирифта шавад. 7-уми майи соли 2001 бошад, Фармони Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Шариповиҷ Раҳмонов дар бораи ба Мирзо Турсунзода додани унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» содир шуд. Октябри ҳамон сол дар ҷумхурӣ 90-солагии ин фарзанди шарафманди миллат ботантана таҷлил карда шуд. Ҳамин тарик, Мирзо Турсунзода сеюмин донишманд, сиёсатмадор ва шоири забардасти тоҷик аст, ки ба ин унвони олии Ватан ноил гардидааст. Ин қадршиносӣ ба хотири хизматҳои шоистаи ўбахри бунёди пояҳои Истиқлолияти Ҷумхурии Тоҷикистон, густариши нуғузи байналхалқӣ муаррифии илму адаб ва фарҳанги тоҷикон дар ҷаҳон ва ниҳоят тарғиби ғояҳои сулҳу дӯстии ҳалқҳо амалӣ карда шуд.

Ба гайр аз ҷашинаҳои номбурда дар тӯли 25 соли Истиқлолият дар Тоҷикистон 1000-солагии Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ (соли 2004), 1025-солагии Абӯалӣ ибни Сино (соли 2005), 100-солагии Зиёдулло Шаҳидӣ (соли 2015), 80-солагии академик Муҳаммад Осимӣ (соли 2000) ва боз даҳҳо олимону адабони тоҷик дар сатҳҳои муҳталиф ҷаши гирифта шуданд, ки зикри ҳамаи онҳо сухани моро ҳеле ба дарозо ҳоҳад қашид.

Таъқид кардан бамаврид аст, ки бузургдошти донишмандони тоҷик танҳо бо гузаронидани ҷамъомадҳои тантанавӣ, ҳамоишҳои илмӣ, ҷорабинҳои фарҳангӣ, нашри асару мақолаҳо, мураттабсозию пахши барномаҳои радио ва телевизионӣ маҳдуд нагардидааст. Ба шарафи онҳо кӯчаю хиёбон, муассисаҳои таълимию фарҳангӣ ва, ҳатто, шаҳру ноҳияҳо номгузорӣ шудаанд. Масалан, ноҳияҳои Ҷалолиддини Балҳӣ, Ҳамадонӣ, Рӯдакӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Айнӣ, Фирдавсӣ, Сино, Бобоҷон Ғафуров, шаҳрҳои Турсунзода ва Бобоҷон Ғафуров.

Ба гайр аз он мувоғики тағйирот ба Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» ҳамасола 22-юми сентябр ҳамчун Рӯзи Рӯдакӣ ҷаши гирифта мешавад. Инчунин, тибқи Фармони Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ҳамасола 30-юми сентябр зодрӯзи Мавлоно Ҷалолуддини Балҳӣ таҷлил мегардад. Ҳамчунин, дар

кишвар ҳамасола ба бахшида ба зодрӯзи донишмандон гузаронидани маҳфилҳои илмию адабӣ, аз қабили «Рӯдакиҳонӣ», «Шоҳномаҳонӣ», «Камолхонӣ», «Мавлавиҳонӣ», «Лоиқҳонӣ», «Хонишиҳои Faфуроҳӣ» ва ғайраҳо ба ҳукми анъана даромадаанд.

Дар охир бар ин нукта бояд таъкид намуд, ки ин ҳама қадршиносиҳо таҷлилҳо ҷанбаи таъсирбахши тарбиявӣ-сиёсӣ ва фарҳангӣ доранд. Мардум ва, хоссатан, насли наврас бояд донанд ва итминон дошта бошанд, ки ҳар касе барои ҳалқу миллат ва Ватани ҳуд ҳолисона ва ҷонғидоёна хизмат кард, албатта, дар хотири мардум боқӣ ҳоҳад монд, кору пайкораш дар саҳифаи таъриҳ бо ҳатти заррин сабт ҳоҳад гашт ва номаш дар ҳама ҷо ва ҳама вақт ба некӣ ёд ҳоҳад шуд. Ба ғайр аз он, омӯзиш ва дар ҳаёт татбиқ намудани осори бузургони миллат дастурест барои имрӯзи рахшон ва ояндаи дураҳшон. Инчунин, агар мо аз гузаштагони ҳуд дифоъ насозем, онҳоро ба оламиён нашиносонем, осору таълимоташонро тарғибу ташвиқ нақунем, бегонае барои мо ва ба манфиати мо ин корро анҷом наҳоҳад дод.

ТАРҖУМА ВА САРЧАШМАШИНОСӢ

Маҳмуд ибни Умари Замахшарӣ

БАҲОРИ ХУБОН¹

Хайру хубӣ, ёди ёрону солехон ва сифоту ахбори онон

Аз Алӣ (рз) дар бораи «хайр» пурсиданд. Ӯ дар ҷавоб гуфт: Хайр на ин аст, ки молу фарзандонат бисёр гардад, балки он аст, ки илмат бисёр гардад ва амалат бузургу мақбул бишавад.

Ҳамчунин аз ӯ нақл гардида:

- Дидори аҳли хайр, обод соҳтани дил аст.
- Дар ҳар қӣ ҳислате аз хисоли хайр вучуд дошта бошад, Ҳудованд бадиҳои ӯро меомурзад.
- Анҷомдиҳандай хубӣ аз худи хубӣ беҳтар аст ва анҷомдиҳандай бадӣ бошад, бадтар аз худи бадист.

Ҳакиме фармуда: Хайр шахси аҳл ва шоиста ба худро мечӯяд.

Касеро дарёфтӣ, ки дар ӯ ҳислате аз хубӣ вучуд дорад, аз ӯ чудо машав, то ҳамеша аз баракаташ бархурдор бимонӣ.

Молик ибни Динор гуфта: Мисоли шахси бояқин чун луълуъ аст, ҳар ҷо ки равад, зебоияш ҳамроҳӣ ӯ хоҳад буд.

Абӯдардо фармуда: Ҳудованд Луқмонро рахмат намояд, аз ҳусни аҳлу молу ҷамолу табор бархурдор набуд, бандae буд ҳабашӣ, тавқи бардагии Довудро (а) дар гардан дошт ва аз ҷониби ӯ озод гардид. Марде буд саҳт ҳомӯш ва борикназар. Ҳеч бор дар рӯз намехуфт. Касе аз ӯ ахлоқи бадро мушоҳида нанамудааст. Ҷанд фарзандонаш даргузаштанд, бар он ношикебӣ накард. Назди абвоби ҳукамо меомад, то бияндешад ва бингараду ибрат андӯзад. Ба ҳамин сабаб, ба ӯ дода шуд (он чи аз ҳикмат) дода шуд.

¹ Давом аз шумораи гузашта.

Абдуллоҳ ибни Тоҳир бигуфт:

*Ифъали-л-хайра мастатаъта ва ин
Кона қалилан фалан тухита бикуллиҳи.*

(Яъне: Хубиро ҳар андоза ки тавонӣ, анҷом бидех, агарчи андак ҳам бошад. Зоро тамоми онро фаро гирифта наметавонӣ).

Вақте ки андаке аз хайрро тарк мекунӣ, зиёди онро чӣ гуна метавонӣ анҷом бидихӣ.

Муҳаммад ибни Абӯалқума назди Абдулмалик ибни Марвон даромад. (Абдулмалиқ) аз ўпурсида: Дар Басра пешвои мардум кист? Фармуд: Ҳасан¹. Гуфт: Аз маволӣ² аст ё араб? Фармуд: Аз маволӣ. Гуфт: Модарат туро афканад, бардазода пешвои араб?! Фармуд: Бале. Гуфт: Ин манзалатро ба чӣ сабаб ёфтааст? Фармуд: Аз зару зевари дунёе, ки дар мост, бениёзӣ чуст ва мо ночор ба илме, ки дар ўст, ниёзманд гардидем. Гуфт: Ӯро ба ман васф намо. Фармуд: Бар он чи мардумро ба он амр менамояд, аз ҳама ҷиддитар амал мекунад ва аз он чи онро наҳӣ мефармояд, аз ҳама бештар хештандорӣ меварзад.

Ҷоҳиз фармуда: Ҳасан аз тамоми ҷиҳат мавриди истисно ва беназир буд. Аз ҳамин рӯ, гуфта мешавад: Фалон зоҳидтарини мардум аст, ба ҷуз Ҳасан; фалон фақҳтарини мардум аст, ба ҷуз Ҳасан; фалон насиҳатгартарини мардум аст, ба ҷуз Ҳасан; фалон суханвартарини мардум аст, ба ҷуз Ҳасан.

Ибни Ҳориҷа фармуда: Бо Ибни Авн бист сол ҳамнишин будам. Ба гумонам дар ин муддат фариштагон аз ўқӯтоҳиеро сабт нанамудаанд.

Рӯзе Рашид³ ба Абӯюсуф гуфт: Ахлоқи Абӯҳанифаро бароям баён намо. Ў фармуд: Абӯҳанифаро чунин мешиносам, ки дӯст медошт, то бандай фармонбардори Ҳолик бошад ва аз ўгуноҳе сар назад; аз аҳли дунёву дунёвии эшон худро дур мегирифт; дар иззатҷӯии дунё намекӯшид; бештар ҳомӯш меистод; пайваста дар фикр ғӯтавар буд; бо он ҳама илми фароҳ бехудагӯй набуд ва пургӯй наменамуд; агар илм ё мол пурсида мешуд, бедарег нисор месоҳт; бо қӯшиши худ аз тамоми мардум бениёз буд; ба тамаъ майле надошт; аз гайбат дурӣ мегузид ва ҳеч қасро ҷуз ба некӣ ёд намекард. Чун Рашид инро шунид, ба котиб гуфт: Ин авсофро бинавис ва ба писарам бидех, то (бо назари ибрат) бар он бингарад.

Ҳакимеро пурсиданд: Аз ҳикмат чӣ давлат ёфтӣ? Фармуд: Чун шахси эмине гардидам, ки дар соҳил истодааст ва дигаронро меби-

¹ Ҳасан – мурод Ҳасани Басрист.

² маволӣ – ғуломон, бардазодагон

³ Рашид – мурод Ҳорунаррашид аст.

над, ки байни амвочи баҳр ғӯта меҳӯранд.

Марде ба Умарӣ гуфт: Маро насиҳате фармо. Ӯ сангрезае аз замин бардошта гуфт: Агар тақво ба андозаи ин сангреза бар қалбат раҳ ёбад, барои ту аз тамоми ахли замин судманттар хоҳад буд.

Аз дунё барои худ насибе қарор дода, тақворо нигаҳбону муроқби он муқаррар намо.

Тақво зимоми афъоли солеҳа ва имоми афъоли робеҳа¹ аст.

Алӣ (рз) фармуда: Олимон, ҳакимон ва пархезгорон ҳама ин се матлабро навиштаанд: Ҳар кӣ ботинашро зебо созад, Худованд зоҳирашро зебо месозад; ҳар кӣ он чи байни ӯ ва Худо қарор дорад, некӯ бисозад, Худованд он чи байни ӯ ва мардум аст, худ ҳал мена-мояд; ҳар кӣ ғаму андешааш охират бошад, Худованд ғаму андешаи дунёйи ӯро бартараф месозад.

Хулқ ва сифоти он, зикри ҳусну қубҳ, қомати дарозу қӯтоҳ ва бузургиву ҳурдӣ

Растолис ба шахсе зебоманзар нигарист. Чун бо ӯ сухан гуфт, бузургаш наёфт. Он гоҳ фармуд: Ҳонае зебо, кош дар он сокине мебуд.

Ҳакиме ба як ҷавони бадҷехраи ҳушадаб гуфт: Ҳушши ахлоқат зиштии рӯјатро пӯшонидааст.

Баъзе аз ниёгон гуфта: Худованд зебоиву нодониро дар шахси дароз ва зирақиву зиштрӯиро бар шахси қӯтоҳ ҷамъ овардааст, аммо хайрро бошад, дар ҷизе, ки байни ин дуст.

Асмай фармуда: Зане саҳроиро дидам, ки аз зеботарин ҷехра бархурдор буд, аммо шавҳаре дошт қабеҳманзар. Ба ӯ гуфтам: Эй зан, оё аз ин ки дар дasti ӯ қарор дорӣ, ҳурсандӣ? Гуфт: Эй мард, шояд ӯ муомилаи ҳудро бо Худо некӯ доштааст ва Худованд маро подоши он қарор додааст. Аммо ман бошам, муомилаи ҳуд ва Худоро нек на-доштаам ва Худованд ӯро иқоби ман сохтааст. Пас, оё аз он чи Худованд писандидааст, ҳурсанд набошам.

Муҳаммад ибни Аббод² бар назди Маъмун даромад ва Маъмун бо дастонаш бар сари ӯ аммома гузошт. Он ҷо қанизаке, ки бар фарози сараҷ буд, бихандид. Маъмун гуфт: Чаро мекандӣ? Ибни Аббод гуфт: Эй амири муъминон, ман туро аз сабаби он огоҳ месозам. Он ҷунин аст, ки ту маро бо ин ҳама зиштрӯиям икром намудӣ ва ин ӯро ба ҳандаву ҳайрат афқанд. Маъмун ба қаниз гуфт: Ба аҷаб маяфто! Ҳамоно зери ин аммома бузургвориву ҷавонмардист.

¹ робеҳа – судовар, хайррасон

² Аз муқаррабони Маъмун, ки аморати Басрапо дар ӯҳда дошт. Зоҳирон, зиштрӯ будааст. Соли 214/829 вафот намудааст.

Авқаси Махзумӣ – қозии Макка, ки марде хештандор ва зариф буд, мегуфта: Боре модарам, ки зане хирадманд буд, ба ман фармуд: Эй писарам, ту дар сириште парварида шудай, ки нишасту бархост бо ҷавононро намеписандад. Зоро агар бо шахси қаҷроҳе дӯстӣ намоӣ, мардум ба сабаби пайвандат бо ӯ, туро мисли ӯ ҳоҷанд шинохт. Ту бояд оини осмониро муҳкам бигирий, ки дастуроти он шахси фурӯмояро баландмақом месозад ва қӯтоҳиро бартараф менамояд. (Суҳанашро бо гӯши чон пазирафтам ва) Ҳудованд маро аз он баҳраманд гардонид.

Анас (рз) фармуда: Пайғамбар (с) ба яке аз асҳоб, ки ҷеҳрааш зебо набуд, пешниҳоди ҳонадор шуданро доданд. Ӯ фармуд: Эй Пайғамбар (с), маро беарзишу камҳаридор ҳоҳӣ ёфт. Пайғамбар (с) фармуданд: Аммо ту назди Ҳудо беарзиш нестӣ.

Ибни Аббос фармуда: Ҳудованд ба ҳар кӣ ҷеҳраи зебо ва номи некӯ додааст ва аз манзалати хуб бархурдор сохтааст ва аз наҳоди ҳубон ба дунё овардааст, ӯ аз беҳтарин оғаридаҳои Ӯст.

Аз Пайғамбар (с) чунин ривоят гардида: Ҳудованд ҳалқу ҳулқи ҳар бандаеро, ки зебо сохта бошад, аз ин ки ӯро бар оташ афканад, ҳаёй менамояд.

Ба шахси зебову ҳубҷехра чунин гуфта мешавад: Сохташуда дар ниғорхонаи илоҳӣ.

Нафаре бар ҷеҳраи Амин ҷашм дӯҳт. Ҳодиме онро дарк намуд ва қасди танбехаш кард. Дар он ҳол яке аз ҳозирон фармуд: Ӯро дар баробари назар бар зинати Ҳудо, ки дар бандагонаш аст, сарзаниш манамо.

Мусъаб ибни Зубайр, ки аз ҳушрӯтарин мардон буд, дар Басра дар саҳни ҳавлиаш нишаста буд. Зане бозистоду аз ӯ ҷашм барнадошт. (Мусъаб) ба ӯ гуфт: Ҳудо туро бубаҳшад, ҷаро истодай? Гуфт: Ҷароғи мо ҳомӯш гардид, омадем, то аз рӯи ту порае нуру равшанӣ бубарем.

Ҷоҳиз фармуда: Ҷуз зане маро хичил насохтааст. Қиссаи он чунин аст, ки боре зане маро ба исрор назди заргар бурда гуфт: Мисли ин. Ман ҳайрон мондам ва (масъаларо) аз заргар пурсидам. Гуфт: Ин зане аст, ки бар сохтани сурати шайтон маро бар кор дошт ва ман ба ӯ гуфтам: Намедонам, ки ӯро ба чӣ сурате тасвир намоям. Пас туро оварду гуфт: Мисли ин.

Дари Ҷоҳиз кӯфта шуд. Ғуломаш берун омад. Аз ӯ пурсиданд, ки (Ҷоҳиз дар хона) чӣ кор мекунад? Гуфт: Ҳанӯз бар Ҳудованд дурӯғ мебандад. Гуфтанд: Чӣ тавр? Гуфт: Ба оина менигараду мегӯяд: Сипос Ҳудовандеро, ки маро оғарид ва суратамро зебо соҳт.

Умар (рз) мардеро дид, ки аз фарбехӣ бо пурӣ шикам нафас мекашид. Ба ӯ гуфт: Ин чӣ ҳол аст? Гуфт: Баракате аз ҷониби Худо. Гуфт: На, балки иқобест, ки Худо туро бо он азоб менамояд.

Нафаре ба як зани зарифи ироқӣ гуфт: Чӣ шуда, ки лабони туро кафида мебинам? Гуфт: Вақте, ки анҷир ширин шавад, мекафад.

Бузургмехр фармуда: Ҳар кӣ нерӯманд гардад, пас бояд дар тоати Худо нерӯманд гардад ва ҳар кӣ нотавон ояд, пас бояд аз даст задан бар манъкардаҳои Худо нотавон ояд. Ибни Муқаффаъ дар мавриди ин сухани Бузургмехр фармуда: Суханварон, агар тавонанд, бикиӯшанд, то бар ин қавл ҳарфе бияфзоянд.

*Тарҷумаи
Фаҳриддин Насриддинов*

МЕҲРИ ВАТАН

Диле, ки муҳаббат ба кишвари худ надорад, маъюбу бенавост.
Тарас Шевченко

Муҳаббат ба Ватан – аввалин дастоварди шаҳси бомаданият аст.
Наполеон Бонапарт

Ватан – сарзамиnest, ки рӯҳро асир мекунад.
Франсуа-Мари Вольтер

Андӯҳу шодии Ватанро касе эҳсос карда метавонад, ки аз назди андӯҳу шодии нафаре бепарвоёна намегузарад.

Василий Сухомлинский

Байни ватандӯстиву миллатгарой тафовути амиқ аст. Дар мисоли аввал – муҳаббат нисбат ба ватан, дар мисоли дувум бошад, адоват ба дигарон.

Дмитрий Лихачев

Халқе, ки хуввияти миллии худро нигоҳ доштааст, аз байн намеравад.

Петр Врангель

Ватандӯст шахсест, ки ба ватан хизмат мекунад ва ватан пеш аз ҳама халқ аст.

Чернышевский Н. Г.

Хизматчии давлатӣ нисбат ба дигар ҳамватанон бояд бисёртар рӯҳбаланду ҳаракаткунанда бошад ва бо муҳаббат ба Ватан роҳбарӣ кунад. Ў бояд бо муҳаббати нисбат ба Ватан доштааш зиндагӣ кунад, инро ба зердастонаш таълим дидад ва дар ин кор дар тамоми давлат намуна бошад.

Державин Г. Р.

Дар ҷои аввал бояд Ватану волидайн бошанд, баъдан фарзандону оила ва баъдан хешону наздикиони дигар.

Цицерон



Тарчума ва сарчашмашиносӣ

Барои ватан афтодан – хушбахтист, мардонавор мурдан – човидонист.

Корнель П.

Бо ҷанги зидди ватан ҳеч гоҳ қаҳрамон намешавӣ.

Гюго В.

Касе ки кишварашро дӯст намедорад, чизero дӯст дошта наметавонад.

Байрон Д.

Дӯстдории ватан аз оила оғоз мёбад.

Фрэнсис Бэкон

Беҳтарин тариқи омӯзиши муҳаббати Ватан ба қӯдакон он аст, ки ин муҳаббат дар ниҳоди падарони онҳо бошад.

Монтескье

Таҷрибаи умумиҷаҳонӣ исбот карда, ки давлат аз вазниниву даҳшату азоб намемирад, балки вақте мемирад, ки шаҳрвандон дигар онро эҳтиром намекунанд.

Булат Оқуджава

Ҳатто гул дар ватан бӯи дигар медиҳад.

Александр Иванович Куприн

Мо ба шарофати Ватан ба қуввату рӯхбаландиву хушнудиамон ноил гардидем.

Л.Блок

Диёри бегона ба касе ватан наҳоҳад шуд.

И.Гёте

Барои ватан чон додан хуррамиву ифтихор аст.

Гораций

Барои инсон чизе хуштару азизтар аз ватан нест. Инсони беватан – инсони бенавост.

Якуб Колас



Ватандың он касест, ки дар дақиқаҳои вазнинй корхой сангиро барои ватан ба дүши худ мегирад.

A. Павленко

Инсони ҳақиқій ва фарзанди фарзонаи ватан – харду як шахс аст.

A. Н. Радищев

Қахрамонихо ва некүкориҳои бузург аз муhabbat нисбат ба Ватан оғоз шудааст.

Ж.Ж. Руссо

Дүст доштани ватане, ки моро мисли модари ҳақиқій хұронду нұшонд, қарзи муқаддаси мост.

М.А. Шолохов

Хокимон набояд мардумро ба надоштани муhabbat нисбат ба ватан айбдор кунанд, онҳо бояд кори ба дүш доштаашонро анчом диханд, то ки мардум ватандың гарданد.

Томас Маколей

Бо чаши ми баста ватанро дүст дошта намешавад.

Федерико Гарсиа Лорка

Он чи ки ба ҳама азиз аст, танҳо ватан буда метавонад.

Цицерон

Тарқумаи Оқилбай Оқилов

«МАКОРИМУ-Л-АХЛОҚ»-И ХОНДАМИР

«Макориму-ахлоқ»-и Фиёсуддин Мұхаммад ибни Ҳумомуддин, маъруф ба Хондамир (1475-1535), яке аз аввалин рисолаи махсуси шарҳихолӣ дар бораи шинохти рӯзгор ва осори Алишер Навоӣ ме-бошад. Китоб арзиши хосай адабӣ-търиҳӣ дорад. Хондамир ин ки-тобро ҳамчун нишонаи садоқату эҳтиром ба ҳомиаш – Навоӣ эҷод кардааст. Аммо то итноми кор Навоӣ вафот мекунад. Аз ин сабаб, онро ба Ҳусайнӣ Бойқаро тақдим менамояд.

Арзиши адабиву илмии асари мазкур то ҳол пурра ба риши-таи таҳқиқ кашида нашудааст. Он чи ба назар мерасад, мақолаҳои М.Сале «Книга благородных качеств» и ее автор» (5, 170-176), Сул-тон Воҳидов «Макориму-л-ахлоқ» – асари муҳими тарҷимаҳолӣ» (2, 79-90), С.Имронов, С.Воҳидов «Макориму-л-ахлоқ»-и Хон-дамир – нахустин рисолаи шарҳихолии Алишер Навоӣ» (4, 4) ва мақолоти муҳтасари донишномаҳо мебошанд. Олимони мазкур дар мақолоти худ оид ба Хондамир ва «Макориму-л-ахлоқ»-и ўмухта-сар сухан ронда, ин асарро дар омӯҳтани ҳаёт ва фаъолияти Навоӣ аз манбаъҳои гаронбаҳо ҳисоб кардаанд. Маълумоти нисбатан фарох-тар оид ба ин асари Хондамир аз ҷониби Дилором Юсупова, пешка-ши алоқамандон шудааст, ки он ҳам як андоза фарогири кулли мато-либи китоб нест (Ниг.: 11, 28-29). Устодон Сайд Нафисӣ, Садриддин Айнӣ, В.В.Бартолд, Е.Э.Бертельс. Ш.Хусейнзода, Р.Мусулмонқулов, А.Сатторзода, Э.Шодиев ва иддае дигар дар таҳқиқу таълифи худ аз «Макориму-л-ахлоқ» истифода бурдаанд.

«Макориму-л-ахлоқ» аз ду муқаддима, даҳ мақсад (боб) ва хоти-ма таркиб ёфта, ки мундариҷаи он ба тариқи зайл аст:

Мақсади аввал: Дар баёни шараф ва манзалати ақлу идрок.

Мақсади дувум: Дар баёни фазилати илм ва мартабати уламо.

Мақсади савум: Дар баёни фазилати шеър ва изами шаъни шу-аро.

Мақсади чорум: Дар зикри фазилати иншо ва баёни манзалати афозили суханоро.

Мақсади панҷум: Дар баёни андӯҳтани заҳоири уқбо ва эъроз аз дунё ва мо фиҳо.

Мақсади шашум: Дар баёни риояти аркони шариати Ҳазрат, алайҳи-с-салому ва-т-таҳийёт.

Мақсади ҳафтум: Дар баёни раъфат ва раҳмат.

Мақсади ҳаштум: Дар фазилати тавозузъ.

Мақсади нухум: Дар шарафи чуду саховат.

Мақсади даҳум: Дар баёни латоифу мутоябот.

Хондамир дар муқаддимаи якум пас аз ҳамду ситоиш, дар бораи таълифи асар ва пешкаш кардани он ба Султон Ҳусайнӣ Бойқаро сухан ронда (8, 39-46), баъд аз он дар муқаддимаи дувум ба зикри макорими ахлоқ, валодат, айёми бачагӣ ва давраи таҳсили Алишер Навоӣ бо Султон Ҳусайнӣ Мирзо маълумот додааст (8, 47-51). Бобҳои рисола ба тавсифи донишу идрок (8, 53-58), нақши ҳомиаш – Навоӣ дар рушди илм, мартабаи олимон дар ҷомеа (8, 59-68), роҳ ёфтани ў ба дарбори Султон Ҳусайнӣ Бойқаро, фазилати шеър ва шаъни шоирон, дӯстиву равобити адабии ў бо Ҷомӣ (8, 67-79), устодии ў дар фанни иншо (8, 81-85), осори мутолианамуда (8, 87-94), сохтан ва бозсозии мадрасаҳо (8, 63), ҳонақоҳ (8, 91-92), работ, ҳавзҳо ва ҳаммому пулҳо дар Ҳурросон (8, 93-94), таъмири масоҷид (8, 101), ҳикоёту достонҳои ахлоқӣ дар мавзӯи баёни раъфат ва раҳмат (8, 116-120), фазилати таъвозӯ (8, 121-128), чуду саховат ба ҳавосу авом (8, 129-137) латифаву мutoиботи Навоӣ (8, 140-149) ва гайраро дар бар мегиранд.

Асар бо насри маснӯъ навишта шуда, муаллиф дар оғоз ва зимни ҳар як мақсад аз оёту аҳодису аҳбор, масалҳои арабиву форсӣ ва абёту мисраъҳои форсӣ, арабӣ ва туркӣ иқтибос овардааст.

Аз тезододи бобҳои асар ва мундариҷаи он ошкор мегардад, ки мақсади Хондамир баёни шарҳи аҳвол ва рӯзгори муқаммалу муназзами устодаш Навоӣ набуда, балки пеш аз ҳама, нишон додани ташаккул ва такомули фазилатҳои ахлоқию маънавии Навоӣ аз давраи туфулият то интиҳои рӯзгораш аст.

Бино ба маълумоти Чарлз Риё то замони мо танҳо як нусҳаи асар омада расидааст, ки он ҳам бо «Латоифнома»-и Фаҳрии Ҳиравӣ дар як ҷилд ҷой гирифтааст ва дар осорхонаи Бритониё таҳти рақами Add 7669 маҳфуз аст (10, 367; 8, 33). Соли 1938 бо ташаббуси Кумитаи ҷаҳонӣ Навоӣ нусҳаи аксии он ба Тошканд оварда, аз рӯи он соли 1940 як нусҳа дастнавис карда шудааст (3, 183). Ин нусҳа таҳти рақами 5278 дар китобхонаи Институти шарқшиносии ба номи Абӯрайҳони Берунии Академияи илмҳои Ӯзбекистон нигаҳдорӣ мешавад (6, 33-35). Дар феҳрасти шарқии дастхатҳои Академияи илмҳои Ӯзбекистон (6, 33-35) аз ду нусҳаи «Макориму-л-ахлоқ» хабар дода шуда, ки он ҳам нусҳаи рӯйбардоркардашуда аз нусҳаи осорхонаи Бритониё мебошад. Нусҳаи аксии рисоларо Турҳони Ганҷавӣ соли 1979 дар Кембриҷ нашр кардааст (8, 35). «Макориму-л-ахлоқ» дар Ӯзбекистон солҳои 1941, 1947, 1967, 1981, 2015 (9), дар Афғонистон соли 1981 (8, 35), дар Эрон ду маротиба соли 1999 (8) нашр шудааст. Адабиётши-

нос М.Сале интихобан ин рисоларо ба забони русӣ тарҷума карда, ба маҷмӯаи «Родоначальник узбекской литературы» ҳамроҳ намудааст (5, 177-214).

Сайдоншо Имронов ва Султон Воҳидов баҳшида ба истиқболи рӯзҳои адабиёт ва санъати Ӯзбекистон дар Тоҷикистон, мухтасари «Макориму-л-ахлоқ»-ро дар рӯзномаи «Тоҷикистони Шӯравӣ» соли 1991 ба табъ расонидаанд (7). Профессор Султон Воҳидов бошад, дар маҷмӯаи «Дурданаҳои наср» порае аз онро ба хондандагон пешкаш намуданд (3, 182-215).

Хулоса, «Макориму-л-ахлоқ»-и Хондамир нахустин ва ягона рисолаи маҳсусест, ки дар бораи муҳимтарин лаҳзаҳои ҳаёт ва фаъолияти ҷамъиятию эҷодии Навоӣ баҳс мекунад ва аз аҳамияти баланди илмӣ-адабӣ ва таъриҳӣ барҳурдор мебошад.

Пайнавишт:

1. Валиев А. Хондамир / ЭСТ. – Ч. 8. – Душанбе, 1988.
2. Воҳидов С. «Макориму-л-ахлоқ» - асари муҳими тарҷимаҳолӣ /Армуғони олимони ҷавон. – Душанбе: Дониш, 1966.
3. Дурданаҳои наср. – Ч. 3. – Душанбе: Адиб, 1991.
4. Имронов С, Воҳидов С. «Макориму-л-ахлоқ»-и Хондамир –нахустин рисолаи шарҳиҳолии Алишер Навоӣ // Тоҷикистони Шӯравӣ, 4. 07. 1991.
5. Родоначальник узбекской литературы (Сборник статей об Алишере Навои). – Ташкент: Уз ФАН, 1940.
6. Собрание восточных рукописей АН РУз. – Т. X. – Ташкент: Фан, 1975.
7. Хондамир. Макориму-л-ахлоқ // Тоҷикистони Шӯравӣ, 5-13. 07. 1991. (Таҳияи С.Имронов ва С.Воҳидов)
8. Хондамир. Фиёсиiddин ибни Ҳумомиддин. Макориму-л-ахлоқ: шарҳи ҳоли Амир Алишер навоӣ / Муқаддима, тасҳех ва таҳқиқи Муҳаммад Ақбари Ашиқ. – Техрон: Оинаи мерос, 1378/1999.
9. Хондамир, Фиёсиiddин. Макорим ул-ахлоқ. – Тошкент: Faфур Fулом, 2015.
10. Чарлз Риё. Феҳрасти нусхаҳои ҳаттии осорхонаи Бритониё. – Ч. 1. –Лондон, 1879.
11. Юсурова Д. Творчесое наследие Хондамира как источник по истории культуры Центральной Азии XV-XVI вв. /Автореферат дис. на соис. ученой степ. док. ист. наук. – Ташкент, 2001.

Ба қалами Тоҳир Салимов

«ТАЗКИРАТУ-Ш-ШУАРО»-И ДАВЛАТШОҲИ САМАРҚАНДӢ

«Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳ ибни Алоуддавла Бахтишоҳи Самарқандӣ дар маърифати аҳволу ашъори шоирон аз муҳимтарин сарчашмаҳо ба ҳисоб меравад ва шаш қарн инҷониб ҳамчун манбаи асили тазкиранигорон хидмат менамояд. Ин китоб дар ёдкарди шоирони форсигӯ аввалин китобест, ки бо номи «тазкира» таълиф шудааст¹.

Муаллиф «маслиҳат он дониста, ки пеш аз он ки пойи маркаби ҳаёт дар сангиҳои аҷал маҷрӯҳ шавад» (4, 25), бояд таснифе ба ёдгор бигузорад. Дар ин боб ҷои тазкираи шоиронро ҳолӣ мебинад ва даст бар тасниф мезанад².

Муҳтавои тазкира дар қолаби дебоча, муқаддима, табақоти ҳафтгона ва хотима рехта шудааст.

Дар дебоча пас аз қисмати таҳмидия, фаслҳое дар баёни фазилати фасоҳату балогат ва мақоми фусаҳову шуаро, ҳасби ҳоли муаллифи сабаби таълиф ва мундариҷаву таркиби китоб оварда шудааст.

Қисмати «муқаддима» дар асл тазкираест муҳтасар аз пешғомони шеъри араб, баҳусус, аз шуарои асри оғозини ислом. Дар ин қисмат мӯҷаз аҳволу ашъори даҳ шоири араб, ба мисли Лабид, Фараздақ, Диъбил ибни Алӣ, Мутанаббӣ, Каъб ибни Зухайр ва чанде дигар нақл ёфтааст.

Дар табақоти ҳафтгона, ки ҷиҳати инъикоси ҳадафи аслии таълиф тарҳрезӣ шудааст, саду сиву ҳафт суханвар, аз Рӯдакӣ то Маҳмуди Бурса муаррифӣ ёфтаанд.

Муаллиф танҳо он шоиронро интихоб намуда, ки дар илми шеър моҳир ва назди салотин мақбул бошанд³.

Қисмати хотима шомили зикри ҳолоти шуароест, ки дар замони муаллиф «чаҳон ба зоти шарифашон ороста» будааст. Дар ин баҳш зикри шаш суханвар, аз Мавлоно Ҷомӣ то Ҳоча Осафӣ, оварда шудааст.

Давлатшоҳ дар фароварди ин қисмат фаслеро дар мақомоти Ҳусайн Бойқаро тартиб дода, ба шеваи таъриҳнигорон манқабат ва футӯҳоти султони мазкурро баён доштааст.

Дар тазкира, маҷмӯан аҳволу ашъори саду панҷоҳу як нафар суханвари номӣ оварда шудааст. Афзун бар ин, даҳҳо шоири дигар зимни гуфтор аз суханвари хоса ҳамчун муосири мӯҷолиси ӯ муаррифӣ ёфтаанд.

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар тадвини китоб, афзун бар андӯҳтаҳои зеҳни хеш аз «тавориҳи мӯътабара ва аз давовини усто-

дени мозӣ ва ашъори мутақаддимону мутааххирон ва аз расоили мутафарриқаву кутуби сияр» (4, 28) баҳра чустааст. Қисме аз манбаъҳо, ки мавриди истифодаи муаллиф будаанд, имрӯз аз байн рафтаанд ва иддае хеле нодир мебошанд. Ба мисли «Маноқибу-ш-шуаро» ва «Таърихи Оли Салҷуқ»-и Абӯтоҳири Хотунӣ, «Одобу-л-араби ва-л-фурс»-и Ибни Мискавайҳ, «Ахбору-т-тивол»-и Дайнаварӣ, «Низому-т-таворих»-и Қозӣ Абӯсаид Абдуллоҳи Байзовӣ, «Точу-л-футӯҳ», «Таърихи истизҳорӣ» ва файра.

Назди муаллиф сабки хосаи таълиф муқаррар будааст ва қӯшида, ки тибқи он матолибро арза дорад.

Тибқи он муқаррарот нахуст бо алфозу таъбирҳои балег аз ному наасаб ва мақоми шеърии суханвар ёд мекунад, сипас ба бозшиносии ў мепардозад. Дар ин миён ба зикри боризтарин ҳасоис – тахаллус, осор, шуарову урафои мусоири мӯонис, мамдӯҳ, салотини ҳамрӯзгор ва нақли намунаи ашъор таваҷҷуҳ менамояд.

Дар ин замина, яке аз хусусиятҳои назаррас, зикри аҳволи салотин ва умаро мебошад. Хусусияти мазкур китобро аз манзаре, иловава бар тазкираи шоирон, ҳамчун таърихномаи фармонравоён мешинносонад. Гоҳе чунин қисмати китоб хеле муфассал ироа мегардад⁴. Аммо муаллиф дар хилоли чунин гузоришоти таърихӣ санадҳои хеле нодир, омӯхтаниҳо ва ибратҳои муфидро мармузона ҷой дода, ки ҳамвора хонандаро маҷзуби хеш месозанд. Чунин баҳши китоб барои шинохти вазъи сиёсиву иҷтимоии он рӯзгор, баҳусус давлати Темуриён, маълумотҳои пурарзишро арза медорад (4, 92; 176; 271; 354; 384; 386; 394 ва ғ.).

Зимни баёни аҳволи шоирон нақлу ҳикоёти ҷаззобро аз рӯзгори онон нақл менамояд ва ин хусусият китобро хеле хонданӣ сохтааст.

Дар интиҳоби ашъор аҳвол ва машраби фикрии муаллиф низ таъсиргузор будааст⁵.

Муаллиф дар овардани матлаб аз сухани авом мепарҳезад ва ба иттилои манбаъҳо эътимод менамояд⁶.

Дар нақли матолиб ва сабти санадҳо мекӯшад, то манбаъро ёдовар шавад. Агар матлаб қобили эътимод набошад, аксар ҳол бо ҷумлаи «ал-уҳдату Ҷала-р-ровӣ», «ал-уҳдату Ҷала-л-мустаҳричи» (Яъне, масъулият бар уҳдаи ровӣ ва қасест, ки матлабро арза доштагаст) сиҳҳати онро бар соҳиби санад voguzor менамояд⁷.

Дар овардани намунаи шеър сабили ихтисорро риоят мефармояд ва барои огоҳӣ аз вазни ашъор ба иқтибоси як байт иқтифо мекунад⁸.

Яке аз хусусиятҳои арзишманди тазкира масъалаи нақди сухан ва шеършиносист. Муаллиф бо баҳрабарӣ аз таъбир ва истилоҳоте, чун

«суханшинос», «матинсухан», «ақсоми суханварӣ», «зарифтабъ», «табъи салим», «сухани соғу равон», «ғазали матбӯъ», «нозуксухан», «санои шеърӣ», «ташбехот», «игроқот», «тавшҳоҳот» ва ғайра сухани шуароро бар санҷаи нақд гузоштааст. Дар мавриҷое бочуръатона байни хунар ва шеъри шоирон доварӣ намудааст (4, 130; 225; 259; 308; 435 ва ғ.).

Муаллиф бо чунин ибтикор тазкиранигории форсу тоҷикро аз қолаби хушки бозшиносӣ ва ибораороиҳои пуригрок ба маҷрои тоҷаи шинохту муаррифӣ рахнамоӣ намуд.

Насри тазкира дар қисмати дебоча ва ҷумлаҳои оғозин аз муаррифномаи шоирон то ҷое фаннӣ аст. Бοқӣ ҳамаи матолиб бо насри озод ва дур аз тақаллуф ба қалам омадаанд.

Давлатшоҳ пас аз итмоли тазкира андеша менамояд, ки ин мероси мондагори хешро ба қӣ тақдим дорад. Ба ин шараф шарифе ҷуз Алишер Навоиро шоистатар намебинад ва тазкираро ба номи ў мекунад.⁹

Таърихи итмоли тазкира ба тасрехи муаллиф 28-уми шавволи соли 892/17 октябрисоли 1487 мебошад.

Лозим ба ёдоварист, ки тазкира бо вучуди диққати муаллиф дар сиҳҳати матолиб, аз иштибоҳот холӣ нест. Дар ҷандин навбат ғалатҳои марбут ба таъриҳ, ансоб, аълом ва интисоби шеър ба назар мерасад. Ба мисли «Вис ва Ромин»-и Фаҳриддини Гургониро аз Низомии Арӯзии Самарқандӣ (4, 73) ва дар мавриде аз Низомии Ганҷавӣ (4, 135) донистан, Абулъало Маарриро (440-524/1048-1129) устоди Абӯсаиди Рустами (муосири Соҳиб ибни Аббод – ваф. 385/995) хондан (4, 40), Носири Ҳусравро аз Исфаҳон ҳисобидан (4, 74), Масъуди Саъди Салмонро, ки аз аҳли Лоҳур аст ва аслаш аз Ҳамадон буд, Ҷурҷонӣ гирифтан (4, 61), ҳам ўро, ки таваллудаш 438/1046 аст, муосир ва ситоишгари Манучехр ибни Қобус (ваф. 403/1012) ёд кардан (4, 61), Ҳоча Ҳофизро (ваф. 791/1388) бо Темури Ланг, ки соли 795/1392 вилояти Форсро забт карда буд, мусоҳиб ёдовар шудан (4, 287) ва ҷанде дигар, ки назди аҳли таҳқиқ мусаллам аст¹⁰.

Аммо, ба мисдоқи «муште хок гил нақунад оби баҳрро», ин навъ кӯтоҳихо ба ҳеч ваҷҳ аз эътибори китоб намекоҳад. Ҳамоно, ин таълиф бо доштани садҳо санаду матлабҳои нодир ҳамчун манбаи арзишманд бοқӣ ҳоҳад монд.

«Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ сарчашмаи аксари тазкиранависони минбаъда қарор гирифтааст ва дар тӯли таъриҳ аз ҷониби адабдӯстон истиқболи гарм ёфтааст. Имрӯз вучуди даҳҳо дастҳати нағиси ин тазкира, ки дар муҳимтарин марказҳои нусахи ҳаттии ҷаҳон нигаҳдорӣ мешаванд, шоҳиди адли ин ҳақиқат аст (2, 3, 1876-1879).

Чунин манзалати тазкира мӯчиб гардида, то он борҳо талхис, тарчума ва нашр ёбад.

Талхис ва гузидан тазкираи Давлатшоҳ аз фосилаи замонии наздик ба муаллиф оғоз гардидааст. Имрӯз мунтаҳаби манзуми тазкира бо номи «Осмони сухан», ки аз ҷониби Лутфуллоҳи Лоҳурӣ (зинда дар соли 1092/1681) суруда шудааст ва гузидан Зомини Астарободӣ бар муҳакқикон равшан аст (2, 3, 1841; 1876; 9, 786).

Тарчумай тазкира аз ҳама муқаддам ба забони туркӣ сурат гирифтааст. Он ҳам дар асри нахустин пас аз замони таълиф, дар асри ӯхуми ҳичрӣ/шонздаҳуми мелодист¹¹.

Ҳамчунин, Сулаймон Феҳмӣ китобро ба туркӣ тарчума намуда, онро «Сафинату-ш-шуаро» ном ниҳодааст. Тарчумай мазкур соли 1259/1843 дар Истанбул ба нашр расидааст.

Матни аслии китоб бори нахуст соли 1305 тавассути Маликул-куттоби Шерозӣ дар Бамбай зевари табъ ба бар кардааст.

Нашри илмии тазкира аввалбор аз ҷониби Эдуард Браун анҷом ёфтааст ва соли 1318 дар Лейдан ба табъ расидааст. Минбаъд, бар асоси ин нашр ва ҷанд нусхай хаттии нодир Муҳаммад Аббосӣ, Муҳаммад Рамазонӣ, Фотимаи Алоқаманд ва нафароне дигар бо тасҳехоти арзишмандтар китобро мунташир намудаанд¹².

«Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳ дар мактабҳои шарқшиносӣ ва адабпажӯҳии Аврупо солҳо чун китоби асосии маърифати адабиёти форсу тоҷик хидмат намудааст. Ин манзалат ва зарурат мӯчиб гардида, то китоб ба забонҳои англisisӣ, олмонӣ ва фаронсавӣ, мутаносибан аз ҷониби Фун Ҳаммер – Пургстал, Вуллерз ва Силвистер тарчумаву нашр ёбад (2, 3, 1876; 1, 1, 265; 2, 1, 124).

Дар кишвари мо аз ҷониби муҳакқикон Муҳаммад Ансор ва Аъзами Худодод гузиде аз матни китоб ба нашр расидааст (Давлатшоҳи Самарқандӣ, Тазкирату-ш-шуаро/Гузиниши матн, нигориши дебочаву тавзехот аз Муҳаммад Ансор ва Аъзами Худодод.-Душанбе, 1999).

Барои хонандагони тоҷик бори нахуст матни комили «Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ тавассути муҳакқикони Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Ҳуҷандӣ» (Тазкирату-ш-шуаро. Давлатшоҳи Самарқандӣ/Таҳияи Муҳлиса Нуруллоева.-Ҳуҷанд:Ношири, 2015.–544 саҳ.) манзури хонандагони тоҷик гардидааст.

Бояд таъкид намуд, ки маҳз тавассути «Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ садҳо санади нодири илмиву адабӣ маҳфуз мондааст. Аз ин рӯ, таваҷҷӯҳи аҳли таҳқиқ ва адабдӯстон бар ин сарчашма хеле муҳим арзёбӣ мегардад.

Таълиқот:

1. Манзур нахустин китобест, ки бо исми «тазкира» аз аҳволу ашъори суханварони форсигӯ баҳс менамояд, вагарна сабит аст, ки вожай «тазкира» асрҳо муқаддам чун унвон бар осори донишҳои мухталиф баргузида шуда буд. Ба мисли «Китобу-т-тазкира»-и Абӯалии Форсӣ (ваф. 377/987), «Тазкираи малику-н-нуҳҳот»-и Ҳасан ибни Софии Бағдодӣ (ваф. 568/1172) дар илми нахҷ; «Тазкира фи-л-қироат»-и Ибни Галбун (ваф. 399/1008), «ат-Тазкира фи-л-қироат ас-сабъ»-и Абулҳасан Тоҳир ибни Аҳмад (ваф. 380/990) дар илми қироат; «Тазкирату-л-каҳҳолин»-и Алӣ ибни Исои Каҳҳол (ваф. 430/1038), «Тазкира»-и Ибни Байтор (ваф. 646/1248), «Тазкира»-и Сувайдӣ (ваф. 620/1223) дар илми тиб; «Тазкирату-л-комила» дар илми мусиқӣ; «Тазкирату-л-масъулин»-и Абӯисҳоқи Шерозӣ (ваф. 476/1083), «Тазкирату-л-ғариб»-и Абӯбакри Бардай (ваф. 340/951) дар илми фикҳ; «Тазкира»-и Абулғазли Мақдисӣ (ваф. 508/1114), «Тазкирату-л-хӯффоз»-и Шамсиддини Заҳабӣ (ваф. 747/1346), «Тазкира»-и Ибни Мулаққин (ваф. 804/1401) дар илми ҳадис; «Тазкира фи-л-ҳайъат»-и Насируддини Тӯсӣ (ваф. 672/1273) дар илми нучум ва ҷанде дигар (барои тафсили бештар ниг. 6, 101, 390, 466; 11, 1, 404-413; 7, 1, 215-220 ва ғайра). Бояд таъкид намуд, ки қабл аз тазкирии Давлатшоҳ «Маноқибу-ш-шуаро»-и Абӯтоҳири Хотунӣ ва «Лубобу-л-албоб»-и Муҳаммад Авғии Бухорӣ дар ин замина таълиф ёфта буданд, аммо дар унвони онҳо қалимаи «тазкира» корбурд наёфтааст.

2. Ба гумони голиб аз «Лубобу-л-албоб»-и Муҳаммад Авғии Бухорӣ иттилоъ надошта, ки ҷое ба он ишорае накардааст. Аз «Маноқибу-ш-шуаро»-и Абӯтоҳири Хотунӣ (асри XII), ки, зоҳирان, маҷмӯае мураттаб аз ҳикоёт ва сурудаи шоирон будааст, борҳо иқтибос овардааст. Аммо ба ҷӣ мӯчиб бошад, ки дар ин замина ҷунин навиштааст:

*«Он чи маҷҳул монда дар олам,
Зикри таъриху қиссаи шуарост.*

Ҷиҳати он ки уламо бо вучуди камолу фазл бад-ин афсонай мухаққар қалам ранҷа накардаанд ва сари ҳиммат фурӯ наёвардаанд ва дигаронро авқот мусоидат накарда, балки бизоати он надоштаанд. Алқисса, таърих ва тазкираву ҳолоти ин тоифаро ҳеч оғарида аз фузало забт нанамуда. Агар рақаме бар ваҷҳи савоб дар ин абвоб намуда ояд, ҳаққо, ки бар ваҷҳи салоҳ ҳоҳад буд» (4, 28).

3. Тавре, ки навишта: «ҷамъёро ихтиёр намудам, ки ҷумла фозил ва дар ин илм моҳир буданд ва назди салотин мақбулу мухтарам» (4, 31).

4. Ҷунин хусусият дар мавриди Ҷалолуддини Ҳоразмшоҳ (4, 148-

151), Ҳорунаррашид (4, 292-296), Темури Гӯракон (4, 300-303), Шоҳруҳ (4, 314-318), Улугбек (4, 334-340), Бобур (4, 406-410), Абӯсаиди Гӯракон (4, 436-444), Ҳусайн Бойқаро (4, 476-494) бештар намудор аст.

5. Дар мавриде сарҳан бар ин нукта чунин ишора фармуда: «Ва мо аз девони шариғи амири кабир ғазале баргузидем, ки дар машраби факр муносибу мувофиқи ҳоли ин камина буд» (4, 462).

6. Чунонки навишта: «Ва он чи машхур аст, ки Абдулвосеи Ҷабалий дар аввали ҳол ҷилғ ва омӣ буда. Ва онҳо, ки бар ў мебанданд, ки дар аввал ҷӣ гуна шеър мегуфта, сухани авом аст ва дар ҳеч таворих надидаам, аз он ҷиҳат дар ин таъзира ба қалам наёмад. Ҳамоно асле надорад» (4, 83); «Ва он ки машхур аст, ки Сайидро мардуми Ҳирот дар ғавғо шаҳид кардаанд, дар ҳеч нусха ва таъриҳи надидаам ва наҳондаам. Ҳамоно асле надорад, чун сухани авом аст» (4, 212); «Ба Шайх Шамсуддин душман гаштанд, то фарзанде аз фарзандони Мавлоноро бар он доштанд, ки девореро бар Шамсуддин андоҳт ва ўро ҳалок соҳт. Аммо ин қавлро дар ҳеч нусха ва таъриҳ, ки бар он эътиимоде бошад, надидаам, балки аз дарвешон ва мусофирон шунидаам. Лошак, эътиимодро нашояд» (4, 194).

7. Он тавр, ки навишта: «Ва гӯянд, Рашидӣ аз ақрони Мавлоно Сайфуддин аст, ва-л-уҳдату ъала-р-ровӣ» (4, 117); «ва ин таворих аз нусах навишта шуда, ва ал-уҳдату ъала-р-ровӣ» (4, 385); «баъзе гӯянд, Сурӣ ибни Абӯмашар, ки ўро Амиди Ҳурросон мегуфтаанд, дар рустоқи Тӯс корезе ва ҷаҳорбое дошта «Фирдавс» ном ва падари Фирдавсӣ боғбони он мазраа буда ва ваҷхи таҳаллуси «Фирдавсӣ» он аст, ва-л-уҳдату ъала-р-ровӣ» (4, 65).

8. Дар ҷандин маврид ҳуд возех аз ин нукта ҳарф задааст. Намуна: «Ва ин байт аз достони «Виса ва Ромин» ... оварда мешавад, то вазни абёти он нусха маълум бошад...» (4, 73); «Ва як байт аз он маснавӣ навишта шуд, то вазни абёти онро намудоре бошад» (4, 205).

9. Чунонки навишта: «Ва чун ин арӯси ҳақоик аз хичлаи ғайрӣ намуд, тааммул намудам, ки дар ҳимояти шабистони қарами қадом соҳибдил тавонад буд ва қадри ин мухаддараи исмат, ки домани ҷаҳорати он олудаи хубси ҳабоис нест, қадом маъсум ҳоҳад донист ва ин дурри маонӣ қобили гӯши қадом соҳибҳуш аст. Ақли доно мулҳам соҳт, ... яқинам шуд, ки ин хидмат ҷуз садри рафiei қаримero шоиста нест, ки имрӯз укуди фазл ба давлати ў мунтазам ва бинои ҷаҳл аз ҳайбату ҷалолати ў мунҳадам аст.

Байт:

*Ба ҳақ моликриқоби килку шамишер,
Низому-л-миллати ва-д-дин Алишер» (4, 27).*

Ҳамчунин, дар хилоли нақлу баррасиҳо чанд навбат Навоиро сутудааст (4, 69, 173 ва ф.). Дар қисмати «ҳотима» батафсил аз ин мавзӯъ сухан менамояд ва китобро бо дуoi хайр дар ҳаққи мамдӯҳ поён мебахшад (4, 454-466).

10. Барои иттилои бештар ба «Сабкшиносӣ»-и Бахор (3,3, 185-189), «Таърихи адабиёт дар Эрон»-и Забехуллоҳи Сафо (10, 4, 532-533) муроҷия гардад.

11. Ҳоҷӣ Ҳалифа дар ин маврид ба тариқи зайл маълумот додааст: «Тазкирату-ш-шуаро» – форсӣ аз Амин Давлатшоҳ ибни Алоуддавла Бахтишоҳ... Баъзе донишмандон онро ба сабили ихтисор бар туркӣ тарҷума намудаанд. Ҷумлаи оғозини тарҷума чунин аст: «ал-Ҳамду лиллоҳи-л-ъалийи-л-қавиийи-л-ҷаббор...». Нусхае, ки ман дида будам, дар соли 1052 (1642) навишта шуда буд. Аммо аз иншои китоб бармеояд, ки он дар оғоз ё миёнаи асри даҳум тарҷума гардидааст (11, 1, 407-408).

12. Тасҳехи Муҳаммад Аббосӣ соли 1337 (Техрон), Муҳаммад Рамазонӣ соли 1338 (Техрон: Ховар) ва дуктур Фотима соли 1386 (Техрон: Интишороти пажӯҳишгоҳи улумии инсонӣ ва мутолиоти фарҳангӣ) ба табъ расидааст.

Пайнавишт:

1. Аҳмад Гулчини Маонӣ. Таърихи тазкираҳои форсӣ.-Техрон: Саноӣ, 1363.
2. Аҳмад Мунзавӣ. Феҳриствораи китобҳои форсӣ.-Техрон: Маркази Доиратулмадориф, 1382.
3. Бахор, Малиқушуаро. Сабкшиносӣ.-Ч.3.-Техрон: Заввор, 1372.
4. Давлатшоҳи Самарқандӣ, Тазкирату-ш-шуаро/Таҳияи Муҳлиса Нуруллоева.-Хуҷанд: Ношир, 2015.
5. Давлатшоҳи Самарқандӣ, Тазкирату-ш-шуаро/Гузиниши матн, нигориши дебочаву тавзехот аз Муҳаммад Ансор ва Аъзами Худодод.-Душанбе, 1999.
6. Ибни Надим. ал-Феҳрист.-Байрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 1996.
7. Исмоилпошо ибни Муҳаммадамин. Эзоҳу-л-макнун.-Ч.1.-Байрут: Дору-л-кутуб ал-илмийя, 2006.
8. Мушор, Ҳонбобо. Феҳристи китобҳои чопии форсӣ.-Техрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1350.
9. Нақавӣ, Алиризо. Тазкиранависии форсӣ дар Ҳинду Покистон.-Техрон, 1343.
10. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон.-Ч.4.-Техрон: Фирдавс, 1369.
11. Ҳоҷӣ Ҳалифа. Кашфу-з-зунун.-Ч.2.-Байрут: Дору-л-кутуб ал-илмийя, 2006.

*Ба қалами
Фаҳридин Насриддинов*

«ЧОМЕУ-С-СИТТИН» (ҚИССАИ ЮСУФ)-И ХУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ

«Чомеу-с-ситтин» аз чумлаи муҳимтарин таълифоти Ҳусайн Вонзи Кошифӣ (840-910/1436-1504) ба ҳисоб меравад. Китоб бо забони тоҷикӣ навишта шудааст. Соли таълифи он дақиқ нест. Кошифӣ ин китобро бо дарҳости дӯстон ба қалам овардааст (2, 16).

Унвони комили китоб «Чомеу-с-ситтин лилатоифи-л-басотин» мебошад, ки ба сурати ихтисории «Чомеу-с-ситтин» маъруф гаштааст. Алиакбари Деххудо (1, 11, 15886), Забеҳуллоҳ Сафо (6, 4, 524), Ибни Юсуфи Шерозӣ (8, 1, 100) ва ҷанд мухаққики дигар бо ҳамин номи ихтисорӣ аз он ёд кардаанд. Муаллиф худ низ дар мавриде бо ҳамин сурат аз он ёд намудааст. Чунончи навишта: «Онро бо ашъори латиф ва алфози шарифу абёти малеҳ биёростем ва он чи алзофи баён ва фасоҳати тибёну балоғат буд, дар ӯ бидодем ва ӯро китоби «Чомеу-с-ситтин» ном ниҳодем» (2,16).

«Чомеу-с-ситтин», яъне маҷмӯаи шаст маҷлиси маънавӣ аз қиссаи Юсуф, бо услуби сӯфиёна навишта шудааст. Соҳиби «Райхонату-ладаб» дар мавриди ин китоб чунин фармуда: «Чомеу-с-ситтин» тафсирӣ форсӣ, ирфонӣ, адабӣ, ахлоқӣ, таърихии сураи Юсуф буда ва онро дар шаст маҷлис навишта» (3, 5, 31).

Муаллиф хилоли баррасӣ ҳар гоҳ ба нуктаи ҷолиби ирфонӣ бархурад, зери унвони «латифа» ба шарҳу баёни он мепардозад. Дар тафсир баррасиҳои ирфониву адабӣ ва тамассул ба ашъор, маҳсусан шеъри суханварони форсӯ тоҷик бисёр назаррас аст. Ин навъ хусусияти китоб дар амри тасҳех ва нашри ашъори суханварон аз аҳамият бархурдор аст.

Мисол: «Сайиди олам (с) чун боди сабо дар вазидан омадӣ, гуфтӣ: «Иннӣ лааҷиду нафса-р-Раҳмон мин тарафи-л-яманий». Назм:

Бӯи Ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме,
Ёди ёри меҳруbon ояд ҳаме.
Он ки ҷӯем васли ӯ аз ҳар касе,
Дар нафири ошиқон ояд ҳаме.
Аспи мо аз орзуи рӯйи ӯ
Зери рон ҷавлонқунон ояд ҳаме» (3, 169 б).

Аҳамияти адабӣ ва ахлоқиву тарбиявии «Чомеу-с-ситтин» мӯчиби истинсаҳи фаровони он дар гӯшаву канори Машриқзамин қарор гирифта, ки бокӣ мондани даҳҳо нусҳаи хаттии китоб дале-

ли ин гуфтаҳо мебошад (барои тафсил ниг. 6,57; 4,305, 3,1677). Аз ин миён, нусхай китобхонаи Маҷлиси Шӯрои Миллӣ, ки таҳти шуморай 1498 маҳфуз аст ва нусхай китобхонаи Шаҳид Мутаҳҳарӣ, ки дар шуморай 2001 нигаҳдорӣ мешавад, аз ҷумлаи муҳимтарин дастнависи китоб маҳсуб мейёбад (7,5,57).

«Ҷомеу-с-ситтин»-и Кошифӣ нукоти ҷолиби илмии марбут ба маърифати шеър ва тафсиршиносиро дар ҳуд дорад, аммо то ҳол аз ин нигоҳ мавриди омӯзишу баррасӣ қарор нағирифтааст. Итминон дорем, ки бо таваҷҷуҳи адабпажӯҳон арзиши илмиву адабии сарчашмай мазкур равshan мегардад ва ба муомилоти илмӣ роҳ мейёбад.

Пайнавишт:

1. Деххудо, Алиакбар. Лугатнома. –Ҕ.11. -Техрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоҳи Техрон, 1334-1345.
2. Зайди Тӯсӣ, Аҳмад ибни Муҳаммад. Қиссаи Юсуф (ас-Ситтину-л-ҷомеъ лилатоифи-л-басотин) Бо тасҳехи Муҳаммад Равшан. -Техрон: Интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1382/2003.
3. Кошифӣ, Ҳусайн Воиз. Ҷомеъу-с-ситтин нусхай хаттии Маҷлиси Шӯрои Миллӣ, № 1498. - 376 с.
4. Мударриси Табрезӣ, Мирзо Муҳаммадалӣ. Райхонату-л-адаб. –Ҕ.5 (иборат аз 8 чилд). -Техрон: Интишороти Ҳайём, 1374.
5. Мунзавӣ Аҳмад. Феҳраствори китобҳои форсӣ. –Ҕ.1-3. -Техрон: Маркази Доирату-л-маорифи бузурги исломӣ, 1382.
6. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон. –Ҕ.4. – Техрон: Интишороти Фирдавс, 1369.
7. Техронӣ, Оқобузург. Зариба. –Ҕ.1,5. -Бейрут: Дору-л-азвоъ, 1978.
8. Шерозӣ, Ибни Юсуф. Феҳрасти китобхонаи мадрасаи Оли Сипаҳсолор. –Ҕ.1. – Техрон: Матбааи Маҷлис, 1315.
9. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. –Ҕ.2. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи советии тоҷик, 1989.

Ба қалами Аличон Ҳочибоев



БУЗУРГОНИ ИЛМУ АДАБ

МУҲАММАД ҶАРИРИ ТАБАРИЙ

Муҳаммад Ҷарир Табарӣ аз чумлаи донишмандони ифтихор-фари тоҷик ва яке аз дурахшонтарин ҷеҳраҳои илмии ҷаҳон аст. Куня, номунасаи ӯро аксар Абӯҷаъғар Муҳаммад ибни Ҷарир ибни Язид ибни Касир ибни Голиби Омулии Табарӣ навиштаанд. Ӯ соли 224/839 дар деҳқадаи Омулии Табаристон ба дунё омад. Шуҳрат ёфтанаш ба «Табарӣ» низ аз ҳамин ҷост. Падараши аз хурдӣ дар ӯ начобату нубуги ҳосаро мушоҳида менамояд ва ба таълими ӯ камари химмат мебандад. Ҳамчунин, ҳобе, ки дар мавриди Табарӣ мебинад, рағбати ӯро дар таълими фарзандаш бештар месозад. Табарӣ онро ҷунин баён дошта: «Падарам дар хоб мебинад, ки ман дар пеши Расулуллоҳ (с) истодаам ва бо ҳуд тубрае пур аз санг дорам ва аз он ҷо пеш меандозам. Ҷун хоб ба муаббир гуфта мешавад, ӯ мегӯяд, ки ин фарзанди ту оянда аз муҳлисони оини тавҳидӣ ва ҳомии шариати муҳаммадӣ ҳоҳад шуд. Ин сухан шавқи падарамро дар раҳнамоии ман бар ҷаҳони илм бештар барангехт» (8, 6, 520).

Табарӣ нахуст дар зодгоҳи ҳуд Омул ба қасби дониш мепардо-зад ва қабл аз синни булуғ бар асосҳои улуми шаръӣ тасаллут пайдо менамояд. Дар ин маврид ҳуд ҷунин фармуда: «Ман дар ҳафтсолагӣ Қуръонро хифз намудам, дар ҳаштсолагӣ ба мардум имоматӣ кардам ва дар нӯҳсолагӣ ба навиштани ҳадис пардохтам» (19, 1, 1; 8, 6, 520). Аз синни булуғ барои такмили дониш ба сафар мебарояд. Захабӣ на-вишта: «Аз сарзамини ҳуд дар ҳоле, ки дувоздаҳ сол умр дошт, ба талаби илм берун омад» (9, 1, 143).

Нахуст ба шаҳрҳои атроф, ки Рай аввалини онҳо буд, сафар менамояд. Дар ин замина аз забони Табарӣ ҷунин нақл гардида: «Назди Аҳмад ибни Ҳаммоди Ҷӯлобӣ, ки дар деҳае аз деҳоти Рай зиндагӣ мекард, мерафтем. Пас аз дарси ӯ девонавор ба ҳалқаи дарсии Ибни Ҳамид мешитофтем» (19, 1, 2; 8, 6, 521). Ибни Комил фармуда: «Аввал

дар зодгоҳи худ ҳадис фаро гирифт, сипас дар Рай ва атрофи он рафт» (8, 6, 520). Дар ин давра аз ҳама бештар аз Муҳаммад ибни Ҳамиди Розӣ баҳра мебарад ва бо шавқе тамом назди ӯ ҳадис фаро мегирад. Чунонки худ баён намуда: «Назди Муҳаммад ибни Ҳамиди Розӣ ҳадис менавиштем. Ӯ дар шаб чанд навбат ба назорати мо меомад ва аз он чи менавиштем, пурсон мешуд» (19, 1, 2).

Ҳамчунин, Ёқут навишта, ки Табарӣ аз Ибни Ҳамид бештар аз сад ҳазор ҳадис фаро гирифтааст (8, 6, 521).

Пас аз он ки аз дониши устодони ин сарзамин баҳраи кофӣ бармерорад, ба Ирок рӯй меоварад. Дар ин муддат, ки ҳабдаҳ сол умр дошт, бо орзуи истимиои ҳадис аз Аҳмади Ҳанбал, вориди Бағдод мегардад. Аммо замоне ба Бағдод мерасад, ки Имом Аҳмад аз дунё даргузашта буд. Муддате он чо мемонад. Сипас сӯи Воситу Басраву Куфа роҳ пеш мегирад. Дар ин шаҳрҳо аз маҳзари донишмандоне, чун Абӯкурайб Муҳаммад ибн ал-Алои Ҳамадонӣ, Бишр ибни Муоз, Муҳаммад ибни Башшор, И smoil ибни Mӯso, Муҳаммад ибни Mӯsoи Ҳарашӣ, Ҳаннод ибни Сарӣ, Имод ибни Mӯsoи Қаззоз, Муҳаммад ибни Абдулаълои Санъонӣ ва чанде дигар дониш меандӯзад (8, 6, 521; 19, 1, 2). Дар ин сафар аз ҳама бештар аз маҳзари Абӯкурайб касби файз менамояд. Нубуг ва истеъоди камназири Табарӣ мӯчиб мегардад, то бо вучуди саҳтиригу тундхӯй аз шогирдони хосаи Абӯкурайби мазкур қарор бигирад ва аз илми ӯ истифодаи фаровон бубарад. Табарӣ ин матлабро чунин баён дошта: «Бо толибони илми ҳадис назди манзили Абӯкурайб ҳозир гардидам. Чун лаҳзае гузашт, Абӯкурайб аз равзана ба мо нигоҳ намуд. Толибилмон ҳама илтимоси даромадан карданд. Аммо ӯ гуфт: Кадоме аз шумо аҳодисеро, ки аз ман навишт, ҳифз намуд? Ҳама ба якдигар нигаристанд, сипас ба ман рӯй оварда гуфтанд: Оё ту он чӣ аз ӯ навиштӣ, ҳифз намудӣ? Гуфтам: Оре. Он гоҳ гуфтанд: Ин ҳифз намудааст, ӯро бисанҷ. Чун пурсиш оғоз шуд, ман ҳар ҳадисе, ки китобат намуда будам, онро дақиқ бо роъӣ ва таърихи истимиоъ баён медоштам. Абӯкурайб низ ба пурсидан идома медод, то ин ки итминон ҳосил намуд ва фармуд, ки ба наздаш доҳил шавам».

Ёқут пас аз нақли матлаб менависад, ки чун Абӯкурайб начобату нубуғи Табариро дарёфт, бо вучуди ҷавонӣ ӯро аз наздиқонаш соҳт ва қадрашро бишиноҳт. Табарӣ аз Абӯкурайб бештар аз сад ҳазор ҳадис фаро гирифт (8, 6, 522; 19, 1, 2).

Сипас ба Бағдод бозмегардад. Чанд сол он чо бар афзудани дониши фикҳӣ ва улуми қуръонӣ машғул мешавад. Он гоҳ сӯи Миср сафар менамояд. Зоҳирон, дар ҳамин сафар ба Миср буда, ки ҳаммаслакони ӯ Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Ҳузайма, Муҳаммад ибни Насри Марвазӣ ва Муҳаммад ибни Ҳоруни Рӯёнӣ бо ӯ ҳамроҳӣ доштанд ва ниёzu гуруснагии шадид домангирашон шуд. Ин саҳтӣ

то чоे бар онҳо голиб омад, ки дигар қуте барояшон бокӣ намонд ва барои изҳори эҳтиёҷ ва талаби таом зарурат пеш омад (барои тафсил ниг. 8, 6, 518-519; 10, 11, 167; 20, 1, 446-447).

Бояд ёдовар шуд, ки бо он ки падари Табарӣ дар роҳи таҳсили илм пайваста дар таъмини ниёзҳои фарзандаш мекӯшид, ў ҳеч гоҳ батамом аз саҳтиҳо дар канор набуд. Табарӣ худ порае аз ин мушкilotро чунин баён дошта: «Боре қӯмаки молии падарам таъхир намуд ва музтар мондам, ночор остинҳои пероҳани хеш баркандам ва бифурӯҳтам» (10, 11, 171).

Табарӣ дар роҳи Миср аз машоҳи Шом ва шаҳрҳои дигаре, ки дар он ҷода қарор доштанд, баҳра мебарад. Дар ин сафар, ки соли 253/867 буд, аз устодони Фустоти Миср фиқҳи Имом Молик, Шофей ва Ибни Ваҳбро ба таври кофӣ аз худ менамояд. Сипас боз дар паи ҳусули мақсад аз Миср ба Шом меравад. Соли 256/869 дигарбора ба Миср бозмеояд. Ин навбат дар байни донишмандони Миср эътибори баланд меёбад ва дар музокираҳо нубуги ў дар улуми қуръонӣ, фиқҳ, ҳадис, лугат, наҳв ва шеър равшан мегардад.

Аз ҷумла, бо Абулҳасан Алӣ ибни Сироҷи Мисрӣ, ки аз бузургтарин фозилони он сарзамин буд ва ҳар донишманде, ки он ҷо мераcid, бо ў мулоқот мекард, музокира сурат мегирад. Ў Табариро дар ҳамаи донишҳо комил меёбад, ҳатто аз шеър мепурсад ва дар он низ аз нубугаш ба аҷаб меояд (8, 6, 523).

Табарӣ лавҳае аз ин сафарро чунин баён дошта: «Вақте ки ба Миср расидам, ҳар нафаре аз аҳли илм бо ман сухбат доир менамуд ва дар илме, ки устод буд, маро месанҷид. Рӯзе марде омад ва масъалае аз илми арӯзро пурсон шуд, ки қаблан аз он огоҳии кофӣ надоштам. Ба ў гуфтам, ки имрӯз аҳд кардам, то бо касе аз илми арӯз чизе нагӯям. Аз ин рӯ, фардо биё, то посухи туро бидиҳам. Дар ин миён аз дӯсте ҳоҳиш кардам, то китоби «Арӯз»-и Ҳалил ибни Аҳмадро ба ман дастрас намояд. Вақте ки китоб ба дастам расид, тамоми шаб онро мутолеа намудам ва дар субҳ чун устоди арӯз арзи ҳастӣ кардам» (8, 6, 525; 19, 1, 3).

Табарӣ, зоҳирان, ин навбат дар Миср бисёр намеистад. Пас аз он ки бо донишмандони он ҷо робитаи илмӣ пайдо менамояд, ба Бағдод бозмегардад. Самъонӣ аз сафари ў ба Ҳичзор ва истифодаи ў аз машоҳиҳи он диёր гузориш дода (1, 4, 24), ки он, ба занни голиб, бояд дар ҳамин сафар сурат гирифта бошад.

Муаллифи «Муъчаму-л-удабо» навишта, ки чун Табарӣ ба Бағдод бозомад, муддате он ҷо ба китобат пардоҳт. Сипас ба зодгоҳаш Табаристон рафт. Аз он ҷо боз ба Бағдод омад ва пас аз рӯзгоре бори дигар ба Табаристон рафт, ки он дар соли 290/902 буд. Дигарбора ба Бағдод омад ва дар маҳаллаи Қантарату-л-барадон (Пули Барадон) сукунат ихтиёҶ намуд ва эътибору овозааш ҳама чоро фаро гирифт (8, 6, 525).

Зоҳирон, дар ҳамин сафари дуюм ба Табаристон буда, ки байни ў ва донишманди дайнаварӣ Абдуллоҳ ибни Ҳамдон маҷлиси музокира баргузор мегардад, ки дар он аҳли илм, аз ҷумла Абӯбакр ибни Саҳли Дайнаварӣ, ба мушоҳида ва доварӣ менишинанд (8, 6, 525-526).

Табарӣ замоне, ки дар Бағдод маконати хоса меёбад, иддае аз донишмандон нисбаташ таассуб зоҳир менамоянд ва ҳанбалиён бар зидди ў мешӯранд. Кор то ҷое мерасад, ки хонаашро сангборон ме-кунанд ва раиси ҳадамоти интизомии Бағдод бо афсарони зиёд мута-ассибонро пароканд месозад (барои тафсил ниг. 8, 6, 525-526; 10, 11, 171; 13, 6, 143-144). Бар асари ҷунин таассубот, Табарӣ бештар дар хонааш узлат ихтиёр менамояд ва он ҷо ба тадрису таълиф мепардозад.

Муҳаммад Ҷарири Табарӣ аз ин ба баъд то поёни умр дар Бағдод монда, дар раҳнамоии ҷомеа бар олами маърифат мекӯшад ва ҷун марҷаи аҳли илм рӯзгор сипарӣ менамояд.

Тибқи гузориши манобеъ, Табарӣ дар ҳаштоду шашсолагӣ, дар охри моҳи шавволи соли 310/922 дар Бағдод аз дунё дармегузарад ва ҳамон ҷо дар манзилаш ба хок супорида мешавад (10, 11, 174; 8, 6, 552; 20, 1, 449-450; 1, 4, 25; 14, 1, 44; 16, 4, 43; 13, 6, 144 ва ғ.).

Хатиби Бағдодӣ навишта, ки бар ҷанозааш мардуми бешумор ширкат намуданд ва ҷанд моҳ (аз ҷониби иродатмандон, ки аз гӯшаву канори олам меомаданд), бар қабраш ҷаноза ҳондан идома ёфт (20, 1, 450).

Ибни Аъробӣ, Ибни Дурайд ва иддае дигар дар марсияи ў қасоиду ашъори ҷонсӯз сурудаанд (барои мутолеа ниг. 10, 11, 174-175; 20, 1, 450-451 ва ғ.).

Шамсиддин Захабӣ менависад, ки ҳангоми вафоташ гурӯҳе аз донишмандон канораш ҷамъ омада буданд. Абӯбакр ибни Комил, ки яке аз онҳо буд, қабл аз он ки рӯхи ў ба парвоз ояд, гуфт: Эй Абӯчаъфар, ту дар тарики бандагӣ байни мову Ҳудо ҳӯҷҷат ҳастӣ, оё дар ин масир ба мо васияте дорӣ, то ба василаи он кишити хеш аз үкёнуси пурҳатари дунё саломат ба соҳили амни оҳират бирасонем? Табарӣ дар посух фармуд: Шуморо ба он чи дар қитобҳоям навиштаам, васият менамоям. Бар онҳо амал намоед! Сипас қалимаи шаҳодатро борҳо ба забон овард ва бо ёди Ҳудо даст бар рӯи хеш қашиду ҷашмонашро бубаст. Ҷун дастонаш боз шуданд, дидем, ки дигар мурғи ҷонаш аз қафаси танги тан берун ҷаста ва ба малақути аъло парвоз намудааст (10, 11, 170-171).

Табарӣ бо ҷунин зиндагӣ, ки саропо вақфи таълиму таълиф буд ва ҳатто барои издивоҷ фурсате ҳолӣ нагузошт, дар садри ҷаҳраҳои мондагори таъриҳи қарор гирифт ва бузургтарин донишмандонро мадюни илми хеш соҳт.

Ҷунин азҳудгузаштагӣ мӯчиб гардид, то фозилони рӯзгор дар тӯли асрҳо ба табҷилу таҳсини ў пардозанд.

Қифтӣ дар шаъни ӯ навишта: «Олим, комил, фаҳеҳ, муқрӣ, наҳвӣ, луғавӣ, ҳофиз, ахборӣ ва ҷомеулулум, ки дар заминаи донишҳои омӯхтааш мисли ӯ дида нашудааст» (17, 3, 89).

Хатиби Бағдодӣ фармуда: «Он қадар зиёд дониш омӯхт, ки ҳеч нафар аз ҳамрӯзгоронаш дар ин замина бо ӯ баробарӣ карда наметавонад» (20, 1, 447).

Шамсиддин Захабӣ фармуда: «Дар илму заковат аз нодирагони рӯзгор буд, ҷашми одамӣ мисли ӯро кам диддааст» (10, 11, 165).

Муосираш Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Ҳузайма гуфта: «Дар рӯи замин аз ӯ донотарро надидаам» (8, 6, 515).

Ибни Надим навишта: «Алломаи замон, имоми аср ва фаҳеҳи рӯзгор, ки ҷомеулулум буд ва дар илмҳои тафсир, нахв, шеър, лугат, фикҳ табаҳҳури комил дошт» (15, 385).

Ибни Комил фармуда: «Пас аз Абӯчаъфар қасеро намеёбам, ки дар илм ва огоҳӣ аз осори уламову маърифати ихтилофи фуқаҳо чун ӯ бошад» (8, 6, 538).

Пайванди содиконаи Табарӣ бо илм ӯро бар авчи камолоти ахлоқӣ расонида буд. Дар манобеъ аз тавозуъ, хештандорӣ, қадршиносӣ аз уламо, қаноат ва дигар хисоли ҳамидаи ӯ ақволу ривоятҳо баён ёфтаанд.

Дар «Муъчаму-л-удабо» омада, ки Абулфараҷ ибни Абулаббоси Исфаҳонӣ назди Табарӣ барои омӯзиши китобҳои ӯ рафтумад мекард. Боре Табарӣ аз ӯ ҳоҳиш намуд, то ба як ҳуҷраи кӯҷаки ҳонааш бӯриё дуруст намояд. Абулфараҷи Исфаҳонӣ зуд андозаи он ҳуҷраро гирифту бӯриёе барояш таҳия намуд. Чун Абулфараҷ корро анҷом доду рафт, Табарӣ писари ӯро фаро ҳонд ва ҷаҳор динор бар дасташ гузошт, аммо ӯ қабул накард. Табарӣ пофишорӣ намуд, ки ҷуз бо гирифтани қимати бӯриё, онро наҳоҳад пазируфт (8, 6, 547).

Абӯмуҳаммади Фарғонӣ навишта: «Вақте ки Хоқонӣ ба вазорат расид, моли зиёде ба Абӯчаъфари Табарӣ фиристод, аммо ӯ аз қабули он ҳуддорӣ варзид. Мансаби қозигиро ба ӯ пешниҳод кард, онро низ напазируфт. Қабули раисии додгоҳро аз ӯ талаб намуд, боз қабул накард. Ёронаш дар баробари ин рафтор ӯро сарзаниш намуда гуфтанд: Дар ин кор бароят савобе ҳаст, суннати қадимаеро, ки аз муомила афтодааст, зинда месозӣ. Ҳамин тавр, барои мансаби раисии додгоҳро қабул кардани Табарӣ пофишорӣ намуданд, ҳатто барои рафтан ба боргоҳ ҳама чизро тадорук диданд, аммо ӯ ононро танбех фармуда гуфт: «Ман чунин гумон мекардам, ки агар дар қабули ин мансаб рағбат намоям, шумо маро боз ҳоҳед дошт». Он гоҳ асхоб ҳичолатзада шуданд ва бозгаштанд» (10, 11, 170).

Бино ба қавли Ёқути Ҳамавӣ, Абӯалӣ Муҳаммад ибни Убайдуллоҳи вазир ба Табарӣ кисаеро, ки дар он даҳ ҳазор дирҳам

буд, ба ҳадя фиристод ва ба намояндаи худ гуфт, ки агар онро напазирад, бигӯ, то ба ёрони ниёзмандаш тақсим намояд. Чун фиристода ҳадяро ба Табарӣ расониду ў напазируфт, гуфтори вазирро ба ў арза дошт. Аммо Табарӣ боз ҳам қабул накард ва гуфт: «Агар чунин аст, ў худ ниёзмандонро хубтар мешиносад» (8, 6, 547).

Ибни Комил оварда, ки Табарӣ дар китоби «Зайлу-л-музайял»-и хеш Имом Абӯҳанифаро (рҳ) факҳ, олим, парҳезгор хонд ва ба бузургӣ ёд намуд. Замоне ки ин китобро ба шогирдонаш имло мефармуд, яке аз онҳо – Абулҳасан ибни Ҳусайн Саввоф ба эътиroz забон кушод. Табарӣ аз ин густохии ў дар баробари уламо нороҳат гардид ва аз ў пайванди худро бибурид (8, 6, 544; 18, 76).

Муҳаммад ибни Довуди Зоҳирӣ забон ба бадгӯии Табарӣ кушода буд ва бо назарҳои ботил бар ў тухмат мебаст. Ин ба он сабаб буд, ки Табарӣ назарҳои носавоби падари ўро нақд намуда буд. Табарӣ зимни мулоқоте назди ў илми падарашибро сутуд ва забон ба таҳсинаш кушод. Чунин рафтори Табарӣ мӯчиб гардид, то писари Довуди Зоҳирӣ аз он феъли зишти худ бозистад (8, 6, 541-542; 18, 76).

Дар мавриди рӯзгор ва манокиби Табарӣ дар гузашта аз ҷониби Абдулазиз ибни Муҳаммади Табарӣ, Абӯбакр ибни Комил ва дигарон осоре ба қалам омадааст (8, 6, 556; 23, 1, 297-298). Имрӯз низ таҳқиқоти хосае анҷом гирифтааст (3; 18; 23).

Табарӣ мазҳаберо низ таъсис дода буд, ки бо номи «ҷаририя» ё «табария» ёд мешуд. Алӣ ибни Абдулазиз ибни Муҳаммади Дӯлобӣ, Абӯбакр Муҳаммад ибни Аҳмади Абӯсалҷ, Абулфараҷи Муоғо, Абӯбакр ибни Комил ва иддае аз фуқаҳои номвари дигар дар ин мактаб тарбият ёфтанд ва дар рушди мазҳаби Табарӣ хидмат намуданд (15, 385-388). Аммо ин мазҳаб баъдтар аз равнақ афтодааст.

Муҳаммад Ҷарири Табарӣ бештари умри худро барои таълифи осор вакф намуд ва аз худ осори арзишманди фарование ба мерос гузошт. Довудӣ аз Убайдуллоҳ ибни Абдулғаффори Лугавӣ чунин оварда: «Муҳаммад ибни Ҷарир ҷиҳил сол бар китобат нишаст ва дар ҳар рӯзе аз он ҷиҳил варақ навишт» (5, 2, 109). Баъзе аз шогирдони ў навиштаҳояшро бар айёми ҳаёташ, пас аз булуғ то охир, тақсим намуданд, ки ба ҳар рӯзи он ҷаҳордаҳ варақ рост меомад (19, 1, 12). Табарӣ дар заминай илми тафсир, ҳадис, таъриҳ ва фикҳ осори зиёд тасниф намуда, ки машҳуртарини онҳо чунинанд:

1. «Чомеу-л-байён», маъруф ба «Тафсири Табарӣ». Ибни Ҳузайма дар шаъни ин тафсир чунин фармуда: «Аз оғоз то поён онро мутолиа карда дарёфтам, ки дар рӯи замин бар илми тафсир аз Муҳаммад ибни Ҷарир донотаре нест» (5, 2, 111). Заҳабӣ навишта: «Аз тафсирҳое, ки дар дасти мардум аст, саҳехтарини он тафсирни Ибни Ҷарир Табарӣ мебошад» (9, 1, 150). Абӯҳомид Аҳмади Исфароинӣ фармуда: «Агар касе ба-

рои омӯзиши тафсири Ибни Җарир ба Чин ҳам сафар намояд, арзанда аст» (10, 11, 168). Табарӣ худ фармуда: «Қаблаз иқдом бар таснифи тафсире, ки навиштанашро ният карда будам, се сол истихора намудам ва аз Худо қӯмак хостам, он гоҳ Ӯ маро ёрӣ фармуд» (8, 6, 530; 10, 11, 169). Муаллиф меҳоста, ки ин тафсири хешро хеле муфассал ба қалам овард, аммо химмати ҳамрӯзгоронаш ўро аз ин боз доштааст. Аз Абӯмар Убайдуллоҳи Симсор ва Абулқосим ибни Ақили Варроқ нақл гардида, ки Абӯчаъфари Табарӣ ба алоқамандон фармуд: Оё рағбат доред, ки тафсире дар сӣ ҳазор варақ бароятон бинависам? Гуфтанд: Умр ба мутолеаи он кифоят наменамояд. Табарӣ гуфт: Паноҳ ба Худо, химматҳо мурдааст. Пас онро муҳтасар намуд ва дар се ҳазор варақ ба қалам овард (8, 6, 515). «Чомеу-л-баён» аз замони таълиф бо истиқболи гарми аҳли илм рӯ ба рӯ мешавад. Мунтахаби Ибни Аҳшед (ваф. 326/938), ки дар асри муаллиф зистааст ва тарҷумаи уламои Мовароуннаҳр бо фармони Мансур ибни Нӯҳи Сомонӣ (350-366/961-976) равшангари ин ҳақиқат аст. Ҳамчунин, талхиси Ибни Сумодиҳи Андалусӣ (ваф. 484/1091), ки то асри ҳаштуми ҳичрӣ байни туллоби илм маъруф буд, ин назарро таъйид менамояд (18, 114-115). Афзун бар ин, тарҷумахои кӯҳани он ба туркӣ ва талхисҳо аз ҷониби Ҷалолиддин Суюти, Муҳаммадалӣ Собуни, Солех Аҳмад ва иддае дигар ин назарро таъкиди бештар мебахшанд. Ин тафсир чандин навбат ба табъ расидааст. Навбати аввал байни солҳои 1322-1330/1904-1911 дар матбааи Булоқи Миср дар сӣ мӯжаллад чоп гардид, аммо нусҳаи мусаҳҳаҳу мунаққаҳи он ба қӯшиши муҳаққиқ Махмуд Муҳаммад Шокир ба табъ расидааст. Ин тасҳҳо бори охир бо ҳошияву таҳқиқи аҳодис дар даҳ мӯжаллади заҳим аз сӯи матбааи «Дору-с-салом» 1428/2007 манзури хонандагон гардидааст.

2. «Аҳбору-р-русули ва-л-мулук» ё «Ториҳу-л-умами ва-л-мулук». Ин асар бештар бо номи «Таърихи Табарӣ» машҳур аст ва «уммут-таворих» (модари таъриҳҳо) хонда мешавад. Ин таъриҳ аз оғоз то имрӯз муҳимтарин манбаи таъриҳнигорон ба ҳисоб меравад. Чандин зайлу такмила бар он навишта шудааст ва тарҷумаву талхисҳо сурат гирифтааст. Абдуллоҳ ибни Аҳмади Фарғонӣ (ваф. 362/973), ки аз шогирдони Табарист, бо номи «Китобу-с-сила» зайлу такмила бар он навишт (8, 6, 516). Алӣ ибни Абдулазизи Ҷурҷонӣ (ваф. 366/976) бо номи «Таҳзибу-т-торих» онро мунтахаб намуд (11, 4, 300). Ҳамчунин, Урайб ибни Саъди Куртубӣ (370/980) аз он мунтахабе таҳия соҳт (18, 206). Дар замони Сомониён аз ҷониби Абӯалии Балъамӣ гузидai он бо изофот ба тоҷикӣ тарҷума гардид ва «Таърихи Балъамӣ» хонда шуд. Ҳамин гуна, Собит ибни Синон (ваф. 363/974), Ҳилол ибни Муҳсини Собӣ (ваф. 448/1056), Муҳаммад ибни Абдулмалики Ҳамадонӣ (ваф. 521/1127) ва иддае дигар низ бар ин китоб такмила навиштанд (22, 1, 297-298; 18, 221-223). «Таърихи Табарӣ» афзун ба тоҷикӣ, ба туркӣ, фаронсавӣ, инглисӣ

ва чанд забони дигар низ тарчума ёфтааст. Нашри он ба забони аслӣ (арабӣ) борҳо сурат гирифтааст. Ин асар бо ҳазфи силсилаи санадҳо ба кӯшиши Абулқосими Поянда ба форсӣ тарчума ёфтааст.

3. «Таҳзибу-л-осор». Аз некӯтарин осори Табарӣ буда, онро аз овардани ривоёту аҳодиси Абӯбакр (рз) оғоз намудааст. Дар ин китоб муснади даҳ ёри биҳиштӣ, ахли байт, маволӣ ва қисмате аз муснади Абдуллоҳ ибни Аббосро нақлу таҳқиқ намуда, қабл аз итноми он аз дунё даргузаштааст (19, 1, 13). Захабӣ фармуда: «Агар ба ин шева ба поён меомад, бар сад мӯҷаллад мерасид» (10, 11, 169).

4. «Шарху-с-сунна». Табарӣ дар ин китоб мазҳаби фикҳӣ ва назари эътиқодии худро бар асоси орои сахоба, тобеин ва фуқаҳову донишмандони мӯътабар баён доштааст. Порае аз китоб дар Ҳинду Миср ба чоп расидааст (18, 283).

5. «Одобу-л-маносик». Дар ин китоб ҳар масъалае, ки бар ҳаҷқунанда аз оғози сафар то поёни маносики ҳаҷ лозим аст, баён ёфтааст.

6. «Китобу-л-басит». Ин китоб хеле пурҳачм буда, ба масъалаи фикҳ бахшида шудааст. Танҳо «китобу-с-салот»-и он дар ҳаҷми 1500 сахифа мебошад. Аммо ин китоб нотамом мондааст.

7. «Китобу-л-қироот». Ин китоб дар илми қироат буда, Табарӣ дар он тамоми қироатҳоро оварда будааст. Донишмандон фармудаанд, ки он нахуст дар ҳаждаҳ мӯҷаллад буд, баъдан Табарӣ худ онро мухтасар намуд.

8. «Иҳтилофу-л-фуқаҳо». Номи пурраи китоб «Иҳтилофу-л-фуқаҳо фӣ аҳкоми шароئи-л-ислом» аст. Китоб нахустин таълифи Табарӣ ба шумор меравад ва дар мавзӯи худ беназир аст. Асли китоб дар ҳаҷми тафсирӣ муаллиф, яъне дар се ҳазор варак буда (8, 6, 536), ки имрӯз аз байн рафтааст. Аммо пораҳои ҷудогонаи китоб пайдо омадааст ва мунташир низ гардидааст (18, 186).

9. «ал-Латиф». Ин китоб мӯҳимтарин таълифи фикҳии Табарист. Номи комили он «ал-Латиф фӣ аҳкоми шароئи-л-ислом» буда, пас аз «Иҳтилофу-л-фуқаҳо» навишта шудааст. Табарӣ дар ин китоб далел ва назарияи фикҳии мазҳаби худро арза доштааст. Ёкут навишта, ки китоб аз нағистарин осори Табарӣ ва боарзиштарин таълифоти фуқаҳост. Тақрибан дар се ҳазор варак мебошад (8, 6, 537). Китоб дар ҳаштоду се боб будааст (10, 11, 168).

10. «Зайлу-л-музайял». Ин китоб дар таърихи сахоба, тобеин ва донишмандон аст ва дар маърифати машоиҳе, ки то аҳди Табарӣ зистаанд, гузоришоти хеле арзишмандро дар худ доштааст. Аз ҳамин чост, ки Ёкути Ҳамавӣ дар тавсифи он навишта: «Ин китоб аз некӯтарин таълифот аст. Аҳли таъриҳ ва туллоби ҳадис ба он рағбати тамом нишон медиҳанд» (8, 6, 535). Захабӣ аз ин китоб ба сурати «Таъриху-р-риҷол» ёд кардааст (10, 11, 168). Табарӣ таҳрири онро пас

аз соли 300/912 ба анчом расонидааст. Китоб дар ҳазор варак қитобат ёфта будааст (8, 6, 535). Матни комили қитоб нопайдост. Урайб ибни Саъди Қуртубӣ, ки «Таърихи Табарӣ»-ро низ талхис намудааст, гузиде аз онро таҳия соҳтааст. Ин гузида имрӯз дастрас аст ва борҳо бо номи «ал-Мунтаҳаб мин «Зайли-л-музайял» ҳамроҳи матни «Таърихи Табарӣ» чоп шудааст (18, 206-207).

Аз Табарӣ ашъор низ ба мерос монда, ки метавон онҳоро аз манобеъ мутолиа намуд (2, 94; 8, 6, 513-525; 10, 11, 170-174; 20, 1, 449 ва ғайра).

Ибтикороти Муҳаммад Ҷарири Табарӣ дар илми таъриҳ, тафсир, фикҳ ва ҳуқуқ мӯчиб гардид, то шахсияти ӯ дар мактабҳои илмии ҷаҳон ҳамчун нобигаи башарӣ эътироф ёбад ва осораш дар садри феҳристи сарчашмаҳои тирози аввал қарор бигирад.

Пайнавишт:

1. Абдулкарим ибни Муҳаммад ибни Мансур ас-Самъонӣ. ал-Ансоб.-Ч.9.-Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 1980.
2. Абӯисҳоқи Шерозӣ. Табакоту-л-फуқаҳо.-Бейрут:Дору-р-роид, 1970.
3. Аҳмад Муҳаммад Ҳавфӣ.ат-Табарӣ.-Миср:Интишороти Вазорати фарҳанг, 1963.
4. Дехҳудо, Алиақбар. Лугатнома.-Ч.12.-Техрон: Муассисаи интишорот ва ҷопи Донишгоҳи Техрон, 1337.
5. Довудӣ, Муҳаммад ибни Алӣ ибни Аҳмад. Табакоту-л-муфассирин.-Ч.2.-Қоҳира: Мактабату Ваҳба,1994.
6. Донишномаи «Аълому-л-фикри-л-исломӣ».-Қоҳира: Вазорати авқоф, 2007.
7. Донишномаи Қуръон ва қуръонпажӯҳӣ. Зери назари Баҳоуддин Ҳуррамшоҳӣ.-Ч.2.-Техрон: Дӯстон-Ноҳид, 1377.
8. Ёқути Ҳамавӣ. Муъҷаму-л-удабо/Тасҳехи Умар Форук Таббоъ.-Ч.6.-Бейрут: Муассисату-л-маориф, 1999.
9. Заҳабӣ, Муҳаммад Ҳусайн. ат-Тафсиру ва-л-муфассирун.-Ч.1.-Қоҳира: Мактабат-у-Ваҳба, 2003.
10. Заҳабӣ, Шамсиддин. Сияру аъломи-н-нубало.-Ч.11.-Қоҳира: Дору-л-ҳадис, 2006.
11. Зириклий Ҳ. Қомусу-л-аълом.-Ч.6.-Бейрут: Дору-л-малойин, 2005.
12. Ибни Имод. Шазароту-з-заҳаб.-Ч.4.-Бейрут:Дору Ибну Касир,
13. Ибни Касир. ал-Бидояту ва-н-ниҳоя.-Ч.6.-Қоҳира:Дору-л-ҳадис, 2006.
14. Ибни Қозӣ Шӯҳба. Табакоту-ш-шоғея.-Ч.1.-Техрон:Эҳсон, 1389.
15. Ибни Надим. ал-Феҳрист.-Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 1996.
16. Ибни Ҳалликон. Вафийёту-л-аъён.-Ч.4.-Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 1998.
17. Қифтий, Абулҳасан ибни Алӣ. Инбоҳу-рувот.-Ч.3.-Қоҳира:Дору-л-ғиқр, 1986.
18. Муҳаммад Зухайлӣ. ал-Имом ат-Табарӣ.-Димишқ:Дору-л-қалам, 1999.
19. Табарӣ, Муҳаммад ибни Ҷарир. Ҷомеу-л-баён.-Ч.1.-Қоҳира: Дору-с-салом, 2007.
20. Ҳатиби Бағдодӣ. Таърихи Бағдод.-Ч.1.-Бейрут:Дору-л-ғиқр, 2004.
21. Ҳуррамшоҳӣ, Баҳоуддин. Қуръонпажӯҳӣ.-Техрон: Маркази нашри фарҳангии машриқ,1372.
22. Ҳочӣ Ҳалифа. Кафшу-з-зунун.-Ч.2.-Бейрут: Дору-л-кутуби-л-илмийя, 2008.
23. Шиҳобӣ, Алиақбар. Ахвол ва осори Муҳаммад ибни Ҷарир Табарӣ.-Техрон, 1335.

Ба қалами
Фахриддин Насриддинов



МУҲАММАД ВАСИФИ САҶЗӢ

Муҳаммад Васифи Саҷзӣ (Сагзӣ) аз ҷумлаи нахустин шоирони форсисаро маҳсуб мейёбад, ки дар нимаи дувуми асри IX зиндагӣ кардааст. Дар бораи зиндагонии ў маълумоти андаке дар даст дорем. Бино ба ахбори «Таърихи Систон», ки мӯътамадтарин сарчашма роҷеъ ба рӯзгори Муҳаммад Васифи Саҷзӣ ба шумор меравад, ў дабири расоили Яъқуби Лайси Саффорӣ буд (9,209). Зоҳирان, ў муншии Амири Лайси Саффорӣ – бародари Яъқуб низ будааст (11,514). Ба қавли Забехуллоҳи Сафо «Муҳаммад Васиф аз авоили аҳди қудрати Яъқуб бо ў будааст ва давраи умарои баъд аз Яъқубро ҳам дарк карда ва то ҳудуди соли 296-297/908-909 ҳичрӣ ҳам осоре аз ў дорем» (7,167). Фурӯзонфар ин қавлро дуруст шуморида, таъкид кардааст, ки «Муҳаммад Васиф то соли 296/908, ки хонадони Саффориён заиф шуда буд, зиндагӣ мекард» (10,17).

Муҳаммад Васиф аз зумраи панҷ ё шаш шоире маҳсуб мейёбад, ки ба унвони нахустин гӯяндагони шеъри форсӣ шуҳрат ёфтанд (Абӯҳафси Суғдӣ, Бассоми Курд, Муҳаммад ибни Муҳаллади Саҷзӣ, Маҳмуди Варроқи Ҳиравӣ, Абулаббоси Марвазӣ). Ҳамчунин, Муҳаммад Васиф аввалин шоирест, ки ба тақлид аз ашъори арабӣ шеъри форсӣ сурудааст. Дар китоби «Таърихи Систон» дар мавриди шеъри форсӣ гуфтани Муҳаммад Васиф ба пайравӣ аз шеъри арабӣ чунин ҳикоят нақл шуда: «Ҳангоме ки дар ҳузури Яъқуби Лайс шеъре ба забони арабӣ дар ситоши ў хонданд, ў олим набуд, дарнаёфт. Муҳаммад Васиф ҳозир буд ва дабири расоили ў буд ва адаб некӯ донист ва бад-он рӯзгор нома порсӣ набуд. Пас Яъқуб гуфт: «Чизе ки ман андар наёбам, ҷаро бояд гуфт?» Муҳаммад Васиф пас шеъри порсӣ гуфтан гирифт ва аввал шеъри порсӣ андар аҷам ў гуфт ва пеш аз ў қасе нагуфта буд» (9,209-210).

Сайд Нафисӣ дар ин маврид чунин менависад: «Нахустин шеъре, ки ба забони порсии имрӯз, яъне забони дарӣ монда ва ба мо расидааст, аз Муҳаммад Васифи Сагзӣ – шоири маддоҳи Яъқуби Лайси Саффор аст» (5,86).

Иддае аз муҳаққиқон ба аввалин шоири форсӣ дар қолаби арӯз будани Муҳаммад Васиф шакку шубҳа доранд. Ба гуфтаи Содикӣ, «бешак, муайян кардани ин нукта, ки чӣ қасе аввалбор бо усули арӯзӣ ба форсии дарӣ шеър гуфта, мушкил, бал гайримумкин аст» (8,88; 10,16).

Муҳаммад Васиф адабиёти арабиро ба хубӣ медонист. Бино ба қавли Забехуллоҳи Сафо, нахустин шеъри Муҳаммад Васиф баъд аз соли 251/865 суруда шудааст (7,167). Аббос Иқболи Оштиёни таърихи

назми онро дар соли 253/867 сабт кардааст (6,136). Муаллифи «Таърихи Систон» мегӯяд: «Чун Яъқуб Занбил ва Аммори Хоричиро бикушт ва Ҳарӣ (яъне, Ҳирот – М.П.) бигрифт ва Систону Кирмону Форс ўро доданд, Мухаммад Васиф ин шеър бигуфт:

*Эй амире, ки амирони чаҳон хосаву ом,
Бандаву чокару мавлову сагбанду гулом.
Азали ҳаззе вар лавҳ¹, ки мулке бидиҳед
Бе² Абиюсуфи Яъқуб ибна-л-Лайси Ҳумом.
Ба Латом омад Занбулу лате хурд ба линг,
Латра³ шуд лашкари Занбулу ҳабо гашт қуном.
«Лимани-л-мулк» бихондӣ ту, амиро, ба яқин
Бо «қалилу-л-фиа»,⁴ к-ат дод бар он лашкар ком.
Амри Аммор туро хосту з-ӯ гашт барӣ,
Теги ту кард миёнҷӣ ба миёни даду дом.
Умри ў назди ту омад, ки ту чун Нӯҳ бизӣ,
Дари Окор тани ў, сари ў боби Таом⁵» (9,210-211).*

Дувумин шеъри ў дар воқеаи шикасти Рофеъ ибни Ҳарсама ва қатли ў дар соли 283/896 назм гардидааст (9,253).

Шеъри савумро Мухаммад Васиф барои бародари Яъқуб – Амр пас аз асорати ў ба дasti Исмоили Сомонӣ, дар соли 287/900 суруда, назди ў фиристодааст. Чун Амр ин байтҳоро бихонд, ноумед гашт ва аз ин чаҳон канораҷӣ кард (9,260).

Чаҳорумин ва дувумин қасидаи ў дар бобати воқеаҳои солҳои 296-297/908-909 мебошад (9,286).

Аз маҷмӯи далелу шавоҳиде, ки нисбат ба замони зиндагии Мухаммад Васиф дар аксари манобеъ оварда шудаанд, бармеояд, ки шоир аз давраҳои аввали ҳукмронии Яъқуби Лайси Саффорӣ (247-265/861-878) дабири расоили ў буда, давраи салтанати умарои байданаи Саффориро низ аз сар гузаронидааст. Ҳамон гуна, ки дар боло зикр кардем, ў худуди солҳои 296-297/908-909 қасидае сурудааст. Аз ин ҷо ва маълумоти дар «Таърихи Систон» овардашуда гуфтан мумкин аст, ки Мухаммад Васиф то соли 300/912 ва шояд баъд аз он низ

¹ Шояд дар асл на «вар лавҳ», балки «дар лавҳ» бошад.

² Истифодаи «бе» (بے) бо ҳарфи «ё» ба ҷои «ба» (ب) бокимонда аз имлои асли «Таърихи Систон» аст, ки дар қадим «ки» (کی), «чи» (چی) ва «ба» (ب) дар шаклҳои кӣ, чӣ ва бе (بے، چی، کی) навишта мешуд (шарҳи М. Баҳор).

³ латра – порашуда, шикастхӯрда ва парешоншуда

⁴ Ин ҷо ишора ба ояти қуръонӣ: «кам мин фиатин қалилатин ғалабат фиатан қасиратан» (Басо ғурӯҳи андак, ки бар ғурӯҳи бисёр ғалаба кардааст) мушоҳида мешавад (сурай Бакара, ояти 249).

⁵ Ишора ба ду дарвозаи шаҳри Заранҷ аст: яке Окор ва дигар Таом.

дар қайди ҳаёт будааст.

Бино ба қавли муаллифи «Таърихи Систон» Муҳаммад Васиф пайравони худро низ доштааст: «Бассоми Курд чун тарики Васиф бидид андар шеър, шеърҳо гуфтан гирифт ва адиб буд» (9,211).

Дар маҷмӯъ, аз Муҳаммад Васифи Саҷзӣ 23 байт (ду қасидаи ноқис ва ду қитъа) боқӣ мондааст.

Муҳаммад Васифи Саҷзӣ аз шоирони номвари нимаи дувуми садаи IX мелодӣ ба шумор рафта, дар пайдоиш ва инкишофи шеъри арӯзии форсӣ-тоҷикӣ ба пайравӣ аз шеъри арӯзии арабӣ саҳми босазо гузаштааст.

Чанд намуна аз ашъори ӯ:

*Эй дил, дигар бин аз Табарон, ки
Пирӯза намой аз садафи марҷон.
Ва Рофеъ акрон, ки шудаши хаста,
Аз феъли Абихафс шаҳи чайшон (9,253).*

* * *

*Кӯшиши банда сабаб аз бахшиши аст,
Кори қазо буду туро айб нест.
Буду биҳуд¹ аз сифати Эзад аст
Бандай дармондаи бечора кист?
Аввали махлук ҷӣ бошад - завол,
Кори ҷаҳон аввалу охир якест.
Қавли Ҳудованد бихон: «Фастақим»,
Муътақиде шав ту бар он баршишт (9,260).*

Пайнавишт:

1. Дабирсиёқӣ, Муҳаммад. Пешоҳангони шеъри порсӣ.-Техрон, 1384.
2. Донишномаи забон ва адаби форсӣ.-Ҷ.5.-Техрон, 1393.
3. Кадканӣ, Шафеъ. Сувари хаёл дар шеъри форсӣ.-Техрон, 1358.
4. Мудаббирӣ, Маҳмуд. Шарҳи аҳвол ва ашъори шоирони бедевон.-Техрон, 1375.
5. Нағисӣ, Саид. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ.-Ҷ.2.-Техрон, 1344.
6. Оштиёнӣ, Иқбол Аббос. Таърихи мухтасари адабиёти Эрон.-Техрон, 1376.
7. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон (ва дар қаламрави забони порсӣ. Аз оғози аҳди исломӣ то давраи Салҷуқӣ).-Ҷ.1.- Техрон, 1369.
8. Содикӣ, Алӣ Ашраф. Нахустин шоири форсисарой ва оғози шеъри арӯзии форсӣ //Маориф, шумораи 2, 1362. – С.87-115.
9. Таърихи Систон. Ба қӯшиши Муҳаммадтакӣ Бахор.-Техрон, 1314.
10. Фурӯzonfar, Бадеуззамон. Мабоҳисе аз таърихи адабиёти Эрон.-Техрон, 1354.
11. Ҳумойӣ, Ҷалолиддин. Таърихи адабиёти Эрон.-Ҷ.2.-Техрон, 1340.
12. Шамисо, Сирус. Сабкшиносии шеър.-Техрон, 1382.

*Ба қалами
Мавлуда Почоева*

¹ Шояд муроди шоир «буду бибуд» ба маънни азалият ва абадият бошад.



МУТУН

Амин Аҳмади Розӣ

КАМОЛИ ХУЧАНДӢ¹

«Шайх Камол. Дар силки акобири² машоих мунтазам³ буда ва аладдавом⁴ ба риёзату ибодат рӯзгор мегузаронида ва гоҳе ашъори обдор бар лавҳи рӯзгор сабт менамуда. Мавлавӣ Ҷомӣ дар «Нафаҳот» оварда, ки: «Вай бисёр бузург буда ва иштиғоли вай ба шеъру такаллӯф дар он ситру⁵ талбисро⁶ буда бошад, балки мешояд, ки барои он буда, ки зоҳир мағлуби ботин нашавад ва аз гояти сурати убудият⁷ боз намонад. Чунончи, ки худ мегӯяд.

Байт:

*Ин такаллуфҳои ман дар шеъри ман,
«Каллиминӣ ё ҳумайро»⁸-и ман аст».*

Ва ҳам дар «Баҳористон» оварда, ки: «Шеъри Шайх дар талоқати⁹ сухан ва дикқати маонӣ ба мартабаест, ки зиёда бар он (мутасаввир) набошад, аммо аз гояти муболига аз салосат¹⁰ афтода. Аммо дар эроди амсолу ихтиёри баҳрҳои сабук бо қофияҳову радифҳои

¹ Матн аз «Ҳафт иқлими»-и Амин Аҳмади Розӣ (Ҳафт иқлими. Амин Аҳмади Розӣ / Тасҳех, таълиқот ва ҳавошии Муҳаммадизо Тоҳирӣ. – Техрон: Суруш. – 1378.) таҳия шуд.

² акобир – бузургон

³ мунтазам – пайваст, доҳил

⁴ аладдавом – бардавом, пайваста

⁵ ситр – пӯшидан

⁶ талбис – ҳақиқати ҳолро пинҳон соҳтан

⁷ убудият – бандагӣ

⁸ Яъне: Бо ман сухан кун, эй сурҳӯи ман.

⁹ талоқат – хушбаёнӣ, фасоҳат

¹⁰ салосат – равонӣ



ғарib, ки саҳли мумтанеънамост, татаббуи Ҳоча Ҳасани Дехлавӣ намуда. Аммо он қадар маонии латиф, ки дар ашъори вай аст, дар ашъори Ҳасан нест ва ин ки вайро «дузди Ҳасан» мегӯянд, бар ҳамин татаббуъ аст. Чунончи дар баъзе девони ўин фард сабт аст.

Байт:

*Кас бар сари ҳеч рахна нагрифт маро,
Маълум ҳамешавад, ки дузди ҳасанам».*

Нақл аст, ки Шайх Камол дар ашъори худ илтизоми¹ «саг» бисёр намуда ва Ҳасани Дехлавӣ «дилбанд». Вақте шахсе ҳарду девонро дар як ҷилд дошта, ёре бад-ӯ расида гуфта, ки онҳоро аз якдигар чудо соз, мабодо «сагон»-и Камол «дилбанд»-ҳои Ҳасанро бихӯранд.

Давлатшоҳ дар тазкираи худ оварда, ки Шайх аз ватани маълуф² ба азми зиёрати Маккаи мутабаррика берун омада ва хиттай³ дилкаши Табрезро маҳалли иқомати худ гардонид ва умрҳо дар он макон ба сар бурд ва дар хине, ки Тӯқтамишхон аз роҳи Дарбанд қасди Табрез кард, Шайхро дар хини муовадат⁴ ба дашти Қипчоқ бурда, ба шаҳри Сарой ҷой дод ва Шайх баъд аз чаҳор сол рухсат ҳосил карда, ба Табрез омад. Султон Ҳусайн ибни Султон Увайс мақдамашро мугтнам⁵ дониста, ҷиҳати вай иморате тарҳ андоҳт ва ҷиҳати муридон вазифаҳо таъйин фармуд ва амлوك⁶ вақф намуд. Гӯянд Ҳоча Ҳофиз ғоибона ба Шайх ақидате мавфур⁷ дошта ва ҳама вакт аз Шероз мактубот мефиристода ва истидъои⁸ ашъор менамуда ва Шайхро низ тасфияи⁹ ботин боис шуда, ашъоре, ки ворид мешуда бад-он савб равон месоҳта. Орифоне, ки ба сұхбати Шайх Камол ва Ҳоча Ҳофиз расидаанд, гуфтаанд, ки: «Сұхбати Шайх Камол беҳ аз шеъраш буда ва шеъри Ҳофиз беҳ аз сұхбаташ». Вафоти Шайх Камол дар салоса ва самонумиата (803) дар Табрез даст дода ва бар лавҳи қабри вай навишта шуда:

Байт:

*Камол, аз Каъба рафтӣ бар дари ёр,
Ҳазорат оғарин, мардана рафтӣ.*

¹ илтизом – яке аз санъатҳои бадей аст, ки шоир барои зинати қалом қалимаэро зикраш лозим набошад ҳам, дар шеъри худ бисёр такрор мекунад.

² маълуф – одаткарда

³ хитта – макон, замин

⁴ муовадат – баргаштан

⁵ мугтнам – ғанимат

⁶ амлук – заминҳо ва соҳтмонҳо

⁷ мавфур – афзун, бисёр

⁸ истидъо – ҳоҳиш, талаб

⁹ тасфия – сафо

Ва девони Камол, ки дар латофат аз оби зулол гарав бурда, имрұз мутадовил¹ аст. Он чи навишта мешавад, қатре аз ғамом² ва چуръае аз он чом аст.

Байт:

*Гүфтің зи бунёд афканам, онро, ки бар ман дил ниҳад,
Гар қурм ин бошад, нахуст аз ман нех ин бунёдро.*

Минхұ³:

*Маньи Камол аз ошиқй, өни бародар, кай тавон,
Панди падар нофеъ нашуд расвои модарзодро.*

Минхұ:

*Камол, пеши касоне, ки ишиқ меварзанд,
Шаби фирок кам аз рұзи подиохй нест.*

Минхұ:

*Агар вазифаи дардат замон-замон бирасад,
Халовате ба дилу лаззате ба өн бирасад.*

Минхұ:

*Ранчур карду дард фиристоду өн ситонд,
Бемори ишиқро беҳ аз ин кас даво накард.*

Минхұ:

*Кадом күштаи ишиқ аст аз ту рафта ба хок,
Ки өни гарқа ба хунаш гарықи раҳмат нест?*

Минхұ:

*Дар вұчуди ман зи ҳастің ҳар сари мұғе, ки ҳаст,
Дүст медорад маро, то дүст медорам туро.*

Минхұ:

*Бе ғамат шод мабод ин дили ғампарвари мо,
Ғам хур, әй дил, ки ба құз ғам набувад дарх(в)ари мо.*

Минхұ:

*Дардмандем, хабар медиҳад аз сұзы дарун,
Даҳани хушку лаби ташнаву ғашми тари мо.*

Минхұ:

*Тавбаву ишиқи ту обгинаву⁴ санғ аст,
Номи накү дар раҳи ту мұғиби нанғ аст.*

*Тахияи Абдушукур Гафуров ва
Бишариға Раҳматова*

¹ мутадовил – маъмул, ҳама қо дастрас

² ғамом – абр

³ минхұ – аз ұст

⁴ обгина – өзими булұрлар

САЙРУ-Л-ИБОД¹

Сифати ахли ризову таслим

Сафи дигар, ки хостар буданд,
Бедилу дасту пою сар буданд.
Фориг аз сурати мурод ҳама,
Бартар аз касрату² тазод³ҳама.
Чашми ваҳдат надида чисми яке,
Илми Одам нахонда исми яке.
Часта аз қисмати миоту⁴ улуф⁵,
Раста аз заҳмати ҳудусу хуруф.
Банда, лекин чу сояи Анқо⁶,
Зинда, лекин чу сахраи⁷ саммо⁸.
Маъбади хок кӯй тал карда,
Манфази⁹ об рӯи сал¹⁰ карда.
Хӯрда як бода бар рухи соқӣ,
Ҳарчи боқист, карда дар боқӣ¹¹.
Дар камоли муқаддари тақдир,
Чор тақбир¹² карда бар тақбир.
Йафъалуллоҳу мо йашо¹³ аз хуш,
Соҳта бандавор ҳалқаи гуш.
Чонфурӯшони боргоҳи адам

¹ Давом аз шумораи гузашта.

² касрат – бисёри

³ тазод – муҳолиф

⁴ миот – садҳо

⁵ улуф – ҳазорон

⁶ анқо – мурғи афсонавӣ, ки гӯё дар кӯхи Қоф зиндагӣ мекардааст.

⁷ сахра – таҳтасанг

⁸ саммо – якпорча ва сахт

⁹ манфаз – гузаргоҳ

¹⁰ сал – чизе, ки аз чӯб ва ҳалоша дарҳам мебанданд ва бо он аз об мегузаранд. Ба маъни кишти ҳам омадааст.

¹¹ Ба маъни раҳо кардан ва аз даст додан

¹² чор тақбир – ишора ба ҷаҳор дафъа «Аллоҳу ақбар» гуфтани аст, ки дар намози ҷаноза. Чор тақбир задан ё чор тақбир кардан ба маъни яксара даст шустан ва гузаштан аз ҷизест.

¹³ Яъне: Ҳудованд ҳар чӣ ҳоҳад, мекунад (Сураи Оли Имрон, ояти 35).

Хирқапұшони¹ хонақохи² қидам.
 Тавқорон-ш барнабишта зи шавқ:
 Фалака-л-амру куллуху³ бар тавқ.
 Сохта ҳар як аз миёни замир,
 Аз «Кулиллоху сумма зархум»⁴ тир.
 Қони эшон миёни он кубаро,
 Дафтари нақши «антуму-л-фуқаро»⁵.
 Ҳама аз рўи ифтиқор⁶ валаҳ⁷
 Ло шуда дар камоли иллаллаҳ⁸.
 Нур дидам дар ӯ раванда яке,
 Ҳамчу моҳе раванда бар фалаке,
 Ки ҳамекард аз он масофати дур,
 Хирқаҳошон ба тобише пурнур.
 Пеши рўй оварида роҳи дурушт,
 Қаблҳо карда пок аз паси пушт.
 Пеши ӯ раҳ қушода мекарданд,
 Авлиёро пиёда мекарданд.
 Ман дар он роҳ в-андар он манзил,
 Хира мондам, на дида монду на дил.
 Хостам то дар он тариқ шавам,
 Ё ба ранге аз он фарик⁹ шавам.
 Ошиқе з-он сафи сақиму¹⁰ саҳех,
 Пешам омад ҳамұш, лек фасех
 Дастан омад ҳамұш, лек фасех
 Дастан омад ҳамұш, лек фасех
 Ҳам дар ин саф, ки чой чойи ту нест.
 Эй ба парвоз барпарида баланд,
 Ҳештанро раҳо шумарда зи банд.
 Бозрав сўи ло йаҷузу йаҷуз¹¹,
 Ришта дар дасти сурат аст ҳанӯз.
 То ту дар зери банди таълифӣ,

¹ хирқапұшон – дарвешон

² хонақох – чое, ки шайхону орифон он чо ибодат ва зиндагӣ мекунанд.

³ Яъне: Пас, турост (сарриштаи) ҳама корҳо (Сураи Оли Имрон, ояти 148).

⁴ Яъне: Бигӯ: Худо, он гоҳ ононро ба ҳолашон раҳо кун (Сураи Аньом, ояти 91).

⁵ Яъне: Ниёзмандон шумоед (Сураи Фотир, ояти 16).

⁶ ифтиқор – изҳори эҳтиёҷ ва факр

⁷ валаҳ – ба маънни парешонӣ, саргардонӣ

⁸ Порае аз калимаи шаҳодат аст. Яъне: Ҷуз Аллоҳ ҳудои дигаре нест.

⁹ фарик – гурӯҳ

¹⁰ саким – бемор, ранчур

¹¹ ло йаҷузу йаҷуз – (он чӣ) ҷоиз аст ва (он чӣ) ҷоиз нест

Тахтаи нақши килки таклиф¹.
Пас бад-ин рӯй рой натвон зад²,
Шаръро пушти пой натвон зад.
Ки думи олам аз равиш ҷашиш аст,
Чу бирафтӣ, вилояти ҷашиш аст.
Худ ба худ рах фаро надонад қас,
Рах бар ашҳоси ваҳдат омаду бас.
Раҳнамои ту, дон, ки он нур аст,
Нек наздик, лек бас дур аст.
Ӯ раҳонад туро зи фикрати хеш,
Ӯ расонад туро ба фитрати хеш.
Паи ӯ дор, то ба ҳизқ³ расӣ,
Дари ӯ гир, то ба сидқ расӣ.
Қ-ӯст аз дидай ҳақиқату ҳизқ,
Раҳбари асдиқо⁴ ба мақъади сидқ⁵.
Ин ҳама зишт буду нағз он аст,
Ин ҳама пӯст буду мағз он аст.
Ӯ тавонад намуд мар ҷонро,
Бе ниқобе ҳуруфи Қуръонро.
Қ-андар ин рӯзгор солик ӯст,
Ҷашми боз андар-ин мамолик ӯст.
Гуфтам: Он нури қист? Гуфт: Он нур
Булмафохир Муҳаммади Мансур.

(давом дорад)
Таҳия ва тавзехи Муҳлиса Нуруллоева

¹ килки таклиф – қалами тақдир, қазо

² рой задан – машварат кардан

³ ҳизқ – кордонӣ ва забардастӣ

⁴ асдиқо – ёрон

⁵ мақъади сидқ – нишаствоҳи ростин, бихишт

Хоҷуи Кирмонӣ

РАВЗАТУ-Л-АНВОР¹

Мақолати ҳаштум: Дар шарҳи ояти ишқ ва моҳияти меҳр ва исботи мартабаи инфириод²

Чун ба табошири сабоҳи «аласт»³
 Бар дари дил ҷон ба сабӯҳӣ нишасти.
 Ишқ шароби азалий ҳ(в)арда буд,
 Рӯй ба базми абадӣ карда буд.
 Ношуда пайванди равон бо бадан,
 Ишқ равон буду дили хаста тан.
 Пештар аз шоибаи⁴ обу хок,
 Ишқ шуд омехта бо ҷони пок.
 Завраки ибдоъ⁵ ба дарё ҳанӯз,
 Санҷақи⁶ эҷод ба саҳро ҳанӯз.
 Дар шикани турраи шаб тоб не,
 Дар руҳи рахшандай рӯз об не.
 Ҷашми сувар нури маонӣ надошти,
 Ҷашмаи ҷон рӯйи равонӣ надошти.
 Фунҷаи фитрат мутабассим⁷ нагашти,
 Булбули хилқат мутаранным нагашти.
 Шоҳи фалак пардасарояш набуд,
 Мутриби сайёра⁸ навояш набуд.
 Пири хирад роҳи раёсат наёфт,
 Ҷон ҳабар аз дил ба фироsat наёфт.
 Дида дам аз сӯхбати мардум назад,
 Гардиши гардун раҳи анҷум назад.
 Сина ба дил ҳукми садорат надод,

¹ Давом аз шумори гузашта.

² инфириод – танҳоӣ. Дар ирфон ваҳдоният ва мақоми ваҳдатро мегӯянд.

³ аласт – ишора ба замоне, ки ҳанӯз ҷисму рӯҳи одамӣ ба ҳам набуданд ва Ҳудо-ванд ба таъбири «а ласту» (оё Ҳудои шумо нестам?!?) аз онҳо суоли парвардигории хеш намуд.

⁴ шоиба – олудагӣ, омехта шудан

⁵ ибдоъ – ҷизи нав сохтан, навоварӣ

⁶ санҷақ – алам, парчам, байрак

⁷ мутабассим – ҳандонрӯй, табассумкунанда

⁸ мутриби сайёра – қиноя аз Зӯҳра

Дил ба тан аз рух башорат надод.
Ҳафт фалак чунбиши даврон надид,
Чор тараф ҳайати аркон надид.
Шодӣ аз инкори ғам озод буд
В-оташи дил пеши ҳаво бод буд.
Шом дам аз хуни шафак нозада,
Субҳ раҳи хайли ғасақ¹ нозада.
Ношуда огоҳ вучуд аз адам,
Ношуда мумтоз ҳудус² аз қидам³.
Чоми нучум аз кафи гардун чудо,
Тахтаи рамл⁴ аз бари ҳомун⁵ чудо.
Рояти заррини хур аз бом дур,
Хиргаҳи симини маҳ аз шом дур.
Ишқ дар он вақт ба парваз буд,
Дидаи ў бар дари дил боз буд.
Мехри дил оташ шуду дар мо гирифт
В-оташи мо дар дили хоро гирифт.
Он ки ба қудрат гили Одам сиришт,
Тухми ҳаво⁶ дар дили олам бикишт.
Тири назар бар ҳадафи гил кушод,
Гавҳари чон дар садафи дил ниҳод.
Чашмаи меҳр обх(в)ари рӯҳ соҳт,
Қалби шаб аз оташи савдо гудоҳт.
Дод ба дасти хиради дилкушой,
Мехри дил – оинаи гетинамой.
Тоири чон то ба ҳаво боз монд,
Ҳасрати ў дар дили мо боз монд.
Ҳар кӣ дари хонаи мастӣ кушод,
Пойи адам бар сари ҳастӣ ниҳод.
Эй дил, агар ахли дилӣ, чон бибоз,
Ҳар ду ҷаҳон дар раҳи ҷонон бибоз.
Даст бишӯй аз қадаҳу маст бош,
Маҳв шав аз нестиву ҳаст бош.
Зинда ба ҷонон шаву аз чон бимир,

¹ ғасақ – торикӣ, торикии аввали шаб, шом

² ҳудус – навзухурӣ

³ қидам – деринагӣ, пеш ва хориҷ аз замон

⁴ рамл – рег

⁵ ҳомун – саҳро, биёбон

⁶ ҳаво – ҳоҳиш, майл

Чон бидеху домани чонон бигир.
Мо, ки ба дил сайди фалак кардаем,
Мухраи меҳраш зи фалак бурдаем.
Гавҳари ин мурсала¹ моро расад,
Салтанати фақр гадоро расад.
Оташи дил ҷашмаи ҳайвони мост,
Тарки даво мояи дармони мост.
Ҳосили мо ҳосили бехосилист,
Манзили мо манзили беманзилист.
Ҳастай ин дард начӯяд даво,
Мурдаи ин ранҷ наҳоҳад шифо.
Зинда бувад куштаи шамшери дӯст,
Мурдадил он кас, ки на мақтули² ўст.
Субҳ чу аз меҳр гушояд назар,
Бар камари кӯҳ ниҳад тарфи зар.
Ҷашмаи меҳр аст, ки ашк оби ўст
В-оташи ҷонсӯзи дил аз тоби ўст.
Ишқ биҳишт асту равон ҳури ўй,
Меҳр ҷаҳон асту ҷаҳон нури ўй.
Давлати шӯридадилон меҳнат аст,
Меҳнати савдозадагон давлат аст.
Фурқати тан васлати рӯҳонияст,
Васлати ҷон фурқати ҷисмонияст.
Шӯриши занбӯри дил аз дурӣ аст,
Нола аз ин пардаи занбӯри аст.
Дар шаби хичрон кӣ диҳад доди дил?!
Гар нарасад нола ба фарёди дил.
Масти майи шавқ надорад ҳумор,
Баҳри ғами ишқ надорад қанор.
Чун дилат аз меҳр шавад гарки нур,
Ҷаннати ҷон, бин, шуда маъвои ҳур.
Он ки дилаш пеши кассе нест, нест
В-он шакаре, к-аш магасе нест, нест.
Ишқ, ки ҷонам ба ғами дил супурд,
Хоҷагӣ аз хотири Хоҷу бибурд.
Дар марази ишқ набошад табиб,
Дарди дил аз хеш набошад ғарib.
Манзили ғам бар гузари шодӣ аст,

¹ мурсала – гарданбанди дароз

² мақтул – кушташуда

Бандагии аҳли дил озодӣ аст.
Ишқ чу аз сӯз шавад нағмасоз,
Оташи Маҳмуд занад дар Аёз.
Гоҳ ба авранг диҳад ранги хеш,
Гоҳ ба гулчехр диҳад янги¹ хеш.
Қайси бани Омири² шӯридаҳол,
Пайсипари маркаби хайли хаёл.

(давом дорад)
Таҳия ва тавзехи Баҳром Раҳматов

¹ янг – равиш, тарз

² Омир – номи Мачнун

Хаким Қоонӣ

ПАРЕШОН¹

Ҳикоят

Ёздаҳсола будам, ки падарам – Гулшанро, ки шамъи камол ба нури чамолаш равшан буд, хоре дар по рафт ва ҳанӯз хораш дар по буд, ки кораш аз даст шуд. Ҷӣ ба муктазои ҳарам², аз он хораш дар по вараме ҳодис шуд, ки табибон ба дармонаш дармонданд ва ояи «Изо ҷоа аҷалуҳум ло йастаъхируна соъатан ва ло йастақдимун»³ фурӯҳонданд. Дар он ҳолат, ки ачалаш фаро расид, яке аз мулозимон, ки филчумла раунате⁴ дошт ва ба маунати⁵ падарам муаннат⁶ мегузошт, аз ўпурсид, ки акнун, ки мегузарӣ, аёли худ ба кӣ мегузорӣ? Фармуд: «Бо Ҳудо». Ин бигуфту сайди ҷонаш аз қайди тан рамидан гирифт ва ба гулшани фирдавс орамидан. Ақрабову хешон бо ҳолате парешон гирдогирди наъшашро⁷ чун Банотуннаъш⁸ гирифта, мунтазири он ки нақде⁹ вом¹⁰ кунанд, то аз хокаш бардоранду ба хокаш супоранд. Қазоро ҳам дар он ҳафта дар ҳамсоягии мо тоҷире буд, ки бори нахли вучудаш ҷуз ҳори бухл набудӣ ва қадам бар бисоти ҳеч оғарида ҷуз аз барои суд насудӣ, ачалаш фаро расид. Дар ҳолати эҳтизор¹¹ яке аз ҳуззори¹² маҷлисаши гуфт: «Акнун, ки азми раҳил дорӣ, бозмондагони хешро ба кӣ месупорӣ?» Гуфт: «Бад-ин аҳоири заҳоир¹³, ки дар муддати ҳаёт гирд карда ва бад-ин кӯшаю¹⁴ тӯша, ки аз ҳар гӯша фароҳам овардаам. Набинӣ, нуқуди симу зар ва уқуди марҷону гуҳар, ки ба мурур гузаштаам, аз қурур¹⁵ гузашта».

¹ Давом аз шумораи гузашта.

² ҳарам – пирӣ, қуҳансолӣ

³ Яъне: Пас, чун вақти муайянашон фаро расад, на соате бозмонанд ва на [соате] пеш раванд (сурай Нахл, ояти 61).

⁴ раунат – аблайӣ, худписандӣ, камақлӣ

⁵ маунат – кӯмак, ёрӣ

⁶ муаннат – ҳарҷ

⁷ наъш – часад, ҷаноза

⁸ Банотуннаъш – ситораи Ҳафтдодарон, ки бо номи «Дубби акбар» низ маъруф аст.

⁹ нақд – пул

¹⁰ вом – қарз, дайн

¹¹ эҳтизор – дами марг, сакароти мавт

¹² ҳуззор – ҳозирон

¹³ аҳоири заҳоир – андӯҳтаҳои гаронқимат ва пурбаҳо

¹⁴ кӯша – қаср, коҳ

¹⁵ қурур – ним миллион, панҷсад ҳазор

*Писарҳои ятимамро ба як умр,
Гӯҳарҳои ятимам корсоз аст.
Агар дарҳои раҳмат баста гардад,
Дари уммедаишон то ҳашир боз аст.*

Хулосаи сухан он ки ба тамомати умр авқоти хамсаро сарфи қуллиёти умур кардам ва ҷинси ҳар фасле аз қоқуму¹ ҳарир ва тӯзиву² ҳасир³ ба ҳар навъе, ки даст дод, ба даст овардам ва филмасал ҳар арази⁴ оме дидам, ҳосай ҳуд шумурдам. Ҳидматгузорони ҳабашиву румӣ, ҷандон ки лозим буд, аз нару мода омода намудам. Алқисса, ҷандон аз ин аботил⁵ баршумурд, ки ачалаш гулӯ гирифта ҷандон фишурд, ки зоид ба қоиди ачал⁶ супурд.

*Бигзашт аз ҷаҳону ба ҳасрат гузошт мол,
Дар турктози ҳайли⁷ аҷал гашт поймол.
Илло кафан набурд ба ҳамроҳ ҳеч ҷиз
В-аз моли ҳуд наёфт насибе ба ҷуз вубол.*

Ҷанде бар ин барнаёмад, ки авлоди бозаргонро бозор косид шуд ва кор фосид, то ба ҳадде ки обрӯи ҳеш дар назди бегонаву ҳеш бар хок рехтанд ва ба талаби сомоне ҳар кучо домоне дида даровехтанд.

*Чун гадоён ҳар яке дар гӯшае,
Гирди ҳар хирман зи баҳри ҳӯшае.
Обрӯй аз баҳри ноне рехта,
Хуни дил бо ҳоки роҳ омехта.*

Ва ҳамоно соли вафоти падарам ба сар нарасида буд, ки бозмондагони ӯ ҳар ҳилоле бадре шуд ва ҳар бекадре соҳибқадре, то кор ба ҷое расид, ки тоҷирзодагони зишаън⁸ бандагии эшон ихтиёр карданд.

*Кори ҳудро ба Кирдгор гузор,
То туро маслиҳат биёмӯзад.
Лутфи Ӯ бесабаб, сабаб созад,
Қаҳри Ӯ босабаб, сабаб сӯзад.*

¹ қоқум – муорд пӯсти ҷонварест монанди санҷоб, ки сафеду гаронбаҳост. Аз он либосҳои қиматбаҳо дӯхта мешавад.

² тӯзӣ – порчаи матои тобистониест, ки бисёр нозуку арзишманд аст; ба сабаби бештар дар шаҳри Тӯз (شاҳри қадимае дар Форс) истифода шуданаш, ба ин ном шуҳрат ёфтааст.

³ ҳасир – бӯрӯ; фаршे, ки аз най ё аз барги хурмо бофта мешавад.

⁴ араз – коло, матоъ

⁵ аботил – суханони ёваву бехуда

⁶ қоиди ачал – манзур Азроил (а) аст.

⁷ ҳайл – асп

⁸ зишаън – соҳибазамат, обрӯманд

Хикоят

Савдогаре боре обгина¹ дошт. Айёре бар ҳасби одат чүбे бар он тарафи бор ҳаволат намуда, пурсид, ки дар борат чӣ дорӣ? Гуфт: «Агар чүбे бар тарафи дигар занӣ, ҳеч».

*Эй касе, к-обгина дорӣ бор,
Роҳ ҳазан² асту санглохи дуруши.
Ростиро хилофи ақл бувад,
Санг дар мушишу обгина ба пушт.*

Хикоят

Яке аз машоих бо марде гуфт: «Рӯзат чӣ гуна мегузарад?» Гуфт: «Бисёр бад». Гуфт: «Шукр кун, ки агар бад ҳам намегузашт, чӣ мекардӣ?»

*Чанд гӯӣ, ки нагзарад фардо,
Гар бувад рост, чун гузашт имрӯз?!
Он чӣ пеш оядат, малӯл машав,
То шавӣ бар муроди худ фирӯз.*

Хикоят

Мастеро шунидам, ки афтону хезон ба роҳе рафтӣ ва бо ҳар ҳушӯр, ки дучор шудӣ, арбада кардиву гуфтӣ: «Эй бародар, чун манроҳ рав, ки наяфтӣ».

*Мард, к-аз айби хеши бехабар аст,
Хунари дигарон шуморад айб.
Чоми бечорагон чаро шиканад,
Он ки минои май нуҳуфта ба ҷайӯз?!*

Хикоят

Кӯре шаб бар дари хонае билағзид, фарёд кард, ки эй аҳли хона, ҷароғе фаро пеш доред, то ин кӯри бечора ба саломат равад. Яке гуфташ: «Агар кӯрӣ, ҷароғро чӣ қунӣ?» Гуфт: «Мехоҳам, то он ки ҷароғ оварад, дастам гирад ва худ наяфтад».

*Он киро шамъи ҳудо нест ба даст,
Чун шавад ҳодии арбоби сулук.
Муфтии мо, ки хурад моли ятим,
Ҳайф бошад, ки дижад панди мулук.*

¹ обгина – шиша, оина, булӯр

² ҳазан – роҳи душворгузару ноҳамвон

Ҳикоят

Тоифаи афгон вақте Кошонро¹ горат карданд, хонҳо бурданду хунҳо ҳӯрданд, то ҳар кучо ҷисме урён шуд ва ҷашме гирён. Қазоро кошониён афғониеро дар кошона куштанд. Яке аз аҳли он диёр бар сараш менолиду ҷабҳа бар хок мемолид. Яке гуфташ: «Эй бародар, сирати оқилон он аст, ки бар дӯст ноланд, на бар душман, на ин аз он тоифа аст, ки ҳеч жанда бар тани ҳеч зинда нагузоштанд ва ҳар кучо ноневу хоне диданд, нонро ҳӯрданду хонро бурданд?!»

*Қавме ба кин далертар аз шери ҷоншикор,
Хайле ба хун ҳаристар аз марги ногаҳон.
Дар ҳамми ҳомашон, ки аз он тил дар ҳарос
В-аз нӯги тегашон, ки аз он шер дар фигон.
Азбаски ҳаста баста, гаронбор шуд замин,
Азбаски қушта пушта, ба зинҳор шуд замон.*

* * *

*На тӯше монд андар тан, на ҳушие монд андар сар,
На обе монд бар ораз, на тобе монд дар пайкар.
Ба яғмо онҷунон бурданд хони майпарастонро,
Ки на май монду на мино, на соқӣ монду не согар.*

Гуфт: «Эй рафиқ, ҳақ бо туст, лекин чун ман душманро бад-ин ҳол бинам, дӯст дорам».

*Нафси аммораи ту душмани туст,
Чун шавад қушта, дӯст гардад дӯст.
Тани ту пӯст ҳасту ҷони ту магз,
Магзат ар орзуст, бишкан пӯст.*

Ҳикоят

Абӯзари Ғифориро ҷашм ба дард омад, то ду ҷизъи² ҳудобинаш ду ҳуққаи марҷон шуд ва ду абҳари³ ҳақнигараш ду лолаи нуъмон.

*Ҷашм чун шоҳбоз барбаста,
То набинад магар шамоили шоҳ.
Дидаеро, ки қуҳли «мо зог»⁴ аст,
Голибан, з-ин сухан бувад огоҳ.*

Яке гуфташ: «Чаро дар муолиҷаи ҷашм накӯшӣ ва аз ғояти

¹ Кошон – яке аз қадимтарин шаҳрҳои Эрон, бахше аз вилояти Исфаҳон мебошад. Бо номҳои «Косиён», «Чихилхисорон», «Кайошён» ва «Коҳфишон» низ маъруф аст.

² ҷизъ – ҷашми зебо

³ абҳар – нарғис. Мурод ҷашм аст.

⁴ мо зог – матлаб аз ояти 17 сурай Начм «мо зога-л-басару ва мо тағо» (Ҷашми ў (Паямбар (с) налагжид ва аз ҳад нагузашт) аст.

сиххат чашм пӯшӣ». Гуфт: «Агар маҷоли муолиҷат бошад, дард бисёр аст».

*Чу дидам дар дарун дарди гаронбор,
Ду чашм аз мосиво¹ бастам ба як бор.
Ҳар он, к-ӯ лаззати он дард донад,
Чӯ парво бошадаи аз дарди дидор.*

* * *

*Гарот ба даст фитад тӯтиёи чашми басират²,
Бинӯши чашми таманно зи тӯтиёи басорат³.
Агар ба дидай маънӣ ҷамоли дӯст бубинӣ,
Назар ба дидай сурат наяфканӣ зи ҳақорат.*

Ҳикоят

Дючонуси Калбиро⁴, ки мукаддами Юон буд, Искандар талаб кард. Узр хосту пайғом фиристод, ки туро кибру маноат⁵ асту маро сабру қаноат – то онҳо бо туст, назди ман наёй ва то инҳо бо ман аст, пеши ту наёям:

*Дарвеши қаноатгару султони тавонгар,
Пайванӣ наёбанд ба сад коса сирешиим⁶.
Ҳар кас, ки танад тори тамаъ пешу паси хеши,
Худ душмани хеши ояд, чун кирм бирешиим.*

(давом дорад)
Таҳия ва тавзехӣ Иззатбек Шехимов

¹ мосиво – гайр

² басират – равшанбинӣ, доноӣ

³ басорат – бо ҷашми ақлу дил дидан

⁴ Дючонус (Дюжан ё Дюганс) – аз маъруфттарин файласуфони Юонӣ, ки дар ҳудуди 323-412 қабл аз мелод умр ба сар бурдааст. Дар сода зистан бар ӯ масал зада мешавад.

⁵ маноат – бузургманишӣ, олитабъӣ

⁶ сиреш – растаниест, ки ҷармгарону начҷорон бо он моддаи часпанда месозанд.

Индекси обуна 20237

КАМОЛИ ХУЧАНДИ

(Фаслнома илмӣ-адабӣ)

Мусаххехон:

Иzzатбек Шехимов, Нӯъмонҷон Нематов

Навбатдор:

Мавлуда Пороева

Мухаррири техникӣ:

Абдумаҷид Абдусамадов

Фаслнома дар Вазорати фарҳанги ҶТ номнавис шудааст. Шаҳодатномаи №0223/МҔ аз 10 феврали соли 2015. Суроғаи идора: 735700,

Хуҷанд, кӯчаи Раҷабовҳо 59.

www.kamoli-khujandi.tj

e-mail: kamoli-khujandi@mail.ru

kamoli.khujandi.tj@gmail.com

тел: (37) 880-13-18

Ба матбаа 23.08.2016 супорида шуд. Ба чоп 02.09.2016 имзо шуд.

Андозаи коғаз 70x100 1/16. Чопи оғсет. Коғази «Снегурочка».

Чузъи чопӣ 13,75. Хуруфи Times New Roman Tj.

Супориши №4251. Теъдод 500 нусха.

Матбааи «Ношир»,

Ҷумҳурии Тоҷикистон,

735714, ш.Хуҷанд, кӯчаи Сейтвелиев, 2

тел.: (83422) 5-65-95

www.noshir.tj

مندرجه

تحقیق

سرخن.....	3
عبدالسلام عبدالقدار اف. پیشوای ملت و تشکل سیاست زبان در تاجیکستان.....	9
علی محمدی خراسانی. سیزورقی از بوستان استقلال (انعکاس دست آوردهای سخن شناسی دوران استقلال در مجله اخبار اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان).....	21
ضمیره غفار او. ادبیات شناسی تاجیک در زمان استقلال.....	29
اسلام رحیم اف. انعکاس علم و ادب توسط تلویزیون های محلی زمان استقلالیت.....	60
مولوده پاچایو. سهم محفل «گنج سخن» در تشکل علم و ادب دوران استقلال.....	66
میرزا ملا احمد. روکی شناسی در دوره استقلالیت.....	78
موسی عالمجان اف. حوزه زبانشناسی خجند در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان.....	88
نورعلی نورزاد. استقلالیت و تحقیق میراث خطی نیاگان.....	97
نورالله غیاث اف. رطیبی از نخل استقلال.....	113
نعمان جان نعمت اف. نگاهی به ترجمه و تفسیر شناسی تاجیک در بیست و پنج سال استقلالیت.....	123
امیده غفار او. استقلالیت و رشد خاورشناختی ملی.....	129
فخرالدین نصرالدین اف. کمال شناسی تاجیک و تحول آن در دوران استقلال.....	142
شادی شاکرزاده. پدیده زمان استقلال (نقش مجله ادب در تشکل علم و فرهنگ دوران استقلال).....	151
یوسف بابایوف. بزرگداشت دانشمندان تاجیک در زمان استقلالیت.....	162

ترجمه و سرچشمہ شناسی

محمود ابن عمر زمخشri. بهار خوبان (ترجمة ربیع الابرار زمخشri، به قلم فخرالدین نصرالدین اف).....	169
مهر وطن (ترجمة عاقل بای عاقل اف).....	174
مکارم الاخلاق خواندیمیر (به قلم طاهر سلیم اف).....	177
تنکرہ الشعرای دولتشاه سمرقندی (به قلم فخرالدین نصرالدین اف).....	180
جامع السینین حسین واعظ کاشفی (به قلم علی جان حاجی بایوف).....	187

بزرگان علم و ادب

محمد جریر طبری (تحقيق فخرالدین نصرالدین اف).....	189
محمد وصیف سجزی (تحقيق مولوده پاچایو).....	198

متون

امین احمد رازی. شیخ کمال (تهیه عبدالشکور غفوراف و بی شریفه رحمتاوا).....	201
سنائی غزنوی. سیر العباد (تهیه و توضیح مخلصه نور الله بیوا).....	204
خواجهی کرمانی. روضۃ الانوار (تهیه و توضیح بهرام رحمت اف).....	207
حکیم فآلی. پریشان (تهیه و توضیح عزت بیک شیخ اف).....	211

مؤسسة دولتی مرکز علمی کمال خجندی

کمال خجندی

فصلنامه علمی – ادبی
شماره 3(7) 2016

خجند - 2016

CONTENT

Research

Introduction	3
Abdusattar Abduqodirov. The Leader of Nation and the Development of Language Policy in Tajikistan	9
Alii Muhammadii Khurasani. Some Points from the Independence Lawn (<i>Reflection of philological achievements referring to the years of Independence in «Bulletin» of the Academy of Sciences Republic Tajikistan</i>)	21
Zamira Gaffarova. The Tajik Literary Critics in the Years of Independence	29
Islam Rahimov. Reflection of Education through Local Televisions in the Years of Independence	60
Mavluda Pochoyeva. «Ganji sukhan» Club – a Gift of Independence Period	66
Mirza Mullaahmad. Rudaki Studies Referring to the Years of Independence	78
Musa Alimjanov. Khujand Linguistic Circuit in the Years of Independence	88
Nurali Nurzad. Independence and the Study of our Ancestor's Heritage	97
Nurullakhan Giyasov. Fresh Fruit from the Independence Tree	113
Nu'manjan Ne'matov. A View-Point Concerned with the Tajik Translation and Interpretation Studies during 25 Years of Independence	123
Umeda Gaffarova. Independence and the Development of National Oriental Studies	129
Fakhreddin Nasriddinov. Tajik Kamol Studies and its Development in the Years of Independence	142
Shadi Shakirzada. A Phenomenon of Independence Time (<i>The role of «Adab» magazine in reference to the development of science and culture of Independence Years</i>)	151
Yusuf Babayev. Celebration in Honour of the Tajik Scholars in the Years of Independence	162

Translation and Studies of Literary Sources

Mahmud ibn Umar Zamakhshari. Spring of Righteous People (Traditional translation of «Rabe'u-l-abrar» by Zamakhshari, Written by Fakhreddin Nasriddinov)	169
Motherland Love (Translated by Aqilbay Aqilov)	174
«Makarimu-l-akhlaq» by Khandamir (Written by Tahir Salimov)	177
«Tazkiratu-sh-shuara» by Davlatshah Samarqandi (Written by Fakhreddin Nasriddinov)	180
«Jameu-s-sittin» by Husain Waiz Kashifi (Written by Alijan Hajibayev)	187

Great Representatives of Science and Literature

Muhammad Jarir Tabari (Written by Fakhreddin Nasriddinov)	189
Muhammad Wasif Sajzi (Written by Mavluda Pochayeva)	198

Texts

Amin Ahmad Razi. Sheikh Kamal (Prepared by Abdushukur Gafurov and Bisharifa Rahmatova)	201
Sanai Gaznavi. Sayru-l-ibod (Prepared and Commentary of Mukhlisa Nurullayeva)	204
Khaju Kirmani. Razvatu-l-anwar (Prepared and Commentary of Bahram Rahmatov)	207
Hakim Qaani. Parishan (Prepared and Commentary of Izzatbek Shekhhimov)	211

State Institution of Scientific Center of Kamal Khujandi

KAMAL KHUJANDI

Scientific and literary chronology

№ 3(7) 2016

Khujand – 2016

Бо Ватан вобаста тақдирини умам,
Бар насаб бунёди таъмири умам.

با وطن و اپسته تقدیر ام
بر نسب بنیاد تعمیر ام



KAMAL KHUJANDI

Scientific and literary chronology



№ 3(7) 2016